

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

Бо ҳукуқи дастнавис

ВБД: 347.4 (575.3)

СУЛТОНОВА ДИЛРАБО ШОДИХОНОВНА

МАСъАЛАҲОИ АСОСИИ ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИ МАДАНИИ
ШАРТНОМАИ СОХТМОНИ ҲИССАГИИ БИНОИ ИСТИҚОМАТӢ
ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

ДИССЕРТАЦИЯ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ
аз рӯйи ихтисоси 12.00.03. – Ҳуқуқи граждани; ҳуқуқи соҳибкорӣ;
ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ
(илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Роҳбари илмӣ:
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
профессор Ғаюрзода Ш.К.

Душанбе – 2024

Мундарича:

Номгүйн ихтисораҳо ва (ё) аломатҳои шартӣ.....	3
Муқаддима.....	4
БОБИ 1. МАСЬАЛАҲОИ УМУМИИ ШАРТНОМАИ СОХТМОНИ ҲИССАГИИ БИНОИ ИСТИҚОМАТИЙ.....	19 - 80
1.1. Мафхум ва хусусиятҳои шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ.....	19
1.2. Таносуби шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ бо дигар шартномаҳои хуқуқи маданий.....	56
БОБИ 2. УНСУРҲОИ ШАРТНОМАИ СОХТМОНИ ҲИССАГИИ БИНОИ ИСТИҚОМАТИЙ.....	81 - 176
2.1. Мавзуи шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ.....	81
2.2. Тарафҳои шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ва хуқуқу уҳдадориҳои онҳо.....	101
2.3. Таъмини иҷрои уҳдадориҳои тарафҳо ва масъалаҳои танзими хуқуқии онҳо дар шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ.....	131
2.4. Дигар унсурҳои шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ.....	151
Хулоса.....	177
Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот.....	180
Номгүйн адабиёт (маъхазҳо).....	182
Интишорот аз рӯи мавзуи диссертатсия.....	205

Номгӯйи ихтисораҳо ва (ё) аломатҳои шартӣ:

ИДМ – Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил;

ИЧШС – Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шуравии Сотсиалистӣ;

КГ ҶТ – Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон;

КМ ҶТ – Кодекси мадании Ҷумҳурии Тоҷикистон;

КО ҶТ – Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон;

КЗ ҶТ – Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон;

КШ ҶТ – Кодекси шаҳрсозии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

КМИ ҶТ – Кодекси мурофиавии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

ЧМШС – Ҷумҳурии Муҳтори Шуравии Сотсиалистӣ;

ҶТ – Ҷумҳурии Тоҷикистон;

ФР – Федератсияи Россия;

қ. – қисм;

м. – модда;

б. – банд.

Муқаддима

Мубрамияти мавзуи таҳқиқот. Ҳуқуқ ба манзил маънои бо кафолати давлатӣ таъмин шудани ҳамагон бо манзилро дорад. Дар ҶТ таъмини шаҳрвандон бо манзили дастрас ва мусоид яке аз вазифаҳои асосии давлат буда, имрӯз заминаи амиқи танзими ҳуқуқии худро тақозо дорад. Бинобар ин, муносибатҳо вобаста ба соҳтмон дар ҷомеа ба қадом шаклҳо ва тарзҳо амалӣ мегарданд, талаботи манфиатҳои иштирокчиён ба ҳифзи ҳуқуқ чи гуна аст, соҳаи мазкур қадом мушкилотро доро аст ва ба қадом механизмҳои самаранок зарурат дорад ва амсоли ин масоилҳо бояд танзими ҳуқуқии муносибатҳои соҳтмонӣ аз ҷониби давлат ба амал бароварда шавад.

Сатҳи зиндагии инсон ба амалисозии ҳуқуқи ў ба манзил алоқамандии зич дорад. Ҳуқуқи инсон ба манзили кофӣ барои амалӣ гардонидани ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ мусоидат мекунад. Санадҳои байналмилалии соҳаи ҳуқуқи инсон, аз ҷумла Паймони байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ манзили муносибро ҳамчун қисми таркибии ҳуқуқ ба сатҳи кофии зиндагӣ эътироф намудаанд. Аз тарафи дигар, ҳуқуқи ҳар кас ба манзил бо Конституцияи ҶТ (м. 36) кафолат дода шудааст.

Дастрасӣ ба манзили кофӣ бояд ба ҳама, сарфи назар аз сатҳи даромад ва дастрасӣ ба захираҳои иқтисодӣ таъмин карда шавад. Шаҳрвандон ҷиҳати ба даст овардан, истифода бурдан ва ихтиёрдорӣ кардани манзил интихоби мустақил доранд. Давлат ҷиҳати рушди соҳтмони манзил ва амалисозии ҳуқуқ ба манзил бояд мусоидат намояд.

Имрӯзҳо дар ҷумҳурӣ соҳтмони манзил вусъат ёфта, ба шаҳру ноҳияҳо симои нави замонавӣ дода истодааст. Ҳаҷми манзил, инчунин объектҳои дорои аҳаммияти иҷтимоию иқтисодӣ ва маданиӣ сол то сол меафзоянд. Ба қонеъ гардонидани талаботи аҳолӣ ба манзили дастрас Стратегияи рушди

соҳаи соҳтмони ҶТ барои давраи то соли 2030, ки бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 27 апрели соли 2022, №203¹ қабул шудааст, мусоидат менамояд.

Аз нишондодҳои Стратегияи болозикр маълум мегардад, ки барои таҳлили ҳолати соҳаи соҳтмон ҳамчун нишондиҳандаҳои хос метавонанд нишондодҳо оид ба ҳаҷми ба истифода супоридани манзил ва шумораи ҷойҳо барои хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ба ҳисоб раванд: агар дар соли 2000 манзилҳои истиқоматӣ бо масоҳати умумии 245,5 ҳазор метри мураббаъ ва 6228 ҷойҳо барои хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ба истифода дода шуда бошанд, пас ин нишондод дар соли 2020 мутаносибан ба 1463,4 ҳазор метри мураббаъ ва 13534 ҷойҳо барои хонандагон баробар шуд.

Масоҳати умумии ҳӯҷраҳои истиқоматӣ ба ҳисоби миёна ба як шаҳрванди кишвар дар охири соли 2020 ба 11,1 метри мураббаъ баробар гардид, ки нисбат ба нишондоди соли 2010 – 27,6 фоиз зиёд мебошад.

Дар соҳтмони манзил аз соли 2000 то соли 2020 ҳаҷми солонаи ба истифода супоридани манзил аз 245,5 ҳазор метри мураббаъ то ба 1463,4 ҳазор метри мураббаъ баробар гардид.

Аз маълумоти пешниҳоднамудаи Кумитаи меъморӣ ва соҳтмони назди Ҳукумати ҶТ бармеояд, ки соҳтмони манзил дар ҳудуди ҷумхурӣ зиёд гардидааст. Аз ҷумла, дар давоми соли 2022 1701,5 ҳазор метри мураббаъ манзилҳои истиқоматӣ ба истифода дода шудаанд, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 271,2 ҳазор метри мураббаъ зиёд мебошад².

Дар заминаи ислоҳоти қонунгузорӣ яке аз шаклҳои маъмули ҷалби маблағ барои соҳтмони молу мулки ғайриманқул бо мақсади минбаъд ба даст овардани ҳуқуқи моликият ба манзил дар чунин объектҳо соҳтмони ҳиссагӣ ба шумор меравад. Ин шакли иштирок муносибатҳои ҳуқуқии байни иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ (саҳмдорон) ва ширкати соҳтмонӣ оид ба

¹Стратегияи рушди соҳаи соҳтмони ҶТ барои давраи то соли 2030, ки бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 27 апрели соли 2022, №203 тасдиқ шудааст // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаси муроҷиат: 05.10 соли 2022).

² Ниг.: Маърузаи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҶТ барои соли 2022. – Душанбе, 2023. – С. 159-160.

ташкил, маблағузорӣ ва таъмини соҳтмони объектҳои молу мулки гайриманқулро ба вуҷуд меорад.

Иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмони биноҳои истиқоматӣ аҳаммияти бузурги иҷтимоӣ дорад. Дар марҳилаи кунуни рушди ҷомеа, вақте ки соҳтмони биноҳо аз ҳисоби иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ воқеияти объективӣ мебошад, ҳимояи ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонуни ҳамаи иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ яке аз вазифаҳои афзалиятноки давлат мегардад.

Иштирок дар соҳтмони молу мулки гайриманқул, алалхусус биноҳои истиқоматӣ аз қадимулайём шакли маъмули сармоягузорӣ мебошад. Иштирокчиён (ҳиссагузорон)-и чунин сармоягузорӣ маблағҳои худро дар лоиҳаи манзил сармоягузорӣ мекунанд ва онҳо ҳамчун сармоягузор ҳангоми иҷозат барои ба истифода додани соҳтмон соҳиби моликияти як қисми молу мулки гайриманқул дар шакли манзил мешаванд. Чунин ба назар мерасад, ки ҷалби сармоягузории созишномаҳои иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмон аён аст.

Аммо дар баробари афзалиятҳои ин усули сармоягузорӣ камбудиҳои эҳтимолӣ низ мавҷуданд, ки дар иҷрои бевиҷдононаи уҳдадориҳо аз ҷониби ширкатҳои соҳтмонӣ, инчунин дар сурати мавҷуд набудани назорати даҳлдори мақомоти давлатӣ аз болои фаъолияти ширкатҳои соҳтмонӣ ва вазъи молиявии онҳо ифода мейбад. Ширкатҳои бевиҷдон аксар вақт бо маблағҳои саҳмдорон нопадид мешаванд ва онҳоро бе пул ва манзил мегузоранд.

Шартномаи ҳиссагии соҳтмони бинои истиқоматӣ яке аз шартномаҳои мустақили ҳуқуқи маданиӣ ба шумор меравад, чунки ҳусусиятҳои хоси худро дорад ва таҳияи қоидаҳои маҳсуси ҳуқуқӣ ва танзими ҳуқуқии алоҳидаро тақозо менамояд. Нишонаҳои шартномаи ҳиссагии соҳтмони бинои истиқоматӣ – таркиби маҳсуси субъективӣ, ҳусусиятҳои мавзуи шартнома, ҳадафҳои гуногуни тарафҳои ин шартнома, мавҷудияти унсурҳои оммавӣ, ки барои ҳимояи манфиатҳои тарафи заиф пешбинӣ шудаанд, зарурати бақайдгирии давлатии шартнома, тағйиротҳои он, инчунин додани ҳуқуқи

талаф кардан аз ин шартнома имкон медиҳад, ки онро ҳамчун як шартномаи мустақил, ки ба гурӯҳи шартномаҳои ичрои кор мансубанд, баррасӣ намоем.

Дар Консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҶТ барои солҳои 2018-2028, ки бо фармони Президенти ҶТ аз 6 феврали соли 2018, № 1005 тасдиқ гардидааст, пешбинӣ шудааст, ки «бо мақсади танзими муносибатҳои марбут ба соҳтмони манзил бо ҷалби маблағҳои шахсони воқеи ю ҳуқуқӣ ва таъмини манфиатҳои қонунии саҳмгузорон таҳияи Қонуни ҶТ «Дар бораи шарикии ҳиссагӣ дар соҳтмони манзили истиқоматӣ» ба роҳ монда шавад»³.

Ҷалби маблағҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои соҳтмон дар қонунгузорӣ ба таври даҳлдор мавриди танзими ҳуқуқӣ қарор дода нашудааст. Муносибати мазкур ҳусусияти молумулӣ дорад, аз ин рӯ, предмети ҳуқуқи маданиро ташкил медиҳад ва тавассути шартнома ба роҳ монда мешавад.

Дар қонунгузории мадани шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ мустақиман ҳамчун шартномаи мустақил баромад менамояд. Ин шартнома қаблан дар КГ ҶТ ҳамчун шартномаи алоҳида мавриди танзими ҳуқуқӣ қарор нағирифта буд ва муқарраротҳо вобаста ба он низ дар қонунгузории мадани чой надоштанд. Ҳоло бошад, бо қабул гардидани КМ ҶТ аз 24 декабря соли 2022, № 1918⁴, дар боби 60 масъалаҳои ҳуқуқи мадани марбут ба соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ, аз ҷумла, муқарраротҳои умумӣ вобаста ба шартномаи ҳиссагии соҳтмони бинои истиқоматӣ пешбинӣ гардид.

То кунун ҳам чой надоштан ва аз доираи танзими ҳуқуқӣ берун мондани муносибатҳои мадани-ҳуқуқии марбут ба соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ягон мушкилиро ба бор наовардааст, чунки қонунгузории мадани ба ҳар як субъект имконияти бастани шартномаҳои дар қонун пешбининашудаи бо асосҳои умумӣ ва моҳияти қонунҳои мадани мутобикро иҷозат медиҳад. Бо ҳамин назардошт, саҳмгузорон ва ширкатҳои соҳтмонӣ

³Консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҶТ барои солҳои 2018-2028 аз 6 феврали соли 2018 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 10.02 соли 2022).

⁴ Кодекси мадани ҶТ аз 24 декабря соли 2022, № 1918 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 15.03 соли 2023).

муносибати худро метавонистанд тавассути бастани шартномаи ҳуқуқи маданий дар шакли одии ҳаттӣ ба расмият дароранд. Аммо шартномаи мазкур шартномаи мураккаби ҳуқуқи маданий аст, ки талаботи хосса дорад.

Маҳз мавҷуд набудани талаботи ягона ва қоидаҳои ҳатмий дар шароити мусир сабаб гардидааст, ки баъзе ширкатҳои соҳтмонӣ «фурӯши дукарата»-и як объекти ғайриманқулро анҷом диҳанд. Аз ин сабаб, шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ҳатман бояд ба қайди давлатӣ гирифта шавад, зоро предмети он объекти молу мулки ғайриманқул (соҳтмон) мебошад. Ҳамчунин, ин предмет ба сифати манзил баромад мекунад, ки аз м.36 Конститутсияи ҶТ сарчашма мегирад.⁵ Бинобар ин, пайдоиш, тағиیرёбӣ ва қатъ гардидани ҳуқуқ ба молу мулки ғайриманқул, алалхусус манзили истиқоматӣ ҳатман бояд ба қайди давлатӣ гирифта шавад.

Бо мақсади ташкили шароити мусоид барои ҷалби фаъоли сармоягузорӣ, таъмини танзими ҳуқуқии муносибатҳо дар раванди шарикии ҳиссагӣ дар соҳтмони объектҳои молу мулки ғайриманқул, баҳусус манзилҳои бисёрҳӯҷрагӣ, инчунин пурзӯр кардани кафолати ҳуқуқ ва манфиатҳои шахсони дар соҳтмони ҳиссагӣ иштироккунанда, бояд Қонуни ҶТ «Дар бораи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ» қабул карда шавад. Зоро қабул намудани қонуни болозикр ба чунин мақсадҳо равона мегардад:

- фароҳам овардани шароит барои манзилҳои дастрас ба тамоми аҳолӣ;
- ба талаботи замона мутобиқ намудани қонунгузорӣ вобаста ба иштирок дар соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ;
- замина гузоштан барои рушди қонунгузории манзил дар самти иштирок дар соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ;
- ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои иштирокчиёни раванди иштирок соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ.

Дараҷаи таҳқики мавзуи илмӣ. Мавзуи танзими ҳуқуқи маданий шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ дар ҶТ то ҳол ҳамчун мавзуи алоҳидай таҳқиқоти диссертационӣ мавриди баррасӣ қарор дода

⁵ Конститутсияи ҶТ аз 6 ноябри соли 1994 дар раъйпурсии умуниҳалқӣ қабул карда шуд. 26 сентябри соли 1999, 22 июняи соли 2003 ва 22 майи соли 2016 бо роҳи раъйпурсии умуниҳалқӣ ба он тағииру иловаҳо ворид карда шудаанд. – Душанбе, 2016. – 64 с.

нашудааст. Аммо мавзуи мазкур аз назари умум дар асарҳои олимони ватанӣ – М.А. Маҳмудзода⁶, Ш.Т. Тағойназаров⁷, Ш.К.Faюрзода⁸, Қ.Ш. Қурбонов⁹, Ҷ.С. Муртазозода¹⁰, И.Ф. Faффорзода¹¹, М.М. Соҳибзода¹² ва дигарон дар доираи тафсирҳо, воситаҳои таълими, монографияҳо ва мақолаҳои илми баррасӣ шудааст. Дар ин асарҳо масъалаҳои марбут ба хусусияти ҳуқуқии муносибатҳо дар соҳаи соҳтмони ҳиссагӣ, моҳияти ҳуқуқии шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ, вазъи ҳуқуқии тарафҳои ин шартнома, ҷавобгарии маданий тарафҳо ва дигар масъалаҳои ба шартномаи мазкур алоқаманд ба риштаи таҳқиқ кашида шудаанд.

Мавзуи номбурда аз паҳлӯҳои муҳталиф вобаста ба замону макон аз ҷониби олимони Федератсияи Россия ва муаллифони дигари хориҷӣ, ба монанди Е.Н. Горбунова¹³, А.В. Дикун¹⁴, Е.П. Злотникова¹⁵, О.Л. Каписа¹⁶, Н.В. Кузнетсов¹⁷, Е.В. Лапутева¹⁸, А.А. Левин¹⁹, Т.Ю. Майборода²⁰, Н.А.

⁶ Ниг.: Маҳмудов М.А., Тағойназаров Ш.Т., Бобоҷонов И.Ҳ., Бадалов Ш.К. Тафсири Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми якум). – Душанбе: ЭР-граф, 2010. – 1000 с.

⁷ Ниг.: Маҳмудов М.А., Тағойназаров Ш.Т., Бобоҷонов И.Ҳ., Бадалов Ш.К. Тафсири Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми якум). – Душанбе: ЭР-граф, 2010. – 1000 с.

⁸ Ниг.: Ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон: китоби дарсӣ: қисми якум / муҳаррирони масъул: д.и.ҳ., профессор Faюров Ш.К. ва н.и.ҳ., дотсент Сулаймонов Ф.С. – Душанбе: ЭР-граф, 2013. – 313 с.

⁹ Ниг.: Қурбонов Қ.Ш. Ҳуқуқи граждани: қисми I (китоби дарсӣ). – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – 488 с.; Қурбонов Қ.Ш., Faффорзода И.Ф. Ҳуқуқи граждани: қисми 1: китоби дарсӣ. – Душанбе: Донишварон, 2017. – 504 с.

¹⁰ Ниг.: Муртазозода Ҷ.С., Эмомализода Н.Э. Мағҳуми замонат ҳамчун институти ҳуқуқи граждани // Мачаллаи академии ҳуқуқ. – 2022. – № 1 (41). – С. 85-92.

¹¹ Ниг.: Faффорзода И.Ф. Проблемаҳои вазъи ҳуқуқии қӯдак тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон: тадқиқоти сивилистӣ: дис. ... доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2020. – 369 с.; Қурбонов Қ.Ш., Faффорзода И.Ф. Ҳуқуқи граждани: қисми 1: китоби дарсӣ. – Душанбе: Донишварон, 2017. – 504 с.

¹² Ниг.: Соҳибзода М.М., Шерзода Б.С. Падидаҳои нави ҳуқуқи маданий Ҷумҳурии Тоҷикистон: монография: нашри аввал // Зери таҳрири Faюрзода Ш.К. – мудири кафедраи ҳуқуқи мада-нии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор. – Душанбе: Мехроҷ-граф, 2023. – 448 с.; Соҳибов М.М. Проблемаҳои танзими ҳуқуқи гражданий иҷораи китъаи заминҳои таъиноти кишоварзӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон: монография: нашри аввал / Зери таҳрири Faюров Ш.К. – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор. – Душанбе: Графика-83, 2020. – 288 с.; Соҳибов М.М., Сайдов Ҳ.М., Ҳочамуродов Д.Г., Бобоҳонов Ҳ.З. Ҳуқуқи шартномавӣ / зери таҳрири профессор Faюров Ш.К. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – 244 с.

¹³ Ниг.: Горбунова Е.Н. Правовое регулирование прав участников долевого строительства: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2014. – 201 с.

¹⁴ Ниг.: Дикун А.В. Договор участия в долевом строительстве: дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2011. – 214 с.

¹⁵ Ниг.: Злотникова Е.П. Правовое регулирование отношений, возникающих из договора участия в долевом строительстве: дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2006. – 227 с.

¹⁶ Ниг.: Капица О.Л. Правовое регулирование участия граждан в долевом строительстве: дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2005. – 212 с.

¹⁷ Ниг.: Кузнецов Н.В. Меры гражданско-правовой ответственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2001. – 24 с.

¹⁸ Ниг.: Лапутева Е.В. Совершенствование договорных отношений в области жилищного строительства: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2003. – 179 с.

¹⁹ Ниг.: Левин А.А. Гражданско-правовое регулирование участия физических лиц в долевом строительстве многоквартирных домов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2008. – 17 с.

Маштакова²¹, Б.В. Муравьев²², Е.В. Резцова²³, Н.Д. Романенкова²⁴, Л.Г. Сайфулова²⁵, А.Е. Тарасова²⁶ ва дигарон низ мавриди баррасй қарор гирифтааст.

Сахми олимони болозикри ватанию хоричӣ дар рушди қонунгузорӣ вобаста ба мавзуи диссертационӣ муҳим арзёбӣ мегардад, аммо корҳои илмии олимони ватаний аслан масъалаҳои ҷузъӣ ва ё умумии мавзуи баррасишавандаро дар бар гирифта, таҳқиқоти олимони дигар бошад, аз рӯйи қонунгузории кишварҳои хоричӣ гузаронида шудааст. Дар баробари ин, дар фазои илмии ватаний то ҳол рисолаи илмии маҳсус ба мавзуи баррасишаванда бахшида нашудааст. Бо назардошти ҳолатҳои ҷойдошта, таҳқиқоти мазкур ҳамчун нахустин таҳқиқоти илмӣ дар самти соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ба шумор меравад.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзӯъҳои илмӣ. Диссертатсия дар доираи барномаи дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи ҳукуқи мадании факултети ҳукуқшиносии ДМТ омода карда шудааст. Яке аз бандҳои дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи мазкур «Масъалаҳои асосии предмети танзими ҳукуқи маданий» номгузорӣ шудааст, ки он фарогири мавзуи таҳқиқоти диссертационӣ барои солҳои 2021-2025 мебошад.

Тавсифи умумии таҳқиқот

Мақсади таҳқиқот. Мақсади таҳқиқоти диссертациониро таҳлили ҳамаҷонибаи назариявӣ ва амалиявии падидай ҳукуқи мадании шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ташкил медиҳад.

²⁰ Ниг.: Майборода Т.Ю. Договор долевого участия в строительстве жилья: дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2007. – 169 с.

²¹ Маштакова Н.А. Договор об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости: теория, практика, перспективы развития: дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2012. – 242 с.

²² Ниг.: Муравьев Б.В. Инвестиционное обязательство в строительстве: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2001. – 195 с.

²³ Ниг.: Резцова Е.В. Правовая природа договора долевого участия в жилищном строительстве: дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2006. – 172 с.

²⁴ Ниг.: Романенкова Н.Д. Правовой статус застройщика по договору участия в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2009. – 236 с.

²⁵ Ниг.: Сайфулова Л.Г. Договор долевого участия в жилищном строительстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Самара, 2001. – 183 с.

²⁶ Ниг.: Тарасова А.Е. Особенности участия несовершеннолетних в гражданских правоотношениях: дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2005. – 237 с.

Вазифаҳои таҳқиқот. Барои ноил шудан ба мақсад ва таъиноти таҳқиқот дар рисола **вазифаҳои** зерин гузашта шудаанд:

- омӯзиши мафҳум, моҳият ва табииати ҳуқуқии шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ;
- муайян кардани хусусиятҳое, ки шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматиро аз дигар шартномаҳои ҳуқуқи маданий фарқ мекунанд;
- муайян кардани шартҳои муҳимми шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ;
- ошкор ва омӯхтани мазмуни муносибатҳои ҳуқуқии баррасишаванда бо роҳи муайян намудани ҳуқуқ ва уҳдадориҳои асосии ҳиссагузор ва ширкати соҳтмонӣ;
- таҳлили масъалаи ҷавобгарии ҳуқуқии тарафҳои шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ барои вайрон кардани шартҳои шартнома;
- муайян намудани тарзҳои таъмини ичрои уҳдадорӣ тибқи шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ;
- пешниҳоди таклифу дарҳостҳо ҷиҳати таҳияи санади меъёрии ҳуқуқии маҳсус оид ба иштирок дар соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ва рушди босуботи муносибатҳо дар самти мазкур.

Объекти таҳқиқот. Объекти таҳқиқот маҷмуи муносибатҳои ҳуқуқие мебошад, ки аз бастан ва ичрои шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ бармеоянд.

Мавзуи таҳқиқот. Мавзуи таҳқиқоти диссертациониро андешаву назари олимон оид ба танзими ҳуқуқи маданий шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои тарафҳои шартнома, ҷавобгарии тарафҳо тибқи шартнома, муқаррароти қонунгузорӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиқсозӣ дар ин соҳа ташкил медиҳад.

Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот. Таҳқиқоти диссертационии мазкур фарогири се марҳилаи асосӣ мебошад: 1) муайян намудани мафҳум, хусусият ва таносуби шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ; 2) муайян намудани мавзуъ, тарафҳо ва таъмини ичрои уҳдадориҳо вобаста ба шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ; 3) муайян намудани дигар

унсурҳои шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ. Дар доираи таҳқиқоти диссертационӣ масоили моҳият ва унсурҳои шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор гирифтаанд. Давраи фаъоли таҳқиқоти диссертационӣ фарогири солҳои 2020-2024 мебошад.

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Асосҳои назариявии таҳқиқотро корҳои илмӣ-назариявии олимони ватанӣ ва хориҷӣ ташкил медиҳанд, ки дар онҳо ҷанбаъҳои гуногуни танзими ҳуқуқи мадании шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагии манзил мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Дар таҳияи рисола мо ба осори Е.Н. Горбунова, Ш.К.Faюрзода, И.Ф. Гаффорзода, А.В. Дикун, Е.П. Злотникова, О.Л. Капитса, Н.В. Кузнетсов, Қ.Ш. Қурбонов, Е.В. Лапутева, А.А. Левин, М.А. Маҳмудзода, Ч.С. Муртазозода, Т.Ю. Майборода, Н.А. Маштакова, Б.В. Муравьев, Е.В. Резтсова, Н.Д. Романенкова, М.М. Соҳибзода, Л.Г. Сайфулова, Ш.Т. Тағойназаров, А.Е. Тарасова ва дигарон такя намудаем.

Асосҳои методологии таҳқиқот. Дар диссертатсия усулҳои умумиилмӣ ва маҳсуси илмӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд. Аз ҷумла, усулҳои умумиилмӣ, диалектикӣ, функционалиӣ, таҳлили низомнок, пешӯии илмӣ ва усулҳои мантиқии мушоҳида, таҳлил ва синтез дар таҳқиқоти мазкур истифода шудаанд. Аз усулҳои маҳсуси илмӣ бошад, усули шаклӣ-мантиқӣ, таърихӣ-ҳуқуқӣ ва муқоисавӣ-ҳуқуқӣ бештар ба кор бурда шудаанд.

Заминаҳои эмпирикӣ. Заминаи меъёрий-ҳуқуқии рисоларо Конститутсияи ҶТ, қонунҳои конститутсионӣ, кодексҳо, қонунҳо, фармонҳои Президенти ҶТ, қарорҳои Ҳукумати ҶТ, қарорҳои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ ва барномаҳои стратегияҳои давлатӣ, инчунин дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии зерқонунии соҳавӣ ташкил медиҳанд.

Навгонии илмии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки рисолаи мазкур нахустин пажӯхиши мукаммали илмӣ оид ба масъалаҳои мубрами шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ дар ҶТ ба ҳисоб меравад. Дар диссертатсия тамоми паҳлӯҳои шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ таҳқиқ шуд. Ҳамчунин маҷмуи масъалаҳое баррасӣ гаштаанд, ки дар илми ҳуқуқшиносии муосир навгонӣ маҳсуб меёбанд.

Якум, таҳлили мафхум ва моҳияти иштирок дар соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ба роҳ монда шудааст. Дуюм, хусусиятҳои хоси мавзуи шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ асоснок гардидааст. Сеюм, ҳуқуқу уҳдадорӣ ва вазъи ҳуқуқии тарафҳои шартнома муайян карда шудааст. Чорум, ҷавобгарии ҳуқуқии маданий тарафҳои шартнома таҳлил гашта, усулҳои хоси таъмини ичрои уҳдадориҳо тибқи шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ коркард гардидаанд.

Нуқтаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшаванда. Ба ҳимоя **нуқтаҳои илмии** зерин пешниҳод мегарданд, ки онҳо навғониҳои таҳқиқоти диссертациониро ифода месозанд:

1. Иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмони бинои истиқоматӣ падидай ҳуқуқи маданий маҳсуб ёфта, барои низоми ҳуқуқии ҶТ нисбатан нав мебошад, чунки муносибатҳои объективии ҷамъиятӣ аллакай миёни субъектони ҳуқуқӣ пайдо гардида, танзими ҳуқуқии ин муносибатҳо дар кишвар ба таври даҳлдор ба роҳ монда нашудааст. Иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмони бинои истиқоматӣ яке аз механизмҳои муҳимми беҳдошти ҳолати манзилии шаҳрвандон ба ҳисоб меравад.

Иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмони бинои истиқоматӣ ҳамчун шакли нави шартномавӣ таъмин карда мешавад. Яъне шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ҳамчун навъи мустақили шартномавӣ ба соҳтан (бунёд)-и объекти нави молу мулки ғайриманқул равона карда шудааст ва пас аз он ба объекти соҳтмони ҳиссагӣ интиқол дода мешавад.

Бо назардошти конструксияи шартномаи мазкур он дар чунин шакл дар КМ ҶТ пешбинӣ гардидааст ва аз лиҳози ҳаҷман васеъ ва фарроҳ будани меъёрҳои ҳуқуқии танзимқунандай масъалаҳои мазкур зарурати таҳия ва қабули Қонуни ҶТ «Дар бораи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ» ба вуҷуд омадааст.

2. Таҳлили соҳтори шартномавӣ имкон дод, ки шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ҳамчун уҳдадории шартномавӣ бандубаст гардад. Бинобар ин, мавзуи шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ як тараф соҳтани бинои истиқоматӣ бо интиқоли минбаъдаи он ба тарафи дигар дар

ивази пардохти нархи шартномавии охирини пешбiniшуда мебошад. Ба уҳдадориҳои иштирокчии соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ илова ба пардохт, қабули объект низ дохил мешавад.

3. Дар натиҷаи таҳлилу муқоиса ва муайян намудани таносуби шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ бо дигар шартномаҳои ҳуқуқии маданий хулоса бароварда шуд, ки ин шартнома дар низоми шартномаҳои ҳуқуқи маданий шартномаи воқеан нав буда, ҳусусиятҳои ба ҳуд хосро доро аст ва аз дигар шартномаҳои ҳуқуқи маданий ба таври қуллӣ фарқ менамояд.

4. Дар механизми танзими шартномавии муносибатҳо вобаста ба иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ тарзҳои таъмини икрои уҳдадорӣ муҳим буда, дар таҷрибаи ҷаҳонӣ усулҳои гуногун истифода мешаванд. Дар натиҷаи таҳлили масъалаи мазкур истифодаи гарави ширкати соҳтмонӣ тибқи муқаррароти қонун ҳамчун тарзи таъмини икрои уҳдадориҳои иштирок дар соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ асоснок кардааст.

5. Зарурати тасдиқи нотариалӣ ва бақайдгирии давлатии шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматиро бо мақсади ҳимояи манфиатҳои иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ асоснок кардааст. Низоми мавҷудаи ҶТ бинобар аз номукамалии танзими ҳуқуқӣ наметавонад ҳуқуқи иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматиро пурра ҳифз намояд.

Дар натиҷаи таҳқиқоти диссертационӣ тавсияҳои амалии зерин пешниҳод мешаванд:

1. Пешниҳод карда мешавад, ки бо мақсади дар соҳаи соҳтмони манзили ҷумҳурӣ ворид намудани механизми муосири бозоргонӣ ва ташкили шароити мусоид барои ҷалби фаъоли сармоягузорӣ, таъмини танзими ҳуқуқии муносибатҳо дар раванди иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмони объектҳои молу мулки ғайриманқул, баҳусус биноҳои истиқоматӣ, инчунин пурзӯр кардани кафолати ҳуқуқ ва манфиатҳои шахсони дар соҳтмони ҳиссагӣ иштироккунанда, Қонуни ҶТ «Дар бораи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ» қабул карда шавад.

2. Бо мақсади дар муқаррароти КМ ҟТ ва ё дигар санадҳои қонунгузорӣ пешбинӣ намудани мағҳумҳои асосии ба муносибатҳои соҳтмони ҳиссагӣ

вобаста, дар доираи таҳқиқоти диссертатсионӣ метавон чунин мағҳумҳои мушаххасро оид ба шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ пешкаш намуд. Чунончи:

- 1) бинои истиқоматӣ – ашёи ғайриманқуле, ки аз масоҳати таъиноти манзили истиқоматӣ ва маъмурию хизматрасонӣ иборат буда, бо ҷалби пурра ё нопурраи воситаҳои пулии ҳиссагузорон соҳта мешавад;
- 2) ҳиссагузор – шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки бо ширкати соҳтмонӣ бо мақсади ба даст овардани объекти соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ шартнома мебанданд;
- 3) ҳисса дар бинои истиқоматӣ – масоҳати объекти соҳтмони ҳиссагии манзили истиқоматӣ, инчунин, таҷҳизоти технологӣ ва муҳандисӣ, ки барои иҷрои шартнома ба ҳиссагузор супорида мешаванд;
- 4) шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ – мутобиқи он як ҷониб (ҳиссагузор) уҳдадор мешавад, ки бо риояи шарт ва муҳлати шартнома нархи муайяншударо ба тарафи дигар (ширкати соҳтмонӣ) пардоҳт намояд, тарафи дигар (ширкати соҳтмонӣ) уҳдадор мегардад, ки объекти соҳтмони ҳиссагии манзили истиқоматиро соҳта, ба ҷониби дигар (ҳиссагузор) пешниҳод намояд;
- 5) ширкати соҳтмонӣ – шахсони ҳуқуқие, ки бо ҷалби воситаҳои пулии ҳиссагузорон тибқи қонунгузорӣ бинои истиқоматиро бунёд менамояд.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф аз ҷиҳати назариявӣ ба рушди муносибатҳои маданий дар самти иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ мусоидат карда, сабаби таҳия ва коркарди яке аз падидаҳои муҳимми илми ҳуқуқи маданий – шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ мегарданд.

Хулоса, пешниҳод ва дастовардҳои муаллиф барои такмили қонунгузорӣ, фаъолияти мақомоти даҳлдори давлатӣ ва рушди соҳа заминай мусоид ба ҳисоб мераванд. Ҳамзамон, онҳо метавонанд, ҳангоми таҳия ва татбиқи барнома, стратегия ва концепсияҳои давлатӣ истифода шаванд. Маводи диссертатсия метавонад ҳангоми тадриси фанни таълимии “Ҳуқуқи маданий”, курсҳои маҳсуси “Ҳуқуқи шартномавӣ”, ҳангоми иҷрои корҳои

мустақилона, навиштани рисолаҳои дипломӣ, магистрӣ ва дигар корҳои илмӣ ба таври васеъ мавриди истифода қарор гирад.

Дараҷаи эътиомонкӣ натиҷаҳои таҳқиқот. Эътиомонкӣ натиҷаҳои таҳқиқот ба таҳлили воқеъбинона ва ҳаматарафаи пажӯҳишҳои назарӣ ва амалии марбут ба паҳлуҳои гуногуни танзими ҳуқуқи мадани шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ дар ҶТ, таҳлили натиҷа ва хулосаҳои дар илми ҳуқуқи мадани пазируфташуда, мағҳумҳо, ақидаҳо ва тавсияҳои назарию амалии муаллиф, нуқтаҳои илмии таҳқиқот ва тавсияҳо, таҳқиқи ҳолати кунунӣ, дурнамо ва рушди шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ асос меёбад.

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.03. – Ҳуқуқи граждани; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ, ки аз ҷониби Комиссияи олии аттестационии назди Президенти ҶТ тасдиқ карда шудааст, мутобиқ мебошад.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Саҳми шахсии муаллифи диссертатсия бо сатҳи навгонии илмии диссертационӣ, нуқтаҳои илмӣ, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, мақолаҳои илмӣ, маърузаҳо дар семинарҳои назариявӣ ва конференсияҳои илмӣ-амалӣ тасдиқ карда мешавад. Ҳамзамон, тарзи навишт, масъалагузорӣ ва услуби диссертатсия саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳад.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Диссертатсияи мазкур дар кафедраи ҳуқуқи мадани факултети ҳуқуқшиносии ДМТ омода гардида, дар ҷаласаҳои он чандин маротиба муҳокима ва ба ҳимоя тавсия карда шудааст. Ҳамчунин натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационӣ дар конференсияҳои зерин ироа гардидаанд:

а) байналмилалий

– Конференсияи байналмилалии илмӣ – назариявӣ дар мавзуи «Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва низоми ҳуқуқии миллӣ: заминаҳои рушд ва дурнамои илми ҳуқуқшиносӣ», баҳшида ба 25-солагии қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «70-солагии факултети

хукуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон» - маъруза дар мавзуи «Гашакқулёбии падидай замонат дар ҳукуқи гражданий» - Душанбе, 2019;

- Конференсияи байналмилалии илмию амалӣ дар мавзуи “Ҳукуқи инсон: дирӯз ва имрӯз” – маъруза дар мавзуи «Масъалаи таносуби шартномаи иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмон аз шартномаи пудрат дар ҳукуқи гражданий» – Душанбе, 2022.

б) ҷумҳуриявӣ:

- Конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи «Масъалаҳои назариявии амалисозии ҳукуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» - маъруза дар мавзуи «Лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи шарикии ҳиссагӣ дар соҳтмони манзили истиқоматӣ» – Душанбе, 2020;

- Конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи «Рушди ҳукуқи байналмилалии оммавӣ ва хусусӣ дар 30 соли Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», баҳшида ба 80 – солагии Арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон, Ҳукуқшиноси шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳукуқшиносӣ, профессор Шомурат Менглиев - маъруза дар мавзуи «Унсурҳои шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳассагӣ» – Душанбе, 2021;

- Конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи «Рушди қонунгузории Тоҷикистон оид ба самтҳои алоҳидаи соҳибкорӣ» - маъруза дар мавзуи «Вазъи ҳукуқии тарафҳои шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ» – Душанбе, 2021;

- Конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Ҳукуқи инсон дар раванди ҷаҳонишавӣ» - маъруза дар мавзуи «Ноустуворона ва гарав - воситаи ҳифзи ҳукуқҳои ҳиссагузор дар шартномаи иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмон» – Душанбе, 2021.

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Доир ба мавзуи диссертатсия ва моҳияти он унвонҷӯ 10 мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла, 5 адади онҳоро дар мачаллаҳои тақризшавандай тавсиянамудаи Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти ҶТ ва 5 мақоларо дар нашрияҳои дигар ба табъ расонидааст.

Сохтор ва ҳачми диссертатсия. Рисола аз феҳристи ихтисораҳо, муқаддима, ду боб, шаш зербоб, хулоса ва феҳристи адабиёти истифодашуда иборат мебошад, ки ба мақсад, вазифа ва мантиқи таҳқиқот асос ёфтаанд. Ҳачми умумии диссертатсия 206 сахифаро дар бар мегирад.

БОБИ 1. МОҲИЯТИ ҲУҚУҚИИ ШАРТНОМАИ СОХТМОНИ ҲИССАГИИ БИНОИ ИСТИҚОМАТИ

1.1. Мафҳум ва хусусиятҳои шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ

Дар шароити иқтисоди бозоргонӣ аҳаммияти шартномаҳои ҳуқуқи маданий зиёд шуда истодааст, чунки шартнома шакли асосии муносибатҳои ҳуқуқии молумулкӣ дар байни тамоми субъектони ҳуқуқи маданий мебошад²⁷. Дар замони муосир муносибатҳои молию пулӣ соҳаи муҳимми муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ буда, вобаста ба эҳёи муносибатҳои бозорӣ ва рушди бахши ғайридавлатии соҳтмони манзил, талаботи истеъмолкунандагон ба манзил хеле афзуда, мувофиқан ҳаҷм ва суръати соҳтмон низ зиёд шуда истодааст. Шартнома ба сифати воситае баромад менамояд, ки дар асоси он тарафҳои гуногун, аз шаҳрвандон то соҳибкорон, манфиатҳои гуногуни худро қонеъ менамоянд²⁸.

Шартнома ҳамчун яке аз институтҳои паҳншуда ва муҳимми ҳуқуқи маданий муосир қариб дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти чомеа татбиқ карда мешавад. Бо ёрии он алоқаҳои гуногуни молумулкӣ, ҳам шаҳрвандон ва ҳам соҳибкорон, ба расмият дароварда мешаванд ва табиист, ки он аз нуқтаи назари гуногун баррасӣ мешавад: а) ҳамчун факти ҳуқуқие, ки асоси ба вучуд омадани уҳдадорӣ мебошад; б) бевосита ҳамчун уҳдадорӣ – муносибатҳои ҳуқуқӣ; в) ҳамчун ҳуҷҷате, ки далели муқаррар намудани уҳдадориро дар асоси иродai озоди тарафҳо инъикос менамояд²⁹.

Соҳтмони ҳиссагии биноҳои истиқоматӣ яке аз роҳҳои татбиқи ҳуқуқи шаҳрвандон ба манзил буда, ҳамзамон воситаи ба даст овардани манзил дар бозори молу мулки ғайриманқул мебошад. Манзил дар бинои бисёрхонағӣ,

²⁷ Ниг.: Қурбонов Қ.Ш., Faффорзода И.Ф. Ҳуқуқи гражданӣ: қисми 1 (китоби дарсӣ). – Душанбе: Донишварон, 2017. – С. 441.

²⁸ Ниг.: Ҳуқуқи гражданий Ҷумҳурии Тоҷикистон: китоби дарсӣ: қисми якум / Муҳаррирони масъул: доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор, мудири кафедраи ҳуқуқи гражданий факултаи ҳуқуқшиносии ДМТ Гаюров Ш.К. ва номзади илмҳои ҳуқуқ, дотсент Сулаймонов Ф.С. – Душанбе: Эр-граф, 2013. – С. 294.

²⁹ Ниг.: Бобоҳонов Ҳ.З. Гражданско-правовые проблемы государственной закупки товаров по законодательству Республики Таджикистан: дис.... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2019. – С. 104.

манзили истиқоматии шахсӣ объекти молу мулки ғайриманқул буда, тибқи таъинот, яъне бо назардошти алоқаи зич доштан ба замин ба сифати чунин обьект эътироф шудаанд. Молу мулки ғайриманқул ҳалқаи муҳимми низоми муносибатҳои бозоргонӣ ба шумор меравад.

Ба андешаи И.Ф. Фаффорзода, дар натиҷаи рушди концепсияҳои ҳуқуқи инсон ва давлати иҷтимоӣ дар илм ва амалияи ҳуқуқӣ истилоҳи «ҳуқуқ ба манзил» маъмул гардид. Бо мақсади ичрои вазифаҳои иҷтимоии давлат зарурати барасмиятдарории ҳуқуқии ин кафолати давлатӣ ба миён омад³⁰.

Дар марҳилаҳои мушаххаси таъриҳӣ дар ҳар як мамлакат соҳтмони бино, иншоот ва иморат маъмулан аз ҳисоби воситаҳои худии ширкатҳои соҳтмонӣ амалӣ карда мешавад. Ҳар як муносибати иҷтимоӣ, аз ҷумла муносибатҳо вобаста ба соҳтмонро навигариҳои илмӣ, технологӣ ва инсонӣ ҳамроҳӣ менамоянд. Муносибатҳои ҷамъиятӣ доир ба соҳтмон таърихи амиқ дошта, дар замони муосир ба яке аз масъалаҳои мубрам табдил ёфтаанд.

Дар муносибатҳо вобаста ба соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ асосан шартномаҳои маданиӣ-ҳуқуқӣ мавриди истифода қарор дода мешаванд. Аз ин хотир, бештари муносибатҳо вобаста ба соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ низ дар асоси шартномаҳои маданиӣ роҳандозӣ карда мешаванд.

Мутобиқи назария ва қонунгузории амалкунандай маданиӣ таҳти мағҳуми шартнома ҳолати ҳуқуқӣ, яъне созиши ду ё якчанд шахс барои ба вучуд овардан, тағиیر додан ё қатъи ҳуқуқ ва уҳдадориҳои маданиро меноманд³¹.

Бояд тазаккур дод, ки шартномаи маданиӣ-ҳуқуқӣ ҳусусиятҳои зеринро доро мебошад:

- ба талаботи қонун ҷавобӯ бошад ё ба он зид набошад;
- аз тарафи шахсони дар қобилияти амалкунӣ буда баста шавад;
- дар шакли дар қонун пешбинишуда баста шавад;

³⁰ Ниг.: Фаффорзода И.Ф. Проблемаҳои вазъи ҳуқуқии кӯдак тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон: тадқиқоти сивилистӣ: диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2020. – С. 221.

³¹ Ниг.: Абдуллоев А.А., Шукуров Ф.М., Одиров И.Р. Ҳуқуқи гражданиӣ: китоби дарсӣ: чилди 1. – Хуҷанд: Ҳуросон, 2020. – С. 247.

– ирода ва хоҳиши субъектон бо амалиёташон дар бастани шартнома мувофиқат кунад.

Дар муносибатҳои ҳуқуқи маданий шартнома васеъ истифода бурда мешавад, зоро он асоси ҳуқуқии пайдошавии муносибатҳо буда, дар пешравӣ ва тараққиёти хоҷагии ҳалқ нақши қалонро ишғол мекунад.

Шартномаҳо дар муносибатҳои байни шаҳрвандон, шаҳрвандону ташкилотҳо ва худи ташкилотҳо васеъ истифода бурда мешаванд³².

Чунин функсияҳои шартномаҳои маданий-ҳуқуқӣ фарқ карда мешаванд:

А. Функсияи ташаббуснокӣ, зоро дар шартномаҳо гайр аз иродаи тарафҳо, ҳаракат ва қадами аввалин барои амалиёт ба худи иштирокчиён тааллук дорад. Ташаббусро худи тарафҳо барои бастани шартнома пешкаш мекунанд;

Б. Функсияи барномавӣ, мутобиқкунӣ дар он аст, ки шартнома барномаи рафтори иштирокчиёни онро пешбинӣ кардааст. Он шароити аниқ ва шахсони мушаххасро дар бар мегирад. Ҳарду тарафи шартнома барои ичрои он масъуланд. Яъне, ҳуқуқу уҳдадориҳои тарафҳо дар шартнома пурра муайян карда шудаанд, ки бо созиши онҳо муқаррар карда шудаанд.

В. Функсияи иттилоотии шартнома дар он зоҳир мегардад, ки дар мавриди бастани он иродаи тарафҳо аниқ қайд карда шуда, оид ба ичрои шартнома ба ҳамдигар хабаррасонӣ мекунанд. Ичро кардани шартҳои асосии шартнома ҳам яке аз роҳҳои ба ҳамдигар хабаррасонии тарафҳо ба воситаи мактубу телеграмма, факс, телефон (муросилоту мухобирот) ва ғайраҳо аст;

Г. Функсияи кафолатнокии шартнома ҳаракатҳои ҳавасмандгардонии тарафҳо ҳамчун воситаи таъмини ичрои уҳдадорӣ аст. Ба сифати кафолат ноустуворона, гарав, байъона, замонат ва ғайра хизмат мекунанд.

Д. Функсияи муҳофизатӣ барои нигоҳ доштан ва мустаҳкам кардани интизоми шартномавӣ ҳамчун воситаи асосӣ хизмат мекунад. Агар шартҳои

³² Ниг.: Абдуллоев А.А., Шукуров Ф.М., Одиев И.Р. Асари ишорашуда. – С. 248.

шартнома ичро нашаванд, воситаҳои маҷбуркунӣ, муҳофизатӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқи маданий истифода бурда мешаванд³³.

Ба шартҳои муҳимми шартнома инҳо дохил мешаванд: шартҳо оиди таркиби субъективии он, матлаб, нарҳ, сифат, тарзу муҳлат, шакл, мазмун ва тартиби ичрои он. Вобаста ба намуди шартномаҳо шартҳои дигар низ муҳим шуда метавонанд. Агар шартҳои муҳимми шартнома нишон дода нашуда бошанд, он басташуда ҳисоб намеёбад. Агар шартҳо бо роҳи фиреб ё гумроҳӣ баста шаванд, шартнома беэътибор дониста мешавад³⁴.

Муҳакқики рус Е.В. Резцова таъкид менамояд, ки соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ дар асоси шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ба амал бароварда мешавад. Бояд таъкид намоем, ки шартномаи мазкур ба намуди шартномаҳои пудрат шомил гардида, хизматрасониро низ дар доираи хислатҳои ин шартнома муносиб донистанамон зарур мебошад. Дар ин шартнома ба таври ҳатмӣ ду тарафи баробар иштирок менамоянд³⁵.

Ба андешаи Е.В. Сайфулова, дар шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ нақши асосиро шарт ва мақсадҳои дар он ифодагардида ичро менамоянд. Аз ин хотир, дар қадом сатҳ мустаҳкам гардидани ҳолати болозикр метавонад ба ҳадафи ниҳоии амалишавии шартномаи мазкур таъсиrrасон бошад. Аз ин хотир, ба масъалаи амалишавии мақсади шартнома бояд эътибори ҷиддӣ равона карда шавад³⁶.

Дар ҳақиқат, гуфтаҳои боло исботи онанд, ки барои ба вучуд овардани муносибатҳо вобаста ба соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ нақши шартномаҳо бениҳоят муҳим мебошад. Барои он ки дар муносибатҳо оид ба соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ, асосан, ҳиссагузор ва ширкати соҳтмонӣ иштирок менамоянд.

Ҳиссагузор ҷонибе (шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ) мебошад, ки барои ба даст овардани ҳисса дар бинои бунёдшаванда ба ширкати соҳтмонӣ маблағи муайянро тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ пардоҳт менамояд.

³³ Ниг.: Абдуллоев А.А., Шукуров Ф.М., Одиев И.Р. Асари ишорашуда. – С. 249.

³⁴ Ниг.: Абдуллоев А.А., Шукуров Ф.М., Одиев И.Р. Асари ишорашуда. – С. 249.

³⁵ Ниг.: Резцова Е.В. Правовая природа договора долевого участия в жилищном строительстве. дисс. канд. юрид. наук. – Москва, 2006. – С. 49.

³⁶ Ниг.: Сайфулова Е.В. Договор долевого участия в жилищном строительстве: дис. канд. юрид. наук. – Самара, 2006. – С. 36.

Албатта, пардохт намудани маблағ маънои васеъ дошта, дар доираи он метавонад шаклҳои гайриасъории пардохт ба назар гирифта шаванд (масалан, ба тариқи додани сement, арматура ва ашёҳои барои соҳтмон зарурӣ ба тариқи розигии мустақилонаи тарафҳо).

Ширкати соҳтмонӣ бошад, шахси ҳуқуқие мебошад, ки иҷозатномаи маҳсуси соҳтмониро дошта, аз қайди давлатӣ гузаштааст ва фаъолияти соҳтмониро роҳандозӣ менамояд. Аз ин хотир, барои ба амал баровардани фаъолияти соҳтмонӣ зарур мебошад, ки ширкати соҳтмонӣ тамоми талаботи муқаррарнамудаи қонунгузориро вобаста ба амалисозии ин раванд бояд риоя намуда бошад.

Дар ҳамин радиф, Т.Ю. Майборода андешаронӣ менамояд, ки ба сифати мавзуи шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ тамоми муносибатҳои тарафайн дар мавриди ба ичро расидани корҳои анҷомдодашавандай соҳтмонӣ баромад менамояд³⁷.

Ҳамчунин, Е.В. Кирсанова зикр менамояд, ки яке аз хусусиятҳои хоси шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ дар он мебошад, ки бояд тамоми унсурҳои дар шартҳои шартномаи мазкур пешбинишуда айнан дар объекти ҳиссагии соҳташаванда дида шаванд³⁸.

Иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмон падидай ҳуқуқи маданиӣ маҳсуб ёфта, барои низоми ҳуқуқии ҶТ воқеан нав мебошад, чунки муносибатҳои объективии ҷамъиятӣ аллакай миёни субъектони ҳуқуқӣ пайдо гардида, танзими ҳуқуқии ин муносибатҳо дар кишвар ба таври маҳсус ба роҳ монда нашудааст.

Дар қонунгузории ҶТ якчанд санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ баҳри танзими бевосита ва ё бавоситаи муносибатҳо оид ба иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмони манзили истиқоматӣ қабул гардидаанд, аммо таҷрибаи ҳуқуқтатбиққунӣ дар самти мазкур нишон медиҳад, ки имрӯз зарурати қабул намудани санади меъёрии ҳуқуқии маҳсус ҷой дорад.

³⁷ Ниг.: Майборода Т.Ю. Договор долевого участия в строительстве жилья: дис. канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2007. – С. 29.

³⁸ Ниг.: Кирсанова Е.В. Правовое регулирование долевого строительства многоквартирных домов с привлечением средств граждан: дис. канд. юрид. наук. – Москва, 2008. – С. 42.

Қобили зикр аст, ки дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандай муносибатҳо оид ба иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмони бинои истиқоматӣ мушкилот на дар чой доштани мухолифатҳо, холигиҳо ва ё бидуни танзими ҳуқуқӣ мондани чунин муносибатҳо дида мешавад, балки вобаста ба тақозои замон ва рушду мураккаб гардидан муносибатҳои молумулкӣ дар самти мазкур, зарурати коркарди механизмҳои нав ва бо нигоҳи муосир танзим кардани онҳо чой дорад.

Танзими хусусӣ-ҳуқуқӣ ва оммавӣ-ҳуқуқии муносибатҳо оид ба шарикии ҳиссагӣ дар соҳтмони бинои истиқоматӣ дар ҶТ бо чунин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба роҳ монда шудааст, аз ҷумла: КМ ҶТ, КШ ҶТ, Қонуни ҶТ «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият», Қонуни ҶТ «Дар бораи низоми иҷозатномадиҳӣ», қарори Ҳукумати ҶТ дар бораи тасдиқи «Низомнома дар бораи хусусиятҳои иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият», қарори Ҳукумати ҶТ аз 31 марта соли 2014, №235, Замимаи 5 «Тартиби муайян намудани сатҳи масъулияtnокии корҳои иҷрошаванда ҳангоми иҷозатномадиҳии фаъолият оид ба корҳои лоиҳакашӣ ва тадқиқотӣ, соҳтмони биноҳо ва иморату иншоот, аз ҷумла васеъкунӣ, азnavsозӣ, таъмир ва барқарор кардани объектҳои мавҷуда» ба «Низомнома дар бораи хусусиятҳои иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият», инчунин дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ба самти мазкур бевосита ва ё бавосита тааллуқдошта.

Иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмон яке аз механизмҳои муҳимми беҳдошти ҳолати манзилии шаҳрвандон ва рушди бозори манзил ба ҳисоб меравад. Иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмон солҳои охир ба яке аз шаклҳои маъмулии ба даст овардани ҳуқуқи моликият ба манзили истиқоматӣ табдил ёфтааст. Сабаби асосии чунин рушди босуръати ин муносибат дар он аст, ки ҷалби маблаг барои соҳтмон ҳам ба манфиати шахсони воқею ҳуқуқӣ ва ҳам ба манфиати ширкатҳои соҳтмонӣ аст.

Иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмон яке аз шаклҳои маъмултарини ба даст овардани молу мулки ғайриманқул дар бозори «аввалия»-и манзил мебошад. Моҳияти иқтисодии иштироки ҳиссагӣ ба бастани шартномаи хариду фурӯш

ва шартномаи паймонкорӣ шабоҳат дорад. Дар ҳарду ҳолат, як тараф ба тарафи дигар барои ба моликият гирифтани ашё (вобаста ба соҳтмони ҳиссагӣ – биноҳои истиқоматӣ ё ғайриистиқоматӣ) маблағи пули пардоҳт менамояд.

Муддати тӯлонӣ яке аз заминаҳои баҳсноки пайдоиши ҳуқуқи моликият ба биноҳои истиқоматӣ истифодаи шартномаҳои «сармоягузорӣ» ба ҳисоб мерафт. Дар амал чунин шартномаҳо номҳои гуногун, ба монанди «шартномаи иштироки ҳиссагӣ дар маблағгузории соҳтмон», «шартномаи сармоягузории ҳиссагӣ», «шартномаи фаъолияти ҳиссагӣ дар соҳтмони ҳиссагӣ», «шартномаи иштирок дар сармоягузорӣ дар соҳтмони манзил», «шартномаи сармоягузории соҳтмони объект» ва ғайра гирифтаанд.

Дар Тоҷикистон нисбат ба муносибатҳои мазкур истилоҳи «шарикии ҳиссагӣ дар соҳтмони бинои истиқоматӣ» истифода бурда шудааст. Аммо чунин истилоҳ муносибатҳои ҷалби маблағҳои шахсони воқеи ҳуқуқиро барои соҳтмон пурра фарогир намебошад, чунки онҳо на танҳо соҳтмони манзили истиқоматӣ, балки дилҳоҳ намуди соҳтмон (бинои истиқоматӣ ва ғайриистиқоматӣ, манзилҳои истиқоматии шахсӣ, иншоот, иморат) шуда метавонанд. Аз як тараф, дуруст аст, ки муносибатҳо вобаста ба ҷалби маблағҳои шахсони воқеи ҳуқуқӣ барои соҳтмон танҳо дар самти бунёди бинои истиқоматӣ дар шароити муосири кишвар вучуд доранд, талаботи объективии танзими ҳуқуқӣ танҳо нисбат ба ин самт ба вучуд омадааст.

Таҳлили таҷриба ва қонунгузории мамлакатҳои хориҷӣ дар баҳши шарикии ҳиссагӣ дар соҳтмони манзили истиқоматӣ аз ҳама ҷиҳат, аз ҷумла омӯзиши қонунгузории мамлакатҳои хориҷӣ, иттилоъ пайдо кардан оид ба механизмҳои нави танзими ҳуқуқии муносибатҳои мазкур, муқоисаи қонунгузории ватаниӣ бо қонунгузории мамлакатҳои хориҷӣ ва дар заминай он муайян кардани мушкилот дар қонунгузории ватаниӣ, дар натиҷаи омӯзиши қонунгузории мамлакатҳои хориҷӣ коркард кардани механизмҳои нави танзими ҳуқуқӣ ва ё сайқал додани механизмҳои ҷойдошта, андӯхтани таҷрибаи хориҷӣ ва амсоли инҳо аз манфиат холӣ намебошад.

Дар самти танзими ҳуқуқии муносибатҳои баррасишаванд аксари давлатҳои пасошуравӣ санадҳои меъёрии ҳуқуқиро дар шакли қонунҳои алоҳида ва ё дар дигар шакл санади меъёрии ҳуқуқӣ қабул намудаанд. Вобаста ба танзими ҳуқуқии муносибатҳо ҷиҳати иштирок дар соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ дар мамлакатҳои аъзои ИДМ як қатор санадҳои қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии зерқонунӣ қабул гардидаанд.

Аз ҷумла, дар ФР - Қонуни федералӣ «Дар бораи шарикӣ ҳиссагӣ дар соҳтмони биноҳои бисёрхӯҷрагӣ ва дигар объектҳои ғайриманқул» аз 30 декабря соли 2004, №214³⁹; дар Қазоқистон - Қонуни Ҷумҳурии Қазоқистон «Дар бораи шарикӣ ҳиссагӣ дар соҳтмони манзил» аз 7 апрели соли 2016, №486⁴⁰; дар Туркманистон - Қонуни Ҷумҳурии Туркманистон «Дар бораи шарикӣ ҳиссагии биноҳои истиқоматӣ ва дигар объектҳои ғайриманқул» аз 31 марта соли 2012, №289⁴¹; дар Ҷумҳурии Белорус - амри Президенти Ҷумҳурии Белорус «Дар бораи шарикӣ ҳиссагӣ дар соҳтмони манзилҳои бисёрхӯҷрагӣ» аз 15 июни соли 2006, №396; дар Ӯзбекистон - фармони Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон «Дар бораи чораҳо оид ба танзими раванди шарикӣ ҳиссагӣ дар соҳтмони манзилҳои бисёрхӯҷрагӣ» аз 27 майи соли 2020⁴²; дар Қирғизистон - Низомнома «Дар бораи тартиб ва шартҳои ҳиссагии соҳтмони манзилҳои бисёрхӯҷрагӣ дар шаҳри Бишкек» аз 27 ноября 2008, №20⁴³.

Барои мамлакатҳои аъзои ИДМ аз тарафи Ассамблеяи байнипарлумонӣ Қонуни намунавӣ (модели) «Дар бораи соҳтмони объектҳои молу мулки

³⁹ Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 № 214-ФЗ. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/ (санаи муроҷиат: 15.05 соли 2021.).

⁴⁰ Закон Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве» (с изменениями по состоянию на 29.12.2021 г.). [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38446797 (санаи муроҷиат: 15.05 соли 2021.).

⁴¹ Закон Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О долевом строительстве жилых домов и иных объектов недвижимости». [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: <https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/59743/zakon-turkmenistana-o-vnesenii-izmenenij-i-dopolnenij-v-zakon-turkmenistana-o-dolevom-stroitelstve-zhilyh-domov-i-inyh-obektov-nedvizhimosti> (санаи муроҷиат: 15.05 соли 2021.).

⁴² Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по урегулированию процесса долевого строительства многоквартирных домов». [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: <https://lex.uz/ru/docs/4831140> (санаи муроҷиат: 15.05 соли 2021.).

⁴³ Положение о порядке и условиях долевого строительства (создания) многоквартирных жилых домов в городе Бишкек. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/28306> (санаи муроҷиат: 15.05 соли 2021.).

гайриманқул дар асоси ҳиссагӣ» аз 27 ноябри соли 2020, №51-9⁴⁴ қабул гардидааст, ки муносибатҳоро дар самти иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмон танзим намудааст.

Қонуни намунави (моделӣ)-и мазкур муносибатҳоеро танзим менамояд, ки вобаста ба ҷалби маблағҳо аз шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ (иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ) барои соҳтмони манзил дар асоси ҳиссагӣ бо мақсади ҷуброни ҳароҷоти чунин соҳтмон ва пайдоиши ҳуқуқи моликияти иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ ба объекти соҳтмони ҳиссагӣ ва ҳуқуқи моликияти умумӣ нисбати объектҳои ба моликияти умумӣ дар объекти молу мулки гайриманқул аст. Ғайр аз ин, Қонуни намунавӣ (моделӣ)-и мазкур кафолати ҳимояи ҳуқуқҳо, манфиатҳои қонунӣ ва моликияти иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ, инчунин дигар шахсонеро, ки дар муносибатҳои соҳтмони ҳиссагӣ иштирок меқунанд, муқаррар менамояд.

Дар баробари иштироки анъанавӣ дар фаъолияти кооперативҳои соҳтмони манзил ва ҳариди биноҳои истиқоматӣ имкон пайдо шуд, ки соҳиби манзили ишғолшуда дар асоси хусусигардонӣ ва ихтиёрдории он бо мақсади беҳтар намудани шароити зиндагӣ, шартномаҳои ҳариду фурӯш, мубодила ва иҷора бандад.

Аmmo манзилҳои хусусигардонидашуда аксар вақт дар фонди қӯҳна боқӣ монда, ба хусусиятҳои истеъмолкунанда ҷавобгӯ нестанд (масалан, тарҳ, таносуби майдони истиқоматӣ бо манзилҳои коммуналӣ ва ғайра), ба талаботи афзояндаи шахсоне, ки меҳоҳанд шароити зисти ҳудро беҳтар кунанд ва имкон надоранд фавран маблағи манзили ҳаридашударо пардоҳт кунанд, ҷавобгӯ нестанд. Роҳи воқеии раҳоӣ барои онҳо, инчунин барои онҳое, ки манзил ҳарида наметавонанд, иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмони манзил гардид.

О.В. Макаров қайд менамояд, ки «соҳтмони ҳиссагӣ» навъи асосии соҳтмон дар шароити муосири иҷтимоию иқтисодӣ мебошад. Қисми асосии ахолӣ, соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқӣ дар ҷомеаи муосир қодир

⁴⁴ Модельный закон о строительстве недвижимых объектов на долевых началах от 27 ноября 2020 года №51-9. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: https://iacis.ru/baza_dokumentov/modelnie_zakonodatelnie_akti_i_rekomendacii_mpa_sng/modelnie_kodeksi_i_zakoni (санаи муроҷиат: 15.05 соли 2021.).

нестанд, ки сохтмони худ ё инфиродиро анчом диханд. Дар мавриди сохтмони ҳиссагии биноҳои истиқоматӣ ва дигар объектҳои молу мулки гайриманқул дастрастар аст, аммо албатта заминаи мувофиқи ташкилий ва ҳукуқиро талаб меқунад»⁴⁵.

Падидай сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ дар баъзе давлатҳои ИДМ дар аввали солҳои 90-уми асри XX ҳангоми гузариш ба муносибатҳои иқтисоди бозорӣ пайдо шуд. Дар шароити Тоҷикистон пайдоиши чунин тамоюл солҳои 2004-2006 оғоз гардид. Иштироки ҳиссагӣ дар сохтмон яке аз шаклҳои ба даст овардани молу мулки гайриманқул дар бозори манзил «аввалия» шудааст.

Моҳияти иқтисодии иштироки ҳиссагӣ ба хариду фурӯш ва паймонкорӣ шабех аст, ба истиснои шартномаи паймонкорӣ оид ба коркарди ашё. Дар ҳарду ҳолат, як тараф ба тарафи дигар барои ба моликият гирифтани ашё (дар робита ба сохтмони ҳиссагӣ – биноҳои истиқоматӣ ё гайриистиқоматӣ) маблағи пулӣ интиқол медиҳад.

КМ ҶТ ва дигар қонунҳо як қатор намудҳои шартномаро пешбинӣ меқунанд, ки ҳусусиятҳои дар онҳо муқарраршударо доранд. Аз ҷумла, шартномаи хариду фурӯши чунин навъҳо, ба монанди шартномаи хариду фурӯши чакана, шартномаи фурӯши корхона, шартномаи фурӯши молу мулки гайриманқул, шартномаи хариди маҳсулоти кишоварзӣ ва шартномаи таъминоти барқ. Гузашта аз ин, шартномаи фармоиш чунин зергурӯҳ дорад, ба мисли шартномаи фармоиш барои эҳтиёҷоти давлатӣ.

Шартномаҳои иҷора ва шартномаҳои паймонкорӣ сохтори бисёрсатҳаро доранд. Аз ин рӯ, санадҳои меъёрии баъдан қабулшуда метавонанд тавсифи чунин намудҳои шартномавиро дар бар гиранд, ки ба ин ё он шакли шартномавии қаблан пешбининамудаи қонун дахл доранд. Масалан, Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳимояи ҳукуқи истеъмолкунандагон» аз 9 декабря соли 2004, №72⁴⁶ ҳусусиятҳои низоми ҳукуқии муносибатҳо бо иштироки

⁴⁵Ниг.: Макаров О.В. Организационно-правовые основы создания и использования недвижимости // Право и государство. – 2005. – №1. – С. 63.

⁴⁶ Қонуни ҟТ «Дар бораи ҳимояи ҳукуқи истеъмолкунандагон» аз 9 декабря соли 2004, №72 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳукуқии ҟТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (саная муроҷиат: 10.05 соли 2021).

истеъмолкунандагонро муқаррар менамояд, ки шаклҳои мустақили шартномавӣ нестанд, аммо ба хариду фурӯши чакана ё шартномаи паймонкории майшӣ марбутанд.

Дар адабиёти илмӣ ақидае баён шудааст, ки мафҳуми «шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ» бештар моҳияти иқтисодии онро инъикос менамояд. Муаллифони ин мавқеъ қайд мекунанд, ки мафҳуми «иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ» колективӣ аст ва моҳияти хуқуқии шартномаҳои муайяннамудаи онро муқаррар намекунад. Соҳтмони манзил ва маблағузории он аз ҳисоби якчанд субъектҳо (саҳмдорон) сурат мегирад, ки онҳо соҳиби манзил дар бинои истиқоматӣ хоҳанд шуд.

Шаклҳои иштироки ин шахсон дар соҳтмон гуногун буда метавонанд. Муносибати байни онҳо шаклҳо ва намудҳои гуногун дорад. Аз ин рӯ, ба ақидаи онҳо, талошҳои мавҷуда барои муайян кардани шартномаи иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмон ҳамчун як падидай муқарраргардида ва муттаҳидшуда бо ҳусусияти уҳдадориҳои ба зимма гирифтани он бесамар ва бенатиҷа мебошад.

Ба ақидаи Б.Л. Хаскелберг, «бидуни назардошли фарқияти таркиб ва мазмуни хоҳиши муайян кардани табиати хуқуқии шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ тибқи як намунаи ягонаи шартномавии дар қонунгузории амалкунанда бидуни ба инобат гирифтани таркиби субъективӣ ва мазмуни шартномаҳои мушаххас ғайриимкон аст»⁴⁷.

Ҳамин тавр, монандии баъзе ҳусусиятҳои шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ бо ҳусусиятҳои дигар намудҳои шартномаҳо барои омехта будани моҳияти хуқуқии он асос намедиҳад. Чунин ба назар мерасад, ки шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ҳусусияти мустақили хуқуқӣ дорад ва метавонад ё яктарафа (уҳдадории таъиноти умумии тарафҳо) бошад ё муносибатҳоро бо самти муқобили тарафҳо ба расмият дарорад.

⁴⁷Ниг.: Хаскельберг Б.Л. Договор о долевом участии в строительстве: вопросы судебно-арбитражной практики // Гражданское законодательство Республики Казахстан. Вып. 14. – Астана, 2002. – С. 318.

Дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” истилоҳи «иштирок» ба маъни «ширкат кардан, шарикӣ кардан, ҳамкор шудан, шарикӣ, ҳамроҳӣ, иштирок доштан, ҳамроҳӣ намудан, дар коре шарик будан», истилоҳи «ҳиссагӣ» ба маъни «мансуб ба ҳисса, шарикӣ», истилоҳи «соҳтмон» ба маъни «бино, иморат, бино кардан, барпо намудан, бинокорӣ» маънидод карда мешавад⁴⁸.

Ҳамзамон ба лугати С.И. Ожегов⁴⁹ муроциат карда, ин мағҳумҳои асосиро дар забони русӣ чунин шарҳ додан мумкин аст. «Иштирок» (участие) ин фаъолияти якҷоя ичро кардани чизе, ҳамкорӣ дар чизе мебошад. «Ҳиссагӣ» (долевое) – аз рӯйи ҳиссаҳо тақсим карда мешавад, ки ҳиссаи чизе аст. Ба унвони мисол, муаллифи лугат овардааст, ки иштироки ҳиссагӣ дар чизе, дар асоси ҳиссагӣ. «Соҳтмон» (строительство) – ин бино, иншоот ва ғ. мебошанд.

Омезиши ин мағҳумҳоро бо истифода аз тафсири истилоҳи «соҳтмон» ба маъни васеъ ва маҳдуд баррасӣ кардан мумкин аст. Ба ақидаи Б.В. Муравёв, фаъолияти соҳтмонӣ ба маъни маҳдуд як намуди фаъолияти касбии иқтисодӣ мебошад, ки аз ҷониби ташкилотҳои соҳтмонӣ, инчунин соҳибкорони инфиродӣ барои соҳтани объектҳои молу мулки гайриманқул ва анҷом додани корҳои гуногун оид ба таҷдид ва таъмири ин объектҳо амалӣ карда мешавад⁵⁰. Дар ин ҳолат, сухан танҳо дар бораи маҷмуи корҳои соҳтмонӣ ва хизматрасониҳое меравад, ки аз ҷониби шахсони барои ичрои онҳо маҳсус омӯхташуда анҷом дода мешаванд.

Тавре ки дида мешавад, доираи субъектҳоро танҳо он шахсоне маҳдуд мекунанд, ки мустақиман объекти соҳтмонӣ бунёд менамоянд. Аз истифодай мағҳуми «соҳтмони ҳиссагӣ» дар ин ҳолат ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки корҳои соҳтмонӣ бо ҳиссаҳо дар байни шахсони ичроқунандай он тақсим карда мешаванд. Аз ин рӯ, наметавон омезиши «соҳтмони ҳиссагӣ»-ро, ки нисбати соҳтмон ба маъни маҳдуд истифода мешавад, татбиқ кард.

⁴⁸ Ниг.: Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ / иборат аз 2 чилд / Зери таҳрири С. Назарзода, А. Сангинов, С. Каримов, М. Ҳ. Султон. (нашри дувум). – Душанбе, Бухоро, 2015. – С. 596, 268, 530.

⁴⁹ Ниг.: Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под ред. чл.-корреспондента АН СССР Н.Ю. Шведовой. - 20-е изд., Стереотип. - М.: Рус. яз., 1988. - 750 с.

⁵⁰ Ниг.: Муравьев Б.В. Инвестиционное обязательство в строительстве: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 18.

Фаъолияти соҳтмониро ба маъни васеъ ҳамчун фаъолияти ба ҳам алоқаманди субъектҳои гуногун, ки бо як ҳадафи ягонаи иқтисодӣ муттаҳид шуд, ба таъминоти мустақим ва бунёди объекти соҳтмон нигаронида шудаанд, ҳисобидан мумкин аст.

Бидуни мавҷудияти маблағҳои даҳлдор ё маблағҳое, ки барои маблағгузории соҳтмон пешбинӣ шудаанд, соҳтмон имконнозазир аст. Аз ин ҷиҳат, соҳиби ин маблағҳо бояд ҳамчун як иштирокчии ҷудонашавандай раванди соҳтмон ҳисобида шавад. Маҳз барои ӯ объектҳои нави молу мулки гайриманқул соҳта мешаванд ё объектҳои мавҷуда таҷдид карда мешаванд⁵¹.

Раванди бунёди объекти нави молу мулки гайриманқул раванди мураккаб ва тӯлониест, ки дар он субъектҳои гуногун иштирок мекунанд, ки вазифаҳояшон якхела нестанд (фармоишгар, паймонкор, сармоягузорон, истеъмолқунандагон ва ғ.) ва муносибатҳое, ки дар байни онҳо ба вучуд меояд, аз ҷиҳати табиати ҳуқуқӣ гуногун мебошанд.

Бояд қайд кард, ки дар ин ҳолат дар марҳилаи муайяни соҳтмон муносибатҳои ширкати соҳтмонӣ ва шаҳрванд ё шахси ҳуқуқӣ барои ба даст овардани маблағ ба миён меоянд. Аммо ин муносибатҳо дар робита бо фаъолияти соҳтмонӣ ба маъни васеъ ягона нестанд ва доираи субъектҳои марбут ба соҳтмон низ, аз як тараф, бо ширкати соҳтмонӣ ва аз тарафи дигар, бо шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ маҳдуд намешавад. Аз ин рӯ, омезиши «соҳтмони ҳиссагӣ» раванди фаъолияти соҳтмонро ба маъни васеъ пурра инъикос намекунад.

Чунин ба назар мерасад, ки дар ин ҳолат маҳз маблағгузории корҳои соҳтмонӣ, на худи чунин фаъолиятҳо, ки хусусияти ҳиссагӣ доранд, фаҳмида мешавад. Иштироки сармоягузор аз маблағгузории қисми объекте иборат аст, ки манфиати ӯ ба он равона карда шудааст, яъне саҳми ӯ ҳисса дар ҳаҷми умумии ҳиссаҳои дигар иштирокчиён мебошад ва чунин иштирок «ҳиссагӣ» аст. Чунин тарҳрезӣ, ба монанди «иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмони биноҳои истиқоматӣ ва дигар объектҳои молу мулки гайриманқул», ба назари мо,

⁵¹ Ниг.: Муравьев Б.В. Асари зикршуда. – С. 19.

моҳияти муносибатҳоро барои ҷалби маблағҳои шаҳрвандон ва шахсони ҳукуқӣ дар соҳтмон дурусттар инъикос меқунад.

Ҳамзамон, дар таҷрибаи мамлакатҳои хориҷӣ номгузории дигари ин муносибатҳо, ба монанди бунёди объектҳои молу мулки ғайриманқул дар асоси ҳиссагӣ вучуд дорад. Мафҳуми зикршуда аз як тараф васеъ мебошад, зеро қуллан объектҳои молу мулки ғайриманқулро фарогир аст, аз тарафи дигар на ҳама гуна объектҳои молу мулки ғайриманқулро дар асоси ҳиссагӣ ё умуман бидуни он бунёд кардан имконпазир аст.

Масалан, қитъаи замин ва сарватҳои зеризамини он объектҳое ба шумор мераванд, ки табиатан ғайриманқул мебошанд, яъне новобаста аз фаъолияти инсонӣ онҳо вучуд доранд. Аз ин рӯ, нисбат ба муносибатҳо доир ба иштироки ҳиссагӣ истифодаи истилоҳи «иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ» ва «шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ» дуруст мебошад. Дар ин замина, шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ яке аз намудҳои алоҳидаи шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ маҳсуб меёбад.

Бояд зикр намуд, ки дар адабиёти илмӣ таърифи мафҳуми шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ бевосита пешниҳод карда нашудааст. Сабаби пешниҳод нашудани мафҳуми шартномаи мазкур дар он аст, ки бо назардошти он ки мавқеъ ва табиати ҳукуқии ин шартнома дар низоми шартномаҳои ҳукуқи маданий номуайян аст, баъд аз қабули КМ ҶТ чунин мушкилот то андозае ҳали худро пайдо намуд. Аз ин рӯ, муҳаққиқон зимни таҳлил диққати асосиро на ба таърифи мафҳуми шартнома, балки ба муайян кардани мавқеъ ва табиати ҳукуқии он шартнома равона менамоянд.

Бо ҳамин назардошт, дар замини таҳлили адабиёти илмӣ ва қонунгузории мамлакатҳои хориҷӣ мафҳуми шартномаи мазкурро ба таври зерин пешниҳод кардан мумкин аст: мувофиқи шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ як тараф (ширкати соҳтмонӣ) уҳдадор мешавад дар муҳлати пешбининамудаи шартнома бо қувваи худ ё бо ҷалби шахсони дигар бинои истиқоматиро бунёд намуда, баъд аз гирифтани иҷозати ба истифодабарӣ ворид намудани он объекти дахлдорро ба тарафи

дигар (хиссагузор) супорад, хиссагузор уҳдадор мешавад объекти мазкурро қабул намуда, барои он нархи тибқи шартнома муайяншударо пардохт намояд.

Вобаста ба шартномаи иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмони бинои истиқоматӣ хеле ҷолиб аст, ки он дар ҳаёти воқеии иқтисодӣ ҳамчун воситай мусоиди дастгирии ҳуқуқии соҳтмон пайдо шуда, зуд паҳн гашт.

Чунин ба назар мерасад, ки яке аз шаклҳои пайдоиши иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмон ин соҳтор (конструкция)-и «соҳтмон тибқи адолат» («construction de la equidad») мебошад, ки дар Аргентина дар ибтидои солҳои 80-уми асри гузашта ба вучуд омадааст. Дар ин мамлакат вазъияти молиявӣ ноустувор буд ва иваз кардани песои қурбаш пастшуда бо пули нави Аргентина иқтисодро ба эътидол наовард.

Дар чунин шароит бонкҳо қарз надоданд, қарз додан ҳатто барои шашмоҳ маъни бозгардонидани сад ҳазор маротиба камтарро дошт. Он замон қарзҳои асьори хориҷӣ тибқи қонун манъ буданд. Дар ин робита, ширкатҳои соҳтмонии аргентинӣ дар вазъияти душвор қарор доштанд (бонкҳо ба ҳамин сабаб ба онҳо қарзи ипотека намедоданд ва пул ҷамъ намудан ва манзил ҳаридан имконнопазир буд). Бо назардошли вазъи душвори иқтисодии қишвар соли 1985 ҳукumatдорони ин қишвар шиори «Бунёд тибқи адолат»-ро ба миён гузоштанд. Моҳияташ дар он буд, ки одамоне, ки меҳоҳанд барои худ манзили истиқоматӣ бунёд намоянд, мебоист бо ширкати соҳтмонии бунёди ояндаи худ ҳамкорӣ намоянд.

Саҳм бо ҳариди саҳмияе тасдиқ карда мешуд, ки арзиши он на бо пул, балки дар метри мураббаъ ифода мейфт. Бо ҳамин Аргентина саҳмияҳои коғӣ ба даст овард, давлат тавонист онро бо манзилҳои қаблан соҳта иваз кунад. Дар панҷ сол шумораи соҳибони хона аз 2 то 21% аҳолӣ зиёд шуд⁵².

Ба андешаи мо, табдил додани шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ аз шартномаи беном ба шартномаи номбурда бо истифодай васеи соҳтмони ҳиссагӣ дар амалия, инчунин бо мушкилоте, ки ҳангоми соҳтмони ҳиссагӣ ба миён омадаанд (амалияи фурӯши «дукарат», ҷалби

⁵² Манбаи дастрасӣ: <http://ipocredit.ru/analytic/570298> (санаи муроҷиат: 10.05 соли 2021).

маблағ аз саҳмдорон дар сурати мавчуд набудани ҳуқук ба қитъай замин, истифодай нодурусти маблағҳои ҳиссагузорон, номуайяни амалияи судӣ, ноамни ҳуқук ва манфиатҳои ҳиссагузорон ва ғ.), алоқамандии аниқ дорад.

Пайдоиш ва рушди минбаъдаи шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ дар қонунгузорӣ барои ҳалли мушкилоти манзил аҳаммияти калон дорад, зоро танзими боэътиими ҳуқуқии муносибатҳои соҳтмонии ҳиссагӣ кафолати рушди бомуваффақияти ин муносибатҳо мебошад. Марҳилаи аввали татбиқи соҳтмони ҳиссагӣ нишон дод, ки ин раванд танҳо дар шароити сатҳи баланди дастгирии ҳуқуқии муносибатҳои марбут ба соҳтмони ҳиссагӣ муваффақ хоҳад шуд.

Масъалаи табиати ҳуқуқии шартномаи иштироки ҳиссагӣ ва ҷудо кардани он аз шартномаҳои дигар ҳамеша боиси муҳокимаи доираҳои олимон ва кормандони амалия мегардад.

Ба ақидаи Е.В. Лапутева, «муайян кардани моҳияти ҳуқуқии шартнома барои муайян кардани аломатҳое зарур аст, ки аввалан, муносибатҳои шартномавиро ба як воҳиди ягона муттаҳид месозанд ва сониян, аломатҳое мебошанд, ки дар доираи як воҳиди ягона як муносибати шартномавӣ аз дигара什 фарқ мекунанд»⁵³.

Ба андешаи К.И. Скловский метавон розӣ шуд, ки қайд менамояд: «хусусияти шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагиро дақиқ муайян кардан лозим аст, зоро ҳалли ҳамаи масъалаҳои дигар ба ҳамин вобаста аст»⁵⁴. То ба имрӯз хусусияти ҳуқуқии шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ дар байни олимони соҳаи ҳуқуқи маданий масъалаи баҳснок ва мураккаб ба ҳисоб меравад. Аз таҳлили адабиёти илмӣ метавон хулоса намуд, ки андешаҳои ягона дар бораи хусусиятҳои ҳуқуқии шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ мавчуд нест. Бо вучуди ин, бояд хусусияти шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматиро муайян кард, зоро ҳалли ҳама мушкилоти дигар аз он вобаста аст.

⁵³Ниг.: Лапутева Е.В. Совершенствование договорных отношений в области жилищного строительства: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 25.

⁵⁴Ниг.: Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 4-е изд., перераб. доп. – М.: Статут, 2008. – С. 761.

Хусусияти асосии шартнома дар он аст, ки ҳуқуқи моликият ба манзил на дар вақти бақайдгирии давлатии шартнома, балки дар оянда пайдо мешавад.

Ба ақидаи Б.А. Шомаҳмадов, «шартномаҳои ҳуқуқи маданий ҳам хусусиятҳои умумӣ ва ҳам фарқиятҳои муайян доранд, ки имконият медиҳад онҳоро аз ҳамдигар чудо намоянд. Ҳамаи шартномаҳо ба намудҳои муайян тақсим мешаванд. Ин тақсимот на танҳо аҳаммияти назариявӣ, балки амалӣ низ дорад. Он ба иштирокчиёни муомилоти маданий имконият медиҳад он шартномаҳоеро истифода баранд, ки ба талаботашон бисёртар ҷавоб медиҳанд»⁵⁵. Барои тавсифи ҳуқуқии шартномаи таҳқиқшаванд асосҳои классикии таснифи шартномаҳо, яъне тақсими ҳуқуқу уҳдадориҳо байни тарафҳо, мавҷудияти қонеъгардонии мутақобила ва лаҳзаи ба миён омадани уҳдадориҳо тибқи шартнома ба инобат гирифта мешаванд.

Дар асоси аввал (тақсими ҳуқуқ ва уҳдадориҳо), шартномаҳои дутарафа (мутақобила) ва шартномаҳои яктарафа мавҷуданд. Уҳдадориҳои мутақобила уҳдадориҳое мебошанд, ки ҳар як тараф дар як вақт қарздор ва кредитор мебошад, онҳоро бо уҳдадориҳои яктарафа муқобил гузоштан мумкин аст, ки дар онҳо як шахс танҳо ҳамчун кредитор ва дигаре танҳо ҳамчун қарздор амал меқунад⁵⁶.

Дар шартномаҳои дутарафа бошад, ҳарду тарафи шартнома ҳам ҳуқуқ ва ҳам уҳдадорӣ доранд. Қисми зиёди шартномаҳои ҳуқуқи маданий, аз қабили хариду фурӯш, таъминоти якумрӣ бо саробонӣ, кироя (ичора)-и амвол, паймонкорӣ ва ғ., дутарафа мебошанд⁵⁷.

Шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ дутарафа (мутақобила) мебошад. Уҳдадории ширкати соҳтмонӣ аз бунёди объекти молу мулки ғайриманқул ва супурдани он ба ҳиссагузор иборат аст, ки уҳдадории ӯ ичро кардани уҳдадориҳои мутақобила оид ба пардохти нархи

⁵⁵Ниг.: Ҳуқуқи гражданий: қисми 1. – Душанбе: ЭР-граф, 2007. – С. 335 (муаллифи боб Б.А. Шомаҳмадов).

⁵⁶ Ниг.: Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / Под ред. Е.А. Флейшиц, О.С. Иоффе, – М.: Юрид. лит. 1970. – С. 256.; Майборода Т.Ю. Договор долевого участия в строительстве жилья: дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2007. – С. 41.; Дикун А.В. Договор участия в долевом строительстве: дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2011. – С. 78.

⁵⁷ Ниг.: Сохибов М.М., Сайдов Х.М., Хочамуродов Д.Г., Бобохонов Ҳ.З. Ҳуқуқи шартномавӣ / Зери таҳрири Ғаюров Ш.К. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 31.

шартнома ва қабули объект бо шарти мавчуд будани санад оид ба истифода додан мебошад. Дар ин масъала миёни олимон ҳеч ихтилоф мавчуд нест⁵⁸.

Дар асоси дуюм (мавчудияти қонеъгардонии мутақобила) шартномаҳо ба музднок ва бемузд тақсим карда мешаванд. Шартномаи музднок шартномае мебошад, ки як тараф барои ичрои ин ё он ҳаракат ва ё амал, ки предмети онро ташкил менамояд, ягон манфиат мегирад⁵⁹.

Мувофиқи м. 485 КМ ҶТ шартнома ҳамон вақт музднок эътироф карда мешавад, ки мувофиқи он иштирокӣ барои ичрои уҳдадориҳои худ тибқи шартнома пардохт ё пешниҳоди дигари мутақобиларо мегирад. Ҳамзамон, вобаста ба мутақобила ва музднокии шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ дар байни олимони соҳаи ҳуқуқи маданий шубҳа вучуд надорад⁶⁰.

Дар асоси сеюм (лаҳзай ба миён омадани уҳдадориҳо) шартномаҳо ба консенсуалӣ ва реалӣ тақсим карда мешаванд. Шартномаи консенсуалӣ пас аз ба мувофиқа расидан байни тарафҳо оид ба шартҳои муҳимми шартнома, дар лаҳзай гирифтани аксепти шахси фиристанда ва шартномаи реалӣ аз лаҳзай додани ашё ё ичрои амали муайян ба вучуд меояд. Дар байни олимон оид ба консенсуалӣ ё реалӣ будани шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ фаҳмиши ягона вучуд надорад.

Шартномаи иштироки ҳиссагӣ дутарафа ва музднок аст. Инчунин он синааллагматикий аст, зоро аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ ичро кардани уҳдадориҳо оид ба соҳтмон (бунёд)-и манзил ва ба ҳиссагузор додани объекти соҳтмони ҳиссагӣ ичрои уҳдадориҳои охирин оид ба пардохти нархи пешбининамудаи шартнома мебошад.

⁵⁸ Ниг.: Капица О.Л. Правовое регулирование участия граждан в долевом строительстве: дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2005. – С. 119.; Романенкова Н.Д. Правовой статус застройщика по договору участия в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 33.; Петрухин М.В. Договор участия в долевом строительстве объектов недвижимости: проблемы правового регулирования. – М.: Инфротропик Медиа, 2012. – С. 9.

⁵⁹ Ниг.: Сохібов М.М., Сайдов Ҳ.М., Хочамуродов Д.Г., Бобохонов Ҳ.З. Асари ишорашуда. – С. 33.

⁶⁰ Ниг.: Майборода Т.Ю. Договор долевого участия в строительстве жилья: дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2007. – С. 63.; Романенкова Н.Д. Правовой статус застройщика по договору участия в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. – С. 33.; Дикун А.В. Договор участия в долевом строительстве: дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2011. – С. 78; Курова Н.Н., Тараканов П.В. Договор участия в долевом строительстве объектов недвижимости: актуальные вопросы // Научные ведомости Белгородского государственного университета. – 2016. – №10 (231). – С. 120-126.

Баъзе олимон ин шартномаро консенсуалӣ мешуморанд⁶¹. Шартномаҳои консенсуалӣ (consensus – розигии мутақобил) шартномаҳое мебошанд, ки аз лаҳзаи ба созиш омадани тарафҳои он басташуда эътироф карда мешавад. Ба сифати шартномаҳои консенсуалӣ бештари шартномаҳои ҳуқуқи маданий баромад менамоянд⁶². И.А. Лепехин изҳор медорад, ки «лаҳзаи бастани шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ қайди давлатии он мебошад ва ичрои шартномаи басташуда ва эътиборнокии иштироки ҳиссагӣ аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ соҳтмони бинои истиқоматӣ (ё дигар объекти молу мулки гайриманқул ва супоридани он ба иштирокии соҳтмони ҳиссагӣ) ба шумор меравад»⁶³.

О.Ю. Тархова чунин мешуморад, ки «ҳангоми бастани шартнома ширкати соҳтмонӣ, воқеан, манзили истиқоматӣ надорад, ки предмети шартнома мебошад ва ҳиссагузор метавонад маблағеро, ки баъдтар пардоҳт мешавад, дар муҳлати тибқи шартнома муқарраршуда пардоҳт кунад»⁶⁴.

Ба ақидаи Т.Ю. Майборода, «ҳуқуқҳо ва уҳдадориҳо ҳангоми бастани шартнома дар шакли зарурӣ ба миён меоянд, ки пас аз он ҳар қадоме аз тарафҳо метавонанд вобаста ба уҳдадориҳои ба миён омада ичрои онро талаб кунанд»⁶⁵.

Аммо дар адабиёти илмӣ боз як нуқтаи назари дигаре мавҷуд аст, ки тибқи он шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ наметавонад ҳамчун реалий ва ё консенсуалӣ тавсиф карда шавад, чунки шартномаи

⁶¹Ниг.: Зюзин В.А., Королев А.Н. Комментарий к Федеральному закону «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» (постатейный). Изд.2-е, перераб. и доп. – М.: Юстицинформ, 2007. – С. 24.; Майборода Т.Ю. Договор долевого участия в строительстве жилья: дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2007. – С. 41.; Дикун А.В. Договор участия в долевом строительстве: дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2011. – С. 78.; Лепехин И.А. Проблема правовой квалификации договора участия в долевом строительстве // Юрист. – 2011. – №22. – С. 32-33.; Петрухин М.В. Договор участия в долевом строительстве объектов недвижимости: проблемы правового регулирования. – М.: Инфротропик Медиа, 2012. – С. 9.; Курова Н.Н., Тараканов П.В. Договор участия в долевом строительстве объектов недвижимости: актуальные вопросы // Научные ведомости Белгородского государственного университета. – 2016. – №10 (231). – С.120-126.

⁶² Ниг.: Ҳуқуқи гражданин Чумхурии Тоҷикистон: китоби дарсӣ: қисми яқум / Муҳаррирони масъул: д.и.х., профессор, Ғаюров Ш.К. ва н.и.ҳ., дотсент Сулаймонов Ф.С. – Душанбе, «ЭР-граф», 2013. – С. 302.

⁶³Ниг.: Лепехин И.А. Проблема правовой квалификации договора участия в долевом строительстве // Юрист. – 2011. – №22. – С. 6-8.

⁶⁴Ниг.: Тархова О.Ю. Договор долевого участия в строительстве как основание возникновения права собственности на жилое помещение: дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2006. – С. 18.

⁶⁵Ниг.: Майборода Т.Ю. Договор долевого участия в строительстве жилья: дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2007. – С. 41.

сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ба категорияи маҳсуси шартномаҳое дохил карда шудааст, ки дар лаҳзаи бақайдгирии давлатӣ басташуда ҳисобида мешаванд.

Масъала дар бораи он ки оё шартномаи сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ шартномаи оммавӣ аст (м. 488 КМ ҶТ) дар доктринаи ҳуқуқӣ баҳснок боқӣ мемонад. Тибқи м. 488 КМ ҶТ шартномаи оммавӣ шартномае мебошад, ки аз ҷониби ташкилоти тиҷоратӣ баста шуда, дар он уҳдадории ташкилот дар мавриди фурӯши маҳсулот, иҷрои кор ё хизматрасонӣ, ки чунин ташкилот мувоғики ҳусусиятҳои фаъолияташ бояд нисбати ҳар муроҷиаткунанда анҷом дихад (савдои чакана, мусоғиркашонӣ дар нақлиёти истифодай умум, хизматрасонии алоқа, таъминоти барқ, хизматрасонии тиббӣ, меҳмонхонаҳо ва ғ.), муайян гардидааст. Аз мағҳуми зикршуда чунин ҳусусиятҳои шартномаҳои оммавиро муайян намудан мумкин аст:

- 1) тарафи шартнома, ки уҳдадор аст шартнома бандад, ташкилоти тиҷоратӣ мебошад;
- 2) ташкилоти тиҷоратӣ бояд фаъолиятро нисбат ба савдои чакана, мусоғиркашонӣ дар нақлиёти истифодай умум, хизматрасонии алоқа, таъминоти барқ, хизматрасонии тиббӣ, меҳмонхонаҳо ва ғ., ба роҳ монад;
- 3) фаъолияти дар боло зикршуда бояд нисбат ба ҳар як шахсе, ки ба ин ташкилоти тиҷоратӣ муроҷиат мекунад, ба амал бароварда шавад;
- 4) предмети шартномаро фаъолияти ташкилоти тиҷоратӣ ташкил медиҳад.

Б.А. Шомаҳмадов доир ба табиити ҳуқуқии шартномаи оммавӣ қайд мекунад, ки «шартномаҳои оммавӣ аломатҳои зерин доранд: иштирокчии ҳатмии шартномаи оммавӣ ташкилоти тиҷоратӣ мебошад; ин ташкилоти тиҷоратӣ бояд фаъолиятре нисбат ба фурӯши молу мулк, иҷрои кор ва ё хизматрасонӣ ба амал барорад; ин фаъолият нисбат ба ҳар як шахсе, ки ба ин ташкилоти тиҷоратӣ муроҷиат мекунад, ба амал бароварда мешавад; ҳамчун предмети шартнома бояд фаъолияти ташкилоти тиҷоратӣ баромад кунад»⁶⁶.

⁶⁶ Ниг.: Ҳуқуқи гражданӣ: қисми 1. – Душанбе: ЭР-граф, 2007. – С. 339 (муаллифи боб Б.А. Шомаҳмадов).

Дар адабиёти ҳуқуқӣ оид ба ин масъала нуқтаҳои назари гуногун мавҷуд аст. Масалан, А. Маковская чунин мешуморад, ки шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ шартномаи оммавӣ нест⁶⁷. Аммо вай барои ин хулоса ягон далел намеорад. О.Л. Капитса тасдиқ меқунад, ки «тахлили моҳияти ҳуқуқии шартномаи иштироки шаҳрвандон дар соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ба чунин хулоса меорад, ки он метавонад ҳамчун шартномаи оммавӣ бандубаст карда шавад»⁶⁸.

Ҳамин тариқ, шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ музднок, дутарафа ва шартномае мебошад, ки ҳатто дар сурати мавҷуд набудани бақайдгирии давлатӣ боиси ба вучуд омадани ҳуқуқ ва уҳдадориҳои тарафайн мегардад.

Эътирофи шартномаи иштироки ҳиссагӣ ба сифати шартномаи оммавӣ маънои кафолатҳои иловагии ба ҳиссагузор муқаррарнамудаи м. 488 КМ ҶТ мебошад. Ҳамзамон, ин кафолатҳо нишонаҳои шартномаи оммавӣ мебошанд.

Дар ин асос, М.И. Брагинский қайд меқунад, ки «ҳама гуна шартномаҳое, ки ба ҳусусиятҳои дар Кодекси маданий пешбинишуда ҷавобғӯ мебошанд, шартномаи оммавӣ ҳастанд»⁶⁹.

Дар ин ҳолат бояд ба андешаи Ю.В. Романетс розӣ шуд, зоро муаллиф дуруст қайд кардааст, ки «ҳусусияти фаъолияти ташкилоти тиҷоратӣ, ки татбиқи он нисбат ба ҳама ифода ёфтааст, наметавонад ҳамчун як аломати сифатии шартномаи оммавӣ баррасӣ карда шавад, зоро ин унсури танзими ҳуқуқӣ аст, на омили муайянкунандай танзими ҳуқуқӣ». Вай минбаъд қайд

⁶⁷ Ниг.: Маковская А. Договор участия в долевом строительстве // Хозяйство и право. – 2005. – №5. – С. 25. Ҳамчунин ниг.: Бобровникова М.А. Договор участия в долевом строительстве // Строительство и право. – 2006. – №6. – С. 13.

⁶⁸ Ниг.: Капица О.Л. Правовое регулирование участия граждан в долевом строительстве: дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2005. – С. 117. Инчунин ниг.: Акчулпанова Е.Х. Правовое регулирование договора участия в долевом строительстве: дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 2006. – С. 55.; Тархова О.Ю. Договор долевого участия в строительстве как основание возникновения права собственности на жилое помещение: дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2006. – С. 22.; Майборода Т.Ю. Договор долевого участия в строительстве жилья: дисс. канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2007. – С. 8, 9, 15, 16.; Кирсанова Е.В. Цена как существенное условие договора участия в долевом строительстве // Юридические науки. – 2007. – №3. – С. 64.

⁶⁹ Ниг.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения: Изд. 3-е, стереотипное. – М.: Статут, 2001. – С. 252.

мекунад, ки «дар назария речай шартномаи оммавӣ барои ҳама гуна фаъолияти ташкилоти тиҷоратӣ пешбинӣ шуда метавонад»⁷⁰.

Мувофиқи мавқеи баъзе олимон шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ шартномаи оммавӣ аст, зеро дар чунин муносибатҳо шаҳрванде, ки дар соҳтмони ҳиссагӣ иштирок мекунад, иштирокчии муҳофизатнашавандай шартнома мебошад ва баръакс, мавқеи ташкилоти тиҷоратӣ – ширкати соҳтмонӣ, яъне иштирокчии қасбии муомилоти маданий дар аввал устувортар аст. Истилоҳи шартномаи оммавӣ дар қонунгузории маданий мустаҳкам шудааст, ки воситаҳои ҳуқуқии заифтар барои ҳимояи манфиатҳои он бояд дар ҳолате бошанд, ки тарафҳо воқеан дар ҳолати нобаробар қарор гиранд⁷¹.

Чонибдороне, ки тавсифи шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматиро ҳамчун шартномаи оммавӣ асоснок меҳисобанд, чунин мешуморанд, ки истеъмолкунандагон дар шартномаи оммавӣ ҳуқуқ доранд шартҳои шартномаро ичро накунанд, агар дар муносибат бо контрагентҳои дигар шартҳои дигар татбиқ карда шаванд. Ин изҳорот комилан дуруст аст, аммо онҳо ба муносибатҳои баробарӣ дар соҳтмон дахл надоранд. Илова бар ин, аломати оммавии шартнома уҳдадории тарафи хизматрасониро пешниҳодкунанда мебошад ва бо ҳар шахсе, ки ба ӯ муроҷиат кардааст, бояд шартнома бандад.

Д.А. Соболев ва Н.Н. Куроҷ чунин мешуморанд, ки «ин шартнома набояд ҳамчун оммавӣ тавсиф карда шавад, то он даме ки он дар қонунгузории дахлдор муқаррар карда шавад»⁷². Ба андешаи Д.А. Соболев «барои ин зарур аст, ки муқаррарот дар ин бора дар қонун мустаҳкам карда шуда, шакли намунавии шартномаҳо, қоидоҳои барои тарафҳо ҳатмӣ таҳия

⁷⁰Ниг.: Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. – М.: Юристъ, 2004. – С. 153.

⁷¹ Ниг.: Черкашина И. Защита жилищных прав в публичных договорах // Российская юстиция. – 2001. – №10. – С. 64.

⁷²Ниг.: Соболев Д.А. О «публичности» договора участия в долевом строительстве // Труды СГА. – 2010. – №6 (34). – С. 39-45; Куроҷ Н.Н., Тараканов П.В. Договор участия в долевом строительстве объектов недвижимости: актуальные вопросы // Научные ведомости Белгородского государственного университета // 2016. – №10 (231). – С. 120-126.

карда, контрол ва назорати давлатӣ дар соҳаи иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмон ба амал бароварда шавад»⁷³.

Ба ақидаи Д.А. Соболев ва Н.Н. Куроҷ, шартномаи эътироф намудани шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ аз қонунгузорӣ вобаста аст, яъне то лаҳзаи бевосита дар қонунгузорӣ эътироф шудани ин шартнома ҳамчун шартномаи оммавӣ ба он речай ҳуқуқии шартномаи оммавиро паҳн кардан гайриимкон аст.

Ба андешаи мо, барои ҳимояи самарабахши ҳуқуқии шаҳрвандоне, ки бидуни ҳадафи фаъолияти соҳибкорӣ ба соҳтмон маблағузорӣ мекунанд, ин шартнома бояд бо унсурҳои алоҳидаи шартномаи оммавӣ таъмин карда шавад. Яке аз аломатҳои шартномаи оммавӣ дар он аст, ки нархи шартнома ва шартҳои дигар барои як гурӯҳи истеъмолкунандагон якхела мебошанд. Шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ба шартномаҳои оммавӣ даҳл надорад, нарҳ дар як шартнома метавонад бо нархи шартномаи дигар мувофиқат накунад. Нархи шартномавӣ барои шаҳрвандоне, ки манзилро ба гайр аз мақсадҳои тиҷоратӣ харидорӣ мекунанд, набояд баланд карда шавад.

Ба андешаи мо, шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ бо чунин аломати оммавӣ, ба монанди нархи якхела барои ҳамаи иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ дода намешавад, зоро объектҳои соҳтмони ҳиссагӣ хусусиятҳои гуногуни сифатӣ доранд, ки ба нархи объект таъсир мерасонанд (масалан, манзили истиқоматӣ дар ошёнаи якум ва охир ҳамеша нисбат ба ошёнаҳои дигар арзонтар аст).

Мо чунин мешуморем, ки бо мақсади бехтар намудани ҳифзи ҳуқуқии иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ бояд нишонаи зерини шартномаи оммавиро дошта бошад: ба ширкати соҳтмонӣ манъ кардани афзоиши нарҳ, агар тарафи шартнома шаҳси воқеӣ ё ҳуқуқӣ – истеъмолкунанда бошад.

Дар робита ба уҳдадории бастани шартнома, дар қонунгузории маданияи Олмон муқаррароти бештари мушаххас мавҷуданд. Тавре ки дар адабиёти

⁷³Ниг.: Соболев Д.А. О «публичности» договора участия в долевом строительстве // Труды СГА. – М.: Изд-во СГА. – 2010. – №6 (34). – С. 39-45.

илмии Олмон қайд карда шудааст, танҳо дар ҳолатҳои истиснӣ ба ном «уҳдадории бастани шартнома» (Kontrahierungswang) муқаррар гардидааст. Онро монополистҳо ҳангоми пешниҳоди хизматҳое, ки барои истеъмолқунандагон заруранд, ичро мекунанд. Ин қоида, пеш аз ҳама, ба соҳаи таъмини истеъмолқунандагон бо молҳои ниёзи аввалия, масалан, об ё барқ даҳл дорад. Ҳатмияти бастани шартнома дар ин ҳолат бо қонунҳои маҳсус муқаррар карда мешавад⁷⁴. Ҳамин тариқ, ҳолатҳои мушаххасе, ки дар ҳузури онҳо монополист вазифадор аст бо истеъмолқунанда шартнома бандад, дар қонунҳои маҳсус пешбинӣ шудаанд.

Эътирофи шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ҳамчун шартномаи оммавӣ маънои онро дорад, ки нархи шартномаи иштироки ҳиссагӣ ва дигар шартҳои ин шартнома бояд барои ҳамаи истеъмолқунандагон якхела бошанд (қ. З, м. 488 КМ ҶТ).

Дар ин робита, манфиати танзими ҳуқуқии муносибатҳо оид ба соҳтмони ҳиссагӣ дар қонунгузории Ҷумҳурии Беларус таъкид шудааст. Тавре, ки Т. Рогожина қайд мекунад, «нархи объекти соҳтмони ҳиссагӣ тибқи қонунгузорӣ дар бораи муайян намудани арзиши биною иншоот ва тартиб додани ҳуччатҳои харҷномавӣ бо истифодаи харҷномаи захиравӣ муқаррар карда мешавад ва барои ҳамаи ҳиссагузорон яксон аст, агар бо қарорҳои Президенти Ҷумҳурии Беларус тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад»⁷⁵.

Бисёр олимон баҳс мекунанд, ки «то имрӯз шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ аз рӯйи моҳияти худ шартномаи оммавӣ нест, аммо «оммавӣ» будани шартнома аз сабаби зарурати ҳифзи манфиатҳои ҷамъиятий дар соҳаи соҳтмон ва ҳимояи ҳиссагузорон ҳамчун як тарафи заифи шартнома аён аст, барои ин мақсад шартномаи мазкур бо унсурҳои мушаххаси оммавӣ-ҳуқуқӣ танзим карда мешавад»⁷⁶.

Шартномаи иштироки ҳиссагӣ оммавӣ нест, зоро нархи шартнома бо мувофиқаи тарафҳо муқаррар ва тағиیر дода мешавад, ки ин ҳолат

⁷⁴ Ниг.: Plandt-Heinrichs. Burgerliches Gesetzbuch. 58. Aufl. 1999, Einf. v. § 145. Rn. 8.

⁷⁵ Ниг.: Рогожина Т. О некоторых вопросах долевого строительства жилья // Юстиция Беларуси. – 2006. – №6. – С. 27-28.

⁷⁶ Ниг.: Биньковская А.А. Является ли договор участия в долевом строительстве публичным договором либо договором присоединения? // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2013. – №10. – С. 75.

имконияти истифодаи нишони шартномаи оммавиро дар бораи нархи якхела барои ҳамаи истеъмолқунандагон истисно мекунад (қ. 2, м. 458 КГ ҶТ).

Ин хулосаро амалияи бастан ва ичрои шартномаҳои иштироки ҳиссагӣ низ нишон медиҳад, вақте ки ширкати соҳтмонӣ мустақилона нархи шартномаро муқаррар мекунад, тартиби тағиیر додани он ва инчунин таҳифифҳоро дар баъзе объектҳои соҳтмони ҳиссагӣ пешбинӣ менамояд.

Масъалаи дигари баҳсталаб дар муайян кардани моҳияти ҳуқуқии шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ масъалаи имкони эътирофи ин намуди шартнома ба сифати шартномаи ҳамроҳшавӣ мебошад.

Дар адабиёти ҳуқуқӣ андешаҳо оид ба бандубости шартномаи иштироки ҳиссагӣ ҳамчун шартномаи ҳамроҳшавӣ баён карда мешаванд. Чунин ба назар мерасад, ки ин пешниҳод баҳснок аст. Ҷонибдорони ин нуқтаи назар аз он бармеоянд, ки таҷрибаи бастани шартномаҳои иштирок дар соҳтмони ҳиссагии биноҳои истиқоматӣ нишон медиҳад, ки бинобар шумораи зиёди лоиҳаҳои ҳиссагии соҳтмон ва иштирокчиёни ин соҳтмон, шартҳои ин шартномаҳо дар шакли муайяни стандартӣ, ки ширкати соҳтмонӣ бо мақсади содда ва сабук кардани расмиёти бастан таҳия кардааст⁷⁷. Ба ақидаи онҳо, шаҳрванд як шартномаи тайёро имзо мекунад, ки дар он барои ҳамаи иштирокчиён як хел шароит фароҳам оварда мешавад. Дар таҳияи он ягон намуди иштирок қабул карда намешавад⁷⁸.

Моҳияти ин шартномаҳо аз он иборат аст, ки шарти шартномаро як тараф дар шакли тавсия (формуляр) ё дигар шакли стандартӣ пешниҳод намудааст ва онро тарафи дигар танҳо бо роҳи пурра ҳамроҳ шудан ба шартномаи пешниҳодгардида қабул мекунад (м. 490 КМ ҶТ). Аз мағҳуми ин шартнома чунин хусусиятҳои онро чудо намудан мумкин аст:

а) таҳияи шартнома ба як тараф вобаста аст ва тарафи дигар дар муайян намудани шартҳои шартнома ҷалб намегардад. Ин маъни онро дорад, ки «оё бо шартҳое, ки ман пешниҳод намудам розӣ мешавӣ ё шартнома намебандӣ»;

⁷⁷ Ниг.: Злотникова Е.П. Правовое регулирование отношений, возникающих из договора участия в долевом строительстве: дис. канд. юрид. наук. – Волгоград, 2006. – С. 84.

⁷⁸ Ниг.: Капица О.Л. Асари зикршуда. – С. 121.

б) шарнома дар шакли тавсия (формуляр) ё дигар шакли стандартӣ омода карда мешавад ва ин шакли стандартӣ ба ҳар як намуди шартнома бо хусусиятҳои ба худ хос омода карда мешавад;

в) шартҳои шартнома бояд бо меъёрҳои Кодекси маданиӣ, дигар қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ҷавобгӯ бошад.

М.Н. Малеина қайд менамояд, ки «баъзе шаклҳои стандартӣ пешниҳод мекунанд, ки дар бораи як ё якчанд шарт мувофиқа карда шуда, шартҳои боқимонда (аксарияти онҳо) дар нашри бетағири пешниҳодкунанда қабул карда шаванд. Аммо таърифи ҳуқуқии шартномаи ҳамроҳшавӣ иҷозат намедиҳад, ки чунин шартномаҳо ҳамчун шартномаи ҳамроҳшавӣ бандубаст карда шаванд»⁷⁹.

Тибқи ақидаи В.В. Витрянский, шартномаи ҳамроҳшавӣ бояд ду хусусияти хос дошта бошад: аввалан, шартҳои шартномаро яке аз тарафҳо бояд дар шаклҳо ё дигар шаклҳои стандартӣ муайян кунад, аммо ин намунаҳои мазмуни шартномаҳоро такрор кардан мумкин нест, зеро дар ин ҳолат тарафи дигар ҳуқуқ дорад ихтилофотро тибқи шартнома эълон кунад ва дар ниҳоят шартҳои чунин шартнома ба тариқи маъмулӣ муайян карда мешаванд, яъне бо мувофиқаи тарафҳо; дуввум, шартҳои шартномаро, ки дар шакли даҳлдор муайян карда шудаанд ё дар шакли стандартӣ мавҷуданд, тарафи дигар танҳо бо роҳи ҳамроҳшавӣ ба ин шартҳо қабул карда метавонад. Ин талабот имкони тарафҳоро дар шартномаи ҳамроҳшавӣ таҳия кардани шартҳои ба гайр аз шартҳои дар як шакл ё шакли стандартӣ мувофиқи шартномаи онҳо пешбинишуда истисно мекунад ва барои тарафи ҳамроҳшавӣ имкони эъломия ҳангоми бастани шартнома дар бораи ихтилофҳо дар шартҳои алоҳидаи он ба миён меояд⁸⁰.

Баъзе олимон шартномаи мазкурро ба шартномаи ҳамроҳшавӣ нисбат медиҳанд. Ба андешаи М.А. Бобровникова, «хусусияти асосии чунин

⁷⁹ Ниг.: Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Под ред. В.П. Мозолина, М.Н. Малеиной (автор комментария – Малеина М.Н.). – М.: Норма, 2004. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=5959#bywl70TkpZfhZi8q1> (санаси муроҷиат: 10.07 соли 2021).

⁸⁰ Ниг.: Кодификация российского частного права / Под ред. Д.А. Медведева. – М.: Статут, 2008. – С. 100.

шартнома мавчудияти шакл мебошад; бо бастани чунин шартнома амалиётҳои яхела яклухт баста мешаванд»⁸¹.

Е.П. Злотникова зикр мекунад, ки «шартҳои ин шартномаҳо дар шакли муайяни стандартӣ, ки аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ таҳия шудааст, бо мақсади содда ва осон кардани тартиби бастан тартиб дода шудаанд»⁸².

Тибқи мавқеи Н.Д. Романенкова, «шаҳрвандоне, ки дар соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ иштирок мекунанд, ягона имконият доранд, ки шартҳои чунин шартномаҳоро, дар маҷмуъ, бо ҳамроҳ шудан қабул кунанд»⁸³.

Т.Ю. Майборода менависад, ки «яке аз тарафҳои эҳтимолӣ наметавонад озодии шартномавии худро бо он тарзе, ки қонун ба ӯ додааст, дошта бошад»⁸⁴.

А.А. Маковская ва М.А. Бобровников қайд менамоянд, ки «хуқуқи ҳукумат оид ба баровардани қоидаҳое, ки ҳангоми бастан ва иҷрои он барои тарафҳо ҳатмӣ мебошанд, яъне таҳияи шартномаи намунавии иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ аст»⁸⁵.

Ҳамзамон, дар назарияи хуқуқи маданий ақидаи баръакс низ мавчуд аст, ки тибқи он шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ наметавонад ба шартномаи ҳамроҳшавӣ бо асосҳои зерин мансуб дониста шавад: бинобар фарқияти шароити он, агар ҳиссагузор бо баъзе бандҳои шартнома розӣ набошад, вай хуқуқ дорад протоколи ихтилофи назарро оид ба варианти шартнома, ки аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ пешниҳод шудааст, тартиб диҳад

⁸¹Ниг.: Бобровникова М.А. Договор участия в долевом строительстве // Журнал российского права. – 2006. – №1. – С. 75.

⁸²Ниг.: Злотникова Е.П. Правовое регулирование отношений, возникающих из договора участия в долевом строительстве многоквартирных домов: дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2006. – С. 84-85.

⁸³Ниг.: Романенкова Н.Д. Правовой статус застройщика по договору участия в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 37.

⁸⁴Ниг.: Майборода Т.Ю. Договор долевого участия в строительстве жилья: дис. ...канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2007. – С. 48

⁸⁵Ниг.: Маковская А.А. Договор участия в долевом строительстве // Хозяйство и право. – 2005.– №5. – С. 35.; Бобровникова М.А. Договор участия в долевом строительстве // Журнал российского права. – 2006. – №1. – С. 75-83.

⁸⁶Ниг.: Петрухин М.В. Договор участия в долевом строительстве с условием договора подряда, их общая и особенная правовая природа // Юристъ. – 2010. – №5. – С. 38-44.

Бо бастани шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ҳиссагузор ба ягон шартномаи умумӣ ва асосӣ ҳамроҳ намешавад, вай ба муносибатҳои ширкати соҳтмонӣ бо дигар иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ манфиатдор нест, ҳар як шартнома инфириодӣ мебошад. Ширкати соҳтмонӣ вазифадор нест, ки бо иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ бо ҳамин шартҳо шартнома бандад.

Баҳс дар бораи имкони ба шартномаи ҳариду фурӯши ашёи оянда мансуб кардани шартномаи иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмон ниҳоят душвор аст. Ин мавқеъро шумораи зиёди шаҳрвандони муосир риоя мекунанд. Ба назари мо, ин амал оқилона нест, зоро ин шартномаҳо ба ҳам монанданд. Ба даст овардани ҳуқуқи моликият ба объекти соҳтмони ҳиссагӣ ҳадафи шартнома барои ҳиссагузор мебошад, танҳо ҳиссагузор ҳуқуқи моликият дорад ва он маҳсул (дуюмдараҷа) нест. Дар чунин шароит дар бораи ҳар гуна ҳариду фурӯш андешаронӣ кардан имконнопазир аст.

Ба андешаи мо, шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматиро шартномаи ҳамроҳшавӣ эътироф кардан имконнопазир аст, зоро объекти соҳтмони ҳиссагӣ, нархи шартнома, тартиби пардоҳт ва шартҳои дигар дар ҳарду ҳолат инфириодӣ мебошанд. Файр аз он, агар ҳиссагузор бо шартҳои муайяни шартнома розӣ набошад, вай ҳуқуқ дорад, ки ба лоиҳаи шартномаи пешниҳодкардаи ширкати соҳтмонӣ протоколи ихтилофи назар тартиб дидад.

Дар амал иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ихтилофи назарро, чун қоида, бо шартҳои шартнома, ки ба бунёди бино марбутанд, баён мекунанд (масалан, ҳиссагузор дархост мекунад, ки ягон намуди корро ичро нақунад ё баръакс, ичрои намудҳои иловагии кор ё бо насби таҷхизот (масалан, ҳиссагузор талаб менамояд, ки анҷомҳои рӯзғор, ҳисобкунакҳои об, ҳисобкунакҳои газ ва г., насб карда нашаванд).

Асосҳои дар боло овардашуда далели он мебошанд, ки шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ на шартномаи оммавӣ ва на шартномаи ҳамроҳшавӣ аст.

Шартномаи иштироки ҳиссагӣ дорои хусусиятҳое мебошад, ки ин аломатҳо онро ба шартномаи мустақили ҳуқуқи маданий табдил медиҳанд.

Аломати якуми ин шартнома таркиби маҳсуси субъективии он мебошад. Ҳиссагузор метавонад дар ҳар як субъекти ҳуқуқи маданий қобилияти ҳуқуқдорӣ дошта бошад, ширкати соҳтмонӣ бошад, танҳо шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки соҳиби ҳуқуқи ичора, ё қитъай заминест, ки барои соҳтмон бо ҳуқуқҳои муайян дар муносибатҳои мазкур ширкат мекунад. Ҳамзамон ширкати соҳтмонӣ бояд барои соҳтмони бинои истиқоматӣ ва ё дигар объекти соҳтмони ҳиссагӣ иҷозат гирад ва эъломияи лоиҳаро нашр кунад. Ғайр аз он, ширкати соҳтмонӣ соҳтмони биноҳои истиқоматӣ ва ё дигар молу мулки ғайриманқулро аз ҳисоби иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ анҷом медиҳад.

Аломати дуюми шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ дар хусусиятҳои предмети ин шартнома зоҳир меёбад. Агар уҳдадории ҳиссагузор танҳо аз пардоҳти нарҳи пешбининамудаи шартнома ва қабули объекти тайёри соҳтмони ҳиссагӣ иборат бошад, пас уҳдадории ширкати соҳтмонӣ бо унсурҳои нисбатан мураккаб тавсиф карда мешавад.

Ин соҳтмони бинои истиқоматӣ ва ё дигар объекти молу мулки ғайриманқул мебошад, ки онро ширкати соҳтмонӣ мустақилона ва ё бо ҷалби шахсони дигар дар маҳалли ба ӯ тааллуқдошта дар давоми муҳлати қайду шартшуда анҷом медиҳад. Он барои маблағҳои иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ ва иштирокчии соҳтмони ҳиссагии иншооти соҳтмони ҳиссагӣ пас аз анҷоми соҳтмон ва ба истифода додани бинои истиқоматӣ ва ё дигар объекти молу мулки ғайриманқул дар шартнома мукаррар карда шудааст.

Дар ин ҳолат объектҳои соҳтмони ҳиссагӣ биноҳои истиқоматӣ ё ғайриистиқоматӣ, инчунин молу мулки умумӣ мебошанд, ки ҳуқуқҳо вобаста ба онҳо бояд ба қайди давлатӣ гирифта шаванд.

Хусусияти сеюми фарқунандай шартномаи иштироки ҳиссагӣ дар он аст, ки тарафҳои ин шартнома ҳадафҳои муҳталифро пайгирӣ мекунанд. Барои ширкати соҳтмонӣ мақсад аз ҷалби маблағҳои иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ ба даст овардани фоидаест, ки дар натиҷаи фарқияти байни

маблағхое, ки аз иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ барои соҳтмони бинои истиқоматӣ ва ё дигар объекти молу мулки гайриманқул ба даст омадаанд ва арзиши объекти соҳтмони ҳиссагӣ тавассути соҳтани бинои истиқоматӣ ва ё дигар объекти молу мулки гайриманқул ва чун қоида барои иштирокчии соҳтмони ҳиссагӣ мебошад. Ҳадафи бастани шартнома ба даст овардани ҳуқуқи моликият ба объекти соҳтмони ҳиссагӣ аст.

Аломати чорум он аст, ки унсурҳои муайяни оммавӣ ба ин шартнома хосанд, ки барои ҳимояи манфиатҳои тарафи заиф (истеъмолқунанда) пешбинӣ шудаанд. Ҳамин тавр, мазмuni шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ, асосан, бо меъёрҳои имтиёznок муайян карда мешавад, ки бо ҳоҳиши тарафҳо дар муқоиса бо меъёрҳои қонун тағиیر дода намешаванд. Ичрои уҳдадориҳои ширкати соҳтмонӣ бо гарави қитъаи замини барои соҳтмони бинои истиқоматӣ ва ё дигар объекти молу мулки гайриманқул пешбiniшуда, ки ба ҳуқуқи моликият тааллук дорад ё ҳуқуқи ба ичора, зеричора додани ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин, бинои истиқоматӣ ва ё дигар молу мулки гайриманқули дар ин қитъаи замин соҳташуда таъмин карда мешавад.

Ҳамзамон, агар шаҳрванд шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматиро бо мақсади истеъмолӣ бандад, қонунгузорӣ дар бораи ҳифзи ҳуқуқи истеъмолқунандагон ба муносибатҳои тарафҳо дар қисмате, ки қонуни маҳсус танзим накардааст, татбиқ карда мешавад.

Хусусияти панҷуми шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ талабот дар бораи бақайдгирии давлатии шартнома ва ё гузаштани ҳуқуқи талабот тибқи шартнома мебошад. Гарчанде чунин талабот дар қонунгузории амалқунанда пешбинӣ нагардидааст, чунин қоидаро дар қонунгузорӣ ворид намудан мақсаднок мебошад.

Ин аломати шартномаи иштироки ҳиссагӣ онро аз шартномаи паймонкорӣ фарқ мекунонад, ки нисбат ба он ҳеч гуна талабот барои бақайдгирии давлатӣ вуҷуд надорад. Нишонаҳои шартномаи иштироки ҳиссагӣ имкон медиҳанд, ки он ҳамчун як шартномаи мустақили маданий-

хуқуқī аз дигар шартномаҳо, аз ҷумла шартномаи паймонкорӣ, фарқ ва баррасӣ карда шавад.

Хулоса дар бораи он ки шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ шартномаи мустақили маданий-хуқуқӣ мебошад, масъалаэро ба миён меорад, ки шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматиро ба қадом гурӯҳ мансуб кардан лозим аст.

Дар таълимоти хуқуқи маданий шартномаҳои маданий-хуқуқӣ чун анъана ба гурӯҳҳои зерин тақсим карда мешаванд: шартномаҳои бегона кардани молу мулк, шартнома дар бораи ба истифода додани молу мулк, шартномаҳо барои ичрои кор ва хизматрасонӣ ва шартномаҳо барои ташкили субъектҳои гуногуни колективӣ (шартномаҳои фаъолияти якҷоя)⁸⁷.

Дар адабиёти хуқуқӣ оид ба шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ якчанд роҳҳои ҳалли ин масъала пешниҳод карда шудааст. Баъзе олимон шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматиро шартнома вобаста ба гузаштани хуқуқи моликият ба молу мулк меноманд⁸⁸. Дигарон ба гурӯҳи шартномаҳо барои ичрои корро ҳамчун паймонкории майшӣ ҳисоб мекунанд⁸⁹.

Мухакқиқони дигар бошанд, қайд мекунанд, ки шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ метавонад ба шартномаҳои таъиноти умумӣ ё шартномаҳои ичрои корҳо доҳил карда шаванд. Бандубости шартнома аҳаммияти амалий дорад, зеро, масалан, вақте ки шаҳрванд шартномаи иштироқи ҳиссагиро барои эҳтиёҷоти шахсӣ, оилавӣ, хонавода ва дигар ниёзҳои марбут ба ичрои фаъолияти соҳибкорӣ мебандад, қонунгузорӣ дар бораи ҳимояи хуқуқи истеъмолкунандагон нисбат ба муносибатҳои тарафҳо дар қисмате, ки қонуни маҳсус ба танзим даровардааст, муқарраротеро пешбинӣ наменамояд.

⁸⁷ Ниг.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения: Изд. 3-е, стереотипное. – М.: Статут, 2001. – С. 399. (автор главы – М.И. Брагинский); Гражданское право: В 4 т. Том 3: Обязательственное право / Отв. ред. Е.Л. Суханов. – С. 180-181. (автор главы - Е.А. Суханов); Гражданское право: часть первая: учебник / Отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. – М.: Юристъ, 2003. – С. 572. (автор главы – А.Ю. Кабалкин).

⁸⁸ Ниг.: Щербинин А.Г. Особенности договора долевого участия в строительстве жилья для личных нужд // Журнал российского права. – 2003. – №10. – С. 54.

⁸⁹ Ниг.: Капица О.Л. Асари зикршуда. – С. 111.

Дар робита ба ин, масъалае ба миён меояд, ки меъёрҳои Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳимояи ҳукуки истеъмолқунандагон» аз 9 декабри соли 2004, №72 муносибатҳоеро, ки аз шартномаи иштироки ҳиссагӣ, ки аз ҷониби шаҳрванд барои эҳтиёҷоти шаҳсӣ, оилавӣ, хонавода ва дигар талаботҳои марбут ба фаъолияти соҳибкорӣ анҷом дода мешавад, танзим менамояд.

Ба андешаи мо, он нуқтаи назар асосноктар ба назар мерасад, ки мувофиқи он масъулияти ширкати соҳтмонӣ соҳтани бинои истиқоматӣ ва ё дигар объекти молу мулки ғайриманқул ва ба ҳиссагузор додани натиҷаи аз фаъолияти ширкати соҳтмонӣ ҷудошаванда – объекти соҳтмони ҳиссагӣ, мебошад.

Масъалаи шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ҳамчун шартномаи паймонкорӣ ба назар баҳснок менамояд, зоро дар шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ нишонаҳои шартномаи паймонкорӣ мавҷуд нестанд. Боварӣ барои он вучуд дорад, ки шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ бояд ҳамчун як намуди мустақил, ки ба гурӯҳи шартномаҳои иҷрои кор мансуб аст, баррасӣ карда шавад. Ҳамин тарик, то қабули КМ ҟТ дар ҳолатҳои ҳалношудаи масъалаҳои қонун ва шартномаи тарафҳо меъёрҳои КГ ҟТ («Пудрати соҳтмон») метавонанд ба шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ татбиқ карда шаванд.

Шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматиро ҳамчун шакли нави шартномавӣ таъмин ва баррасӣ кардан имконпазир аст. Ин муносибатҳо бо КМ ҟТ ва қонунҳои маҳсус танзим карда мешаванд. Интиқоли ҳукуқ ба шаҳрвандон бо роҳи додани талабот тибқи шартномаҳои аз ҷониби шаҳсони ҳукуқӣ ва ё соҳибкорони инфиродӣ басташуда ва ба фаъолияти сармоягузорӣ вобаста ба соҳтмони биноҳои истиқоматӣ, ки пас аз иҷрои онҳо шаҳрвандон ҳукуқи моликияতро ба манзил дар бинои истиқоматии соҳташаванда ба даст меоранд, иҷозат дода намешавад.

Аммо, ба назари мо, ҷудо кардани шартномаи маҳсуси сармоягузорӣ ва истифодаи қонунгузории сармоягузорӣ ба муносибатҳои ҳукуқии маданий баҳснок аст.

Мувофиқи м. 183 КМ ҖТ, ахде, ки ба талаботи қонун ҷавобгӯ нест, беэътибор аст. Бояд дар назар дошт, ки муносибати шахсони ҳукуқӣ, ки бо соҳтани молу мулки ғайриманқул (аз ҷумла, биноҳои истиқоматӣ) алоқаманданд, метавонанд аз ҷониби дигар намудҳои маъмули шартнома (шартномаи паймонкорӣ, шартномаи фаъолияти якҷоя (ширкати одӣ) танзим карда шаванд, агар ин муносибатҳо ба меъёрҳои барои ин шартномаҳо муқарраршуда ҷавобгӯ бошанд.

Аз номи шартнома ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ дар соҳтани бинои истиқоматӣ ва ё дигар объекти молу мулки ғайриманқул иштирок намекунанд, балки он иштироки воқеӣ дар шакли соҳтмон аст. Зоро қалимаи «иштирок» маънои «фаъолияти якҷоя ичро кардани ҷизе; ҳамкорӣ дар ҷизе»; истилоҳи «ҳисса» ҳамчун «тақсим намудан ба саҳмҳо, ки ҳиссаи ҷизе аст» маънидод карда мешавад; ва қалимаи «соҳтмон» маънои «соҳтани иншоот, биноҳо ва ғ.»-ро дорад⁹⁰.

Ҳамзамон, Р.С. Бевзенко қайд менамояд, ки бақайдгирии шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ бо ҳукуқи ба қайд гирифташуда барои ба даст овардани ашё дар оянда иваз карда мешавад⁹¹. Пешниҳод менамоем, ки барои иваз кардани шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ бо ҳукуқи ашёни ба даст овардани ашёи дигар асосҳои кофӣ мавҷуд нестанд. Дар соҳтори шартномаи соҳтмони ҳиссагӣ ашёе (биноҳои истиқоматӣ ё ғайрииистиқоматӣ), ки бояд ба ҳиссагузор дода шавад, на дар вақти бастани шартномаи иштироки ҳиссагӣ, балки танҳо пас аз он, ки ширкати соҳтмонӣ (шахси дигаре, ки ӯ ҷалб кардааст) корҳои соҳтмонӣ ва васлкуниро ба анҷом мерасонад, бинои истиқоматӣ ва ё дигар объекти молу мулки ғайриманқулро ба истифода медиҳад.

Дар ин робита, то ба итмом расидани соҳтмон ва ба истифода додани иншоот ҳукуқи молу мулк ба объекти молу мулки ғайриманқули фардӣ (объекти соҳтмони ҳиссагӣ) наметавонад аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ ё аз ҳиссагузор ба миён ояд. Ғайр аз ин, ширкати соҳтмонӣ соҳиби ашёе, ки ба

⁹⁰ Ниг.: Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под ред. чл.-корреспондента АН ССР Н.Ю. Шведовой. 20-е изд., стереотип. – М., 1988. – С. 750.

⁹¹ Ниг.: Бевзенко Р.С. Гражданский переворот // ЭЖ-Юрист. – 2009. – №10. – С. 36.

хиссагузор дода шудааст, ки ба моликияти аввалий ба биноҳои истиқоматӣ ва ё гайриистиқоматӣ, инчунин ҳуқуқи моликияти умумии ҳиссагӣ ба моликияти умумӣ дода намешавад.

Дар асоси таърифи шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ, он бояд ҳамчун як шартномаи консенсуалӣ, дутарафа ва музdnок эътироф карда шавад. Консенсуалӣ будани шартнома дар созиши байни ширкати соҳтмонӣ ва ҳиссагузор бадастомада ифода ёфтааст, вале ширкати соҳтмонӣ уҳдадор аст, то объекти молу мулки ғайриманқулро (алалхусус, бинои истиқоматиро, ки дар он саҳмдор ба як ё якчанд манзил манфиатдор аст) соҳта, ба саҳмдор супорад ва ў инчунин уҳдадор аст пардохтро барои объекти муайяншуда қабул кунад.

Дар натиҷа, ҳангоми бастани шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ягон бинои истиқоматӣ вуҷуд надорад, ки предмети шартнома бошад. Саҳмдор инчунин метавонад маблағи пардохтро дертар дар муҳлати муқарраркардаи шартнома пардохт намояд. Шартномае, ки бо чунин шартҳо баста шудааст, наметавонад воқеӣ дониста шавад ва барои он таҳвили ашё аҳаммияти аввалиндарача дорад.

Моҳияти музdnокии шартномаи иштироки ҳиссагӣ низ бешубҳа аст, зоро он уҳдадории ҳиссагузор оид ба пардохти нархи дар шартнома пешбинишударо дар бар мегирад.

Моҳияти дутарафаи шартномаро ҳуқуқҳо ва уҳдадориҳои тарафайн муқаррар мекунанд, ки хусусиятҳои умумияшон чунинанд: ширкати соҳтмонӣ уҳдадор аст, ки объекти молу мулки ғайриманқул - бинои истиқоматиро дар дохили бино соҳта, дар муҳлати дар шартнома пешбинишуда ба ҳиссагузор супорад.

Файр аз ин, ҳангоми тавсифи шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ бояд ба масъалае таваҷҷӯҳ кард, ки оё шартномаи мазкур шартномаи ҳамроҳшавӣ аст? КМ ҶТ дар м. 490 шартномаи ҳамроҳшавиро ҳамчун намуди алоҳидаи шартнома муқарар мекунад, ки шартҳои онро яке аз тарафҳо дар шакли муайян ё шаклҳои дигари стандартӣ муайян мекунад ва аз

тарафи дигар он метавонад танҳо бо роҳи ҳамроҳ шудан ба шартномаи пешниҳодшуда қабул карда шавад.

Яке аз самтҳои асосии истифодаи шартномаҳои якҷояшавӣ муносибат бо онҳое мебошад, ки ҳангоми фурӯши молҳои муайян, ичрои корҳо ё хизматрасониҳои муайян мавқеи монополистиро ишғол мекунанд⁹². Дар айни замон «маҳаки чудо кардани шартномаи муттаҳидшавӣ аз ҳама шартномаҳои ҳуқуқии гражданиӣ на моҳияти уҳдадориҳо аз он бармеояд, балки тарзи бастани шартнома мебошад»⁹³.

Муқоисай шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ бо шартномаи ҷамъиятӣ бештар баҳснок ва баҳсталаб аст. Ҳамин тарик, ба андешаи А. Маковская, шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ шартномаи оммавӣ нест⁹⁴. Ба андешаи мо, ин нуқтаи назар бебаҳс нест, зоро низоми шартномаҳои оммавӣ барои ҳолатҳо, ки ба принсипи «озодии шартномаҳо» асос ёфтаанд, истисно мебошад⁹⁵. Ҳадафҳои даҳолати давлат ба муносибатҳои ҳусусӣ на танҳо ҳимояи ҷониби аз ҷиҳати иқтисодӣ заифтар аст (дар шартнома барои иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ ҳуди иштирокӣ мебошад), балки «фароҳам овардани кафолатҳои фаъолияти бозори озод, инчунин рушди рақобати озод дар бозор мебошад»⁹⁶.

Дар шартномаи оммавӣ ташкилоти тиҷоратӣ ё соҳибкор бояд ҳатман ба ҳайси тарафе, ки кор, хизматрасонӣ ва фурӯши молро ичро мекунад, амал кунад. Дар ин ҳолат предмети шартномаи оммавӣ бояд уҳдадориҳо оид ба фурӯши мол, ичрои кор ё хизматрасонӣ бошад, ки моҳиятан мазмуни он фаъолиятро ташкил дихад ва аз рӯйи табиати ҳуд аз ҷониби ташкилоти тиҷоратӣ ё соҳибкор ичро карда шавад.

Шартҳои шартномаи оммавӣ бояд барои ҳамаи истеъмолкунандагони (ба маъни васеъ) молҳо, корҳо ва хидматҳо яксоn бошанд, аммо истисноҳо барои категорияҳои муайяни ба истилоҳ «имтиёznок»-и шаҳрвандон иҷозат дода мешаванд. Ташкилоти тиҷоратӣ (соҳибкор) вазифадор аст, ки бо ҳар

⁹² Ниг.: Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общие положения: Издание дополнительное, стереотипное (5-й завод). – М.: Статут. 2002. – С. 258.

⁹³ Ниг.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Асари зикршуда. – С. 260.

⁹⁴ Ниг.: Маковская А. Договор участия в долевом строительстве // Хозяйство и право. – 2005. – №5. – С. 25.

⁹⁵ Ниг.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Асари зикршуда. – С. 245.

⁹⁶ Ниг.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Асари зикршуда. – С.248.

шахсе, ки ба он муроциат мекунад, шартнома бандад, бидуни афзалият додан ба касе (истисноҳо ба ин қоида метавонанд бо қонун муқаррар карда шаванд).

Дар доираи ин тадқиқот мо ба иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ – шаҳрвандоне, ки манзилро барои қонеъ кардани эҳтиёҷоти шахсӣ, оиласӣ ва г., харидорӣ мекунанд, яъне истеъмолкунандагон таваҷҷуҳ дорем, ки ба қонунҳо дар бораи ҳимояи истеъмолкунандагон доҳил мешаванд ва он метавонад ҳамчун тасдиқи ошкоро будани шартномаи соҳтмони ҳиссагӣ бо қиёси хариду фурӯши чакана, шартномаи майшӣ ва г., хизмат кунад.

Хусусияти хоси шартномаи оммавӣ, ки принсипи озодии шартномаро маҳдуд мекунад, имкони муқаррар кардани меъёрҳои ҳуқуқие мебошад, ки барои тарафҳо ҳангоми бастан ва ичро кардани шартнома на танҳо бо қонунҳо, балки инчунин бо қарорҳои ҳукумат ҳатмӣ мебошанд (м. 488 КМ ҶТ).

Ҳамин тавр, бояд муайян карда шавад, ки шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ, ки бо истифодаи ҳатмии қоидаҳои тасдиқкарда баста шудааст, дар он ширкати соҳтмонӣ ташкилоти тиҷоратӣ мебошад. Фаъолияти асосии қасбии он ҷалби маблаг барои соҳтмони биноҳои истиқоматӣ ва дигар обьектҳои молу мулки ғайриманқул ва ҳиссагузор – шахси воқеӣ, шартномаи оммавӣ ва мувофиқи усули бастан - шартномаи ҳамроҳшавӣ, мебошад.

Бисёре аз нашрияҳо дар адабиёти илмӣ ба масъалаҳои соҳтмони ҳиссагӣ баҳшида шудаанд, дар ҳоле ки баҳсноктаринашон масъалаи табиати ҳуқуқии шартнома аст⁹⁷. Муносибати духӯраи назариявӣ ба масъалаи табиати

⁹⁷ Муфассалтар ниг.: Зуйкова Л. Договор-невидимка // ЭЖ-Юрист. – 2005. – №2. – С. 23-29.; Ивачев И. Новый закон – новые вопросы // ЭЖ-Юрист. – 2005. – №6. – С. 12-16.; Козлова Е. Поиск модели договора долевого участия в строительстве и его учетная регистрация // Хозяйство и право. – 2002. – №2. – С. 74-83.; Люкшин А. Исполнять или поменять? // ЭЖ-Юрист. – 2005. – №19. – С. 32-36.; Малюткина-Алексеева И. Долевое участие в строительстве и инвестиционные договоры // Российская юстиция. – 2002. – №9. – С. 22-23.; Макаров О.В. Законодательные и нравовые аспекты современного жилищно-гражданского строительства // Судебно-арбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения. – 2004. – №4. – С. 77-85.; Марьинкова И. Споры из договора долевого участия в строительстве // ЭЖ-Юрист. – 2017. – №1. – С. 1-8.; Маслова И. Договор – невидимка получил место в законе // ЭЖ-Юрист. – 2005. – №6. – С. 1-6.; Минковская М.И. Договор участия в долевом строительстве // ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера. – 2005. – №11. – С. 13-17.; Мифтахов Р.Р. Проблемы согласования совместного строительства // Юрист. – 2002. – №4. – С. 51-56.; Панова О. Цель договора инвестирования строительства жилья физическими лицами и Закон «О защите прав потребителей» // Юрист. – 2005. – №1. – С. 28-31.; Сокол П.В.

хукуқии шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ имкон дод, ки онро шартнома дар бораи фаъолияти ҳиссагӣ; шартномаи сармоягузорӣ дар соҳтмон; шартномаи соҳтмон; шартномаи хариду фурӯш; шартномаи омехта; шартномаи комиссия; шартномае, ки пештар дар қонунгузории маданий пешбинӣ нагардида буд, ном барем. Ҳар як бандубости пешниҳодшуда ҳусусиятҳои мусбат доштанд ва шабоҳати шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматиро нишон медиҳанд, аммо қарори яқранг дар бораи моҳияти хукуқии шартнома то ҳол ёфт нашудааст.

Ҳамин тарик, шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ҳамчун навъи мустақили шартнома ба соҳтан (бунёд)-и объекти нави молу мулки гайриманқул равона карда шудааст, ки дар натиҷаи он ба ҳиссагузор объекти соҳтмони ҳиссагӣ интиқол дода мешавад.

Дар натиҷаи таҳлили зербоби мазкур ҳулосаҳои зайл манзур карда мешаванд:

1. Мафҳуми шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ба таври зайл пешниҳод мегардад: мувофиқи шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ як тараф (ширкати соҳтмонӣ) уҳдадор мешавад дар муҳлати пешбининамудаи шартнома бо қувваи худ ё бо ҷалби шахсони дигар бинои истиқоматиро бунёд намуда, баъд аз гирифтани иҷозати ба истифодабарӣ ворид намудани он объекти даҳлдорро ба тарафи дигар (ҳиссагузор) месупорад. Ҳиссагузор уҳдадор мешавад объекти мазкурро қабул намуда, барои он нархи тибқи шартнома муайяншударо пардохт намояд;

2. Шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ муздинок, муҳлатнок ва дутарафа мебошад.

3. Дар лаҳзаи бастан шартнома на консенсуалӣ аст ва на реалиӣ, он ба шартномае ишора мекунад, ки лаҳзаи баста шуданаш бақайдгирии давлатӣ мебошад. Аммо набудани бақайдгирии шартнома иштирокчии соҳтмони ҳиссагиро, ки уҳдадориҳои пардохтро иҷро кардааст, аз ҳукуқи талаб кардани иҷрои шартнома маҳрум намекунад.

Задача прав инвесторов при инвестировании в строительство. Инвестиционный договор // Право и экономика. – 2004. – №10. – С. 46-49.

4. Агар тарафи шартнома шаҳрванде бошад, ки барои иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ бидуни ҳадафи фаъолияти соҳибкорӣ шартнома бастааст, нархи шартномаро баланд бардоштан мумкин нест.

5. Шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ шартномаи ҳамроҳшавӣ ё хариду фурӯши ашёи оянда ҳисобида намешавад. Қонунгузор ширкати соҳтмониро вазифадор намекунад, ки бо иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ бо ҳамон шартҳо шартнома бандад. Ҳуқуқи моликияти объектҳои соҳтмони ҳиссагӣ дар аввал аз саҳмдор бармеояд, на аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ.

1.2. Таносуби шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ бо дигар шартномаҳои ҳуқуқи мадани

Дар байни соҳаҳои афзалиятноки давлат, таъмини аҳолӣ бо манзил ва афзоиши дастрасии он барои шаҳрвандон мавқеи муҳимро ишғол мекунад. Дар ин росто, яке аз роҳҳои маъмули ба даст оварданӣ ҳуқуқи моликията ба манзили истиқоматӣ иштироки шахсони ҳуқуқӣ ва алалхусус шаҳрвандон дар соҳтмони ҳиссагӣ мебошад. Соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ дар ҶТ аз он сабаб паҳн шудааст, ки бо ин усул харидор молу мулки ғайриманқули мусоид ва хушсифатро то ба охир расидани соҳтмон бо нархи нисбатан дастрас ва давра ба давра пардоҳт мекунад.

Барои танзими муносибатҳои ҷамъиятий дар шароити имрӯза аз воситаҳои гуногун истифода бурда мешавад. Шартнома яке аз муҳимтарин воситаҳои ҳуқуқии танзими муносибатҳои ҷамъиятий мебошад. Ба ибораи дигар, дар замоне, ки муносибатҳои амудӣ ҷойи худро ба муносибатҳои уфуқӣ гузоштаанд, мавқеи шартнома ва нақши он дар танзимнамоии муносибатҳои бозоргонӣ дар шароити имрӯза васеъ мегардад.

Мавҷудияти шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ аз принципи озодии шартнома бармеояд, зоро тибқи он тарафҳо метавонанд шартномаи дар қонун ё дигар санади ҳуқуқӣ пешбинишуда ё пешбининашударо банданд (к. 2, м. 483 КМ ҶТ).

Дар ҳуқуқи маданий шартномаҳо вобаста ба як қатор хусусиятҳои худ, аз ҷумла, вобаста ба предмет ба якчанд гурӯҳ тақсим карда мешаванд. Аз ҷумла, шартномаҳое, ки дар асоси онҳо мол (ашё) ба ҳуқуқи моликият ва ё ҳуқуқи дигари ашёии тарафи дигар ва ё барои истифодай тарафи дигар пешниҳод карда мешавад; шартномаҳое, ки баҳри пешниҳод намудани хизмати муайян равона карда шудаанд; шартномаҳое, ки барои иҷрои кор ва пешниҳод намудани натиҷаи он ба тарафи дигар равона карда мешаванд⁹⁸.

Дар адабиёти ҳуқуқӣ назари паҳншуда дар бораи шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ҳамчун шартнома бо табиати ҳуқуқии омехтаи он вуҷуд дорад. Қоидаҳои шартномаҳо, ки унсурҳои онҳо дар шартномаи омехта мавҷуданд, ба муносибатҳои тарафҳо тибқи шартномаи омехта дар қисмҳои даҳлдор татбиқ мешаванд, агар аз шартномаи тарафҳо ё моҳияти шартномаи омехта тартиби дигаре барнаояд (қ. З, м. 483 КМ ҶТ). Пештар дар амал мавқеи дигар ҳукмфармо буд, ки дар асоси он барои танзими шартномаи омехта падидай «наздиктарин» интихоб карда мешуд, вобаста аз он ки дар шартнома қадом шартҳо ҳукмфармо буданд⁹⁹.

Дар адабиёти ҳуқуқии солҳои охир шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ борҳо бо намунаҳо (моделҳо)-и гуногуни шартномавии ҳуқуқии маданий муқоиса карда шудааст.

К.И. Скловский мавқеи табиати омехтаи ин шартномаро асоснок карда, чунин қайд мекунад, ки «шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ба ягон намуди шартномаҳо комилан шабоҳат надорад, аммо дар айни замон хусусиятҳои инфиродии он бо хусусиятҳои намудҳои алоҳидаи шартномаҳо шабоҳат доранд, он бояд шартномаи омехта (комплексӣ) ҳисобида шавад»¹⁰⁰.

А.Н. Медведев чунин мешуморад, ки шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ шартномаи омехта мебошад, ки унсурҳои шартномаҳои зеринро дар бар мегирад:

⁹⁸ Ниг.: Ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон: китоби дарсӣ: қисми дуюм / Муҳаррирони масъул: мудири кафедраи ҳуқуқи граждании факултети ҳуқуқшиносии ДМТ, д.и.ҳ., профессор Ш.К. Ғаюров, ва н.и.ҳ., дотсент Ф.С. Сулаймонов. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – С. 12.

⁹⁹ Ниг.: Витрянский В.В. Гражданский кодекс о договоре // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1995. – №10. – С. 112.

¹⁰⁰ Ниг.: Скловский К. Долевое участие в жилищном строительстве // Хозяйство и право. – 2008. – №7. – С. 41.

- паймонкорӣ (агар корҳои соҳтмону васлқуниро мустақиман яке аз тарафҳои шартнома анҷом дидад);
- хизматрасонии музdnок (расонидани хизматҳо ба фармоишгар – ширкати соҳтмонӣ);
- комиссия (фармоишгар – ширкати соҳтмонӣ бо шахсони сеюм ба манфиат ва аз ҳисоби сармоягузорон бо мақсади татбиқи лоиҳаи сармоягузорӣ бастани шартнома)¹⁰¹.

Ба андешаи мо, мураккабии шартномаи баррасишаванда ва монандии баъзе аломатҳои он бо ҳусусиятҳои намудҳои дигари шартномаҳо барои омехта будани моҳияти ҳуқуқии он асос намешавад. Барои посух додан ба масъала дар бораи бандубости шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ бояд дар баробари ҳусусиятҳои возеҳе, ки бо КМ ҶТ танзим нашудаанд, аломатҳои шартномаҳое, ки дар КМ ҟТ маълум мебошанд, муайян карда шавад.

Агар мо дар бораи бандубости шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ дар асоси мақсаднок сухан ронем, пеш аз ҳама, бояд ба назар гирифт, ки ҳадафи ниҳоии уҳдадории баррасишаванда интиқоли манзил ба моликияти ҳиссагузор мебошад.

Дар шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ мавҷуд будани унсури самтнокӣ ба интиқоли молу мулк ба ҳуқуқи моликият муайян мекунад, ки уҳдадории ширкати соҳтмонӣ на расонидани хизматҳо, балки додани ҳиссаҳо ба ҳиссагузор мебошад. Аз ин бармеояд, ки маҳз ширкати соҳтмонӣ ҳамчун тарафи ҳиссагузор дар назди охирин барои иҷрои дурустӣ ин уҳдадорӣ, аз ҷумла, барои саривақтӣ ва сифати манзили додашуда масъул аст.

Дуввум, интиқоли музdnокии манзил ба моликияти саҳмдор яке аз мақсадҳои гурӯҳи шартномаҳо вобаста ба бегона кардани молу мулк (асосан ҳариду фурӯш) мебошад. Аз ин рӯ, саволе ба миён меояд, ки шартномаи

¹⁰¹ Ниг.: Библиотечка «Российской Газеты». Приложение к «Российской газете». «Договорный портфель строительных организаций: правовое регулирование, бухгалтерский учет, налогообложение, арбитражная практика. Научная разработка, практические советы и рекомендации канд. экон. наук, главного аудитора ЗАО «Аудит БТ» А.Н. Медведева». – 2004. – №5-6. – С. 321.

сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ба қадоме аз ин уҳдадориҳо наздиктар аст: ҳариду фурӯш ё ба паймонкорӣ? Сарфи назар аз он ки ҳам ҳариду фурӯш ва ҳам намуди муайяни шартномаи паймонкорӣ ҳадафи ниҳоии якхела доранд, онҳо ба гурӯҳҳои гуногун мансубанд, ки аз рӯйи самт фарқ меқунанд.

Фарқ дар он аст, ки на танҳо ба ҳуқуқи моликият худи молу мулк мегузарад, балки раванди истеҳсоли ин молу мулк низ барои иштирокчиёни муносибатҳои паймонкорӣ муҳим аст. Манфиатҳои тарафҳо дар муносибатҳои ҳуқуқии иштироки ҳиссагӣ раванди сохтмони молу мулки гайриманқулро фаро мегиранд, зоро тарафҳо дар давраи сохтмон бо ҳамдигар робита доранд.

Аз ин рӯ, бояд эътироф кард, ки уҳдадориҳои иштирок дар сохтмони ҳиссагӣ бо нишонаҳои умумии шартнома тавсиф карда мешаванд, яъне он шартномаи навъи паймонкорӣ мебошад. Ин барои татбиқи меъёрҳои ягонаи паймонкорӣ бо назардошти диққат додан ба ичрои музdnокии ичрои кор бо мақсади ба ҳуқуқи моликиятии фармоишгар додани натиҷа асос шуда метавонад.

Шартномаи сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ дар аксарияти ҳолатҳо ҷалби маблағҳои шаҳрвандонро ҷиҳати қонеъ гардонидани талаботҳои майшӣ (соҳиби манзил шудан)-и ҳиссагузорон тақозо менамояд. Дар ин маврид «сарбории иҷтимоӣ»-и шартнома баръало намоён ва дар мадди назар қарор мегирад. Акнун ҳолатеро метавон зикр намуд, ки ташкилоти тиҷоратӣ (масалан, ЧДММ) ба ширкати сохтмонӣ супориш медиҳад, ки бинои истиқоматиро бунёд намояд, то ки ин ташкилоти тиҷоратӣ онро фурӯхта, фоида ба даст оварад. Дар ин маврид шартнома ба шартномаи паймонкорӣ табдил мейбад. Чи тавре мебинем, ба сифати маҳаки таснифотӣ мақсад ва субъект баромад меқунанд, гарчанде предмет ва амал дар ҳар ду мисоли овардашуда як мебошанд.

Масъалаи мувофиқи мақсад будани ҷудошавии муносибатҳои иштироки ҳиссагӣ хеле барвақт ба миён омада буд. М.И. Брагинский қайд меқунад, ки ҷудо намудани муносибатҳои муайяни ҳуқуқӣ танҳо дар сурате асоснок карда мешавад, ки агар он бояд ба ин тартиб реҷаҳои муҳталифро дошта бошанд.

Дар ҳолатхое, ки рече бетағийир боқӣ мемонад, тақсим кардани шартномаҳо ба намудҳои алоҳида маънное надорад¹⁰².

Ҳангоми муайян кардани мавқеи уҳдадории нав дар санадҳои қонунгузорӣ бояд нишонаҳои меъёрсозиро ба назар гирифт, ки дар онҳо низоми мавҷудаи шартномаҳо сохта мешавад. Бояд таҳлил кард, ки оё ин аломатҳо дар муносибатҳои нави ҳуқуқӣ мавҷуданд ё не. Ин имкон медиҳад, ки падидай нави шартномавӣ ба меъёрҳои ягонаи мавҷуда дуруст тобеъ карда шавад. «Пайдоиши падидашои нави ҳуқуқи шартномавӣ ба ҳеч ваҷҳ маънои рад кардани низоми қӯҳнаи тақсимоти муносибатҳои шартномавиро ба намудҳои алоҳида нишон намедиҳад. Шаклҳои навро бо ёрии он муқаррароте, ки дар қонунгузории гражданӣ мавҷуданд, бомуваффақият фаҳмидан мумкин аст»¹⁰³.

Ин нуқта ба монандии шартномаҳое, ки бори аввал дар КМ ҶТ танзим карда мешаванд, нишон дода мешавад. Масалан, шартномаи ичораи молиявӣ (лизинг) хусусияти худро дорад, ки дар иштироки ичорагир дар ба даст овардани предмети ичора аз ҷониби ичорадеҳ ифода ёфтааст. Аммо дар баробари ин хусусият, ба интиқоли музdnокии молу мулк барои истифодаи муваққатӣ дикқати умумӣ дода мешавад. Ин хусусият асоси шартномаи ичора мебошад, ки аллакай дар КМ ҟТ танзим шудааст. Азбаски хусусияти лизинг дар муқоиса бо аломати самтнокӣ дуюмдараҷа мебошад, қонунгузор лизингро ҳамчун як намуди шартномаи ичора таҳия намуда, муқаррароти ягонаи ичораро ба он паҳн менамояд.

Дар адабиёти ҳуқуқӣ пешниҳод карда мешавад, ки шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ҳамчун ҳариду фурӯш, шартномаи пудрат, шарикови одӣ (фаъолияти якҷоя), шартномаи сармоягузорӣ ва шартномаи омехта баррасӣ карда шавад.

А.Э. Казантсева чунин мешуморад, ки таҳлили муносибатҳои байни ширкати соҳтмонӣ ва ҳиссагузор дар шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои

¹⁰² Ниг.: Брагинский М.И. Подряд и подрядоподобные договоры // Вестник Высшего Арбитражного суда РФ. – 1996. – № 7. – С. 109.

¹⁰³ Ниг.: Гордон М.В. Система договоров в советском гражданском праве // Ученые заниски Харьковского юридического института. – Вып. 5. – 1954. – С. 70.

истиқоматī ба шартномаи хариду фурӯш шабеҳ мебошад¹⁰⁴. Вай хусусиятҳои зеринро ҳамчун хусусиятҳои умумии байни онҳо ҷудо мекунад: 1) ҳарду шартнома музднок мебошанд ва маблағ муодили онҳо мебошад; 2) ҳарду шартнома консенсуалӣ мебошанд ва аз лаҳзаи ба даст овардани созиш оид ба шартҳои муҳим басташуда ҳисобида мешаванд; 3) предмети шартнома молу мулки ғайриманқул мебошад, танҳо дар ҳолати аввал он аллакай мавҷуд аст ва дар ҳолати дуюм оянда сохта мешавад; 4) ҳангоми фурӯши молу мулки ғайриманқул ба тавсифи предмет диққати маҳсус дода мешавад: чунин маълумот бояд нишон дода шавад, ки имкон медиҳад, то фардияти дақиқи молу мулки ғайриманқул муайян гардад (объект тибқи шартномаи соҳтмони ҳиссагӣ мувофиқи шартнома муайян карда мешавад; ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ маънои онро дорад, ки шумораи бинои истиқоматии соҳташаванда дар шартнома дар қитъаи замини мушаххас нишон дода шудааст); маводе, ки аз он сохта мешавад (хишт, панелҳо, монолит ва ғайра); шумораи қабатҳои бинои хона ва ғ.; 5) тибқи шартномаҳои хариду фурӯши молу мулки ғайриманқул ва иштироки ҳиссагӣ нарҳ ҳамчун шарти муҳим эътироф карда мешавад; 6) шартномаҳои хариду фурӯши манзилҳои истиқоматī ва соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматī бояд ба қайди давлатӣ гирифта шаванд; 7) ҳуқуқи моликият ба ашёи ғайриманқул бояд ба қайди давлатӣ гирифта шавад; 8) додани объекти молу мулки ғайриманқул бо санади супоридан ва қабул ё дигар ҳуҷҷат ба расмият дароварда мешавад; 9) ҳуқуқи харидор ва ҳуқуқи саҳмдорон гузашт шуданаш мумкин аст¹⁰⁵.

Дар бораи муносибати шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматī ва шартномаи хариду фурӯш ақидаҳои гуногун мавҷуданд. Ба андешаи А.А. Левин, «баррасии шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматī ҳамчун шартномаи фурӯши молу мулки ғайриманқул, ки дар оянда сохта мешавад, имкон намедиҳад, ки онҳо якхела ҳисобида шаванд. Баръакси шартномаи хариду фурӯш, ки ба муомилоти молу мулки ғайриманқул тааллук дорад,

¹⁰⁴ Ниг.: Казанцева А.Е. Правовая природа договора участия в долевом строительстве // Вестник Алтайской академии экономики и права. – Барнаул, 2006. Вып. 10. – С. 70.

¹⁰⁵ Ниг.: Казанцева А.Е. Асари зикршуда. – С. 70.

шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ муносибатҳоро оид ба бунёд ва интиқоли объекти соҳтмони ҳиссагӣ танзим мекунад»¹⁰⁶.

Ба ақидаи О.У. Усмонов, тафовути асосии шартномаи хариду фурӯш аз дигар шартномаҳои ҳуқуқи маданий дар он зоҳир мешавад, ки ин шартнома доимо муздинок, бе бозгашти ивазшавии соҳибмулк (тасарруфкунандай ҳуқуқи пешбурди хочагидорӣ ё идораи оперативӣ) ва супоридани нархи мол дар намуди маблағи пулӣ мебошад¹⁰⁷.

Ҳамзамон, С.Г. Горбачёв баъзе монандии шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ бо шартномаи пешакии фурӯши молу мулки ғайриманқулро нишон медиҳад. Муаллиф қайд мекунад, ки «шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ва шартномаи хариду фурӯши молу мулки ғайриманқул предмети дигар доранд. Предмети шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ хеле маҳдуд аст, он метавонад ашёе бошад, ки аз ҷониби тарафҳо бо ҳусусиятҳои инфириодӣ ва умумӣ муайян карда мешавад»¹⁰⁸.

Ин ақида комилан дуруст ба назар намерасад, зоро предмети шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ бо объекти он мувофиқат намекунад. Объекти соҳтмони ҳиссагӣ манзил ва ё дигар объекти молу мулки ғайриманқул мебошад.

Ба андешаи Ф.С. Сулаймонов, яке аз шартҳои ҳатмии шартномаи фурӯши молу мулки ғайриманқул он мебошад, ки дар шартномаи мазкур тамоми ҳусусиятҳои ашёи ғайриманқули фурӯхташаванда бояд дарҷ карда шаванд. Яъне, тарафҳои шартномаи мазкур бояд дарҷ намоянд, ки ашёи ғайриманқул аз қадом қисматҳо иборат мебошад, дар қадом сурогаи мушаххас қарор дорад, масоҳати ҳар яке аз қисмҳои он ба чанд баробар

¹⁰⁶Ниг.: Левин А.А. Гражданко-правовое регулирование участия физических лиц в долевом строительстве многоквартирных домов: автореф. дис. канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 17.

¹⁰⁷ Ниг.: Ҳуқуқи гражданӣ: қисми 2. – Душанбе: ЭР-граф, 2007. – С. 6. (муаллифи боб О.У. Усмонов).

¹⁰⁸Ниг.: Горбачёв С.Г. Правовая природа договора долевого участия в строительстве объектов недвижимости и его место среди иных видов договоров // Адвокат. – 2008. – №4. – С. 19.

мебошад ва ғайра. Агар ин хусусиятҳои ашёи ғайриманқул дар шартнома дарҷ карда нашаванд, шартнома басташуда ҳисоб карда намешавад¹⁰⁹.

Тавре ки дар боло қайд гардид, дар шартномаи фурӯши молу мулки ғайриманқул бояд маълумоте вуҷуд дошта бошад, ки ба таври дақиқ муайян кардани молу мулки ғайриманқули ба ҳаридор тибқи шартнома додашаванда, аз ҷумла, маълумоте, ки ҷойгиршавии молу мулки ғайриманқулро дар қитъаи замини дахлдор ё ҳамчун қисми молу мулки ғайриманқули дигар муайян мекунад, дошта бошад. Дар сурати мавҷуд набудани ин маълумот дар шартнома, шарт дар бораи молу мулки ғайриманқули додашаванда аз ҷониби тарафҳо мувофиқа нашуда, шартномаи дахлдор басташуда ба ҳисоб намеравад.

Ба андешаи И.И. Харитошин, дар шартномаи фурӯши молу мулки ғайриманқул ба мазмуни шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ вобаста ба ворид кардани имконияти пардоҳти яқвақтаи нарҳ, муайян кардани объекти соҳтмони ҳиссагӣ бо усули шабех ба тавсифи молу мулки ғайриманқул дар шартномаи ҳариду фурӯш, мағҳуми иштирокчии ҳуқуқ оид ба назорат аз болои иҷрои шартномаҳо фарқ менамояд¹¹⁰.

Дар қонунгузории маданий бা�ъзе мамлакатҳои хориҷӣ чунин муносибатҳо бо қоидаҳои ҳариду фурӯш низ танзим карда мешаванд. Масалан, Кодекси маданий Квебек, ки дар он қоидаҳои маҳсус мавҷуданд, фурӯши молу мулки ғайриманқулро ба танзим медарорад. Моддаи 1785 Кодекси маданий Квебек муқаррар менамояд, ки ширкати соҳтмонӣ ё агенти молу мулки манзилии мавҷуда ё ба нақша гирифташуда ба шахсе, ки онро барои манфиати худ истифода ҳоҳад бурд, бояд шартномаи пешакӣ банданд, ки тибқи он шахс ваъда медиҳад молу мулкро ҳаридорӣ мекунад.

Гузашта аз ин, м. 1786 Кодекси маданий Квебек мазмуни шартномаи пешакиро муайян намуда, муқаррар намудааст, ки ба ғайр аз ном ва суроғай фурӯшанд ва шахси ваъдадиҳанда, тавсифи корҳои иҷрошаванда, фурӯш,

¹⁰⁹ Ниг.: Ҳукуқи гражданий Ҷумҳурии Тоҷикистон: китоби дарсӣ: қисми дуюм / Муҳаррирони масъул: д.и.ҳ., профессор Ш.К. Гаюров ва н.и.ҳ., дотсент Ф.С. Сулаймонов. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – С. 40 (муаллифи боб Ф.С. Сулаймонов).

¹¹⁰ Ниг.: Харитошин И.И. Асари зикршуда. – С. 17.

нарх, санаи интиқол ва хуқуқҳои молумулкие, ки молу мулкро гаронӣ мекунанд, инчунин ҳама гуна иттилооти муфиди тавсифкунандай молу мулк ва шартҳои аз нав дида баромадани нархи фурӯш, агар он тавонад аз нав дида баромада шавад, дар шартнома бояд пешбинӣ карда шаванд¹¹¹.

Аз муқаррароти пешбенишудаи Кодекси мадании Квебек бармеояд, ки ширкати соҳтмонӣ ва харидор ду шартнома – шартномаи пешакӣ дар марҳилаи соҳтмон ва шартномаи асосӣ пас аз ба охир расидани соҳтмонро баста, шартномаи пешакӣ мазмuni корҳои иҷроқардаи ширкати соҳтмониро дар бар мегирад. Дар асоси ин метавон ба хулоса омад, ки дар марҳилаи соҳтмон миёни тарафҳо уҳдадории шартномавӣ оид ба иҷрои кори муайяне ба миён меояд, ки пас аз ба итном расидани соҳтмон ба уҳдадории ба хуқуқи моликият додани молу мулк табдил меёбад. Чунин ба назар мерасад, ки бандубости шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ ба сифати шартномаи хариду фурӯши ашёи ғайриманқули мураккаб ба хусусияти муносибатҳои инкишофёбанда байни ширкати соҳтмонӣ ва ҳиссагузор бо сабабҳои муайян мувофиқат намекунад.

Фарқи байни шартномаи таҳлилшуда ва шартномаи хариду фурӯшро аз предмет бояд оғоз намуд. Шартномаи хариду фурӯш бо мақсади ба моликияти харидор додани мол ба ивази маблағе, ки харидор ба фурӯшандা интиқол додааст, баста мешавад. Ба ибораи дигар, муносибатҳои таҳлилшуда умумият доранд, ки ҳангоми аз ҷиҳати иқтисодӣ ҷуброн карда шудан, онҳо бояд дар асоси мубодилаи эквивалентӣ ҳисоб карда шаванд. Дар байни онҳо як қатор шартҳои муҳим низ мавҷуданд. Ҳам дар шартномаи хариду фурӯши бо муҳлат ва ҳам дар шартномаи иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмон тартиб ва муҳлати пардоҳт шартҳои муҳим мебошанд.

Аксар вақт дар адабиёти хуқуқии маданий шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматиро бо шартномаи шарикӣ одӣ якхела меҳисобанд. Ба ақидаи М.И. Брагинский ва Е.А. Павлодский, табиати хуқуқии шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ шартномаи шарикӣ одӣ (фаъолияти яқҷоя) мебошад, зоро ҳамаи шартҳои муҳимми навъи охирини шартномавӣ

¹¹¹ Ниг.: Гражданский кодекс Квебека. – М.: Статут, 1999. – С. 273.

дар аввал зоҳир мешаванд: а) ҷамъоварии ҳиссаҳо (фондҳои тарафи аввал ва хизматҳо барои ташкили соҳтмони тарафи дуюм); б) ҳадафи ягонаи иқтисодии тарафҳо мавҷуд мебошад, ки он аз соҳтани объекти молу мулки гайриманқул иборат аст; в) мувоғиқан амалҳои ҳиссагии тарафҳо мавҷуданд¹¹².

Ба андешаи Ҳ.М. Саидов, «худуди татбиқи ширкати одӣ дар айни замон бениҳоят васеъ буда, ҳам соҳаи муносибатҳои соҳибкорӣ ва ҳам муносибатҳои аз худуди он берун қарордоштаро дар бар мегирад. Ин ҳолат бештар бо озодона таъсис додани ташкилотҳои даҳлдор, ки фаъолияти якҷояро ба амал мебароранд, вобаста аст»¹¹³.

Фарқияти байни ин шартномаҳо аз ҳусусияти неъматҳое, ки шарикон тибқи шартнома мубодила мекунанд, вобаста аст. Дар доираи шартномаи ҳариду фурӯш раванди бунёди маҳсулот, ҳатто агар маҳсулот аз ҷониби фурӯшанд истеҳсол карда шавад ҳам, ба танзим дароварда нашудааст. Моҳияти уҳдадории фурӯшанд танҳо дар сари вақт ба ҳаридор додани мол ифода мейёбад¹¹⁴.

Дар муқоиса бо ин, дар уҳдадориҳои шартномавӣ ва аз ин рӯ дар шартномаи иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмони бинои истиқоматӣ манфиати моддие, ки ҳиссагузор пас аз анҷоми муносибат меҳоҳад ба он табдил мейёбад, ҳангоми бастани шартнома вуҷуд надоранд. Он бояд аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ бо риояи қоидаҳои муқаррарнамудаи шартнома: шартҳо, маводҳо, параметрҳои ба ҳарҷнома ва ҳуҷҷатҳои лоиҳа доҳилшуда ва гайра соҳта шавад.

Дар адабиёти ҳуқуқӣ қайд карда шудааст, ки шартномаи ҳариду фурӯш муносибатҳоеро, ки танҳо дар соҳаи муомилот ба миён меоянд, танзим

¹¹² Ниг.: Брагинский М.И. Финансирование строительства жилого дома // Право и экономика. – 1999. – №4. – С. 79.; Павлодский Е.А. Правовая природа инвестиционного контракта // Право и экономика. – 2000. – №9. – С. 73-74.

¹¹³ Ниг.: Ҳуқуқи гражданин Ҷумҳурии Тоҷикистон: китоби дарсӣ: қисми дуюм / Мухаррирони масъул: д.и.х., профессор Ш.К. Гаюров ва н.и.х., дотсент Ф.С. Сулаймонов. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – С. 327 (муаллифи боб Ҳ.М. Саидов).

¹¹⁴ Ниг.: Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. – М., 1999. – С. 18.

менамояд. Шартномаи паймонкорӣ бошад, дар соҳаи истеҳсол ва муомилот ин амалро ичро менамояд¹¹⁵.

Бо назардошти он ки объекти мушаххаси фаъолияти таъсисдиҳандагӣ дар ин ҳолат манзил мебошад, ба назари мо, муқоисаи шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ бо шартномаи фурӯши молу мулки ғайриманқул ба мақсад мувофиқ мебошад.

Уҳдадориҳои таҳлилгардида бо объект вобастаанд, ки дар ниҳоят ба моликияти яке аз тарафҳо (объекти молу мулки ғайриманқул) табдил меёбад ва инчунин бо усули пардоҳт аз ҷониби ин тараф (бо пардоҳти қисмҳо қарзи объекти гирифташуда) ифода меёбад. Нуктае, ки онҳоро фарқ мекунонад, тавре ки дар боло ишора шуд, тарзи ичрои уҳдадории пешниҳоди объекти молумулкӣ дар ихтиёри ҳиссагузор мебошад, ки танзими ҳуқуқии (ҳам дар шартнома ва ҳам дар қонун) ҷараёни бунёди объекти мувофиқро дар бар мегирад. Ин, пеш аз ҳама, дар номгӯи шартҳои муҳимми шартнома зоҳир мешавад. Аз ҷумла, шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ бо хусусиятҳои зерин фарқ мекунад:

- 1) объекте, ки ба ҳиссагузор дода мешавад, бояд мутобики мазмуни ҳуҷҷатҳои лоиҳавию ҳарҷномавӣ тавсиф карда шавад, ки ин шарти муҳим барои соҳтмон аст;
- 2) муқаррар кардани муҳлати додани объект аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ ба иштирокҳои соҳтмони ҳиссагӣ (ҳиссагузор). Фарқиятро дар дигар шартҳои муҳимми шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ низ пайдо кардан мумкин аст, аммо ба назар чунин мерасад, ки онҳо бо фарқияти байни шартнома ва ҳариду фурӯш ҳамчун соҳтори шартномавӣ дақиқ муайян карда нашудаанд.

Дар ин росто, бояд се масъалаи муҳимро ҷудо намуд, ки ба хусусияти объект ва муносибатҳо равшанӣ меандозад.

Аввалан, тавре ки аксари муҳаққиқон қайд менамоянд, риояи талаботи маҳсус оид ба шартҳои муҳимми шартномаи ҳариду фурӯши молу мулки ғайриманқул оид ба мушаххасияти предмет, ки дар он маълумоте бояд нишон

¹¹⁵ Ниг.: Фаткудинов З.М. Договор подряда между социалистическими организациями. – М., 1976. – С. 7.

дода шавад, то имкон диҳад молу мулки ғайриманқулро, ки тибқи шартнома ба харидор дода мешавад, ҳатман фардӣ кунонад. Аз ҷумла, он маълумоте, ки ҷойгиришавии молу мулки ғайриманқулро дар қитъаи замини дахлдор муайян мекунад ё як қисми дигари молу мулки ғайриманқулро муқаррар менамояд¹¹⁶.

Сониян, ба фарқ аз шартномаи хариду фурӯш, шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ асоси ибтидоии ба даст овардани ҳуқуқи моликият мебошад.

Сеюм, шартномаҳои зикршуда (хариду фурӯш ва иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ) аз ҷиҳати таркиби предмет фарқ мекунанд. Аз мазмуни қ. 1, м. 606 КМ ҶТ чунин бармеояд, ки фурӯшанд – молики мол аст, пас ширкати соҳтмонӣ ин тавр нест. Предмети асосии шартномаи хариду фурӯш мол эътироф карда мешавад¹¹⁷.

Ҳуқуқи римӣ талаб намекард, ки ашёи бегона ҳангоми бастани шартнома вучуд дошта бошад ва ҳатман моликияти фурӯшанд бошад. Тибқи муқаррароти баъдии қонунҳои Рим, шартномаи хариду фурӯши ашёи дигарон ҳамчун амали комилан ҳатмӣ беътибор дониста нашудааст, аммо фурӯшанд уҳдадории аз соҳибаш харидани ашё ва ба харидор додани онро ба зиммаи худ гирифтааст. Дар ҳолати ичро накардани ин уҳдадорӣ (инчунин, агар фурӯшанд ба харидор соҳибияти муътадили ашёи додашударо пешниҳод намекард) харидор нисбат ба фурӯшанд даъво пешниҳод менамуд¹¹⁸.

Тавре ки қаблан зикр намудем, ширкати соҳтмонӣ тибқи шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ соҳиби объекти ҳиссагии соҳтмон намешавад ва моликияти объекти соҳтмони ҳиссагиро ба ихтиёри худ намегузорад.

¹¹⁶ Ниг.: Козлова Е.Б. Привлечение финансовых средств физических лиц в жилищное строительство // Юридический мир. – 1999. – №1-2. – С. 53-54; Вытнов В А. Понятие договора долевого участия в строительстве и его место в системе гражданско-правовых договоров // Защита субъективных прав: история и современные проблемы. Материалы межрегиональной научно-практической конференции. г. Волжский, – Волгоград, 2005. – С. 329.

¹¹⁷ Ниг.: Ҳуқуқи гражданин Ҷумҳурии Тоҷикистон: китоби дарсӣ: қисми дуюм / Муҳаррирони масъул: д.и.х., профессор Ш.К. Ғаюров ва н.и.х., дотсент Ф.С. Сулаймонов. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – С. 13.

¹¹⁸ Ниг.: Дигесты Юстиниана [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/digest/index.php (санаси муроҷиат: 18.10 соли 2021).

Мувофиқи к. 4, м. 521 КМ ҖТ ба намудҳои алоҳидаи хариду фурӯш, аз ҷумла, фурӯши молу мулки гайриманқул, муқаррароти умумӣ татбиқ мешаванд, агар тартиби дигаре дар қоидаҳои КМ ҖТ оид ба ин намуди шартномаҳо пешбинӣ нагардида бошад. Шартномаи фурӯши молу мулки гайриманқул бояд ба қайди давлатӣ гирифта шавад ва аз лаҳзаи бақайдгирии он басташуда ҳисобида мешавад. Ин қоидаи маҳсус бо назардошти талаботи қонун дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки гайриманқул ва ҳуқуқҳо вобаста ба он барои ба ҳулоса омадан асос медиҳад, ки предмети шартномаи хариду фурӯши молу мулки гайриманқул метавонад ашёи инфиродии гайриманқул бошад. Қоидаи маҳсус имкони истифодаи қоидаҳои умумиро, ки ба бастани шартнома оид ба фурӯши молҳое, ки дар оянда сохта ё ба даст оварда мешаванд, истисно мекунад.

Аз ин рӯ, шартномаи хариду фурӯш ва соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ хусусияти гуногуни ҳуқуқӣ доранд, ки ин онҳоро ба таври ягона муайян кардан ғайриимкон аст.

Аз таҳлили боло бармеояд, ки шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ва шартномаи хариду фурӯш, хосатан шартномаи хариду фурӯши молу мулки гайриманқул баъзе хусусиятҳои умумӣ дошта, дар як навбат дорои хусусиятҳои муҳимми фарқунанда мебошанд. Ин имкон медиҳад, ақида оид ба шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ҳамчун навъи шартномаи хариду фурӯш рад карда шавад.

Дар назарияи ҳуқуқи маданий андешаҳо бобати навъи алоҳидаи шартномаи паймонкорӣ эътироф намудани шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ вучуд дорад. Як қатор муҳаққиқон¹¹⁹ шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматиро ҳамчун шартномаи паймонкорӣ (шартномаи

¹¹⁹ Муфассал ниг.: Романец Ю. Как квалифицировать договоры долевого участия в строительстве // Хозяйство и право. – 2010. – №3. – С. 74-78.; Мельник В.В. Договоры о долевом участии в строительстве // Вестник ВАС РФ. – 2004. – №2. – С. 187.; Капица О.Л. Правовое регулирование участия граждан в долевом строительстве. – С. 104-108; Макарова О.Л. Применение закона о защите прав потребителей в сфере долевого строительства // Ленинградский юридический журнал. Научно-теоретический и информационно практический региональный журнал. – 2006. – №2. – С. 113.; Резцова Е.В. Правовая природа договора долевого участия в жилищном строительстве: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2012. – С. 42-44.; Майборода Т.Ю. Договор долевого участия в строительстве жилья: дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2013. – С. 7.; Евсеева О.А. Правовые основания защиты прав граждан-участников долевого строительства жилья // Актуальные проблемы права в современной России. Сборник научных статей. – М., 2007. – Вып. 4. – С. 102-103.

паймонкорӣ дар соҳтмон) баррасӣ мекунанд. Нуктаи назари мазкур бо он асоснок мегардад, ки дар шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ сухан дар бораи объекти дар оянда бунёдшаванд меравад. Дар ин замина, Ф.С. Сулаймонов қайд мекунад, ки дар асоси шартномаи паймонкорӣ ашёи оянда, яъне натиҷаи кори оянда, бояд дар асоси супориши фармоишгар соҳта шавад ва сипас ба ӯ пешниҳод карда шавад¹²⁰.

Ю. Романетс чунин мешуморад, ки манфиатҳои тарафҳо дар муносибатҳои ҳуқуқии иштироки ҳиссагӣ на танҳо интиқоли манзил, балки раванди соҳтмони молу мулки гайриманқулро низ дар бар мегиранд, зоро тарафҳо дар ҷараёни соҳтмон бо ҳамдигар алоқаманданд. Бо назардошти он ки аломатҳои уҳдадории баррасиshawанд на ба ҳариду фурӯш, балки ба аломатҳои шартномаи паймонкорӣ наздиқтаранд, ба заминаи ҳуқуқии падидай шартномаи паймонкорӣ барои танзими уҳдадориҳои дар боло зикршуда мувоғиқтар аст¹²¹.

Ин нуктаи назари зикршударо О.Л. Капитса дастгирӣ намуда, қайд мекунад, ки «шартномаҳо бо иштироки шаҳрвандон дар соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ аз ҷониби истеъмолқунанда (бо мақсади қонеъ кардани эҳтиёҷоти майшии худ ё оилавӣ) шартномаҳои паймонкории майший бо ҳама қоидаҳои нисбат ба шаҳрвандон-истеъмолқунандагон татбиқ карда мешавад. Шартномаҳои марбут ба шаҳсони ҳуқуқие, ки маблағҳои худро барои соҳтмони манзил барои мақсадҳои соҳибкорӣ ё барои қонеъ кардани эҳтиёҷоти кормандони худ сармоягузорӣ мекунанд, шартномаҳои паймонкорӣ дар соҳтмон мебошанд, ки тибқи қонунҳои умумии маданий ва сармоягузорӣ танзим карда мешаванд»¹²².

Шартномаи паймонкорӣ дар соҳтмон тибқи м. 777 КМ ҶТ нисбат ба соҳтмони объекти муайян ё ичрои корҳои дигари соҳтмонӣ аз ҷониби пудратҷӣ бо пардоҳти ин корҳо аз ҷониби фармоишгар баста мешавад. Дар асоси моддаи болозикр тибқи шартномаи паймонкорӣ як тараф (паймонкор)

¹²⁰ Ниг.: Ҳукуки граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон: китоби дарсӣ: қисми дуюм / Муҳаррирони масъул: д.и.ҳ., профессор Ш.К. Ғаюров ва н.и.ҳ., дотсент Ф.С. Сулаймонов. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – С. 126 (муаллифи боб Ф.С. Сулаймонов).

¹²¹ Ниг.: Романец Ю. Асари зикршуда. – С. 77.

¹²² Ниг.: Капица О.Л. Асари зикршуда. – С. 106.

уҳдадор мешавад тибқи супориши тарафи дигар (фармоишгар) кори муайянero анҷом диҳад, онро дар муҳлати муайян ба фармоишгар супорад ва фармоишгар бошад, уҳдадор мешавад корро қабул намуда, ҳаққи онро пардозад.

Кор, агар дар қонунҳо ё созишномаи тарафҳо тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, бо таваккали фармоишгар анҷом дода мешавад. Ғайр аз ин, таърифи ҳуқуқӣ интиқоли объекtro аз ҷониби паймонкор ва қабули онро аз ҷониби фармоишгар инъикос мекунад. Ин хусусият диққати худро ба ҳифзи ҳукуқи иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ равона мекунад, хусусияти ташаккулӯфтаи намудро надорад, ва ба он ҳамчун фарқияти куллии ин шартнома диққати маҳсус медиҳад.

Субъектҳои ин шартномаҳо бо он фарқ мекунанд, ки ҳиссагузор на танҳо ҳуқуқ ба гирифтани объект (манзил)-ро, ки дар шартномаи бо ӯ басташуда зикр шудааст, ба даст меорад, инчунин вай соҳиби ҳуқуқи талаб кардан ва таҳия намудани объектҳои инфрасоҳтори умумии соҳтмон: болохонаҳо, таҳҳонаҳо, лифтҳо, зинапояҳо ва ғайраро дорад.

Шартномаи паймонкорӣ дар соҳтмон метавонад барои соҳтани ҳама гуна бино, иншоот ё қисмати он, инчунин барои ободонӣ (ислоҳ)-и объектҳои мавҷуда, “(ки ҳангоми таъмир сурат мегирад)” баста шавад. Ҳамчун як навъ шартномаи соҳтмон, шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ чунин хусусияти фарқунанда дорад: он аз соҳтани қисм (ҳисса) дар объекти муайянни калоне, ки ширкати соҳтмонӣ бунёд кардааст, иборат аст ва аз ҷиҳати таркибӣ бо қисмҳои дигари он вобастагӣ дорад ва якҷоя бо унсурҳои инфрасоҳтори умумӣ хизмат мерасонад. Дар акси ҳол, яъне дар сурати набудани ин хусусияти фарқунанда, шартнома бояд ҳамчун шартномаи муқаррарии паймонкорӣ дар соҳтмон эътироф карда шавад.

Дар адабиёти илмӣ оид ба муайян кардани шартҳои муҳимми шартномаи паймонкорӣ дар соҳтмон ва таъсири онҳо ба эътибори ҳуқуқии шартнома нуқтаҳои назари гуногун баён карда шудаанд¹²³.

¹²³ Ниг.: Сухова Г.И. О практике разрешения споров по договору строительного подряда // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2000. – №6. – С. 31.; Диҳтяр А.И., Гурьев Т.П., Губанова И.Л. Актуальные

Дар шартномаи паймонкорӣ гирифтани қитъаи замин ба зиммаи фармоишгар гузошта мешавад, зоро тибки м. 825 КМ ҶТ фармоишгар вазифадор аст барои соҳтмон сари вақт чунин қитъаи заминеро чудо намояд, ки аз ҷиҳати майдон ва ҳолат дар шартнома зикр гардидааст. Ҳангоми дар шартнома набудани чунин нишондод – майдон ва ҳолати қитъаи замин, ӯ бояд оғози сари вақти кор, пешбуруди муътадил ва дар муҳлати муайянгардида анҷом додани корро таъмин намояд.

Бар хилофи шартномаи пудрати соҳтмон дар шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ уҳдадории гирифтани қитъаи заминна ба зиммаи иштирокчии соҳтмони ҳиссагӣ, балки ба ширкати соҳтмоние гузошта мешавад, ки ҳуқуқ дорад аз иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ барои соҳтмони бинои истиқоматӣ ва ё дигар объектҳои молу мулки ғайриманқул танҳо пас аз гирифтани иҷозатномаи соҳтмон бо тартиби муқарраршуда, нашр, ҷойгиркунӣ ва ё пешниҳоди эъломияи лоиҳа ва бақайдгирии давлатӣ аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ моликияти қитъаи замин, ки барои соҳтан (бунёд)-и бинои истиқоматӣ ва ё дигар объектҳои молу мулки ғайриманқул пешбинӣ шудааст, ки ба онҳо объектҳои соҳтмони ҳиссагӣ дохил мешаванд ё шартномаҳои иҷора барои чунин қитъаи замин маблаг ҷалб кунад.

Ҳамчунин, аз мазмuni қ. 1, м. 777 КМ ҶТ бармеояд, ки паймонкор бо супориши фармоишгар объекти мушаххас месозад. Тавре ки А.О. Рибалов дар ин маврид қайд мекунад, предмети шартномаи паймонкорӣ бидуни фармоиши мушаххас таҳия карда намешавад. Дар шартнома ашё объекти барои харидори мушаххас соҳташуда, аз ҷумла аз ашёи ӯ мебошад. Паймонкор на барои бозор ва на барои тиҷорат чизе тайёр намекунад, балки харидори он пешакӣ маълум аст¹²⁴.

В.М. Телитсин қайд мекунад, ки «паймонкор бояд корро қатъиян мувофиқи супориши фармоишгар иҷро кунад, ки натиҷаи ба даст овардашударо муайян мекунад. Дар шароити истеҳсолоти муосир вақте ки

вопросы практики рассмотрения арбитражными судами споров из договоров строительного подряда // Правовые вопросы строительства. – 2004. – №2. – С. 28.

¹²⁴ Ниг.: Труды по гражданскому праву: к 75-летию Ю.К. Толстого / Под ред. А.А. Иванова. – М.: Проспект – ТК Велби, 2003. – С. 239.

шартномаҳо бо ҳаҷми зиёди корҳо ва мураккабии иҷрои онҳо тавсиф карда мешаванд, супоришҳои фармоишгарон, алалхусус дар шартномаҳои соҳтмонӣ хеле муфассал таҳия шудаанд»¹²⁵.

Барои шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ вазъияти баръакс хос аст. Пеш аз он ки ширкати соҳтмонӣ бо иштирокчии якуми соҳтмони ҳиссагӣ шартнома бандад, ў (ширкати соҳтмонӣ) бояд эъломияи лоиҳаро нашр кунад, ки дар он маълумот дар бораи лоиҳаи соҳтмон, натиҷаи экспертизаи давлатии ҳуҷҷатҳои лоиҳа ва иҷозат барои соҳтмон пешбинӣ карда мешаванд.

Дар натиҷа, ҳатто пеш аз оғози соҳтмони бинои истиқоматӣ, ки объектҳои соҳтмони ҳиссагиро дар бар мегирад, ширкати соҳтмонӣ аллакай дорои ҳарҷномаи лоиҳавие мебошад, ки хулосаи мусбии экспертизаи давлатии онро гирифтааст. Мутобиқи он ширкати соҳтмонӣ объектҳои соҳтмони ҳиссагиро месозад, ки баъдан ба иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ дода мешаванд.

Файр аз ин, тарафҳои шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ (ширкати соҳтмонӣ ва ҳиссагузор) ҳуқуқхое надоранд, ки КМ ҶТ ба тарафҳои шартномаи паймонкорӣ дар соҳтмон додааст. Ин ба ҳуқуқҳои зерини фармоишгар даҳл дорад:

1) фармоишгар ҳуқуқ дорад ба ҳуҷҷатҳои лоиҳавию ҳарҷномавӣ, ки ба ҳароҷоти иловагии паймонкор алоқаманд нестанд, ворид намудани тағијиротро талаб намояд (қ. 1, м. 822 КМ ҟТ);

2) назорат ва санчиши ҷараёни кор ва сифати он, риояи муҳлати иҷро (нақша), сифати маҳсулоти фароҳамовардаи паймонкор, инчунин дурустии аз ҷониби паймонкор истифода бурдани маводи фармоишгарро анҷом диҳад (қ. 1, м. 827 КМ ҟТ).

Ҳуқуқҳои паймонкор инҳоро дар бар мегирад: 1) паймонкор, агар бо сабабҳои ба ў вобаста набуда арзиши корҳоро нисбат ба он ки дар ҳарҷнома пешбинӣ шудааст на камтар аз даҳ фоиз афзуда бошад, ҳуқуқ дорад,

¹²⁵Ниг.: Гражданское и торговое право зарубежных стран: учебное пособие / Под общ. ред. В.В. Безбаха и В.К. Пугинского. – М.: МЦФЭР, 2004. – С. 380.

мутобиқи м. 516 ҳамин Кодекс аз нав дида баромадани харчномаро талаб кунад (к. 3, м. 822 КМ ҖТ); 2) ҳуқуқи ҷуброни ҳарочоти оқилонаи паймонкор вобаста ба рафъи камбудиҳои ҳӯҷатҳои техниқӣ аз ҷониби иштирокчии қаблии соҳтмони ҳиссагӣ қонеъ гардонида мешавад.

Шартномаҳои муқоисагардида ҳангоми таҳлили масъалаи бекор кардани шартнома фарқ меқунанд. Агар фармоишгар тибқи шартномаи паймонкорӣ дар соҳтмон ҳуқуқ дошта бошад, ки аз паймонкор талаб кунад, дар сурати қатъи шартнома то иҷрои он натиҷаи кори нотамомро ба ӯ дидад ва мувофиқан моликияти ӯро ба объекти соҳтмони нотамом ба қайд гирад, пас, иштирокчии соҳтмони ҳиссагӣ, дар ҳолати қатъ гардидан шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ҳуқуқ дорад аз ширкати соҳтмонӣ танҳо баргардонидани маблағҳои пардохткардаи ӯ нисбат ба нархи шартнома, инчунин пардохти фоизи ин маблағ барои истифодаи маблағро талаб намояд.

Дар айни замон ҳеч чиз ба ширкати соҳтмонӣ доир ба бастани шартномаи нави иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ барои ҳамон як объект пас аз қатъи шартнома бо иштирокчии қаблии соҳтмони ҳиссагӣ монеъ намешавад. Дар робита ба паймонкор, ҷунин имконият истисно карда мешавад.

Шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ аз ҳама гуна шартномаҳои дигари паймонкорӣ ба куллӣ фарқ меқунад, зоро ба тартиби бастани он талаботи маҳсус оид ба бақайдгирии давлатӣ гузашта мешавад. Дигар ҳолатҳое, ки бақайдгирии давлатии шартномаҳо пешбинӣ шудаанд, ба зарурати баланд бардоштани назорати қонунӣ будани аҳд ва кафолати ҳуқуқҳои иштирокчиёни он вобаста аст. Қисми боқимондаи шартнома бояд ба қоидаҳои умумии бастани аҳдҳо ва шакли онҳо мутобиқат кунанд.

Ҳангоми муқоисаи шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ бо шартномаи паймонкории майшӣ бояд қайд намуд, ки ҳарду шартнома бо роҳи таъмини иҷрои уҳдадориҳои даҳлдори эҳтиёҷоти одамон, яъне мавҷудияти ҳадафи истеъмолӣ, ки шахсони алоҳидаро ҳангоми ворид шудан ба ин муносибатҳо ҳидоят меқунанд, муттаҳид карда мешаванд. Аммо, агар

барои шартномаи паймонкории майшӣ ин хусусияти сифатноке бошад, ки онро аз як қатор шартномаҳои умумии шартномаи мадани фарқ қунонад, пас шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ чунин наҳоҳад буд.

Ҳамин тариқ, агар фармоишгар (ҳиссагузор) мақсадҳои мувофиқ дошта бошад, шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ бояд ҳамчун як намуди шартномаи на танҳо паймонкорӣ дар соҳтмон, балки шартномаҳои паймонкории майшӣ баррасӣ карда шавад. Асосе, ки онҳоро фарқ мекунонад, хусусияти як объекти мушаххас – ҳисса дар бино (иншоот) аст.

Тафовутҳо дар таркиби субъективӣ аз зиёд шудани талабот барои таъмини амнияти шахсоне, ки бо ширкати соҳтмонӣ муносибат мекунанд, вобаста аст. Бо ин сабаб, талаботи қаблан зикргардида нисбат ба ширкати соҳтмонӣ илова карда мешавад, ки паймонкор дорои вазъи ташкилоти тичоратӣ буда бо меъёрҳои шартномаҳои паймонкории майшӣ муқаррар карда шудааст.

Фарқияти куллии байни шартномаи фаъолияти якҷоя (ширкати одӣ) аз дигар шартномаҳои хуқуқии мадани дар он ифода меёбад, ки дар ин ҷо соҳтор на бо он муқаррар мешавад, ки ин шакл муносибатҳои иқтисодиро чӣ гуна миёнаравӣ мекунад, балки баръакс, дар робита бо чӣ гуна тарафҳо муносибатҳои барқароршаванда ҳамкорӣ ба роҳ мемонад.

Аксари шартномаҳои вобаста ба хусусияти фаъолиятҳое, ки тарафҳо анҷом медиҳанд, бо ин ё он тарз тарҳрезӣ шудаанд: мубодилаи молҳо ба пул дар шартномаи хариду фурӯш, мубодилаи як молу мулк ба молу мулки дигар дар шартномаи мубодила, истифодаи муваққатии муздиники молу мулки дигарон дар шартномаи иҷора, иҷрои пардоҳт барои кор дар шартномаи паймонкорӣ ё хизматҳо дар шартномаи хизматрасонии муздинок, инчунин дар чунин навъҳо, ба монанди шартномаҳои ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ, сугурта, комиссия ва ғайра. Ширкати одӣ ин соҳтори шартномавӣ мебошад, ки мушаххасоти он хусусияти иқтисодии фаъолият ва усули ташкили он маҳсуб меёбад, дар ҳоле ки худи фаъолият метавонад дар иҷрои кор бо мақсадҳои умумӣ ифода карда шавад.

Аниқтараш, махсусияти шарикии одӣ аз он иборат аст, ки тарафҳо дар ин ҳолат амал карда, барои расидан ба ҳадафҳои умумӣ кӯшиш мекунанд. Аксари шартномаҳои боқимонда бо он асос меёбанд, ки ҳадафҳои пешгирифтai тарафҳо аз ҳам фарқ мекунанд. Масалан, ҳангоми хариду фурӯш фурӯшанд ҳадафи аз ҳисоби моликияти мавҷуда ба даст овардани маблағи муайянро пеш мегирад, дар ҳоле ки харидор, баръакс, манфиатдор аст ба ҳуқуқи моликият молу мулки барои фурӯш пешниҳодшударо ба даст оварад.

Ба андешаи X.M. Сайдов, зарурати амалий кардани шартномаи фаъолияти якҷоя (ширкати одӣ)-ро дар мисоли зерин ифода кардан мумкин аст: фаъолияти муштарак дар соҳаи соҳтмон, фаъолияти муштарак оид ба захиракуни ғалла (пахта, гандум ва ғ.), фаъолияти муштарак оид ба соҳтмони манзилҳои истиқоматӣ, фаъолияти муштарак оид ба хариду фурӯши маҳсулоти ҳӯрокворӣ¹²⁶.

Дарвоҷеъ, соҳаи амали шартномаи фаъолияти якҷоя васеъ мебошад. Ҳамзамон, шартномаи фаъолияти якҷоя, чун қоида, вакте баста мешавад, ки якчанд шахсони ҳуқуқӣ барои соҳтмони ҳиссагии манзил ва тақсимоти минбаъдаи он муттаҳид шудаанд.

Дар ин ҳолат, ҳадафи умумӣ – ба даст овардани моликияти як қисми бино, ба амал омад, ки он бо як қатор қарорҳои суд тасдиқ карда шудааст. Бо сабаби фарқияти предмет, ки ҳусусияти принсиپиалий дорад, ин шартномаҳо бо дигар ҳусусиятҳо ба таври зайл фарқ мекунанд: шартҳои муҳим, талабот ба таркиби предмет, шакли шартнома ва гайра.

Як қатор муаллифон¹²⁷ боварӣ доранд, ки чунин шартномаҳо бояд ҳамчун шартномаи шарикии одӣ (шартномаи фаъолияти якҷоя) бандубаст карда шаванд. Ин мавҷеъ ба он асос ёфтааст, ки дар муносибати байни ҳиссагузор ё сармоягузор ва як ширкати соҳтмонӣ шартҳои муҳимми

¹²⁶ Ниг.: Ҳукуки граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон: китоби дарсӣ: қисми дуюм / Муҳаррирони масъул: д.и.ҳ., профессор Ш.К. Фаюров ва н.и.ҳ., дотсент Ф.С. Сулаймонов. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – С. 40 (муаллифи боб X.M. Сайдов).

¹²⁷ Ниг.: Мошкина Л.Н. Договор о долевом участии в инвестировании в строительстве и договор про того товарищества // Юрист. – 2002. – №2. – С. 30.; Камфер Ю. Долевое строительство жилья: работы в обмен на деньги или строим вместе // ФА АҚДИ «Экономика и жизнь». – 2001. – №15. – С. 14.

шартномаи шарикии одӣ мавҷуданд, яъне шарте, ки тарафҳо саҳмҳоро муттаҳид мекунанд (саҳми сармоягузор воҳиди пулӣ аст ва ҳиссаи ширкати соҳтмонӣ хизматҳои барои ташкили соҳтмон), инчунин шарте, ки тарафҳо ҳадафи ягонаи иқтисодии соҳтани молу мулкро доранд.

Аз ин бармеояд, ки дар шартномаи шарикии одӣ тамоми амалҳои тарафҳо бояд бо ҳадафи умумӣ барои онҳо муайян карда шаванд. Тавре ки қайд намудем, ин иштирокчиён ҳадафи ягона надоранд. Аз ин рӯ, ҳадафи шартнома – бунёди молу мулк барои ягон шартномаи байни ҳиссагузорон шарт нест. Соҳтмони объекти молу мулки гайриманқул танҳо дар асл бидуни сабти расмияти ҳуқуқӣ ҳадафи умумии ҳиссагузорон қарор мегирад.

Шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ наметавонад ҳамчун шартномаи шарикии одӣ ҳисобида шавад, ки иштирокчиёни он танҳо як ширкати соҳтмонӣ ва ҳиссагузор бошанд. Дар чунин шартнома ҳадафи умумии фаъолияти тарафҳоро муайян кардан ғайриимкон аст, зеро ҳадаф соҳтани як қисми объект буда наметавонад ва дар ин ҳолат объект тақсимнашаванда хоҳад буд. Мувофиқан, ба ҳадаф расидан мумкин аст, вақте ки тамоми объект, дар маҷмуъ, соҳта мешавад. Аммо соҳтани объект ҳадафи умумии фаъолияти як ширкати соҳтмонӣ ва ҳиссагузор буда наметавонад, зеро андозаи пасандозҳои ҳиссагузорон имкон медиҳад, ки на танҳо як қисми объекти молу мулки гайриманқул, балки тамоми объект соҳта шавад.

Дар шартномаи шарикии одӣ эҳтимол аст, ки молу мулки дар ҷараёни фаъолияти муштарак соҳташуда, агар дар шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, моликияти умумии шарикон бошад. Дар айни замон, аз иштирок дар тақсими фоида ва даромад ҳориҷ кардани ҳар як ё аз шарикон иҷозат дода намешавад (м. 1152 КМ ҶТ). Мувофиқи ин, агар мо шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматиро ҳамчун шартномаи шарикии одӣ ҳисоб кунем, пас, ҳадафи умумии ҳиссагузорон ва ширкати соҳтмонӣ бунёди бинои истиқоматӣ аст. Дар навбати худ, объекти молу мулки гайриманқул бояд ба моликияти умумии тарафҳо гузарад.

Аз тарафи дигар, ширкати сохтмонӣ на ба объекти тайёр ҳукуқи моликият ва на ягон ҷуброни дигар барои иштирок дар шарикии одӣ намегирад. Агар ин ҳолатро ба таври дигар баррасӣ намоем, пас ширкати сохтмонӣ аз тақсимоти ҳама чизи дар натиҷаи фаъолияти муштарак бадастомада хориҷ карда мешавад. Он танҳо метавонад ҳавасмандии пулиро дар ҳаҷми фарқи байни маблағи саҳми ҳиссагузор ва маблағи ҳароҷоти воқеии сохтмони объект талаб қунад.

Аmmo тибқи шартномаи шарикии одӣ, саҳми иштирокчиён моликияти умумии онҳо аст, аз ин рӯ, аз ҷониби дигар иштирокчиён пардохта намешавад. Аз ин лиҳоз, амалҳо (хизматҳо)-и як ширкати сохтмонӣ, ки иҷрои онҳо тибқи шартҳои шартнома ба уҳда гирифта шудааст, наметавонад саҳм ба шарикии одӣ эътироф карда шавад, зоро онҳо бо мақсади ба даст овардани имтиёзҳои пулий ва барои пардохт иҷро мешаванд.

Ҳамин тарик, метавон ба ҳулосае омад, ки шартномаи сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ҳадди ақал ду унсури ҳатмии шартномаи шарикии одиро дар бар намегирад, яъне барои ҳиссагузорон, аз як тараф, ҳадафи умумӣ вучуд надорад ва ширкати сармоягузорӣ, аз ҷониби дигар, ва ҳеч гуна иртибот байни ҳиссаҳои тарафҳо вучуд надорад. Шартномаи иштироки ҳиссагӣ метавонад ҳамчун шартномаи шарикии одӣ ҳисобида шавад, агар тарафҳои ин шартнома, аз як тараф, як ширкати сохтмонӣ ва аз тарафи дигар, ҳамаи ҳиссагузорони дигари сохтмони объект бошанд.

Шартҳои муҳимми шартномаи сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ аз шартҳои шабеҳи шартномаи хизматрасонӣ фарқ мекунанд. Аввалан, ширкати сохтмонӣ уҳдадор аст, ки бунёди молу мулки моддӣ ва ба ҳиссагузор гузаштани моликиятро таъмин қунад. Аз ин рӯ, бояд эътироф кард, ки шартномаи сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ наметавонад ҳамчун шартномаи хизматрасонии пулакӣ баҳо дода шавад. Илова бар мавқеъҳое, ки дар адабиёти илмӣ инъикос шудаанд, дигар равишҳо дар шартномаи сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ низ имконпазиранд.

Дар чунин шартномаҳо, чун қоида, ширкати сохтмонӣ масъулияти тамоми лоиҳаи сохтмонро ба зимма дорад (яъне, ў ба қитъаи замин,

иҷозатномаи соҳтмон ҳуқуқ дорад) ва пас аз ҷониби паймонкор қабул кардани объект ва ба истифода додани он соҳиби асосии тамоми объект мегардад. Сипас, дар асоси шартномаҳои иловагии басташуда оид ба ҳариду фурӯш ширкати соҳтмонӣ объектро пурра ё қисман ба ғоидан ҳиссагузороне, ки маблағи таъиншударо пурра пардохт кардаанд, бегона менамояд.

Як қатор муаллифон¹²⁸ чунин мешуморанд, ки шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ҳусусиятҳои шартномаи омехтаро дорост. Масалан, Е.Г. Донских қайд мекунад, ки шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ҷуз як шартномаи навъи омехта ҷизи дигаре нест, зоро он унсурҳои якчанд намуди шартномаҳоро дар бар мегирад, ба монанди шартномаи пудрати соҳтмон, шартномаи хизматрасонии пулакӣ, шарикии одӣ ва шартномаи ҳариду фурӯши молу мулки гайриманқул¹²⁹.

Тавре маълум аст, қ. З, м. 483 КМ ҶТ ба тарафҳо ҳуқуқи бастани шартномаро пешбинӣ менамояд, ки дар он унсурҳои шартномаҳои гуногуни пешбининамудаи қонунҳо ё дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ (шартномаи омехта) мавҷуданд.

Ҳамзамон, унсурҳои шартномаҳои гуногун маънои уҳдадориҳои ҷудогонаи ҷудошавандаро надоранд, ки ба мазмуни шартномаи мушаххас дохил карда шудаанд, балки маҷмуи муайяни онҳоро, ки барои шартномаи даҳлдор хосанд, дар назар доранд¹³⁰.

Дар маҷмуъ, ҷамъ кардани унсурҳои шартномаҳои гуногун ба як шартномаи омехта танҳо ба шарте имконпазир аст, ки унсурҳои ба ҳам зид набошанд.

Аксаран, дар баробари истилоҳи «шартномаи омехта» истилоҳи дигар «шартномаи комплексӣ» низ истифода мешавад. Дар баъзе ҳолатҳо ҳарду шарт ягона эътироф карда мешаванд ва дар баъзе ҳолатҳо шартномаи

¹²⁸ Ниг.: Скловский К. О применении закона о защите прав потребителей к договорам долевого участия в строительстве // Хозяйство и право. – 2000. – № 5. – С. 111.; Хаксельберг Б.Л. Договор о долевом участии в строительстве: вопросы судебно-арбитражной практики // Вестник Омского университета. – 2004. – №1. – С. 48.; Донских Е.Г. Долевое участие в строительстве – аспекты законодательства и реалии жизни // Юрист. – 2008. – №1. – С. 32.; Левин А.А. Соотношение договора участия в долевом строительстве многоквартирных домов с иными договорами // Закон и право. – 2008. – №9. – С. 93.

¹²⁹ Ниг.: Донских Е.Г. Асари зикршуда. – С. 32.

¹³⁰ Ниг.: Брагинский М.И. Общее учение о хозяйственных договорах. – Минск: Наука и техника, 1967. – С. 40.

комплексӣ ҳамчун намуди маҳсуси шартнома дар якҷоягӣ бо шартномаи омехта ҳисобида мешавад¹³¹.

Аммо чунин ба назар мерасад, ки барои бандубости шартномаи иштироқи ҳиссагӣ ҳамчун шартномаи «омехта» ягон асосе вуҷуд надорад. Зоро аз таърифи шартномаи иштироқи ҳиссагӣ бармеояд, ки ин шартнома аломатҳои хоси шартномаҳои шарикии одӣ, ҳариду фурӯш, паймонкорӣ ва хизматрасонии пулакиро надорад.

Аз номи шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ бандубости шартномаи мазкур ҳамчун шартномаи омехта хато аст, зоро шартномаи омехта маҷмуи унсурҳои ба ҳам алоқаманди намудҳои гуногуни шартномаҳо мебошад, ки дар ниҳоят барои бандубости мувоғики шаклҳо ва намудҳои шартномавӣ асос мебошанд. Чунин шартҳои маҳдудкуни дар предмети шартнома мавҷуданд, ки нишонаҳои самти он, музdnок ё ройгон будани шартнома, объекти шартнома, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои тарафҳо, инчунин таркиби субъективии иштирокчиёро дар муносибатҳои ҳуқуқӣ фаро мегирад.

Аз ин рӯ, омӯзиши унсурҳо дар дохили як шартнома имкон медиҳад, ки он ҳамчун омехта тавсиф карда шавад, предмети шартнома дар якҷоягӣ таркиби субъективии тарафҳои муносибатҳои шартномавӣ мебошанд, ки ҷудоии онро ҳамчун як намуди муайяни шартнома дар низоми уҳдадориҳои шартномавӣ метавон эътироф намуд.

Гарчанде шартномаи мазкур дар низоми шартномаҳои ҳуқуқи маданий шартномаи нав нест, вале ҳусусиятҳои ба худ хосро доро аст, ки аз дигар шартномаҳои ҳуқуқии маданий фарқ мекунад ва танзими тафриқавиро тақозо менамояд. Танзими ҳуқуқии шартномаи мазкур дар ҳолати ташаккулёбӣ қарор дорад ва меъёрҳои боби 60 КМ ҶТ қадами нахустин дар самти танзими ҳуқуқи маданий мебошад¹³².

¹³¹ Ниг.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный) (Под ред. О.Н. Садикова. – М., 2005. – С. 945.

¹³² Ниг.: Соҳибзода М.М., Шерзода Б.С. Падидаҳои нави ҳуқуқи маданий Ҷумҳурии Тоҷикистон: монография: нашри аввал // Зери таҳрири Faюрзода Ш. К. – мудири кафедраи ҳуқуқи маданий факултети ҳуқуқшиносии ДМТ, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор. – Душанбе: Мехроҷ-граф, 2023. – С. 342.

Ҳарчанд дар боби 60 КМ ҖТ масъалаҳои марбут ба шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ва муносибатҳои дигари вобаста ба он танзими ҳуқуқии худро дарёфтанд, вале дар шароити муосири кишвар, ки қонуни маҳсус оид ба иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмони бинои истиқоматӣ таҳия ва қабул нагардидааст, муносибатҳои мазкур мумкин аст бо истифода аз шабоҳат мавриди танзим қарор дода шаванд.

БОБИ 2. УНСУРҲОИ ШАРТНОМАИ СОХТМОНИ ҲИССАГИИ БИНОИ ИСТИҚОМАТӢ

2.1. Мавзуи шартномаи сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ

Ба монанди дигар шартномаҳои ҳуқуқии маданий нисбат ба шартномаи сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ муқаррароти боби 33 КМ ҶТ («Бастани шартнома») паҳн мегардад. Агар байни тарафҳо мутобиқи шакли дар ҳолатҳои зарурӣ аз рӯйи ҳама шартҳои асосии шартнома созиш ба даст омада бошад, шартнома басташуда дониста мешавад (к. 2, м. 498 КМ ҔТ).

Ҳар як шартномаи ҳуқуқии маданий дорои шартҳои муайян мебошад, ки дар натиҷаи ичрои он тарафҳо ба натиҷаи дилҳоҳ ноил мегарданд. Новобаста аз мураккабии уҳдадорӣ ва қасбияти субъектҳо, шартҳое мавҷуданд, ки ба шартнома ба тариқи ҳатмиӣ дохил карда мешаванд ва онҳо муҳим номида мешаванд. Дар сурати мавҷуд набудани созиши тарафҳо дар бораи шартҳои муҳим шартнома беэътибор дониста мешавад. Барои ҳар як уҳдадории маданий қонунгузор як қатор шартҳои муҳимро муқаррар мекунад, ки ба онҳо шартҳои ба шартнома дохилшударо тибқи дарҳости як тараф ҳамчун зарурӣ илова мекунанд. Шартномаи сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ низ аз ин қоиди умумии соҳаи ҳуқуқи маданий истисно нест.

Ҳ.З. Бобохонов қайд мекунад, ки «гузариш ба муносибатҳои бозорӣ, озодии иқтисодии фаъолияти соҳибкорон ва дигар иштирокчиёни бозор боиси он гардид, ки ба КМ ҔТ дар баробари дигар принципҳои асосии маданий-ҳуқуқӣ, принципи озодии шартнома дохил карда шавад. Принципи мазкур маъни онро дорад, ки шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳуқуқ доранд дар бораи бастани ин ё он шартнома мустақилона қарор қабул намоянд, ҳеч қадоми онҳо вазифадор нестанд, ки хилофи иродай худ шартнома банданд. Ин ба субъектҳои хочагидорӣ барои рушди иқтисодӣ имкони озод медиҳад»¹³³.

¹³³Ниг.: Бобохонов Ҳ.З. Граждансько-правові проблеми державної закупки товарів по законодательству Республіки Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2019. – С. 128

Шартномаҳои ҳуқуқи маданий дорои қоидаҳои маҳсус мебошанд, ки дар вақти тартиб додани онҳо тарафҳо бояд онҳоро ба инобат гиранд, то шартнома бо сифати хуб таҳия шуда, ба талаботи қонунгузорӣ ҷавобгӯ бошад. Шартҳои шартнома гуфта, он қисмҳои шартнома дар назар дошта шудаанд, ки танҳо дар ҳолати мавҷуд будани онҳо шартнома басташуда ба ҳисоб меравад¹³⁴.

Талаботи асосие, ки қонунгузор барои бастани шартномаи ҳуқуқи маданий ба миён мегузорад, созиши тарафҳо бо ҳама шартҳои муҳим мебошад. Ба сифати яке аз онҳо мутобиқи м. 498 КМ ҶТ мавзуи шартнома баромад менамояд. Аммо, тавре ки А.Н. Обиденнов қайд менамояд, «таърифи ҳуқуқии ин категорияи ҳуқуқӣ дар қонунгузорӣ мавҷуд нест, зеро дар фаҳмиши мавзуи шартнома ҳам дар доираи илмӣ ва ҳам дар амалияи татбиқи ҳуқуқ боиси ихтилоғи назар шудааст»¹³⁵.

Г.Ф. Шершеневич қайд мекунад, ки «мазмуни шартнома ё тавре ки дар қонуни мо ифода ёфтааст, мавзуи шартнома оқибати ҳуқуқие мебошад, ки иродаи ду ва ё зиёда шахсон ба он равона карда шудааст»¹³⁶. Ба гуфтаи Д.И. Мейер, «мавзуи шартнома ҳамеша ҳуқуқ ба амали шахси дигар аст»¹³⁷.

Одатан дар адабиёти ҳуқуқӣ пешниҳод карда мешавад, ки шартҳои муҳимми шартномаро ба се гурӯҳ – шартҳои муҳим, зарурӣ ва тасодуфӣ, бояд ҷудо намуд»¹³⁸.

Дар адабиёти ҳуқуқӣ баъзан таснифоти дигари шартҳои муҳимми шартнома пешниҳод карда мешаванд. Б.Л. Хаскелберг ва В.В. Ровний пешниҳод мекунанд, ки шартҳои муҳимми ҳар як шартнома бояд ба шартҳои муҳимми объективӣ (ба ғайр аз предмет, шартҳое мебошанд, ки барои шартномаҳои ин навъи қонун ё дигар санадҳои ҳуқуқӣ муҳим ё зарурӣ

¹³⁴ Ниг.: Соҳибов М.М., Саидов Ҳ.М., Хоҷамуродов Д.Г., Бобохонов Ҳ.З. Ҳуқуқи шартномавӣ / Зери таҳририFaюров Ш.К. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 39.

¹³⁵ Ниг.: Обиденов А.Н. Предмет и объект как существенные условия гражданско-правового договора // Журнал российского права. – 2003. – №8. – С. 61.

¹³⁶ Ниг.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: общие положения. – М.: Статут, 1998. – С. 10.

¹³⁷ Ниг.: Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч. 2. – М., 1997. – С. 161.

¹³⁸ Ниг.: Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Асари зикршуда. – С. 148 (автор главы - И.Б. Новицкий); Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой (постатейный). Изд. 2-е, испр. и доп. С использованием судебно-арбитражной практики / Отв. ред. О.Н. Садиков. – М.: КОНТРАКТ - ИНФРА-М, 2002. – С. 829-830 (автор главы - О.Н. Садиков).

номида мешаванд) ва шартҳои муҳимми субъективӣ (шартҳое мебошанд, ки мутобики ариза яке аз тарафҳо бояд ба мувофиқа расад) фарқ карда шаванд¹³⁹.

Дар доктринаи хуқуқӣ ва хуқуқи кишварҳои континенталии Аврупо шартҳои муҳим ё асосӣ (essentialia) шартҳое мебошанд, ки бидуни он шартнома вучуд надорад. Ба даст наовардани созиш оид ба шартҳои асосӣ ё муҳим маънои онро дорад, ки байни тарафҳо шартнома вучуд надорад. Тарафҳо метавонанд ба мувофиқа расанд, ҳар як шарте, ки барои шартномаҳои навъи мушаххас нест, барои шартномаи байни онҳо басташуда, ба ғайр аз дигар шартҳои асосии он, масалан ранги матоъ, мазмуни унсури муайян дар таркиби модда муҳим ба ҳисоб мераванд. Илова бар ин, шартҳои муҳим, шартҳои одӣ (naturalia) ва тасодуфӣ (accidentalia) низ фарқ карда мешаванд¹⁴⁰.

Тибқи андешаи муҳаққиқони ватанӣ, ба шартҳои муҳими шартнома дохил мегарданд: 1) шарт нисбат ба мавзуъ (предмет)-и шартнома. Бе муайян кардани он ки предмети шартномаро чӣ ташкил медиҳад, ягон шартномаро бастан мумкин нест; 2) шарте, ки бо қонун ва ё дигар санадҳои хуқуқӣ ҳамчун шарти муҳим эътироф шудааст; 3) шарте, ки барои шартномаи намуди додашуда зарур аст; 4) шарте, ки бо аризаи яке аз тарафҳо нисбати онҳо тарафҳо ба созиш омадаанд¹⁴¹.

Ба андешаи М.М. Соҳибзода, «мустақилияти ҳама гуна шартномаҳо дар хуқуқи гражданӣ, пеш аз ҳама, аз мавзуи (предмети) он вобаста аст. Илова бар ин, мавзуи шартнома ифодагари мустақилияти он аст. Бинобар ҳамин, муқаррар гардидани мавзуи шартнома дар ин соҳа аҳаммияти муҳим дорад»¹⁴².

¹³⁹ Ниг.: Хаксельберг Б.Л., Ровный В.В. Асари зикршуда. – С. 51. Бояд қайд намуд, ки пешниҳод оид чудо кардани шартҳои шартнома ба ду гурӯҳ (муҳимми объективӣ ва муҳимми субъективӣ) дар адабиёти хуқуқӣ дар соли 1950 аз ҷониби И.Б. Новитский пешниҳод гардида буд. (Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Асари зикршуда. – С. 148).

¹⁴⁰ Ниг.: Гражданское и торговое право зарубежных государств: учебник / Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. - 4-е изд., перераб. и доп. В 2-х т. - Т. I. – М.: Международные отношения, 2006. – С. 518 (автор главы - Е.А. Васильев).

¹⁴¹ Ниг.: Соҳибов М.М., Саидов Ҳ.М., Хочамуродов Д.Г., Бобохонов Ҳ.З. Асари зикршуда. – С. 40.

¹⁴² Ниг.: Соҳибов М.М. Проблемаҳои танзими хуқуқи гражданини иҷораи қитъаи заминҳои таъиноти кишоварзӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон: диссертатсия барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои хуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2018. – С. 89.

Дар натицаи таҳлили андешаҳои Б.Л. Хаскелберг ва В.В. Ровний оид ба таснифи шартҳои муҳим, метавон ба хулосае омад, ки барои шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ шартҳои муҳимми объективӣ он шартҳое мебошанд, ки дар қ. 3, м. 498 КМ ҶТ номбар шудаанд. Шартҳои аз ҷиҳати субъективӣ муҳим, зоҳирان, метавонанд ба шартҳои марбут ба анҷом додани манзил, инчунин дигар шартҳое, ки бо созиши тарафҳо ба шартнома дохил карда шудаанд, мансуб дониста шаванд.

Бояд зикр намуд, ки ҳангоми бастани шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ҳамчун асоси муносибатҳои иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ як қатор талабот бояд риоя карда шаванд. Аз ҷумла, дар шартномаи мазкур бояд маълумоти зайл ба таври ҳатмӣ пешбинӣ карда шавад:

- 1) ном ва маҳалли ҷойгиршавии манзили истиқоматӣ, инчунин бинои истиқоматӣ, ки дар он манзил ҷой дорад;
- 2) муҳлати ба ҳиссагузор пешниҳод намудани объекти соҳтмони ҳиссагӣ;
- 3) арзиши объекти соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ;
- 4) хуқуқу уҳдадорӣ ва ҷавобгарии тарафҳо;
- 5) андоза ва муҳлати пардоҳти арзиши объекти соҳтмони ҳиссагӣ, инчунин шартҳо ва тартиби баргардонидани маблағҳои пулии ҳиссагузор ҳангоми бекор кардани шартнома;
- 6) маълумот оид ба ҷой доштани иҷозатнома барои иҷрои корҳои соҳтмонӣ-васлнамоӣ;
- 7) кафолати сифати объекти соҳтмони ҳиссагӣ;
- 8) маълумотнома (реквизитҳо)-и тарафҳо.

Шартномаҳои бидуни мавзуъ вуҷуд надоранд. Предмети шартномаро мавзуе ташкил медиҳад, ки тарафҳо нисбат ба он аҳд бастаанд¹⁴³. Дар сурати мавҷуд набудани нишондоди возех дар шартнома оид ба мавзуи он иҷрои он гайриимкон мегардад ва шартнома дар асл моҳияти худро гум мекунад, аз ин рӯ, бояд бастанашуда ҳисобида шавад¹⁴⁴.

¹⁴³ Ниг.: Соҳибов М.М., Саидов Ҳ.М., Ҳочамуродов Д.Г., Бобохонов Ҳ.З. Асари ишора шуда. – С. 42.

¹⁴⁴ Ниг.: Гражданское право: В 2 т. Том 2. Полутом 1. Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. - 2-е изд., перераб. и доп. – М., Издательство БЕК, 2000. – С. 164.

А.М. Гуляев таъкид намудааст, ки «мавзуи уҳдадорӣ танҳо иродай субъект буда метавонад, ки он ҳамчун амали мусбӣ ё худдорӣ дар иҷрои амал зоҳир мешавад. Агар қонун муайян намояд, ки «мавзуи шартнома (яъне уҳдадориҳо аз шартнома ба миён меояд) метавонад молу мулк ё амали шахсон бошад», пас, ин ибороро танҳо ба он маънное фаҳмидан мумкин аст, ки уҳдадорӣ ё то муқаррар кардани он ҳукуқи мушаххас ба моликият ё дар фаъолияти шахс зоҳир мешавад, новобаста аз оқибатҳое, ки метавонанд ба молу мулк таъсир расонанд. Аммо дар ҳарду ҳолат сухан дар хусуси амали шахс, дар бораи зухури иродай ӯ меравад»¹⁴⁵.

Ф.И. Гавзе чунин мешуморад, ки предмет амалҳое мебошад, ки бояд тибқи шартномаи ҳукуқи маданий иҷро карда шаванд (кор, хизматрасонӣ ва ғ.) ва объекте, ки онҳо ба он равона карда шудаанд¹⁴⁶.

Дар як қатор ҳолатҳо қонун мафҳуми «предмети шартнома»-ро на дар робита бо худи муносибатҳо, балки ба маънои «объекти муносибатҳо» истифода мебарад. Масалан, м. 606 КМ ҶТ мавзуъ дар шартномаи ҳариду фурӯши молу мулки гайриманқул ном дорад ва сухан дар бораи мушаххас кардани объекти молу мулки гайриманқули дар ин шартнома бегонакардашуда меравад. Дар м. 673 КМ ҶТ «Объектҳои ичора» дар бораи объект ҳамчун ашёҳои мушаххас сухан меравад, ки метавонанд ҳадафи муносибати субъектҳо дар ин намуди муносибатҳо бошанд.

Вобаста ба масъалаи таносуби мафҳуми «объекти шартнома» ва «мавзуи шартнома» М.М. Соҳибзода қайд менамояд, ки «мавзуи шартнома бо объекти он ягона буда, ин ду падида бояд як чиз фаҳмида шаванд. Ин ҳолат аз мазмуни қонунгузории маданий бармеояд. Чунончи, м. 673 КМ ҶТ «объектҳои ичора» ном дорад, на мавзуи ичора. Аммо дар дигар намуди шартномаҳо ҳамин гуна масъала «мавзуи шартнома» номгузорӣ шудааст, на объекти шартнома. Масалан, м. 860 КМ ҶТ «мавзуи шартномаи хизматрасонии муздинок» ном дорад. Ҳол он ки дар ҳар ду ҳолат сухан дар

¹⁴⁵Ниг.: Гуляев А.М. Русское гражданское право. Обзор действующего законодательства и проекта Гражданского уложения: пособие к лекциям (издание 2-е, дополненное). – СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – С. 239.

¹⁴⁶ Ниг.: Гавзе Ф.И. Асари зикршуда. – С. 26.

бораи як унсури шартнома меравад, яъне, мавзуль ё объекти шартнома. Аз ин чо хулоса баровардан мумкин аст, ки қонунгузории маданий дар зери мафҳуми объекти шартнома ва мавзуи шартнома як чизро мефаҳмад»¹⁴⁷.

Ба андешаи мо низ мафҳуми «объекти шартнома» ва «мавзуи шартнома» дар ҳуқуқи маданий ҳаммаъно буда, мазмуну моҳияти яхела доранд. Андешаи муҳаққиқоне, ки мавзуи шартнома танҳо амали тарафҳои он мебошад ва мафҳуми «объекти шартнома» фарогири он нест, на он қадар дуруст аст, зоро дар м. 136 КМ ҶТ на танҳо ашё, кор, хизматрасонӣ, инчунин амал низ ба доираи объектҳои ҳуқуқи маданий дохил карда шудааст.

Нуктаи назари дуруст он аст, ки мувофиқи он объекти тартиби дуюм фарқ карда мешаванд: объекти тартиби якум муносибати тарафҳо, ашёи навбати дуюм неъматҳои моддие мебошанд, ки иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ дар якчоягӣ ба он дохил мешаванд¹⁴⁸. Чунин ба назар мерасад, ки мавзуль ҳамчун як шарти муҳимми шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ бояд ҳам моҳияти муносибатҳои тарафҳо, инчунин манзилро, ки ба ҳиссагузор дода мешавад, фарогир бошад.

Дар илми муосири ҳуқуқи маданий мавқеи ягона дар мавриди мавзуи шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ вучуд надорад. Баъзе олимон нишон медиҳанд, ки мавзуи шартнома объекти мушаххаси соҳтмони ҳиссагӣ мебошад, ки мутобиқи ҳучҷатҳои лоиҳавӣ муайян карда шудааст (манзил ва ҳуҷра дар биноҳои истиқоматӣ) ва бояд ба ҳиссагузор аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ пас аз гирифтани иҷозат барои ба истифода додани бинои истиқоматӣ ва ё молу мулки дигар дода шавад¹⁴⁹.

Муҳаққиқони дигар қайд мекунанд, ки мавзуи шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ду ҷузъ дорад. Ҷузъи аввалро ашёи моддӣ дар шакли молу мулки ғайриманқули нав соҳташаванда, на тамоми бино

¹⁴⁷ Ниг.: Соҳибов М.М. Асари ишорашуда. – С. 90.

¹⁴⁸ Ниг.: Иоффе О.С. Правоотношения по советскому гражданскому праву. – Л., 1949. – С. 76; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. – С. 224.

¹⁴⁹ Ниг.: Бушмарина Н.В. О некоторых вопросах правового регулирования договор долевого участия в строительстве жилья. – С. 196.; Макарова О.А. Долевое строительство в «законе» // Актуальные вопросы правового регулирования строительства. – 2005. – №2 (5). – С. 39.; Лозовская С.О. Договор участия в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости // Жилищное право. – 2005. – №6. – С. 29.; Казанцева А.Е. Асари зикршуда. – С. 69.

(иншоот), балки танҳо қисмҳои он ташкил медиҳад. Ҷузъи дуюми мавзуи шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ бояд амали ширкати соҳтмонӣ бошад, ки ба соҳтани тамоми молу мулк, инчунин ба саҳми ҳиссагузор додани як қисми молу мулк бо маблағе, ки ба соҳтмон гузошта шудааст, равона карда мешавад¹⁵⁰.

Барои ба мувофиқа расидани шарт оид ба мавзуъ шартномаи бастаи тарафҳо бояд хусусиятҳои асосии муносибатҳои онҳоро инъикос намояд. Яъне дар он иҷрои корҳои соҳтмонӣ бо натиҷаи муайян – барои ширкати соҳтмонӣ, пардохти ин корҳо ва қабули натиҷаи онҳо – барои ҳиссагузор пешбинӣ карда шавад.

Барои мушаххас кардани ин қисмҳои шартнома, тарафҳо бояд ба мувофиқа расанд, ки қадом манзили мушаххас дар доҳили объекти молу мулки ғайриманқул барои ҳиссагузор пешбинӣ шудааст. Дар ин ҳолат бояд ҳамаи тавсифоти муҳимми он муайян карда шаванд: фарш, агар молу мулк якчанд ошёна дошта бошад, майдон, чой дар нақшай бино ва ғайра. Амалан маъмул шудааст, ки пешакӣ мушаххас кардани ҳамаи тавсифоти пурраи манзилҳои оянда ғайриимкон аст, зеро онҳо метавонанд ҳангоми соҳтмон тағиیر ё иваз карда шаванд. Чунин ба назар мерасад, ки ин барои ширкати соҳтмонӣ баҳонаи мувофиқ нест ва бояд он вайронқуни шартҳои мавзуи шартнома дониста шавад.

Азбаски қонун мушаххасоти объектро талаб мекунад, он бояд аллакай дар марҳилаи бастани шартнома бо назардошти маълумоти ҳуччатҳои лоиҳавӣ муайян карда шавад. Аммо имконияти тағиирёбии минбаъдаи тавсифоти инфиродии объект бидуни таҳримот барои ширкати соҳтмонӣ метавонад аз ҷониби тарафҳо дар шартнома пешбинӣ карда шавад. Агар тағиирот, воқеан, ноҷиз бошанд, онҳо набояд ба муносибатҳои тарафҳо таъсир расонанд.

Таҷрибаи судии таҳлилгардида низ имкон медиҳад, ба хулосеа оем, ки мавзуи шартномаи соҳтмони манзили истиқоматӣ бояд бо тавсифи корҳои

¹⁵⁰ Ниг.: Ершов О.Г. О существенных условиях договора участия в долевом строительстве // Право и экономика. 2007. – № 3. – С. 36.

соҳтмонӣ, ки аз ҷониби паймонкор ичро карда мешавад, муайян карда шавад. Яке аз парвандаҳои таҳлилгаридаро дидар баромада, муҳтасар муҳтавои асосии онро нишон додан бамаврид аст.

Аз маводҳои парванда ва баромади тарафҳо муайян карда шуд, ки байни даъвогар – ҶДММ «Соҳтмон» ва ҷавобгар – шаҳрванд М.К. шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ аз 9 ноябри соли 2015 баста шуда, он дар идораи нотариалии давлатӣ таҳти №2 Ш-1047 аз 9 ноябри соли 2015 ба қайд гирифта шудааст. Аз моҳияти ин шартнома бармеояд, ки тарафҳо дар назди худ мақсад гузоштаанд, ки бо муттаҳид намудани саҳмҳои худ ду бинои 10 ва 12 ошёнаи истиқоматиро бо ҷойгиркуни марказҳои савдою хизматрасонӣ дар ошёнаи аввал ва таваққуфгоҳҳои зеризаминӣ дар таҳхонаи онҳо, дар заминаи биноҳои дуошёнаи истиқоматӣ, воқеъ дар шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, биноҳои 159 ва 161 (минбаъд объект) созанд¹⁵¹.

Тибқи муқаррароти қ.к. 1 ва 2, м. 1147 КМ ҶТ ҳиссаи шарик ҳамаи он ҷизе, ки ў ба манфиати кори умум гузаронидааст, аз ҷумла, маблаг, молу мулки дигар, дониши қасбӣ ва дониши дигар, малака ва маҳорат, инҷунин эътибори корӣ ва робитаҳои корӣ ба ҳисоб мераванд.

Агар аз шартнома ё ҳолатҳои воқеӣ тартиби дигаре барнаояд, ҳиссаи шарикон баробар таҳмин карда мешавад. Арзёбии арзиши пулии ҳиссаи шарик тибқи созишиномаи байни шарикон анҷом дода мешавад.

Мутобиқи банди 2.2. шартнома саҳми ҶДММ «Соҳтмон» (минбаъд тарафи 1) қитъаи замин дар ҳаҷми 1972 м², ки барои соҳтмони объект дар асоси Қарори раиси шаҳри Душанбе аз 18 сентябри соли 2014, №439-1 ва аз 8 ноябри соли 2015, №399-9 ҷудо карда шудааст ва тарафи яқум онро дар асоси ҳуқуқи истифодаи бемуҳлат истифода мебарад (сертификати ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин ва дараҷаи он муайян аст), ҳуҷҷатҳои лоиҳавии ҳарочотӣ оид ба соҳтмони бинои истиқоматӣ муқаррар карда шудааст.

Тибқи банди 2.3. шартнома саҳми шаҳрванд М.К. (минбаъд тарафи дуюм) маблагҳои пулӣ дар ҳаҷми арзиши 100% соҳтмон, ки ҳаҷми он тибқи ҳуҷҷатҳои лоиҳавии ҳарочотӣ муайян карда мешавад. Бо шартномаи

¹⁵¹ Парвандаи № 2-108/17; 2-3/18, К-57/18. Бойгонии Суди Олии иқтисодии ҶТ. – 2018.

сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ тарафи дуюм, ҳамчунин ҳуқӯқ дорад, ки чиҳати иҷро кардани уҳдадориҳо барои пардоҳти саҳми худ аз маблағҳои худ истифода барад ва ё маблағҳои сармоягузорони иловагиро ҷалб намояд.

Ҳолатҳои дар боло зикргардида аз он шаҳодат медиҳанд, ки ҳиссаи тарафҳо ва ҳуқӯқу уҳдадориҳояшон дар шартнома мушаххас муайян гардидаанд.

Дар бандҳои 2.1. ва 2.2. шартнома ҳисса ва молу мулки таҳвилии тарафҳо возеху равшан инъикос гардида, тибқи банди 2.4. шартномаи мазкур ҳаҷми саҳми тарафҳо дар бино чунин муқаррар карда шудааст:

Ба моликияти тарафи якум дар бинои 159 ва 161 аз ошёнаи 2 то ошёнаи 7 квартираҳо ба масоҳати 134 m^2 дар ҳар як ошёна, ки масоҳати умумии он 1630 m^2 -ро бо назардошти саҳми гузоштааш рост меояд, супорида мешавад.

Ба моликияти тарафи дуюм тамоми биноҳои истиқоматӣ ба истиснои квартираҳои ба саҳми тарафи якум тааллукдошта, мегузарад.

Дар раванди мурофиаи судӣ муайян шудааст, ки аз тарафи даъвогар уҳдадориҳои шартномавӣ иҷро гардида, барои пешбурди корҳои соҳтмонӣ қитъаи замини дар он соҳтмоншаванда ва ҳучҷатҳои лоиҳавии ҳароҷотӣ оид ба соҳтмони бинои истиқоматӣ ба шаҳрванд М.К. пешниҳод карда шуда, аз тарафи шаҳрванд М.К. бошад, уҳдадориҳои шартномавӣ пурра ва сари вақт иҷро карда нашудаанд.

Мутобиқи талаботи қ. 1, м. 356 КМ ҶТ уҳдадориҳо бояд ба таври даҳлдор мутобиқи шартҳои уҳдадорӣ ва талаботи қонун, дигар асноди ҳуқуқӣ иҷро карда шаванд.

Суди марҳилаи якум аз хulosai экспертизаи судии муҳандисию соҳтмонӣ №21-1216/2017 аз 26 апрели соли 2017 муайян намудааст, ки корҳои соҳтмонии дар бинои соҳташавандай баҳсӣ иҷрошуда маблағи 3 013 582 сомониро ташкил дода, аз ин маблағ 545 538 сомонӣ аз ҷониби ҔДММ «Соҳтмон» ва 2 468 044 сомонӣ аз ҳисоби шаҳрванд М.К. маблағгузорӣ гардидааст. Инчунин, аз санади тартибдодаи намояндагони ҔДММ «Соҳтмон» аз 23 декабря соли 2017 муайян гардидааст, ки дар мавзеи

чойгиршавии бинои сохташавандай баҳсӣ молу мулки шаҳрванд М.К. ба маблағи 150 780 сомонӣ мавҷуд мебошад.

Суди марҳилаи аввал дуруст муайян намудааст, ки ҶДММ «Соҳтмон» ва шаҳрванд М.К. барои фаъолият оид ба корҳои соҳтмони биноҳо ва иморату иншоот иҷозатномаи мақомоти салоҳиятдорро барои соҳтмони бинои баҳсӣ надошта, дар хусуси гирифтани иҷозат барои оғози корҳои соҳтмонӣ ба нозироти давлатии меъмории соҳтмонӣ дар шаҳри Душанбе муроҷиат накарда, ҷавобгар М.К. худсарона амал карда, корҳои соҳтмониро оғоз намудааст.

Ҳолати мазкур аз мактуби Сарраёсати меъморӣ ва шаҳрсозии Раёсати нозироти давлатии меъмории соҳтмонӣ дар шаҳри Душанбе аз 29 ноябри соли 2017, №148 бармеояд, ки ҶДММ «Соҳтмон» барои соҳтмони ду бинои 10 ва 12 ошёнаи истиқоматӣ бо чойгир намудани марказҳои савдою хизматрасонӣ дар таҳҳонаи онҳо барои гирифтани иҷозати оғози корҳои соҳтмонӣ ба Раёсати нозироти давлатии меъмории соҳтмонӣ дар шаҳри Душанбе муроҷиат накардааст ва нисабти ин ҳолат аз тарафи Хадамоти назорати давлатии меъморӣ ва соҳтмони Кумитаи меъморӣ ва соҳтмони назди Ҳукумати ҶТ қарор дар бораи таъин намудани ҷазои маъмурӣ аз 9 марта соли 2016 қабул гардида, ҶДММ «Соҳтмон» ба мабағи 4000 сомонӣ ҷарима карда шудааст.

Муайян карда шуд, ки аз тарафи даъвогар ҶДММ «Соҳтмон» бо мактуб аз 19 сентябри соли 2016, №76 шаҳрванд М.К.-ро бинобар қашол ёфтани корҳои соҳтмонӣ, барои пешниҳоди андозҳо ва ҳисботҳои соҳтмон мухлат дода, огоҳонидааст, ки дар ҳолати сари вақт пешниҳод накардан, шартномаи иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмон тибқи талаботи банди 4.1. яктарафа бекор карда шуда, ҷиҳати ҷуброни заар ба суд муроҷиат карда мешавад.

Бинобар вайрон намудани уҳдадориҳои шартномавӣ аз тарафи шаҳрванд М.К. суди марҳилаи якум ҳолатҳои корро ҳаматарафа пурра дар ин қисм баҳои ҳуқуқӣ дода, шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ байни ҶДММ «Соҳтмон» ва шаҳрванд М.К. басташударо, ки он дар идораи

нотариалии давлатӣ №2Ш-1047 аз 09 ноябри соли 2015, ба қайд гирифта шудааст, беэътибор донистааст.

Мутобиқи талаботи қ. 2, м. 205 КМ ҶТ шахсе, ки ваколатнома додааст, метавонад ҳар вақт ваколатнома ё ба шахси дигар voguzor намудани ваколатро бекор қунад ва шахсе, ки ба ў ваколатнома дода шудааст, метавонад аз он даст қашад.

Мувофиқи талаботи б. 177 Дастурмали «Тартиби ба ҷо овардани амалиёти нотариалӣ аз тарафи нотариусҳои давлатии идораҳои нотариалии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳти №7 «а» аз 13 январи соли 2015 бармеояд, ки шахсе, ки ваколатномаро додааст, метавонад дар ҳар вақт ваколатнома ва ё ваколати ба шахси дигар додаашро бекор намояд. Дар чунин маврид ў ба идораи нотариалӣ ваколатномаи аз номи ў тасдиқардашударо бо аризаи хаттӣ дар бораи бекор кардани ваколатнома ва ё ваколати ба шахси дигар супоридашуда пешниҳод мекунад.

Суди марҳилаи аввал дуруст муайян намудааст, ки ҷавобгар М.К. аз ҳуқуқҳои намояндагӣ сӯистифода карда, ба қашолкорӣ роҳ дода, сари вақт мувофиқи шартҳои шартнома амал накарда, тақрибан зиёда аз яқуним сол барои оғози корҳои соҳтмонӣ иҷозат нагирифтааст, ки боиси поймол гардидани ҳуқуқу манфиатҳои зиёди шаҳрвандон ва ҷамъият гардидааст. Дар натиҷаи амали гайриқонуни шаҳрванд М.К. ва аз ҷониби ў риоя накардани талаботи КШ ҶТ ва қоидаҳои меъморию соҳтмонӣ, мақомотҳои назортакунандай соҳтмон ҶДММ «Соҳтмон» ба ҷавобгарии маъмурий қашида шудааст.

Директори ҶДММ «Соҳтмон» бо истифода аз ҳуқуқҳои худ бо ариза аз 28 ноябри соли 2017 ваколати ба шаҳрванд М.К. додашударо бекор намудааст, ки ин ариза дар феҳристи идораи нотариалии давлатӣ таҳти № 10 Д-2021 аз 28 ноябри соли 2017 ба қайд гирифта шудааст.

Аз ин лиҳоз, суди марҳилаи якум даъворо дар қисми беэътибор донистани ваколатномаи додай ҶДММ «Соҳтмон» ба номи М.К., ки он дар идораи нотариалии давлатӣ таҳти №7Д-1407 аз 09 ноябри соли 2015 ба қайд гирифта шудааст, дуруст рад кардааст.

Суд муайян намуд, ки дар асоси шартномаи иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмон байни ҶДММ «Соҳтмон» ва шаҳрванд М.К. басташуда, таҳти феҳраст №2Ш-1047 аз 09 ноябри соли 2015, шаҳрванд М.К. уҳдадории шартномавиашро оид ба соҳтмони биноҳо бо 100% аз ҳисоби худ бо ҳуқуқи барои иҷрои уҳдадориаш ҷалб намудани маблағҳои сармоягузорони иловагӣ ба зимма гирифтааст.

Аз маводҳои парванда ва шартномаҳои ҳамкорӣ ва сармоягузорӣ, ки бо шаҳрвандон баста шудааст, бармеояд, ки шаҳрванд М.К. ба маблағи умумии 27 196 997 сомонӣ шартномаҳо баста, танҳо аз ин маблаг барои корҳои соҳтмонӣ мувофиқи хулосаи экспертизаи судӣ муҳандисию соҳтмонӣ №21-1216/2017 аз 26 апрели соли 2017 муайян карда шуд, ки аз тарафи охирон 2 468 044 сомонӣ масраф гардида, мувофиқи санади тартибдодаи намояндагони ҶДММ «Соҳтмон» аз 23 декабря соли 2017 дар мавзеи ҷойгиршавии бинои соҳташавандай баҳсӣ молу мулки шаҳрванд М.К. ба маблағи 150 780 сомонӣ мавҷуд мебошад.

Суди марҳилаи якум ҳолатҳои бастани шартномаҳои ҳамкорӣ ва сармоягузорӣ дар соҳтмони бинои истиқоматиро, ки дар идораи нотариалии давлатӣ ба расмият дароварда шудааст, беътибор донистааст.

Дар охир суди марҳилаи якум бо назардошти муқаррароти қ. 1, м. 1227 КМ ҶТ шахсе, ки бидуни асосҳои муқаррарнамудаи қонун ё аҳд аз ҳисоби шахси дигар (ҷабрдида) амвол ба даст овардааст ё нигоҳ доштааст, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи м. 1234 КМ ҶТ, уҳдадор аст ба ҷабрдида амволи беасос бадастоварда ё нигоҳ доштаашро (дорашавии беасос)-ро баргардонад.

Даъворо дар қисми беътибор донистани шартномаҳои ҳамкорӣ ва сармоягузорӣ дар соҳтмони бинои истиқоматӣ бастаи ҶДММ «Соҳтмон» дар намояндагии шаҳрванд М.К. бо ашҳоси номбурда, ки дар идораи нотариалии давлатӣ ба қайд гирифта шуда ва даъво дар қисми беътибор донистани ваколатномаи додаи ҶДММ «Соҳтмон» ба номи ҷавобгари дигар М.К., ки он дар идораи нотариалии давлатӣ аз 09 ноябри соли 2015, №7Д-1407 ба қайд гирифта шудааст, рад намуда, дар ҳалномаи судӣ зикр кардааст, ки ин

шартномаҳои беэътибор надониста низ дар заминаи дигар муносибатҳои молу мулкӣ баста шудааст, vale аз ҳисоби фурӯши молу мулк ва ё дигар сарчашмаҳо маблағҳои аз ҳисоби онҳо бадастомада баҳри иҷрои корҳои қандани таҳкурсӣ (котлован) ва дигар корҳои соҳтмонии бинои соҳташавандай баҳсӣ сарф шудааст, ки дар ҳолати беэътибор донистани онҳо ҶДММ «Соҳтмон» беасос доро гардида, ҳуқуқу манфиатҳои шахсони номбурда ба таври ҷиддӣ халалдор мегардад. Аз ин рӯ, суд дар ин қисм рад кардани даъворо лозим медонад.

Бояд зикр намуд, ки ин хулоسابарории суди марҳилаи якум, ба андешаи мо, начандон дуруст мебошад. Зоро ҳангоми додани баҳои ҳуқуқӣ ба амалҳои ҶДММ «Соҳтмон» принципҳои ҳуқуқи мурофиавӣ ва вайрон намудани принципи баробарӣ дида мешавад, чунки дар ин ҳолат дорошавии беасос мавҷудият надорад. Ҳангоми беэътибор донистани шартномаи ҳиссагии соҳтмони бинои истиқоматӣ байнин ҶДММ «Соҳтмон» ва шаҳрванд М.К. бастаншуда, ки он дар идораи нотариалии давлатӣ аз 09 ноябри соли 2015, №2 Ш-1047 ба расмият дароварда шудааст, мутобиқи м.м. 324 ва 326 КМ ҷт амалӣ гардонида мешавад.

Инчунин, суди марҳилаи якум дар ҳамин қисм далелҳоеро, ки ба онҳо хулосаи суд оид ба ҳолатҳои парванда асос ёфтаанд ва асосҳоеро, ки ин ё он далел қабул ё рад шудааст, зикр накарда, меъёри ҳуқуқи мурофиавиро мадди назар намудааст.

Аз санади судии доир ба баҳс қабулгардида дар қисми рад намудани даъво оид ба беэътибор надонистани қисме аз шартномаҳо (17 адад шартномаҳо) маълум нест, ки қадом далелҳо қобили қабул буда, асоснокии шартномаҳоро тақвият медиҳанд ва қадом меъёрҳои қонун ин муносибатҳои баҳсноки ҳуқуқиро танзим менамоянд. Аз ин рӯ, хулосаи суд дар ҳамин қисм, ки дар ҳалнома баён гардидааст, ба ҳолатҳои воқеии парванда мувофиқат намекунанд.

Ҳамин тавр, суди марҳилаи якум ҳолатҳоеро, ки барои кор аҳаммият доранд, дар қисми шартномаҳои ҳамкорӣ ва сармоягузорӣ барои соҳтмони биноҳо бо ҷавобгарони дигар пурра равшан накардааст. Ин ҳолатҳо тибқи

талаботи меъёрҳои КМИ ҶТ барои қисман бекор намудани ҳалномаи суди марҳилаи якум бояд асос гарданд¹⁵².

Аммо дар ин ҷо бояд ба як нуқтаи дигар аҳаммият дода шавад, яъне шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ, тавре ки ишора шуд, шартномаи ҳамроҳшавӣ мебошад. Агар он дорои шарте бошад, ки ширкати соҳтмониро барои ҷавобгӯ набудани объект ба шартҳои шартнома барои ягон тавсифот сабук мекунад, пас, агар нишонаҳои дар м. 490 КМ ҟТ пешбинишуда мавҷуд бошанд, ин шарт метавонад аз ҷониби ҳиссагузор мавриди баҳс қарор гирад. Дар муҳлати аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ ба ҳиссагузор супоридани объекти соҳтмони ҳиссагӣ низ шарти муҳим барои бастани шартнома мебошад.

Равиши дигари қонунгузор ба таҳияи муҳлатҳо дарҳол диққати худро дар муқоиса бо тарзи дар боби 33 КМ ҟТ оид ба бастани шартнома омада ҷалб мекунад. Дар м. 782 КМ ҟТ дар бораи муҳлати оғоз ва ба охир расидани кор муқаррарот пешбинӣ гардидааст. Аммо, дар адабиёти илмӣ ва қонунгузории мамлакатҳои хориҷӣ бештар ба он ишора мегардад, ки тарафҳо на муҳлати анҷом додани кор (муҳлати фаъолияти паймонкор дар соҳтани объект), балки муҳлати ба фармоишгар додани объекти анҷомшударо бояд муқаррар кунанд.

Ҳамзамон, м. 1161 КМ ҟТ пешбинӣ менамояд, ки ширкати соҳтмонӣ уҳдадор аст ба ҳиссагузорон объекти соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматиро дар муҳлати пешбининамудаи шартнома супорад, агар дар қонун тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад.

Аз ин рӯ, вақте ки кор оғоз ва кай ба охир мерасад, аз доираи манфиати маҳсуси қонунгузор берун аст. Ягона асоси муҳим лаҳзаи интиқол додани объекти тайёру ба истифода додашуда ва тартиби қабули объектҳои молу мулки гайриманқули он мебошад. Аз ин чиҳат, чунин ба назар мерасад, ки шартномаи таҳлилшуда набояд қоидаҳои шартномаро, ки ба фармоишгар имкон медиҳад аз шартнома даст кашад ва ҷуброни зиёнро талаб кунад, дар сурате, ки паймонкор дар муҳлати муқарраркардаи шартнома ба кор шурӯъ

¹⁵² Парвандаи № 2-108/17; 2-3/18, К-57/18. Бойгонии Суди Олии иқтисодии ҟТ. – 2018.

накунад ё онро ичро кунад, татбиқ намояд. Файр аз ин, имконпазир аст, ки ҳуқуки баромадан аз шартномаро истифода барад, агар вайронкунии шартҳои шартнома аз ҷониби пудратҷӣ боиси аз даст рафтани фармоишгар ба ашёи худ гардад.

Хусусияти хоси шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ аз он иборат аст, ки соҳтмон хусусияти ҳиссагӣ дорад, яъне қисматҳои мувофиқи бинои соҳташаванда барои шахсони гуногун пешбинӣ шудаанд. Шарти умумие, ки худи соҳтмонро оғоз кардан мумкин аст, бастани миқдори зарурии шартномаҳо бо шумораи даҳлдори субъектон ва баъдан ситонидани маблағҳои зарурӣ аз иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ мебошад, ки дар шартномаҳо пешбинӣ шудаанд. Аз ин рӯ, аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ нишон додани санаи мушаххаси оғози кор асоснок ҳисобида намешавад.

Дар маҷмуъ, объекти соҳтмони ҳиссагӣ молу мулки ғайриманқул мебошад. Тибқи қ. 1, м. 138 КМ ҶТ ба ашёи ғайриманқул (молу мулки ғайриманқул, ғайриманқула) инҳо доҳил мешаванд: қитъаи замин, бино (истиқоматӣ ва ғайриистиқоматӣ), иншоот ва объектҳои соҳтмонашон нотамом, дарахтҳои бисёрсола ва молу мулки дигар, ки бо замин алоқамандии мустаҳкам доранд, яъне объектҳое, ки ҷойивазкуниашон бе расондани хисороти воқеии номутаносиб ба таъиноташон имконнопазир аст.

Объекти соҳтмони ҳиссагӣ ҳамчун молу мулки ғайриманқул, дорои як қатор хусусиятҳо мебошад: робитаи мустаҳкам бо қитъаи замин (ҳаракати он бидуни расонидани зарари номутаносиб ғайриимкон аст (қ. 1, м. 138 КМ ҶТ), арзиши маҳсус ва дар раванди истифода ғайри қобили истеъмол будан. Ҳамчунин зарур аст, ки хусусияти хоси бақайдгирии давлатии ҳуқуқ ба молу мулки ғайриманқул (м. 139 КМ ҶТ) илова карда шавад ва дар робита ба мавзуи шартномаи баррасиshawанда – бақайдгирии давлатии моликияти ҳиссагузор ба манзил ва ё биноҳои ғайриистиқоматӣ, ки қисми бинои истиқоматӣ ва ё дигар объекти молу мулки ғайриманқул мебошанд, роҳандозӣ гардад.

Яке аз хусусиятҳои хоси молу мулки ғайриманқул қобилияти ичрои вазифаи истиқоматӣ мебошад. «Расман эътирофи қонунии бино ҳамчун

манзил бо бақайдирии он ҳамчун манзил алоқаманд аст»¹⁵³. Чунин бақайдирӣ пас аз сохта ба истифода додани бино имконпазир аст. Муҳлат дар шартномаи сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ на ба лаҳзаи пурра ба анҷом расидани корҳои сохтмонӣ, балки бояд бо ишора ба лаҳзаи қабули объекти сохтмонӣ аз ҷониби комиссияи давлатӣ ва барои истифода бурдани он тибқи таъинот иҷозат додан муайян карда шавад.

Муҳлати аз лаҳзаи ба итном расидани сохтмон то лаҳзаи ба охир расидани бақайдирии давлатӣ метавонад тӯлонӣ бошад, ки ин ҳолат мушкилоти зиёдеро ба вучуд меорад. Бо ҳамин назардошт, дар қонунгузорӣ бояд уҳдадории ҳиссагузор бобати дар муҳлати муайян қабул кардани объекти сохтмони ҳиссагӣ ва бақайдирии давлатии хуқуқ ба он мустаҳкам карда шавад.

Ҳамин тариқ, объекти сохтмони ҳиссагӣ майдонҳои истиқоматӣ мебошад, ки ба комплекси манзили доҳил мешаванд, инчунин объектҳои таъиноти иҷтимоӣ-фарҳангӣ, маъмурӣ, майшӣ ва савдо, ки дар биноҳои истиқоматӣ (ки дар он манзил воқеъ гардидааст) ҷойгиранд ва аз ҳисоби ҷалби воситаҳои пулии ҳиссагузорон сохта мешаванд. Ҳамзамон, объекти сохтмони ҳиссагии манзилро метавон ба ду гурӯҳ ҷудо намуд: а) манзили истиқоматӣ (хучра, квартира); б) объектҳои таъиноти иҷтимоӣ-фарҳангӣ, маъмурӣ, майшӣ ва савдо ва ё қисматҳои ҷудогонаи онҳо, ки дар биноҳои истиқоматии бисёрхучра ҷойгиранд.

Дар асоси м. 4 Кодекси манзили ҶТ аз 18 марта соли 2022, №1852¹⁵⁴ манзили истиқоматӣ молу мулки гайриманқул дар намуди хонаи истиқоматӣ ё хона дар бинои бисёрхонагӣ аст, ки барои истиқомати доимии шаҳрвандон пешбинӣ шудааст ва ба қоидаю меъёрҳои санитарию гигиенӣ, техникий, экологӣ, меъморию шаҳрсозӣ, зидди сӯхтор ва ба талаботи дигари пешбининамудаи қонунгузории ҶТ ҷавобгӯ мебошад.

¹⁵³ Ниг.: Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России. – М.: 1996. – С. 94.

¹⁵⁴ Кодекси манзили ҶТ аз 18 марта соли 2022, №1852 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-хуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаси муроҷиат: 14.10 соли 2022).

Дуюм, манзил ҳамчун ҳучраи аз ҷиҳати соҳтори алоҳида дар бинои истиқоматӣ фаҳмида мешавад, ки дастрасии мустақимро ба майдонҳои маъмули чунин бино таъмин мекунад ва аз як ё якчанд ҳучра иборат аст. Инчунин, ҳучраҳои ёрирасон аст, ки барои қонеъ кардани эҳтиёҷоти майшӣ ва дигар ниёзҳои марбут ба зиндагии одамон дар чунин хонаи алоҳида пешбинӣ шудаанд.

Тибқи б. 1. Асосҳои таъин ва тартиби барӯйхатгирии техникии молу мулки гайриманқул, инчунин санчиши тавсифи молу мулки гайриманқул ҳангоми анҷомдиҳии амалиёти бақайдгирӣ аз 22 июни соли 2015, №57¹⁵⁵ квартира (манзил) қисми бино аст, ки одатан барои зисти як оила ва ё як қас пешбинӣ шуда, аз як ё якчанд ҳучраи истиқоматӣ, як қатор хонаҳои ёрирасон: ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, даҳлез ва ғайра иборат буда, ба зинапоя, долон, даҳлез ё беруни он роҳи баромади алоҳида дорад.

Манзил ҳамчун обьектҳои алоҳидаи ҳуқуқҳои маданий ҳангоми бақайдгирии онҳо аз ҷониби мақомоти бақайдгиранда ба вучуд меоянд, ки ба ҳар як обьект рақами ягонаи кадастрий медиҳанд. Тибқи м. 1 Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки гайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он» аз 20 марта соли 2008, №375¹⁵⁶ рақами кадастрии обьекти молу мулки гайриманқул рақами ягонаи дар худуди ҔТ такрорнашаванда ва ивазнашавандае аст, ки дар тамоми давраи мавҷудият ва барҳамхӯрии мавҷудияти молу мулки гайриманқул нигоҳ дошта мешавад.

Аз лаҳзай бақайдгирии давлатии манзил ба он рақами кадастрий дода шуда, фардӣ мешавад. Он ҳамчун обьекти мустақили молу мулки гайриманқул вучуд дорад, ки аз хона фарқ мекунад. Аз ҳамон лаҳза квартира ҳамчун як ашёи алоҳидаи муайян вучуд дорад. Ҳамин тарик, квартираҳо ҳамчун обьектҳои ҳуқуқ танҳо дар бинои навсохташуда ба истифода дода мешаванд.

¹⁵⁵ Асосҳои таъин ва тартиби барӯйхатгирии техникии молу мулки гайриманқул, инчунин санчиши тавсифи молу мулки гайриманқул ҳангоми анҷомдиҳии амалиёти бақайдгирӣ аз 22 июни соли 2015, №57 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҔТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санай муроҷиат: 14.10 соли 2021).

¹⁵⁶ Қонуни ҔТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки гайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он» аз 20 марта соли 2008, №375 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҔТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санай муроҷиат: 14.10 соли 2021).

Аз ин гуфтаҳо ва муносибати қонун бармеояд, ки манзили навбунёд ҳамон вақт объекти муносибатҳои ҳукуқӣ ба сифати молу мулки гайриманқул эътироф мешавад, ки агар он аз комиссияи давлатии қабул гузашта, дорои хulosai мусбӣ, яъне кафолати техниқӣ гардад. Ин тамоюл мантиқан дуруст ва асоснок аст, аммо воқеяти имрӯза нишон медиҳад, ки аз лаҳзаи ба анҷом расидани соҳтмони манзил дар бинои истиқоматӣ то хulosai мусбии Комиссияи давлатии қабул солҳои дароз мегузарад.

Дар ин ҷо баъзе масъалаҳо пайдо мешаванд. Якум, оё истиқомат кардани ҳиссагузор дар объекте, ки расман ба сифати манзил эътироф нашудааст, дуруст аст? Дуюм, аз оғози соҳтмон то анҷоми он ичораи манзили сокинони хонаи вайронгардида ба зиммаи ширкати соҳтмонӣ мебошад, вале аз лаҳзаи анҷоми соҳтмон то хulosai мусбии Комиссияи давлатии қабул, дар сурате, ки агар иштирокчии соҳтмони ҳиссагии манзил (соҳибмулк) хulosai комиссияро талаб карда истад, ичораи манзилро ширкати соҳтмонӣ пардоҳт мекунад?

Мақсаднок аст, агар масъалаҳои мазкур дар шартнома дарҷ гарданд. Ҳамзамон, ба манфиати тарафҳо аст, агар дар шартномаҳо ба таври ҳатми пешбинӣ карда шавад, ки ширкати соҳтмонӣ уҳдадор аст то лаҳзаи қабули бинои истиқоматӣ (бинои дар он манзил ҷойгирбуда) аз тарафи Комиссияи давлатии қабул иҷорапулии шартномаи ҳиссагузорро пардоҳт намояд. Чунин қоида, аз як тараф, ширкати соҳтмониро водор менамояд, ки ҷиҳати сари вақт аз Комиссияи давлатии қабул гузаронидани объекти соҳтмони ҳиссагӣ тадбирҳо андешад, аз тарафи дигар, ба ҳифзи манфиатҳои ҳиссагузор мусоидат менамояд.

Имрӯзҳо боз як тамоюл ва ё сабки нави муносибатҳои шартномавӣ дар ин соҳа мушоҳида мегардад, ки, воқеан, бо шартномаи хариду фурӯш ва ҳакқи дасткашӣ рӯйпӯш гардида истодааст. Зоро дар шартномаи байни ширкати соҳтмонӣ ва ҳиссагузор сухан моҳиятан дар бораи ҳукуқ бар ивази маблағ меравад. Чи тавре дар боло гуфтем, аз лаҳзаи анҷоми соҳтмон то хulosai мусбии Комиссияи давлатии қабул муддати зиёд мегузарад. Агар дар ин муддат саҳмдор ҳоҳад, ки объектро фурӯшад, пас, онро ҳамчун ашёи

гайриманқул ба расмият дароварда наметавонад. Роҳи ягона ин ҳаққи дасткашӣ мебошад. Ҳамаи ин аз хусусият ва моҳияти ин шартнома дарак дода, зарурати таҳқиқи шартҳои муҳимми онро тақозо мекунад.

Бояд дар назар дошт, ки «бар хилофи ақидаи маъмул, бинои истиқоматӣ ва ғайриистиқоматӣ, новобаста аз ҷойгиршавӣ дар бино ба молу мулки гайриманқул тааллук доранд, яъне новобаста аз он ки онҳо бо қитъаи замин робитаи мустақим доранд ё дар қабатҳои болоии биноҳо ҷойгиранд¹⁵⁷. Соҳибмулки манзил дар баробари манзил соҳиби майдонҳои умумӣ (зинапояҳо, иншооти борбардор ва ғ.) мебошад. Баъзе муаллифон онхоро ҳамчун «унсурҳои соҳторӣ, ки ба соҳтмон дар маҷмуъ хизмат мекунанд»¹⁵⁸ муайян менамоянд.

Ин муносибатҳоро В.П. Крашенинников¹⁵⁹ дар нақшай зерин пешниҳод намудааст: як манзил метавонад дар асоси ҳуқуқи моликияти умумӣ ба ду ва ё зиёда шахсон тааллук дошта бошад. Ин муносибатҳоро шартан муносибатҳои дохилӣ номидан мумкин аст, зоро онҳо байни соҳибони як манзил ба вучуд омадаанд. Муносибатҳои моликияти умумии зинапояҳо, лифтҳо, таҳхонаҳо ва дигар объектҳои истифодаи умумӣ, ки, аз як тараф, байни соҳибони як бино ва, аз ҷониби дигар, соҳибони соҳаи манзил ба вучуд меоянд, ба таври шартӣ метавонанд муносибатҳои беруна номида шаванд, яъне муносибатҳои байни соҳибони манзилҳои инфиродӣ дар як бинои истиқоматӣ. Хусусияти ин муносибатҳо дар он аст, ки шаҳс иrodai ҳудро барои хариди манзил равона карда, объектҳои истифодаи умумиро низ ба даст меорад, зоро худи манзил бе онҳо вучуд дошта наметавонад.

Ҳамчун як намуди дигари молу мулки гайриманқули манзилӣ дар ҳуқуқи маданий як қисми бинои истиқоматӣ, квартира баррасӣ карда мешавад, ки онро ҳамчун қисми алоҳидаи тақсимнашаванди хона муайян кардан мумкин аст. Манзиле, ки аз як ё якчанд ҳуҷра иборат аст, ба шаҳрвандон барои истиқомат мувоғиқ ва истифода мешавад.

¹⁵⁷ Ниг.: Жариков Ю.Г., Масевич М.Г. Недвижимое имущество: правовое регулирование: Научно-практическое пособие. – М.: Издательство БЕК, 1997. – С. 111.

¹⁵⁸ Ниг.: Кооперативное право: учебное пособие / А.А. Собчак, В.Ф. Яковлева, В.С. Тимескова и др. / Под ред. А.А. Собчака, В.Ф. Яковлевой, Н.Д. Егорова. – СПб: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1992. – С. 177.

¹⁵⁹ Ниг.: Крашенинников В.П. Право собственности на жилые помещения. – М.: Статут, 2000. – С. 23.

Хусусияти муҳимми шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ аз он иборат аст, ки молу мулки ғайриманқул дар вақти бастани он ҳамчун обьекти дорои хусусияти маданий вучуд надорад (дар марҳилаи аввал, он одатан танҳо дар рӯйи қофаз вучуд дорад ва ҳангоми соҳтмон метавонад то андозае тағйир дода шавад). Аз ин рӯ, ба таври дақиқ фардӣ кардани ашёи зикршуда ғайриимкон аст, аммо хусусиятҳои умумии обьект (суроға, андозаи эҳтимолӣ, миқдори ошёнаҳо, шумораи манзилҳо ва ғ.) бояд дар шартнома муқаррар карда шаванд.

Барои он ки шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ басташуда эътироф гардад, он бояд тавсифи обьекти мушаххаси соҳтмони ҳиссагиро дар бар гирад, ки пас аз гирифтани иҷозат барои ба истифода додани бинои истиқоматӣ тибқи ҳуччатҳои лоиҳакашӣ дода шавад. Яъне, обьект бояд инфириодӣ карда шавад, дар акси ҳол шартномаро басташуда эътироф кардан ғайриимкон аст.

Манзили истиқоматӣ, ки мавзуи шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ мебошад, ҳамеша ҳамчун ашёи инфириодии алоҳида муайян карда мешавад. Тавре ки И.Л. Брауде қайд менамояд: «ду бинои комилан шабеҳ вучуд дошта наметавонад. Ҳатто агар онҳо тибқи як лоиҳа соҳта шуда бошанд, дар робита бо таъсири офтоб ва шамол баробар ҷойгир карда шуда, дар қитъаҳои замини баробар ҷудо карда шаванд, онҳо бо хусусиятҳои умумӣ муайян карда намешаванд, зоро онҳо аз ҷиҳати ҷуғрофӣ дар нуқтаҳои гуногун ҷойгиранд»¹⁶⁰.

Агар соҳтмон тибқи шартномаи паймонкорӣ ба расмият дароварда шуда бошад, пас фармоишгар ё паймонкор соҳиби он эътироф карда мешавад. Маълум аст, ки ҳиссагузор танҳо ҳангоми бақайдгирии давлатии чунин ҳуқуқ ба мавзуи шартнома ҳуқуқ пайдо менамояд.

Тибқи шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ, ҳиссагузор нисбат ба иҷрои амалҳои ширкати соҳтмонӣ оид ба додани манзили истиқоматӣ уҳдадориҳо дорад. Ҳуқуқи моликият ба ашё пас аз он ба миён

¹⁶⁰ Ниг.: Брауде И.Л. Право на строение и сделки со строениями. – М.: Госюриздан, 1954. – С. 10.

меояд, ки тарафҳо уҳдадориҳои худро пурра ичро намуда, бақайдгирии давлатии чунин ҳуқуқро анҷом диханд.

Ҳамин тавр, шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ба монанди шартномаҳои дигари маданий-ҳуқуқӣ аз шартҳои алоҳида таркиб ёфтааст. Дар таносуб аз дигар шартномаҳои маданий-ҳуқуқӣ шартномаи мазкур дорои шартҳои муҳимми фароҳ буда, тарафҳо ҳангоми бастани он ҳатман доир ба онҳо бояд ба созиш оянд. Фароҳии шартҳои муҳимми шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ бевосита аз предмети он – манзил, ки объекти молу мулки ғайриманқул аст, бармеояд.

2.2. Тарафҳои шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ва ҳуқуқу уҳдадориҳои онҳо

Шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ муносибати байни шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқиро, ки маблағҳои худро барои соҳтмони ҳиссагии биноҳои истиқоматӣ ва шахсе, ки ин маблағро ҷалб мекунад, ба расмият медарорад. Ба ибораи дигар, тарафҳои ин шартнома ширкати соҳтмонӣ ва ҳиссагузор мебошанд.

Тараф иштирокчии муносибати ҳуқуқӣ мебошад, ки ҳамчун барандай ҳуқуқ ва уҳдадориҳои муайян ба муқобили тарафи дигар баромад мекунад. О.А. Красавчиков таъкид мекунад, ки «таркиби субъективии шартнома шахсоне мебошанд, ки дар бастан ва амалишавии шартномаи муайян иштирок мекунанд»¹⁶¹. Миёни шахсони мазкур муаллиф инҳоро чудо месозад: 1) тарафҳое, ки дар асоси шартнома соҳиби ҳуқуқ ва уҳдадориҳо мегарданд; 2) шахсони сеюм (ҳам аз тарафи қарздор ва ҳам аз ҷониби кредитор)¹⁶².

Тарафҳои шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ҳиссагузор ва ширкати соҳтмонӣ мебошанд. Пас аз гузаштан ба маблағгузории лоиҳа бонк эҳтимолан тарафи шартнома мегардад.

¹⁶¹ Ниг.: Советское гражданское право: учебник. В. 2-х томах. Т. 1 / Под ред. О. А. Красавчикова – М., 1985. – С. 438.

¹⁶² Ниг.: Ҳамон ҷо. – С. 438.

Тавре ки маълум аст, шартномаи маданий далели ҳуқуқие мебошад, ки ҳамчун ифодай мувофиқашудаи иродай субъектони баробархуқук фахмида мешавад. Қонунгузории амалкунандай кишвар механизми татбиқи қобилияти баробархуқуқии ҳамаи намудҳои шахсони ҳуқуқиро ҳангоми икрои фаъолияти мавриди баррасӣ дар бар намегирад. Қобилияти ҳуқуқдории шахсони ҳуқуқӣ мақсаднок (маҳсус, умумӣ) ҳисобида мешавад ва иштироки онҳоро танҳо дар муносибатҳои муайянни ҳуқуқии маданий фароҳам меорад, зоро шахси ҳуқуқӣ, чун қоида, метавонад танҳо чунин ҳуқуқҳои маданиро дошта бошад, ки ба ҳадафҳои фаъолияти он, ки қонун ё ҳуччатҳои таъсисӣ муайян кардааст ва танҳо масъулияти марбут ба ин фаъолиятре дошта метавонад, мувофиқат кунанд.

Ширкати соҳтмонӣ субъекти калидӣ дар муносибатҳои ҳуқуқие мебошад, ки вобаста ба иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмон ба вуҷуд меоянд, тағиیر меёбанд ва қатъ мегарданд.

Бояд қайд намуд, ки на ҳама шахсони ҳуқуқӣ, балки шахси ҳуқуқии тиҷоратӣ имконияти ба сифати ширкати соҳтмонӣ баромад намуданро дорад (яъне шахси ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ ширкати соҳтмонӣ буда наметавонад).

Дар мамлакат имрӯзҳо новобаста аз мавҷуд набудани санадҳои меъёрии ҳуқуқии даҳлдори танзимкунанда, ширкатҳои соҳтмонӣ имконият пайдо кардаанд, ки маблағҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро барои соҳтмони молу мулки ғайриманқул ҷалб намоянд. Аммо аз таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ бармеояд, ки ба ҳама гуна ширкатҳои соҳтмонӣ имконияти ҷалби маблағҳоро барои соҳтмон додан имконнозазир аст. Танҳо ба ширкатҳои соҳтмоние ҳуқуқи ҷалби маблағ бояд дода шавад, ки имкониятҳои молиявӣ, техниκӣ ва таҷрибаи ганий корӣ дар соҳаи соҳтмонро доранд.

Тибқи м. З Қонуни намунавӣ (моделӣ) «Дар бораи соҳтмони объектҳои молу мулки ғайриманқул дар асоси ҳиссагӣ», ки аз тарафи Ассамблеяи байнипарлумонии мамлакатҳои аъзои ИДМ аз 27 ноябри соли 2020 қабул гардидааст, ширкати соҳтмоние, ки ба талаботҳои зерин ҷавобгӯ аст, ҳуқуқ дорад аз иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ барои соҳтмони объекти молу

мулки ғайриманқул дар асоси шартнома барои иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ маблағ ҷалб кунад:

- 1) мавҷудияти ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ ва хулосаи мусбии экспертизаи ҳуҷҷатҳои лоиҳа;
- 2) ҳаҷми маблағҳои худи ширкати соҳтмонӣ бояд ҳадди аққал 15% арзиши нақшаи соҳтмон (бунёд)-и объектҳои молу мулки ғайриманқули дар эъломияни лоиҳаи соҳтмон пешбинишударо ташкил дидад;
- 3) уҳдадорӣ оид ба кредит, қарз, ссуда, ба истиснои қарзҳои мақсаднок, ки бо ҷалби маблағҳои иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ ва бо соҳтмони объектҳои молу мулки ғайриманқул дар доираи як иҷозатнома алоқаманд нестанд;
- 4) молу мулки ба ширкати соҳтмонӣ тааллуқдошта барои таъмини иҷрои уҳдадориҳои шахсони сеюм, инчунин таъмини иҷрои уҳдадориҳои ширкати соҳтмонӣ, ки бо ҷалби маблағ аз иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ ва бо соҳтмони молу мулки ғайриманқул дар доираи як иҷозати соҳтмон алоқаманд нестанд, истифода бурда нашавад;
- 5) ширкати соҳтмонӣ талаботи устувории молиявӣ ва дигар талаботҳоро риоя намояд.

Талаботи мазкур ҳатман бояд зимни таҳияи қонуни маҳсус оид ба соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ба инобат гирифта шавад, зоро он ба манфиати ҳиссагузорон мебошад. Дар сурати дар қонунгузорӣ мустаҳкам нашудани талаботи мазкур масъалаи ҳифзи ҳуқуқии ҳиссагузорон ҳангоми муфлисшавии ширкатҳои соҳтмонӣ, иҷрои саривақтӣ ва сифатноки дар самти бунёди объекти соҳтмони ҳиссагӣ ҳалношуда ва мубрам боқӣ мемонад.

Дар таҷрибаи мамлакатҳои ҳориҷӣ талаботи гуногун нисбат ба ширкатҳои соҳтмонӣ пешбинӣ шудааст. Масалан, дар Қонуни ФР «Дар бораи иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмони биноҳои бисёрхонагӣ ва дигар молу мулки ғайриманқул» аз 30 декабря соли 2004, №214-ФЗ илова ба дигар асосҳо

муқаррар гардидааст, ки дар номашон бояд бевосита ишора ба «ширкати сохтмонии маҳсус» карда шавад¹⁶³.

Мувофиқи м. 8 Қонуни Ҷумҳурии Қазоқистон «Дар бораи иштироки ҳиссагӣ дар сохтмони манзили истиқоматӣ» аз 7 апрели соли 2016, №486-V¹⁶⁴ «барои амалӣ намудани фаъолият оид ба ташкили иштироки ҳиссагӣ дар сохтмони манзил ширкати сохтмонӣ бояд талаботи зеринро риоя намояд:

- 1) дар лоиҳаҳои анҷомёфтai сохтмони биноҳои истиқоматии бисёрхонагӣ, аз ҷумла ба сифати фармоишгар, паймонкор (пудратчии генерали) дар маҷмуъ на камтар аз се сол бо масоҳати умумии на камтар аз ҳаждаҳ ҳазор метри мураббаъ ҳангоми сохтмон дар шаҳрҳои дорoi аҳаммияти ҷумҳурияйӣ, пойтаҳт ва ҳангоми сохтмон дар дигар воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ на камтар аз нуҳ ҳазор метри мураббаъ, таҷрибай корӣ дошта бошанд;
- 2) соҳиби дороиҳое бошад, ки пас аз тарҳ кардани уҳдадориҳои кӯтоҳмуддат ва дарозмуддати ду соли молиявии охир тибқи ҳисботи молиявии худ, ки бо ҳулосаи аудиторӣ тасдиқ шудааст, боқӣ монда бошанд;
- 3) арзиши коэффицент аз рӯйи таносуби маблағи қарз гирифташуда ва сармояи худӣ ҳисоб карда мешавад, набояд дар тамоми давраи сохтмони бинои истиқоматӣ то ба истифода додани он аз ҳафт зиёд бошад».

Дар қонунгузории Ҷумҳурии Ўзбекистон бошад, бо мақсади таъмини ҳуқуқу манфиатҳои ҳиссагузорон дар баробари дигар талаботҳо инчунин муқаррар гардидааст, ки субъекти сохтмон (ширкати сохтмонӣ) барои ба рӯйхати электронии сохтмончиён ворид гардидан бояд ба чунин талабот ҷавоб гӯяд, аз ҷумла, ҷой доштани маблағҳои худӣ дар ҳаҷми на кам аз 20 фоизи арзиши умумии бинои бисёрхӯҷрагӣ ва дигар объектҳои сохтмон дар комплекси сохтмонӣ ё доштани мактуби кафолатии бонк оид ба ҷудо кардани маблағ дар ҳаҷми зикргардида ва ё дар қисмати нокифояи он.

¹⁶³ Федеральный закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/ (санаси муроҷиат: 04.12.2021).

¹⁶⁴ Закон Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве» [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38446797&pos=3;-106#pos=3;-106 (санаси муроҷиат: 04.12.2021).

Мақсад аз муқаррароти мазкур аз он иборат мебошад, ки субъекти соҳтмон ва ё ширкати соҳтмонӣ бояд имконияти аз ҷиҳати минималӣ қонеъ гардонидани талаботҳои кредиторон (хиссагузорон)-ро дошта бошад. Танҳо тавассути ҷалби маблағҳои хиссагузорон ва дар ин раванд бидуни иштироки бонкҳо, активҳои зарурии худи ширкати соҳтмонӣ ва субъекти кафолатдиҳанда ба пуррагӣ анҷом додани соҳтмони манзилҳо ва пешниҳоди ҳар яке аз онҳо ба соҳибмулкон боиси пайдо шудани таваккали муайян нисбат ба хиссагузорон мегардад.

Аломати дигари ширкати соҳтмонӣ ҳамчун тарафи шартнома мавҷудияти ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин ё ҳуқуқи ичораи қитъаи замин мебошад. Ҳусусияти мазкур хеле мушахҳас таҳия шудааст. Бо назардошти моликияти истисноии давлат будани замин, дар ҶТ ба ҳалқ ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин кафолат дода шудааст. Қонунгузории замин истифодабарии қитъаи заминро дар шаклҳои якумраи меросӣ, бемуҳлат, муҳлатнок ва ичора кафолат додааст.

Тибқи КЗ ҟТ аз 13 декабря соли 1996, №326 истифодаи қитъаи замини бе муҳлати пешакӣ муқарраршуда истифодаи бемуҳлат эътироф карда мешавад. Истифодаи бемуҳлати қитъаи замин ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад (м. 11). Истифодаи якумраи меросии замин ба шахсони воқеӣ ва колективҳои шаҳрвандон барои ташкили хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ) ва қасбҳои анъанавии мардумӣ, инчунин ба шаҳрвандон ҳамчун қитъаи замини наздиҳавлигӣ дода мешавад (м. 12 КЗ ҟТ).

Мувофиқи м. 13 КЗ ҟТ ба истифодаи муҳлатнок қитъаҳои замин ба шахсони воқеи ҳуқуқӣ ба муҳлати муайян дода мешаванд. Истифодаи муҳлатноки замин метавонад кӯтоҳмуддат то се сол ва дарозмуддат - аз се то бист сол бошад, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи ҳамин кодекс. Заминистифодабарандагон метавонанд қитъаҳои заминро дар асоси шартнома ба ичора диҳанд. Шартномаи ичораи замин бе тафйир додани таъиноти мақсадноки қитъаи замин баста мешавад. Қитъаҳои замин ба муҳлати то 20 сол ба ичора дода мешаванд. Муносибатҳои

заминистифодабарандагон оид ба ичораи қитъаҳои замин тибқи қонунгузории ҶТ сурат мегиранд.

Аз муқаррароти КЗ ҶТ маълум мегардад, ки ширкати соҳтмонӣ барои соҳтмон ҳуқуқи истифодаи қитъаи заминро дар шакли бемуҳлат ва ичора гирифта метавонад. Ширкати соҳтмонӣ ҳуқуқи гирифтани қитъаи заминро ба тариқи якумраи меросӣ надорад, ки ин бевосита аз мазмуни м. 12 КЗ ҟТ бармеояд.

Нишонаи навбатӣ барои ширкати соҳтмонӣ ҷалби маблағҳои ҳиссагузор маҳсус барои соҳтмони бинои истиқоматӣ мебошад. Ширкати соҳтмонӣ маблағҳои ҳиссагузронро барои соҳтмони бинои истиқоматӣ ҷалб меқунад. Ҷалб ва истифодаи маблағҳои ҳиссагузорон аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ ба мақсадҳои ғайр аз соҳтмони объектҳои ғайриманқул иҷозат дода намешавад.

Маълум аст, ки дар ин ҷо оид ба фаъолият, яъне амалҳои мунтазам иҷрошаванда сухан меравад. Ҳамчунин ин фаъолият бояд ҷамъоварии маблағро дар бар гирад. Ширкати соҳтмонӣ метавонад бо ҳар асос, ки хилофи қонун намебошад, маблағи пули ҷалб намояд. Аммо, дар асл, аз эҳтимол дур аст, ки вай уҳдадориҳои гуногуни маданий гирад, ки дар доираи он пул аз як субъект ба дигараш интиқол дода шавад. Дар чунин вазъ на шартномаи қарз, на шартномаи кредит, на шартномаи ҳариду фурӯш ва на маблағ ба даст овардан ба сифати саҳм ба сармояи оинномавӣ ё ҳиссагӣ ва на ҷизи дигар ғайриимкон аст.

Ширкати соҳтмонӣ бо бастани аввалин шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ, албатта, наметавонад ҳанӯз далели мавҷудияти фаъолият дар шакли ҷамъоварии маблағро дар асоси низомнок пешниҳод кунад. Инро танҳо пас аз ҷанд вақт, пас аз он ки ӯ дар самти амалисозии ҳадаф, дар асоси маблағҳое, ки ҳиссагузорон барои ин мақсадҳо мегузоранд, соҳтмони манзилро оғоз қардан мумкин аст.

Дар доираи ин ҳусусият талаботи дигар бояд иҷро карда шавад. Ин ҳолат риояи ҳусусияти мақсадноки ҷалби маблағ мебошад. Ҳуди аҳд бояд ҳусусияти маҳсуси мақсаднок дошта бошад, яъне ягона ҳадафе, ки барои он пули аз ҳиссагузор гирифташударо истифода бурдан мумкин аст, соҳтани

объекте мебошад, ки дар шартнома пешбинӣ шудааст. Чунин ба назар мерасад, ки ин талаботро ба таври дуруст шарҳ додан душвор аст. Яъне ширкати соҳтмонӣ ҳуқуқ надорад ин маблағҳоро ба ҷуз аз қонеъ кардани эҳтиёҷоти соҳтмон ҳарҷ кунад.

Бо назардошли қобилияти ҳуқуқдории шахси ҳуқуқӣ ҳамчун як иштирокчии муносибатҳо дар соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ, бояд қайд намуд, ки ин иштирок бояд ба ҳадафҳои фаъолияти он, ки дар ҳуҷҷатҳои таъсисӣ сабт шудаанд, мувофиқат кунад. Номбар кардани ягон шахси ҳуқуқӣ (ташкилотҳои тиҷорати)-е, ки ҳиссагузор шуда наметавонад, душвор аст. Баъзе ҳолатҳо, дар он шахсони ҳуқуқии тақрибан ҳама шакли ташкилию ҳуқуқӣ иштирок карда метавонанд.

Баъзан ҳолатҳо ширкати соҳтмонӣ ҳамчун иштирокчии қасбии соҳтмон ва дар ҳолатҳои дигар сармоягузор ё «ফармоишгар» (дар фаҳмиши қонунгузорӣ оид ба фаъолияти сармоягузорӣ) хисобида мешавад.

Ширкати соҳтмонӣ шахси ҳуқуқие мебошад, ки бақайдгирии давлатиро гузаштааст, сармояи назаррас дорад ва соҳтмони қонуниро бо ҷалби маблағҳои ҳиссагузорон анҷом медиҳад. Мавҷуд набудани маҳдудиятҳои қонунгузорӣ дар интихоби шакли ташкилию ҳуқуқии шахси ҳуқуқӣ, ки ширкати соҳтмонӣ мебошад, доираи иштирокчиёни эҳтимолиро вазеъ намуда, мушкилоти мутобиқати фаъолияти ба доираи қобилияти ҳуқуқдорӣ алоқамандро бартараф мекунад.

Таҷрибаи муносибатҳои молумулкӣи ҶТ дар самти мазкур нишон медиҳад, ки ширкатҳои соҳтмонӣ, аслан, дар шакли ташкилӣ-ҳуқуқии ҷамъиятҳои ҳочагидорӣ таъсис дода мешаванд. Аз ҷониби ширкатҳои соҳтмонӣ интихоби шакли ташкилӣ-ҳуқуқии ҷамъиятҳои ҳочагидорӣ бесабаб нест, чунки тибқи қонунгузории амалкунанда ҷамъиятҳои ҳочагидорӣ (Ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуд ва Ҷамъияти саҳҳомӣ) масъулияти маҳдуди молумулкӣ доранд. Масъулияти маҳдуди молумулкӣ доштани ҷамъиятҳои ҳочагидорӣ дар он зоҳир мегардад, ки онҳо ҳангоми барҳамдиҳӣ, муфлисшавӣ ва дигар ҳолатҳо масъулияти молумулкиро танҳо дар доираи сармояи оинномавӣ ва молу мулки ба ҷамъият тааллуқдошта ба уҳда доранд.

Тибки қонунгузории амалкунанда барои таъсис додани Ҷамъияти дори масъулияташ маҳдуд сармояи оинномавӣ дар ҳаҷми 500 сомонӣ ва барои Ҷамъияти саҳҳомӣ бошад, ҳамагӣ то 5000 сомонӣ талаб карда мешавад. Чунин молу мулк ҳангоми қонеъгардонии манфиати кредиторон (ҳиссагузорон), умуман, қонеъкунанда набуда, аз хусусияти ҷавобгарии маҳдуди молумулкӣ доштани онҳо шаҳодат медиҳад.

Дар алоқамандӣ бо муқаррароти дарҷардида тибки қонунгузории амалкунандаи ҔТ ширкатҳои соҳтмонӣ низ метавонанд бо чунин маблағ, яъне барои Ҷамъияти дори масъулияташ маҳдуд сармояи оинномавӣ дар ҳаҷми 500 сомонӣ ва барои Ҷамъияти саҳҳомӣ бошад, то 5000 сомонӣ шахси ҳуқуқиро таъсис дода, фаъолияти хочагидории худро пеш баранд. Тибки қонунгузории амалкунанда онҳо бо чунин сармоя ҳуқуқ доранд, ки шартномаҳои ҳиссагӣ дар соҳтмони манзили истиқоматиро дар дилҳоҳ ҳаҷм ба имзо расонида, аз ҳиссагузорон маблағ ҷамъ намоянд. Мушкилот на дар ҷамъоварии маблағ ва ҳаҷми он, балки дар ҳадафнок истифода кардани чунин маблағҳо ва қонеъ гардонидани манфиати кредиторон (ҳиссагузорон) мебошад.

Аз ин лиҳоз, таҷрибаи ҳуқуқтатбиқкуни дар масъалаи мазкур нишон медиҳад, ки маблағҳои ҷамъовардашуда аз ҳиссагузорон аз ҷониби ширкатҳои соҳтмонӣ на ҳама вақт мақсаднок истифода мегарданд. Аз лиҳози қонунгузорӣ бошад, истифодаи маблағҳои ҷамъовардашуда аз ҷониби ширкатҳои соҳтмонӣ ба таври умумӣ танзим гардида, ба ваколати худи онҳо voguzor карда шудааст.

Ҳарчанд масъалаи мазкур, яъне мақсаднок истифода кардани маблағи саҳм, давраҳои иҷрои уҳдадорӣ, пешниҳод кардани ҳисбот оид ба сари вақт иҷро гардидани уҳдадориҳо ва ғ., метавонад тибки шартҳои шартномаи тарафҳо ҳал гардад, аммо танҳо тавассути шартнома ба танзим даровардани муносибатҳои мазкур натиҷабаҳш намебошад. Дар ин масъала нақши муҳимро ҷиҳати танзими ҳуқуқӣ ва тартиби истифодаи чунин маблағҳо меъёरҳои императивӣ (маҳсус) ишғол месозанд. Ба таври умумӣ, танзим

намудани масъалаи мазкур боиси ба вучуд омадани мушкилотҳо бобати гайрисамаранок истифода кардани маблағҳо мегардад.

Дар алоқамандӣ ба ин масъала, дар қонунҳои соҳавии баъзе давлатҳо, ки танзимкунандаи муносибатҳои баррасишаванда мебошанд, тартиби истифодай мақсадноки маблағҳои ҷамъовардашуда муқаррар гардидааст, ки чунин ҳолат боиси қонеъ гардонидани манфиатҳои тарафҳои шартнома, хусусан ҳиссагузорон мебошад. Зери мағҳуми ҷой доштани тартиби муайяни истифода кардани маблағҳо дар қонунҳои соҳавӣ коркард ва пешниҳод кардани механизми муайян ҷиҳати мақсаднок истифода намудани чунин маблағҳо фахмида мешавад.

Масалан, дар қонуни соҳавӣ муқаррар гардидани талаботи ҳатмӣ ҷиҳати кушодани суратҳисоби маҳсус дар бонк ва интиқол додани маблағҳои шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ дар он мебошад. Аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ ҷудо кардан ва ё гирифтани маблағ аз суратҳисоби зикргардида танҳо бо пешниҳод кардани маълумоти дақиқ ҷиҳати мутаносибан анҷом додани кор дар соҳтмони бинои баландошёна имконпазир аст.

Бо чунин механизм танзим кардани муносибатҳои мазкур ҳам барои дар муҳлати муқарраргардида ба анҷом расонидани соҳтмон ва ҳам барои мақсаднок истифода кардани маблағҳои ҷамъоварда сабаб мегардад. Дар қонунҳои соҳавии мамлакатҳои ҳориҷӣ дар баробари механизми зикргардида боз дигар роҳҳои дар муҳлат ба анҷом расонидани соҳтмон ва қонеъ гардидани манфиати ҳиссагузорон, хусусан имконият надодан бобати минбаъд поймол кардани қонун (роҳҳои пешгирикунанда аз вайронкуни қонун) пешбинӣ гардидааст. Масалан, тибқи қонун манъ кардани ҷалби минбаъдаи маблағҳо ва бастани шартномаҳо ҳангоми аз ҷониби ширкат ичро карда натавонистани уҳдадориҳои андозӣ ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷети давлат.

Ҳамчунин, дар қонунгузории баъзе давлатҳо пешбинӣ гардидааст, ки ширкати соҳтмонӣ танҳо баъд аз ба анҷом расонидани қолиби (каркаси) бино ба бастани шартномаҳои ҳиссагӣ ва ё ҷамъ овардани маблағ ҳукуқ

пайдо мекунад. Механизми муқарраргардида низ то андозае ба манфиати ҳиссагузорон буда, барои ичрои уҳдадориҳои ширкати соҳтмонӣ дар назди ҳиссагузорон шароити мусоид фароҳам меорад. Ҳамчунин бо чунин роҳ мавқеи субъектони хочагидори тасодуфӣ дар бозори хариду фурӯши молу мулки ғайриманқул танг гардида, дар бозори мазкур субъектони хочагидори воқеию боэъти мод бокӣ мемонанд.

Механизмҳои зикр гардида ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқҳои ҳиссагузорон ва худи ширкатҳо пешбинӣ шудааст, аммо, мутаассифона, дар қонунгузории ҶТ масъалаҳои мазкур ба пуррагӣ ҳалли худро наёфтаанд. Омӯзиши таҷрибаи қонунгузории давлатҳои хориҷӣ дар самти мазкур, ҷамъ овардан, коркард, пешниҳод кардани механизмҳои мушаххас ва қабули қонуни соҳавӣ дар шароити кунунии рушди муносибатҳои молумулкӣ ба мақсад мувоғиқ мебошад.

Дар адабиёти ҳуқуқӣ, ақидаҳо дар бораи вазъи ҳуқуқии ширкати соҳтмонӣ гуногунанд. С.П. Медведев чунин мешуморад, ки байни ширкати соҳтмонии воқеӣ ва шахсе, ки вазифаҳои ширкатро ичро мекунад, фарқ гузоштан лозим аст. Ҳамзамон, гарчанде мағҳумҳои ширкати соҳтмонӣ ва фармоишгар гуногунанд, дар соҳтмон ин ду мағҳум аксар вақт ба ҳам пайванди ногусастаний доранд. Ин аз он ҷиҳат аст, ки фармоишгар, чун қоида, ичрои як қисми функсияҳо—(вазифаҳои ширкати соҳтмонӣ)-ро ба ташкилоти сеом, ки назорати техникии соҳтмонро анҷом медиҳад, voguzor мекунад¹⁶⁵.

Олимони дигар мавқеи зеринро дастгирӣ мекунанд: онҳо вазифаҳои ширкати соҳтмонӣ, фармоишгар, паймонкор ва сармоягузорро муттаҳид мекунанд. Ба ақидаи онҳо, ширкати соҳтмонӣ субъекте мебошад, ки ҳадди ақал чор функсияи зеринро ичро мекунад: хариди қитъаи замин ва хуччатҳои иҷозатномавӣ, ташкили маблаггузорӣ ва анҷом додани соҳтмон¹⁶⁶.

Ба андешаи Г. Ханатаев, қонунҳои солҳои охир қабулшуда, ки муносибатҳои дар ҷараёни соҳтмон бамиёномадаро танзим мекунанд,

¹⁶⁵ Ниг.: Медведев С.Н. Правовая природа договора долевого участия в строительстве жилья // Проблемы гражданского права. Сборник научных статей. – Ставрополь, 2006. – С. 316.

¹⁶⁶ Ниг.: Бузырев В.В., Чекалин В.С. Экономика жилищной сферы: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001. – С. 113.

вазъияти мавчударо бо таърифи истилоҳи «ширкати соҳтмонӣ» тағйир надодаанд¹⁶⁷.

Ҳамин тавр, ширкати соҳтмонӣ ҳамчун шахси ҳуқуқӣ, сарфи назар аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ, ки бо тартиби пешбининамудаи қонунгузорӣ қитъаи замиро барои соҳтмони ҳиссагӣ ба даст овардааст ва иштирокчиёни он барои соҳтмони ҳиссагӣ тибқи қонун маблағ ҷалб намуда, дар қитъаи замин бинои бисёрхонагӣ ва ё дигар молу мулки гайриманқулро дар асоси иҷозатномаи бадастомада бунёд менамоянд.

Хулоса баровардан мумкин аст, ки ин таъриф мавқеи ширкати соҳтмониро то андозае маҳдуд мекунад. Масалан, шахси воқеӣ (шаҳрванд), инчунин шахсони ҳуқуқие, ки шакли ташкилию ҳуқуқии он ба онҳо иҷозат намедиҳад, ки ширкати соҳтмонӣ бошанд. Чунин маҳдудиятҳо ба як қатор муқаррароти қонунгузории маданий мувофиқат намекунанд.

Ба андешаи мо, бояд ҳамоҳангозии қонунгузорӣ таъмин бошад, ки вазъи ҳуқуқии ширкати соҳтмонир танзим мекунанд. Ҳолате, ки як истилоҳи ҳуқуқӣ дар санадҳои гуногуни меъёрии ҳуқуқӣ дорои мазмуни мухталиф аст, гайри қобили қабул аст, зоро ин дар раванди татбиқи қонун мушкилот эҷод мекунад. Вазъи ҳуқуқии ширкати соҳтмонӣ бояд тавассути таҳлили мағҳуми «соҳтмон» баррасӣ карда шавад.

Соҳтмон раванди дарозмуддатест, ки аз марҳилаҳо, ба монанди ба даст овардани ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин, чудо кардани замин, гирифтани иҷозатномаҳои зарурӣ, соҳтмон ва ғ., иборат аст.

Агар шаҳрванд ҳиссагузор бошад, пас ширкати соҳтмонӣ ҳуқуқи ҷалби маблағҳои худро барои соҳтмони манзили истиқоматӣ бо назардошти уҳдадориҳо ба даст меорад, ки баъд аз иҷрои он шаҳрванд метавонад ҳуқуқи моликият ба манзили истиқоматӣ дошта бошад. Ин маънои онро дорад, ки ширкати соҳтмонӣ наметавонад аз шаҳрвандон дар асоси шартномаҳои дигар (ҳаммаблағгузорӣ, фаъолияти якҷоя (шарикӣ одӣ), ҳариду фурӯши молу мулки гайриманқули оянда ва ғ.,) маблағ ҷалб кунад. Аз тарафи дигар, шахсони ҳуқуқие, ки дар соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ иштирок

¹⁶⁷ Ниг.: Ханатаев Г. Правовое положение застройщика // Хозяйство и право. – 2005. – №3. – С. 7.

мекунанд, метавонанд на танҳо шартномаҳои иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ, балки шартномаҳои дигари пешбининамудаи қонунгузориро низ банданд, ба шарте ки дар соҳтмони ҳиссагӣ танҳо шахсони ҳуқуқӣ ширкат варзанд.

Ҳамин тариқ, ширкати соҳтмонӣ субъекти фаъолияти соҳибкорӣ (шахсони ҳуқуқии тиҷоратӣ) мебошад, ки ҷиҳати ба даст овардани фоида аз ҳиссагузорон барои соҳтмон маблағ ҷалб намуда, объекти соҳтмони ҳиссагиро тибқи талаботи қонунгузорӣ ва шартнома бунёд намуда, ба ҳиссагузор пешниҳод менамояд. Ҳамзамон, на шумораи объектҳои молу мулки ғайриманқул, ки ширкати соҳтмонӣ дар бунёди он иштирок кардааст ва на давомнокии чунин фаъолиятҳо аҳаммият наҳоҳанд дошт. Ҳатто объекти ягонае, ки аз ҷониби як ширкати соҳтмонӣ бо ҷалби маблағҳои ҳиссагузорон сохта шудааст, имкон медиҳад, ки онро ҳамчун субъекти фаъолияти соҳибкорӣ бандубаст кард, зоро ӯ дар раванди фаъолияти худ фоида ба даст меорад, гарчанде аксарияти он ба лаҳзаи ба охир расидани соҳтмон рост меояд.

Ҳамин тариқ, ширкати соҳтмонӣ бояд дорои: а) ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин бошад; б) иҷозат барои соҳтмони бинои истиқоматио, ки дар он манзил ҷойгир аст, дошта бошад; в) ба талаботи муайян ҷавобгӯ бошад (устувории молиявӣ, мавҷудияти маблағҳои худӣ ва ғайра).

Дар ин ҳолат ширкати соҳтмонӣ бояд маблағҳоро аз ҳиссагузорон танҳо бо мақсади соҳтани бинои истиқоматӣ ҷалб кунад.

Ширкати соҳтмонӣ вазифадор аст, ки объекти соҳтмони ҳиссагиро мустақилона ё бо ҷалби шахсони дигар дар муҳлати пешбининамудаи шартномаи тарафҳо ва пас аз ба даст овардани иҷозат ҷиҳати ба истифода додани объекти соҳтмони ҳиссагӣ ба ҳиссагузор диҳад. Интиқоли объекти соҳтмони ҳиссагӣ дар асоси музdnокӣ сурат мегирад ва худи объект манзил мебошад, ки ба объекти молу мулки ғайриманқул дохил мешавад. Азбаски интиқоли объекти соҳтмонӣ дар асоси музdnокӣ сурат мегирад, мувофиқан фаъолияти ширкати соҳтмонӣ, пеш аз ҳама, ба гирифтани фоида нигаронида шудааст, яъне он хусусияти соҳибкорӣ дорад.

Аз гуфтаҳои боло метавон ба хулоса омад, ки ширкати соҳтмонӣ метавонад шахси ҳуқуқии тиҷоратӣ бошад.

Бо мақсади пешгириӣ аз сӯиистифода ва бемасъулияти ширкати соҳтмонӣ он бояд устувории молиявӣ дошта бошад. Стандартҳои баҳодиҳии устувори молиявии ширкати соҳтмонӣ инҳоро дар бар мегиранд:

- андозаи маблағҳои худи ширкати соҳтмонӣ;
- стандарти таъмини иҷрои уҳдадориҳо;
- стандарти безарар.

Арзёбии устувории молиявии ширкати соҳтмонӣ тибқи стандарти таъмини уҳдадориҳо дар ҳар семоҳа гузаронида мешавад. Ширкати соҳтмонӣ бояд ҳар семоҳа маблағҳои худро ҳисоб кунад. Маълум аст, ки ҳисоб бояд дар рӯзи охирини тақвимии семоҳа анҷом дода шавад.

Нишондиҳандаи меъёри безарар аз ҷиҳати табиӣ аз ду нишонаи қаблӣ то андозае фарқ мекунад. Он ба шумораи солҳои се соли охири фаъолияти ширкати соҳтмонӣ, ки он ҳеч талафоте надошт, баробар аст.

Аз ин лиҳоз, ширкатҳои навтаъсис тартиби маҳсуси мутобиқати ин гуна таносуб ба стандартро доранд. Барои қонеъ гардонидани стандарти заравар чунин ширкат бояд пас аз соли аввали фаъолият фоида ба даст орад.

Устувории молиявии фаъолияти ширкати соҳтмонӣ мувофиқи таносуби зарар дар семоҳа баҳогузорӣ карда мешавад.

Тарафи дигари шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ҳиссагузор аст. Ҳиссагузор шахси воқеӣ ва ҳуқуқие мебошад, ки бо ширкати соҳтмонӣ бо мақсади ба даст овардани ҳуқуқи моликият ба манзили истиқоматӣ шартнома бастааст. Ҳиссагузор дар соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ шаҳрвандон ё шахсони ҳуқуқие буда метавонанд, ки маблағҳоро барои соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ дар асоси шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ пешниҳод мекунанд.

Ҳамзамон, омили муайянкунданаи ҳиссагузори соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ аз дигар шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии маблағҳои худро ба соҳтмон пешниҳодкунанда фарқ мекунад. Тафовут ин аст, ки

ҳиссагузори сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ, ба фарқ аз дуввум, маблағҳои худро дар сохтмон бо роҳи бастани муносибатҳои ҳуқуқие ба миён меорад, ки танҳо дар асоси шартномаи сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ба вучуд меоянд.

Ҳиссагузор раванди сохтмонро аз ҳисоби воситаҳои худӣ ё қарзӣ маблағгузорӣ мекунад.

Ҳангоми баррасии масъалаи вазъи ҳуқуқии ин шахсон бояд дар назар дошт, ки, пеш аз ҳама, онҳо субъектҳои ҳуқуқи маданий буда, дорои қобилияти ҳуқуқдории маданий мебошанд. Тавре ки маълум аст, қобилияти ҳуқуқдории маданий ҳамчун як меъёри умумие амал мекунад, ки хусусият ва доираи ҳуқуқҳои субъектро муайян намуда, он ба қобилияти субъекти дорои ҳуқуқ ва уҳдадориҳои субъективии маданий тааллуқ дорад.

Н.А. Маштакова таснифоти зерини шаҳрвандон – ҳиссагузоронро вобаста ба ҳадафи иштироки онҳо дар сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ пешниҳод кардааст. Муҳаққиқ шаҳрвандонро ба ду гурӯҳ тақсим мекунад: а) «шаҳрвандон-истеъмолқунандагон»; б) «шаҳрвандон-сармоягузорон»¹⁶⁸.

Тавре қайд карда шуд, ба ғайр аз шахсони воқеӣ шахсони ҳуқуқӣ низ метавонанд дар шартномаи сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ба сифати ҳиссагузор иштирок намоянд. Бояд ба он диққат дод, ки ҳиссагузорон на танҳо ташкилотҳои тиҷоратӣ, балки ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ низ буда метавонанд. Ин аз ҳадафҳои сармоягузорӣ сарчашма мегирад, ки метавонанд ҳам фоидаовар бошанд ва ҳам ба ҳадафҳои дигари барои ҷомеа муфид ноил гарданд. Баррасӣ аз қ. 4, м. 50 КМ ҶТ: ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ, чун қоида, метавонанд барои ба даст овардани фоида ҳиссагузорӣ қунанд, агар ин барои расидан ба ҳадафҳое, ки онҳо барои ноил шудан гузоштаанд, хизмат қунад.

Инчунин, бояд қайд намуд, ки тадбирҳои пешбининамуда, ки ба ҳимояи иштирокчиёни сохтмони ҳиссагӣ равона шудаанд, алалхусус бақайдгирии давлатии шартнома дар бораи иштироки ҳиссагӣ дар сохтмон, ҳуқуқи

¹⁶⁸Ниг.: Маштакова Н.А. Договор об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости: теория, практика, перспективы развития: дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2012. – С.104.

ипотека ба қитъай замин ва молу мулки ғайриманқул, объекте, ки дар он сохта шудааст, назорати давлатӣ, ки аз ҷониби мақомоти даҳлдор барои пардохтпазирии молиявии ширкати соҳтмонӣ намояндагӣ мекунад.

Ҳамин тарик, ҳангоми таҳияи қонуни маҳсус дар мамлакат мушаххас муқаррар кардани маҳдудиятҳо ё кафолатҳои иловагӣ барои ҳиссагузорони ноболиг зарур аст.

Дар асоси м. 1 Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳимояи ҳукуқи истеъмолкунандагон» аз 9 декабря соли 2004, №72 истеъмолкунанда шахси воқеӣ ё ҳукуқие аст, ки ният дорад мол (ичрои кор, хизматрасонӣ)-ро фармоиш дихад ё ҳаридорӣ намояд ё худ онҳоро танҳо барои эҳтиёҷоти шахсӣ, оилавӣ, рӯзгор ва ғ., ки бо анҷом додани фаъолияти соҳибкорӣ алоқаманд намебошанд, истифода намояд.

Ба гурӯҳи «шаҳрвандон-сармоягузорон» соҳибкорони инфиродӣ ва дигар шахсоне шомиланд, ки гарчанде расман мақоми соҳибкори инфиродиро надоранд, аммо аз амалиёте, ки аз шартномаҳо оид ба иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ бармеояд, фоида ба даст меоранд. Ҳиссагузорон, ба истилоҳ «шаҳрванд-сармоягузор» даромадро бо роҳи нақд бо фурӯҳтани манзил аз нархи пардохткардаашон баландтар мегиранд.

Аммо муайян кардани истеъмолкунанда ё ба истилоҳ ҳадафи тиҷоратӣ ва сармоягузор-тиҷоратӣ хеле мушкил аст. Гузашта аз ин, бо назардошти он ки соҳтмон раванди хеле тӯлонӣ аст, ҳадафи сармоягузорӣ кардани маблағҳо дар охир, дар раванди татбиқи он ва пас аз ба итном расидани соҳтмони объекти манзил метавонад тағиیر ёбад. Ҳолате ба миён меояд, ки ҳангоми бастани шартнома ҳиссагузор мақсади ба даст овардани манзили истиқоматиро барои эҳтиёҷоти шахсӣ (шаҳрванд-истеъмолкунанда) мутаносибан ҳангоми бастани шартнома соҳиб мешавад.

Дар оянда ҳадафҳои ў метавонанд вобаста аз ҳолатҳои муҳталифе, ки дар бозори молу мулки ғайриманқул ба вучуд меоянд ва афзалиятҳои худи ў тағиир ёбанд. Бинобар ин, дар охири соҳтмон ҳадафи сармоягузорӣ аллакай фоида ба даст овардан аст. Масалан, ҳиссагузор метавонад манзил ё ҳукуқро ба манзил мубодила намояд, ба гарав ё ба ичора (кироя) дихад ва ё фурӯшад,

инчунин манзилро барои чойгир кардани корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо ва ғ. истифода кунад. Дар ин вазъият шаҳрванд аз гурӯҳи «шаҳрвандон-истеъмолқунандагон» ба гурӯҳи «шаҳрвандон-сармоягузорон» мегузарад.

Дар айни замон баъзе шаҳрвандоне, ки маблағҳои озод доранд, пас аз соҳтани манзил онҳоро ба соҳтмони ҳиссагӣ сармоягузорӣ мекунанд ва манзилро дубора мефурӯшанд, дар натиҷа, даромади хеле қалон ба даст меоранд. Барои баъзе шаҳрвандон тиҷорати манзил манбаи асосии даромад ба ҳисоб меравад. Бинобар ин, муайян кардани ҳадафи ҳиссагузор дар ин муносибатҳои ҳукуқӣ амалан ғайриимкон аст.

Баъзе муаллифон, масалан, Е.В. Воробёва¹⁶⁹ ва А.Н. Каил¹⁷⁰ боварӣ доранд, ки «шаҳрвандон-истеъмолқунандагон» ба тариқи худ «даромади пинҳон» даромадро дар шакли манфиатҳои моддӣ мегиранд, ки метавонанд ба шакли пули табдил ёбанд. Харидорони манзилҳои тайёр дар бозори такории молу мулки ғайриманқул, ки онҳо низ истеъмолқунанда мебошанд, танҳо манзил мегиранд. Даромади иловагии онҳо дар сурати фурӯхтани манзил (агар он анҷом дода шавад), танҳо аз сабаби болоравии нарҳҳо ё бехтарсозии он ба даст оварда мешавад.

Аmmo, агар меъёрҳои қонунгузорӣ дар бораи ҳимояи ҳукуқи истеъмолқунандагон қатъиян риоя карда шавад, пас бо вучуди гирифтани фоидаи муайяни моддӣ, «шаҳрванд-истеъмолқунанда» дар ин ҳолат сармоягузор ҳисоб карда намешавад, зоро меъёри асосӣ дар ин ҳолат ҳадаф ва ангезаи бастани муносибатҳои ҳукуқие ҳоҳад буд, ки ба гирифтани фоида алоқаманд нестанд.

Н.А. Маштакова қайд мекунад, ки «шаҳрвандон-сармоягузорон шаҳрвандоне мебошанд, ки маблағҳои озод доранд, онҳоро ба соҳтмони

¹⁶⁹ Ниг.: Воробьева Е.В. Особенности субъектного состава договора долевого участия в строительстве жилья // Современное право. – 2004. – №11. – С. 5-8.

¹⁷⁰ Ниг.: Кайль А.Н. Асари зикршуда. – С. 68.

хиссагии бинои истиқоматӣ сармоягузорӣ мекунанд ва пас аз соҳтани хона ва фурӯхтани манзил дар ниҳоят даромади хеле калон ба даст меоранд¹⁷¹.

Ба ақидаи мо, барои ба ин ё он категория voguzor кардани шаҳрванд бояд асоси он ҷиҳати ворид шудан ба муносибатҳои соҳтмони ҳиссагӣ бошад. Амалҳои «истеъмолкунанд» ва «сармоягузор» аз он ҷиҳат монанданд, ки ҳарду категория ҳавфи муайян доранд, ки ин ҳолат онҳоро ба ҳам наздик мекунад. Аммо барои бандубости «истеъмолкунанд» ба сифати соҳибкор соҳиб шудани маҳаки «низамнокӣ», ки ба «сармоягузор» хос аст, намерасад. Мутаассифона, то имрӯз илм ва қонун нишондоди возехи ба «сармоягузор» ва «истеъмолкунанд» тақсим кардани шаҳрвандонро пешниҳод накардаанд.

Ба андешаи Н.Д. Романенкова, зарурати дақиқ муайян қардани доираи уҳдадории ширкати соҳтмонӣ ва мазмуни онҳо бо масъалаи риоя ва ҳимояи ҳуқуқҳои ҳиссагузорон, ки ба чунин уҳдадориҳо мувофиқат мекунанд ва дар солҳои охир вайрон қардани онҳо тамоюли манғӣ аст¹⁷².

Уҳдадориҳои асосии ширкати соҳтмонӣ инҳоянд:

- бунёди бинои истиқоматӣ ва ё дигар объекти молу мулки гайриманқул;
- ба ҳиссагузор супоридани объекти ҳиссагии соҳтмон, ки қисми бинои истиқоматӣ ва ё дигар объекти молу мулки гайриманқул мебошад;
- амалий гардидани назорати техникии иҷрои корҳои соҳтмонӣ-васлнамоиро таъмин намояд;
- ба мақомоти ваколатдор эъломияи лоиҳаро пешниҳод намояд;
- воситаҳои пулии гузаронидашудаи ҳиссагузоронро танҳо тибқи таъинот истифода барад;
- бо муроҷиати ҳиссагузор иттилоот оид ба раванди соҳтмон, ҳолатҳои таъсиркунанд ба муҳлати соҳтмон, инчунин дигар иттилооти дар шартнома пешбинишударо пешниҳод намояд;

¹⁷¹ Ниг.: Маштакова Н.А. Договор об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости: теория, практика, перспективы развития: дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2012. – С. 108.

¹⁷² Ниг.: Романенкова Н.Д. Правовой статус застройщика по договору участия в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. – Москва, 2009. – С. 82.

- нигоҳдории таҷҳизоти дар бинои истиқоматӣ васлгардидаро то интиқоли он ба ҳиссагузор таъмин намояд;
- объекти соҳтмони ҳиссагиро барои истифода дар муҳлати дар шартнома пешбинишуда ба ҳиссагузор пешниҳод намояд;
- санади қабулу интиқоли объекти соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматиро имзо гузорад ва онро ба ҳиссагузор тибқи тартиби муқарраршуда пешниҳод намояд.
- уҳдадориҳои дигари дар қонунгузорӣ ва шартнома муқарраргардидаро иҷро намояд.

Уҳдадориҳои асосии ҳиссагузор аз инҳо иборатанд:

- пардоҳти пурраи арзиши объекти соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ;
- қабули объекти соҳтмони ҳиссагӣ аз ширкати соҳтмонӣ баъд аз қабули объект;
- на дертар аз як моҳи лаҳзаи қабулу интиқоли бинои истиқоматӣ аз ширкати соҳтмонӣ ҳуҷҷатҳои мувоғикро қабул намояд ва ҳуқуқи моликиятро тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ба расмият дарорад;
- уҳдадориҳои дигари пешбининамудаи қонунгузорӣ ва шартнома.

Дар ин ҳолат уҳдадориҳои як тараф ба ҳуқуқҳои тарафи дигар мувоғикат мекунанд.

Дар адабиёти ҳуқуқӣ пешниҳод карда мешавад, ки уҳдадориҳои ширкати соҳтмонӣ ба чор гурӯҳ тақсим карда шаванд:

- а) уҳдадориҳои пешакӣ то оғози ҷалби маблағ аз иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ;
- б) уҳдадории огоҳ кардани иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ;
- в) уҳдадориҳо оид ба таъмини объекти соҳтмони ҳиссагӣ ва интиқоли он;
- г) уҳдадориҳо вобаста ба иҷрои номатлуби уҳдадорӣ.

Аммо таснифи дар боло овардашудаи уҳдадориҳои ширкати соҳтмонӣ хусусияти муносибатҳои ҳуқуқии ба миён омадаистодаро байни тарафҳои шартномаи таҳқиқшаванд ба назар намегирад. Илова кардан бамаврид аст, ки ин тасниф уҳдадориҳои танҳо як тарафи шартнома – ширкати соҳтмониро, инъикос меқунад ва ба уҳдадориҳои тарафи дигар – ҳиссагузор, ки уҳдадориҳои пеш аз шартномавӣ надорад, дахл надорад, балки ба он танҳо ҳуқуқ ва уҳдадориҳои шартномавӣ хос аст. Дар айни замон, уҳдадориҳои пеш аз шартномавӣ метавонанд ҳамчун шартҳое муайян карда шаванд, ки ичрои онҳо барои ширкати соҳтмонӣ ҷиҳати бастани шартномаи иштироки ҳиссагӣ ва ҷалби маблағ аз ҳиссагузорон зарур аст.

Ба андешаи Т.Ю. Майборода, «уҳдадориҳои ширкати соҳтмонӣ метавонанд ба уҳдадориҳои пеш аз шартномавӣ, ки аз қонун бармеоянд ва шартномавӣ тақсим карда шаванд, ки бо шартномаҳои бо ҳиссагузор басташуда муқаррар карда мешаванд»¹⁷³. Танҳо илова кардан бамаврид аст, ки ин тасниф уҳдадориҳои танҳо як тарафи шартнома – ширкати соҳтмониро, инъикос меқунад ва ба уҳдадориҳои тарафи дигар – ҳиссагузор, дахл надорад, ки уҳдадориҳои пеш аз шартномавӣ надорад, аммо танҳо ҳуқуқҳо ва уҳдадориҳои шартномавиро доро аст.

Ҳамин тавр, ба уҳдадориҳои пеш аз шартномавии ширкати соҳтмонӣ инҳо мансуб дониста мешаванд: 1) ба даст овардани ҳуқуқи моликият, ҳуқуқи истифодай қитъаи замин ё ичораи қитъаи замин барои соҳтани бинои истиқоматӣ дар ин қитъаи замин; 2) гирифтани иҷозати соҳтмон; 3) интишор, ҷойгиркунӣ ва ё пешниҳоди эъломияи лоиҳа; 4) риояи талаботи қонунгузорӣ, ҳосатан қонунгузории шаҳрсозӣ.

Пеш аз бастани шартномаҳои соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ширкати соҳтмонӣ бояд:

1. Эъломияи лоиҳаро нашр ва пешниҳод намояд. Эъломияи лоиҳа маълумотро дар бораи ширкати соҳтмонӣ ва лоиҳаи соҳтмон дар бар мегирад, доираи ҳуқуқҳои ширкати соҳтмониро барои ҷалби маблағҳо аз

¹⁷³Ниг.: Майборода Т.Ю. Договор долевого участия в строительстве жилья: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2007. – С. 26.

шахрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ барои сохтмон (бунёд)-и манзил дар чунин лоиҳаҳо пешбинишуда муайян мекунад.

Эъломияи лоиҳа ҳуҷҷати расмиест, ки далелҳоро тасдиқ мекунад ва оқибатҳои ҳуқуқии ширкати сохтмониро ба бор меорад. Эъломияи лоиҳа роҳи маҳсуси пешгирикунандаи ҳифзи табииати ҳуқуқии оммавӣ мебошад. Ба андешаи мо, нақш ва аҳаммияти эъломияи лоиҳа барои шартномаи иштирок дар сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ бузург аст. Эъломияи лоиҳа на танҳо яке аз заминаҳои пайдоиши ҳуқуқи иштирок дар сохтмони ҳиссагӣ мебошад, балки ҷузъи таркибии вазъи ҳуқуқии ширкати сохтмонӣ мебошад, ки меҳоҳад барои маблағгузории сохтмон воситаҳои пулии ҳиссагузоронро ҷалб намояд¹⁷⁴.

А.В. Дикун қайд мекунад, ки «эъломияи лоиҳа ҳуҷҷати кофии муфассал мебошад, ки аз он ҳар як шахси манфиатдор метавонад дар бораи ширкати сохтмонӣ ва лоиҳаи сохтмон маълумоти васеъ гирад ва метавон эъломияи лоиҳаро ҳамчун даъвати пешниҳоди бастани шартнома эътироф намуд»¹⁷⁵.

Илова бар маълумот дар бораи ширкати сохтмонӣ, эъломияи лоиҳа маълумотро дар бораи лоиҳаи сохтмон, яъне иҷозат барои сохтмон, ҳуқуқҳои ширкати сохтмонӣ ба қитъаи замин, арзиши нақшавӣ ва ғайра низ дар бар мегирад. Маблағҳои ширкати сохтмонӣ бояд ҳадди ақал даҳ фоизи арзиши нақшай бинои истиқоматии дар эъломияи лоиҳа пешбинишударо ташкил диханд.

Бо назардошти асосҳои болозикр ба хулосае омадан мумкин аст, ки ҳангоми таҳияи шартномаи сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ширкати сохтмонӣ бояд ба ҳиссагузор маълумот дар бораи хусусиятҳои истеъмолӣ ва хусусиятҳои бинои сохташудаистода, инчунин дигар маълумотро дар бораи манзил пешниҳод намояд. Ин маълумот ба ҳиссагузор имкон медиҳад, ки пешакӣ бо маълумоти марбут ба объекти сохтмони ҳиссагӣ шинос шавад, дар бинои истиқоматие, ки сохта мешавад, дуруст ва бошуурона манзил интихоб

¹⁷⁴ Ниг.: Харитошин И.И. Проектная декларация в составе оснований договора участия в долевом строительстве // Вестник Московского университета МВД России. – 2009. – №4. – С. 144-147.

¹⁷⁵ Ниг.: Дикун А.В. Договор участия в долевом строительстве: дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2011. – С. 129; Маковская А. Договор участия в долевом строительстве // Хозяйство и право. – 2005. – №5. – С. 25.

кунад. Эъломияи лоиха имкон медиҳад, ки фаъолияти ширкати соҳтмонӣ барои тарафҳои манфиатдор то ҳадди имкон ва ҳатто дар баъзе ҷойҳо ба таври оммавӣ дастрас гардад.

Эъломияи лоихаро метавон роҳи иловагии ҳимояи иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ номид, ки он шартҳои муҳимми шартномаро дар бар мегирад. Ҳамчунин, эътибори шартнома аз мазмуни он вобаста аст, набудани эъломияро метавон ҳамчун фаъолияти гайриқонуни ширкати соҳтмонӣ ҳисобид, ки ин барои ба ҷавобгарии даҳлдор ҷалб намудани ширкати соҳтмонӣ асос мебошад. Эъломия ширкати соҳтмониро уҳдадор мекунад, ки мувоғики мазмуни эъломия шартномаҳо бандад. Ширкати соҳтмонӣ ҳуқуқ дорад таблиғи бинои истиқоматии дар ҳолати соҳтан қарордоштаро танҳо тибқи эъломияи лоиха амалӣ намояд.

Ҳамин тарик, нақши эъломияи лоиха имкон медиҳад, ки онро низоми роҳҳои ҳимояи ҳиссагузор ҳамчун роҳи маҳсуси мустақили пешгирикунандай ҳимояи ҳуқуқи ҳиссагузор ҳисобид. Ҷолиб он аст, ки хулосаи мусбии мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба эъломияи лоиха мақоми санади ҳуқуқӣ дорад ва барои худи ширкати соҳтмонӣ ҳимояи муайянни ҳуқуқӣ фароҳам меорад.

2. Барои соҳтмон иҷозат гирад. Иҷозати соҳтмон мутобиқати ҳучҷатҳои лоихавиро ба талаботи нақшай шаҳрсозии қитъаи замин тасдиқ мекунад.

3. Бақайдгирии ҳуқуқ ба қитъаи замин, ки барои соҳтмони манзил пешбинӣ шудааст.

Тавре дида мешавад, ҳуқуқҳо ба қитъаи замин тибқи қонунгузории миллӣ ба ширкати соҳтмонӣ тааллуқ доранд. Воеан, мавҷудияти ҳуқуқ ба қитъаи замин унсури муайянкунандай гирифтани вазъи «ширкати соҳтмонӣ» мебошад.

Аз нуқтаи назари ҳимояи иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ, назари қонунгузорони Олмон оид ба масъалаи таҳқиқшаванда хеле ҷолиб аст. Дар Олмон моликияти замин ба шаҳрвандон тааллуқ дорад. Тибқи м. 93

Уложении гражданин Олмон¹⁷⁶, хукуки моликият ба манзил хукуки тақсимнашавандай молу мулки ҳиссагай ба қитъай замин ва ҳамаи объектҳои ёрирасон, инчунин майдонҳои умумӣ бо моликияти инфириодии биноҳои истиқоматӣ мебошад.

4. Эъломияи лоиҳаро ба низоми ягонаи иттилоотии соҳтмони манзил пешниҳод намояд. Эъломияи лоиҳа мазмуни шартҳои муҳимми шартномаро пешакӣ муайян мекунад (ҳама ё ҳадди ақал муҳимтаринро), ба эътибори он ва ичрои уҳдадориҳое, ки аз он бармеоянд, таъсир мерасонад¹⁷⁷. Вобаста ба ин, мақсаднок аст, ки ширкати соҳтмонӣ сомонаи интернетии худро ташкил намояд ва дар он эъломияи лоиҳаи худро ҷойгир намояд. Ҳамзамон, дар сомона ширкати соҳтмонӣ бояд пайваста аз рафти корҳои соҳтмонӣ маълумот пешниҳод намояд, ки аз он ҳиссагузорон маълумоти дақиқ пайдо карда тавонанд.

Дар ояндаи наздик бояд коҳиши назарраси шумораи ширкатҳои соҳтмониеро, ки метавонанд талаботи нави қонунгузориро риоя кунанд, интизор шуд; он ширкати соҳтмоние, ки ҳамаи шартҳои шартномавии соҳтмони ҳиссагиро риоя мекунад, дар бозор бοқӣ хоҳад монд¹⁷⁸.

Ширкати соҳтмонӣ бояд эъломияи лоиҳаро дар васоити ахбори омма нашр кунад ё дар шабакаҳои иттилоотию телекоммуникатсионии оммавӣ ҷойгир намояд.

Эъломияи лоиҳа маълумот дар бораи ширкати соҳтмонӣ ва дар бораи лоиҳаи соҳтмонро дар бар мегирад. Он бояд на дертар аз 14 рӯз пеш аз оне, ки ширкати соҳтмонӣ бо аввалин ҳиссагузор шартнома мебандад, пешниҳод карда шавад. Ҳангоми тартиб додани эъломияи лоиҳа ширкати соҳтмонӣ вазифадор аст дар бораи маблағи худ, натиҷаи молиявии соли ҷорӣ ва ҳаҷми ҳисобҳои қарзӣ дар рӯзи интишори эъломияи лоиҳа маълумот пешниҳод кунад. Инчунин вазифадор аст, ки хавфҳои имконпазири молиявӣ ва дигар

¹⁷⁶ Ниг.: Германское гражданское уложение // [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: СПС консультант плюс. (санаси муроҷиат: 01.05.2022).

¹⁷⁷ Ниг.: Харитошин И.И Проектная декларация в составе оснований договора участия в долевом строительстве // Вестник Московского университета МВД. – 2009. – №4. – С. 144-147.

¹⁷⁸ Ниг.: Дементьев В.В. Информация о застройщике – индикатор надежности // Современные социальноэкономические процессы: проблемы, закономерности, перспективы. сборник статей победителей Международной научно-практической конференции.- М.: Изд.-во: Наука и Просвещение, 2017. – С. 21-23.

маълумотҳоро дар татбиқи лоиҳаи соҳтмон нишон диҳанд. Устувории молиявии ширкати соҳтмонӣ аз ҷониби давлат назорат карда мешавад. Дар эъломияи лоиҳа маълумот дар бораи вазъи молиявии ширкати соҳтмонӣ мавҷуд аст ва агар ширкати соҳтмонӣ ҷамъияти саҳомии кушода бошад, пас, он одатан уҳдадор аст ҳисботи солона, инчунин ҳисботи солонаи молиявии худро ошкор кунад.

5. Шартҳои ҷалби маблағҳои ҳиссагузорро тибқи шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ ошкор намояд.

6. Бо дарҳости ҳиссагузор оид ба лоиҳаи соҳтмон маълумоти зеринро пешниҳод намояд: 1) иҷозати соҳтмон; 2) асосноккунии техникий-иктисодии лоиҳаи соҳтмони объекти ҳиссагӣ; 3) ҳулосаи экспертизаи ҳӯҷатҳои лоиҳа; 4) ҳӯҷатҳои лоиҳа; 5) ҳӯҷатҳое, ки ҳуқуқи ширкати соҳтмониро ба қитъаи замин тасдиқ мекунанд; 6) ҳисботи солона, ҳисботи баҳисобигирӣ (молиявӣ) ва ҳисботи аудитӣ дар давраи фаъолияти ширкати соҳтмонӣ. Вале на зиёда аз се соли фаъолияти соҳибкории ширкати соҳтмонӣ тасдиқшуда ё вақте ки ширкати соҳтмонӣ чунин фаъолиятро дар муддати камтар аз се сол дар давраи воқеӣ анҷом диҳад, фаъолияти соҳибкорӣ ё вақте ки ширкати соҳтмонӣ низоми соддашудаи андозбандиро барои дафтари даромад ва ҳарочоти ширкати соҳтмонӣ истифода мебарад.

7. Ҳисоби бонкӣ кушояд. Ширкати соҳтмонӣ ҳуқуқ дорад ҳисоби ҷории ягона дошта бошад. Агар ширкати соҳтмонӣ маблағҳои ҳиссагузоронро барои соҳтани як ё якчанд бинои истиқоматӣ ва ё дигар объектҳои молу мулки ғайриманқул дар доираи якчанд иҷозатномаи соҳтмон ҷалб кунад, чунин ширкати соҳтмонӣ бояд барои ҳар як иҷозатномаи соҳтмон ҳисоби алоҳидаи бонкӣ дошта бошад.

Пас аз ба истифода додани объект ширкати соҳтмонӣ уҳдадор аст:

1. Объекти соҳтмони ҳиссагиро ба санади тасдиқкунандай масоҳати лозима ба ҳиссагузор интиқол диҳад. Ҳангоми вайрон кардани муҳлати шартномавии ба ҳиссагузор супурдани объекти соҳтмони ҳиссагӣ ҳиссагузор аз имзои санади интиқол ё дигар ҳӯҷат дар бораи додани объекти соҳтмони ҳиссагӣ, ширкати соҳтмонӣ аз пардоҳти ноустуворона ба ҳиссагузор, ба

шарте ки ширкати сохтмонӣ уҳдадориҳои худро тибқи шартнома дуруст ичро кунад, озод карда мешавад.

2. Барои ба расмият даровардани бақайдгирии ҳуқуқи моликияти молу мулки ғайриманқул ба ҳаридор шароит фароҳам оварад. Пеш аз имзо кардани санади қабул ширкати сохтмонӣ бояд биноро ба мақоми ваколатдор пешниҳод кунад, ҷараёни коммуникатсия ба биноро таъмин кунад, озмоишҳо гузаронад, шартномаҳоро барои таъмини барқ, об, гармӣ, дигар захираҳо ва ғ., бандад. Пас аз азназаргузаронии бино комиссия дар бораи мутобиқати объект ба ҳуччатҳои лоиҳакашӣ ва қоидаҳои техникий хулоса мебарорад.

Тавре қайд намудем, масъулияти асосии ширкати сохтмонӣ мустақилона ва ё бо ҷалби шахсони дигар сохтани бинои истиқоматӣ ва ё дигар объекти молу мулки ғайриманқул дар муҳлати дар шартнома пешбинишуда мебошад.

Азбаски барои сохтани бинои истиқоматӣ ва ё дигар объекти молу мулки ғайриманқул маҷмуи пурраи корҳо (сохтмони умумӣ, пардозиш, корҳои барқӣ, васлгарӣ, таъмини газ ва гармӣ ва ғ.) лозим аст, ширкати сохтмонӣ, ҷун қоида, паймонкоронро дар бар мегирад, ки бо онҳо уҳдадориҳои мустақили шартномавӣ дорад.

Уҳдадории навбатии ширкати сохтмонӣ додани объекти сохтмони ҳиссагӣ ба ҳиссагузор мебошад. Дар айни замон ширкати сохтмонӣ бояд ин уҳдадориро на дертар аз муҳлати пешбининамудаи шартнома, ки бояд барои ҳамаи иштирокчиёни сохтмони ҳиссагӣ яксон бошад, ичро кунад. Ширкати сохтмонӣ бояд ба он объектҳои сохтмони ҳиссагиро, ки ба як бинои истиқоматӣ, дигар объекти молу мулки ғайриманқул ё ҳамчун як қисми томи бинои истиқоматӣ, ки даромадгоҳи алоҳида бо дастрасӣ ба майдони умумӣ доранд, супорад. Дар сурати вайрон қардани муҳлати ба ҳиссагузор додани объекти сохтмони ҳиссагӣ, ки дар шартнома пешбинӣ шудааст, ширкати сохтмонӣ ба ӯ ноустуворона месупорад.

Ширкати сохтмонӣ уҳдадор аст ба ҳиссагузор объекти сохтмонро, ки сифати он ба шартҳои шартнома, талаботҳои лоиҳавӣ-харҷномавии ҳуччатҳо ва дигар талаботҳо мутобиқ аст, интиқол диҳад.

Илова бар ин, тавре ки В.В. Витрянский қайд менамояд, «ичрои дурусти уҳдадориҳои ширкати соҳтмонӣ на танҳо аз он иборат аст, ки биноҳои истиқоматӣ ё ғайриистиқоматӣ ба ҳиссагузор сари вақт дода шаванд, балки аз он иборат аст, ки объекти мушаххаси соҳтмони ҳиссагӣ бо сифати объект бояд риоя карда шавад ва дар сурати мавҷуд набудани чунин шартҳо дар шартнома талаботи регламенти техниқӣ, ҳуҷҷатҳои лоиҳакашӣ ва техниқӣ, қоидаҳои шаҳрсозӣ, инчуни дигар талаботҳои ҳатмӣ бояд ба инобат гирифта шаванд»¹⁷⁹.

Агар ширкати соҳтмонӣ объекти соҳтмони ҳиссагии дорои сифати номатлубро бунёд кунад, ҳамон оқибатҳо дар шартномаҳои хариду фурӯш рух медиҳанд (м. 543, м. 797 КМ ҶТ). Ин, алалхусус, ҳуқуқи ҳиссагузор аст, ки аз ширкати соҳтмонӣ дар муддати қӯтоҳ бартараф кардани камбудиҳо ё мутаносибан паст кардани нархи шартномавӣ ё ҷуброни ҳарочоти ӯ барои рафъи камбудиҳоро талаб кунад. Дар сурати вайрон кардани талабот ба сифати объекти соҳтмони ҳиссагӣ ё дар муҳлати оқилонаи муқаррарнамудаи ҳиссагузор бартараф накардани камбудиҳои ошкоршуда, ҳиссагузор ҳуқуқ дорад ичрои шартномаро яктарафа рад кунад ва аз ширкати соҳтмонӣ баргардонидани маблаг ва пардоҳти ноустуворонаро талаб намояд.

Мутобиқи муқаррароти қ. 1, м. 1164 КМ ҶТ ширкати соҳтмонӣ уҳдадор аст объекти соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматиро бо назардошти он сифате, ки дар шартҳои шартнома ва талаботи лоиҳавию ҳарҷномавии ҳуҷҷатҳо пешбинӣ шудааст, ба ҳиссагузор пешниҳод намояд.

Дар ҳолати аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ вайрон намудани шартҳои шартнома ва ё талаботи ҳатмии муқаррарнамудаи қисми якуми моддаи мазкур, ки боиси бад шудани сифати объекти соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ гардидааст, ҳиссагузор ҳуқуқ дорад аз ширкати соҳтмонӣ ичрои амалҳои зеринро талаб намояд:

- ройгон бартараф кардани камбудиҳо;
- мутаносибан кам намудани нархи шартнома;

¹⁷⁹Ниг.: Витрянский В.В. Договор строительного подряда и иные договоры в сфере строительства. – Москва, 2005. – С. 59.

– چуброни харочот вобаста ба бартараф намудани камбудиҳо.

Муҳлати кафолати сифати соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ва таҷхизоти технологию муҳандисӣ, ки қисми таркибии объекти соҳтмонӣ мебошанд, дар шартнома муқаррар гардида, наметавонад аз ду сол кам бошад. Муҳлати кафолати сифат аз рӯзи имзои санади қабулу пешниҳоди бинои истиқоматӣ ҳисоб карда мешавад.

Ҳуқуқи моликияти ҳиссагузор ба объекти соҳтмони ҳиссагӣ пас аз гузаштан ба вай бояд ба қайди давлатӣ гирифта шавад. Пас аз ба як ҳиссагузор додани манзил, минбаъд он объекти соҳтмони ҳиссагӣ нест, балки объекти молу мулки ғайриманқул мебошад. Додани манзил аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ ва қабули он аз ҷониби ҳиссагузор тибқи санади интиқол, ки тарафҳо имзо кардаанд ё ҳуҷҷати дигар дар бораи таҳвили объекти соҳтмони ҳиссагӣ пас аз гирифтани иҷозат барои истифодаи объекти молу мулки ғайриманқул амалӣ карда мешавад.

Ҳуқуқи моликияти ҳиссагузор ба объекти соҳтмони ҳиссагӣ дар ҳолате ба миён меояд, ки тарафҳо уҳдадориҳои худро софдилона ичро қунанд, ҳамзамон бақайдгирии чунин ҳуқуқ ба миён меояд. Агар тарафҳо уҳдадориҳои худро ичро накунанд, дар ин ҳолат, агар қарори суд дар бораи эътирофи ҳуқуқи моликият ба ҳиссагузор мавҷуд бошад, пайдоиши ҳуқуқи моликият ба қайд гирифта мешавад.

Яке аз уҳдадориҳои ҳиссагузор пардоҳт кардани нархи шартнома мебошад, ки тавассути пардоҳт дар як вақт ё дар муҳлати муқаррарнамудаи шартнома, ки бо солҳо, моҳҳо ё ҳафтаҳо ҳисоб карда мешавад, пардоҳт карда мешавад.

Дар ин ҳолат вайрон кардани муҳлати пардоҳт аз ҷониби ҳиссагузор барои рад кардани яктарафаи ширкати соҳтмонӣ аз иҷрои шартнома, инчунин барои пардоҳти ноустуворона (чарима) ба ширкати соҳтмонӣ асос мебошад.

Масъала дар он аст, ки агар ҳиссагузор уҳдадории пардоҳти объекти соҳтмони ҳиссагиро ба таври бояду шояд ичро қунад, вай механизми таъсирбахши ба ширкати соҳтмонӣ гумшударо аз даст медиҳад ва ӯро дар

муҳлати муқарраршуда ба интиқоли обьекти соҳтмонии ҳиссагӣ водор соҳта наметавонад. Ғайр аз ин, таъхир дар соҳтмон яке аз мушкилоти асосии соҳтмони ҳиссагӣ мебошад, ки илова бар азиятҳои маънавии ҳиссагузорон ба шаҳрвандон (тарс, хашм, ҳисси нобоварӣ нисбат ба маблағҳои гузошташуда) зиён (масалан, агар як ҳиссагузор барои соҳтмони манзил қарз гирифта бошад, вай бояд барои тамоми муҳлати таъхир аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ фоизи зиёдтар пардохт кунад, зоро то бақайдгирии ҳуқуқи моликият ба манзил бонкҳо одатан фоизи зиёд барои қарзро муқаррар менамоянд) мерасонад.

Чунин ба назар мерасад, ки пардохти нархи шартномавӣ дар як вақт, инчунин пардохти қисмҳои пардохти шартномавӣ бидуни истинод ба марҳилаҳои алоҳидаи кор амали хеле ҳавғонок аст, зоро дар сурати «боз мондани фаъолият»-и соҳтмон ва фурӯши молу мулки ба гарав гузошташуда, маълум аст, ки ҳиссагузор нисбат ба ҳаҷми маблағҳои гузоштаи ў маблағи камтар ҳоҳад гирифт. Инчунин, бояд қайд намуд, ки пардохти нархи шартномавӣ ба маблағи яқдафъаина ё қисм-қисм ҷараёни воқеии соҳтмони объектро, ки марҳила ба марҳила анҷом дода мешавад, инъикос намекунад. Аз ин рӯ, ба назари мо, зарур аст, ки пардохти нархи шартнома ба марҳилаҳои кори иҷрошуда «вобаста» карда шавад.

Дар баробари ин, ширкати соҳтмонӣ ҳуқуқи ба таври яқдафъаина талаб кардани пардохти пурраи нарҳ дар шартномаро надорад. Ҳиссагузор метавонад бо ҳоҳишу иродай ҳуд пурра падохт кардани нарҳ дар шартномаро анҷом дихад.

Пардохти як қисми нархи шартномавӣ пас аз ба итном расидани марҳилаи корҳои иҷрошуда имкон медиҳад, ки масъалаи дигаре, ки дар адабиёти ҳуқуқӣ ба он таваҷҷуҳ шудааст, ҳал карда шавад. Сухан дар бораи ҳуқуқи ширкати соҳтмонӣ дар бораи яктарафа рад кардани иҷрои шартнома дар ҳолати аз ҷониби ҳиссагузор вайрон кардани муҳлати пардохти нарҳ меравад.

Айни замон уҳдадориҳои пеш аз шартномавӣ метавонанд ҳамчун шартҳое муайян карда шаванд, ки иҷрои онҳо барои ширкати соҳтмонӣ

чиҳати бастани шартномаҳои иштироки ҳиссагӣ ва ҷалби маблағ аз иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ зарур аст. Ҳамин тавр, ба шуморай уҳдадориҳои пеш аз шартномавии ширкати соҳтмонӣ инҳоро мансуб доностан мумкин аст: а) ба даст овардани қитъаи замин барои соҳтмони бинои истиқоматӣ ва ё дигар объектҳои молу мулки ғайриманқул дар ин қитъаи замин; б) гирифтани иҷозатномаи соҳтмон; в) интишор, ҷойгиркунӣ ва ё пешниҳоди эъломияи лоиҳа; г) риояи талаботи қонунгузорӣ.

Аз ҷониби ҳиссагузор имконияти қисм ба қисм пардоҳт кардани нархи шартномавиро пас аз ба охир расидани марҳилаҳои соҳтмон қонунгузории амалкунандай маданий кишварҳои хориҷӣ эътироф мекунад. Қонунгузории маданий Австрия муқаррар менамояд, ки ҳангоми пардоҳти қисмҳо тибқи ҷадвал дар асоси шартнома бо як паймонкори соҳтмон «нархи мувофиқа бояд бо пардоҳтҳои даврӣ пардоҳта шавад, ки муҳлати пардоҳт барои ҳар яки он танҳо пас аз ба итмол расидани марҳилаҳои корҳои соҳтмонӣ имконпазир аст (сарҳати 1 фасли 10 Қонуни шартномаҳои пудрати соҳтмон).

Ҳамзамон, қ. 2, м. 10 Қонуни Австрия «Дар бораи шартномаҳои пудрати соҳтмон» пешбинӣ менамояд, ки тибқи шартҳои дар поён овардашуда, ҳадди ақал бояд маблағҳои зерини подош пардоҳта шаванд: 1) то оғози соҳтмон дар асоси иҷозатномаи соҳтмон, ки эътибор пайдо кардааст 30 фоизи музд, агар ҳаридор моликиятро (молу мулки манзилӣ) интиқол диҳад ё 20 фоиз, агар ҳуқуқи соҳтмон дода шавад; 2) аз маблағи боқимондаи подош: 30 фоиз пас аз ба итмол расонидани манзил, 15 фоиз пас аз анҷом ёфтани корҳои васлкунии пешакӣ, 5 фоиз пас аз ба итмол расонидани шиша, 17 фоиз пас аз ба охир расидани корҳои болопӯшӣ ва 3 фоиз пас аз анҷоми тамоми маҷмаа ё бо қабули пешакии мувофиқашудаи бино ё манзил.

Механизми шабех дар ҳуқуқи Англия низ мавҷуд аст ва зарурати назорати соҳтмонро пешбинӣ мекунад, ки ба мақомоти маҳаллӣ ё дигар мақомоти ваколатдор имкон медиҳад, ки корҳои иҷрошударо ба қоидаҳои соҳтмон тасдиқ ва назорат кунанд¹⁸⁰.

¹⁸⁰ Ниг.: Rostron J., Hardly-Pickering R., L. Tatham, L. Wright. Op. cit. – P. 25.

Тачрибай мусбати танзими муносибатҳои шабехи муносибатҳо дар қонунгузории хориҷӣ метавонад ҳамчун такмили қонунгузории миллӣ хизмат кунад. Ҳамзамон, тибқи эроди А.М. Гуляев, «байни қонунҳо оид ба уҳдадориҳо монандии зиёд вуҷуд дорад ва агар дар ҷойҳо ҳусусиятҳои мушаххас мавҷуд бошанд, ин ҳусусиятҳо соҳтори дохилии принсипҳои асосии қонуни уҳдадориҳои маҳалҳои гуногун ва ҳатто давлатҳоро вайрон намекунанд»¹⁸¹.

Пардохти як қисми нарҳи шартномавӣ пас аз ба итмом расидани марҳилаи корҳои иҷрошуда имкон медиҳад, ки масъалаи дигаре, ки дар адабиёти ҳукуқӣ ба он таваҷҷуҳ шудааст, ҳал карда шавад. Сухан дар бораи ҳукуқи ширкати соҳтмонӣ дар бораи яқҷониба рад кардани иҷрои шартнома дар ҳолати аз ҷониби ҳиссагузор вайрон кардани муҳлати пардохти нарҳ меравад.

Ба андешаи В.А. Зюзин ва А.Н. Королев, «дар сурати ба таъхир афтодани иштирокчии соҳтмони ҳиссагӣ, ширкати соҳтмонӣ бояд се моҳ мунтазир шавад ва танҳо пас аз он яктарафа иҷрои шартномаро рад кунад. Масъала дар он аст, ки тамоми ин муддат номуайянӣ дар бораи ҳукуқ ба манзил боқӣ мондааст, ширкати соҳтмонӣ аз маблағгузорӣ маҳрум карда мешавад, инчунин имкони ҷалби як иштирокчии нав ба шартнома барои иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ ба ҷои оне, ки беадолатона амал намудааст, сурат мегирад. Ин қоида метавонад ба он оварда расонад, ки баъзе ширкати соҳтмонӣ нақшаҳои сармоягузории марбут ба насбро дар давраи соҳтмон коҳиш дода, ба ҷамъоварии яқвақтаи пардохтҳо тибқи шартнома гузаранд»¹⁸².

Чунин ба назар мерасад, ки вақте пардохти нарҳи шартномавӣ ба марҳилаи корҳои иҷрошуда «вобаста» мешавад, ширкати соҳтмонӣ имкон дорад, ки гузаштани се моҳро интизор нашавад, агар ҳиссагузор муҳлати пардохти марҳилаи даҳлдорро вайрон кунад. Дар ин ҳолат мумкин аст

¹⁸¹ Ниг.: Гуляев А.М. Проект гражданского уложения. – Киев: типография Импер-го ун-та св. Владимира, 1900. СПС «Гарант». – С. 13.

¹⁸² Ниг.: Комментарий к Федеральному закону «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» (постатейный) (2-е издание, переработанное и дополненное). Зюзин В.А., Королев А.Н. – М.: Юстицинформ, 2007 // СПС «КонсультантПлюс».

муҳлати оқилонаи пардохти марҳилаи кори анҷомшуда муқаррар қара шавад (масалан, як моҳ).

Уҳдадории навбатии ҳиссагузор қабули объекти соҳташудаи ҳиссагӣ аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ баъд аз иҷозати ба истифода додани объект мебошад. Аксар вақт шартномаҳои иштироки ҳиссагӣ бо лаҳзаи қабули объекти соҳтмони ҳиссагӣ уҳдадории пардохти коммуналӣ вобаста аст. Вобаста ба ин, муайян кардан лозим аст, ки ҳиссагузор аз қадом лаҳза уҳдадории пардохти коммуналиро дорад (аз лаҳзаи супоридани объекти соҳтмони ҳиссагӣ ё аз лаҳзаи бақайдгирии ҳуқуқи моликият).

Ба андешаи мо, аз лаҳзаи ба ҳиссагузор додани объекти соҳтмони ҳиссагӣ ваколати моликият ва истифодаи объекти соҳтмони ҳиссагӣ ба ӯ мегузарад ва маҳз ҳиссагузор вазифадор аст, ки аз лаҳзаи қабули объекти соҳтмони ҳиссагӣ пардохти коммуналӣ супорад. Дар ин ҳолат ин уҳдадорӣ барои ҳиссагузор ба миён меояд, новобаста аз он ки ин шарт ба шартнома дохил карда шудааст ё не.

Мувофиқи м. 279 КМ ҶТ, молик ҳуқуқи соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдории молу мулки худро дорад. Аз лаҳзаи имзои санади интиқол, ҳиссагузор, воқеан, молу мулки соҳташударо соҳибӣ мекунад ва истифода мебарад, яъне аз ваколатҳои соҳибмулкӣ истифода бурда, аз ин лаҳза ӯ ҳуқуқ дорад ба мақомоти бақайдгиранда бо ариза дар бораи бақайдгирии давлатии ҳуқуқи худ муроҷиат кунад.

Инчунин, аз лаҳзаи бақайдгирии давлатӣ ҳиссагузор ҳуқуқи ихтиёрдории молу мулки ба ӯ тааллук доштаро ба даст меорад, аммо мавҷуд набудани бақайдгирии давлатӣ набудани ҳуқуқи моликиятро нишон дода наметавонад.

Файр аз ин, уҳдадории пардохти хизматрасонии коммуналӣ ба шахсоне, ки манзилро ҳамчун ҳуқуқи молумулкӣ тибқи шартномаи иҷоратӣ манзил ва бо дигар асосҳои ҳуқуқии пешбинишудаи қонун истифода мебаранд, баробар татбиқ карда мешавад.

Таҳлили қонунгузории мамлакатҳои хориҷӣ дар самти мазкур бешубҳа, барои мукаммал кардани қонунгузории ҶТ, қабул кардани қонунҳои ба

талаботи замон چавобгү, дар сатҳи хуб ва коркардшуда қабул шудани қонун, беҳтар кардани шароити иқтисодӣ ва иҷтимоии аҳолӣ, сайқал додани механизмҳои ҷойдошта дар қонунгузорӣ ва дигар ҷиҳатҳои мусбӣ шароит фароҳам меорад. Дар раванди таҳия намудани лоиҳаи ин ё он қонун истифодаи қонунгузории мамлакатҳои хориҷӣ бояд тарзе сурат гирад, ки таҷрибаи ҷойдоштаи ҳуқуқтатбиққунӣ, манфиатҳои миллӣ, ҳусусиятҳои дарки ҳуқуқ аз ҷониби аҳолӣ ва дигар ҳусусиятҳои хоси низоми ҳуқуқии ҶТ мадди назар карда нашаванд.

2.3. Таъмини ичрои уҳдадориҳои тарафҳо ва масъалаҳои танзими ҳуқуқии онҳо дар шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ

Ҳангоми ба вуҷуд омадани уҳдадории маданий кредитор қӯшиш менамояд, ки манфиатҳои худро бо истифода аз тамоми усулҳои пешбининамудаи қонун ҳимоя кунад. Ҳанӯз дар ҳуқуқи римӣ имконият фароҳам оварда шуда буд, ки кредитор аз ноустуворона, кафолат, гарав ва замонат ҳамчун ҳавасмандгардонии ичрои уҳдадориҳо аз ҷониби қарздор ва баргардонидани зарари ӯ истифода намояд.

Ичрои уҳдадорӣ ба воситаи ноустуворона, гарав, нигоҳ доштани молу мулки қарздор, замонат, кафолати бонкӣ, байъона ва дигар усулҳои пешбининамудаи қонун ё шартнома таъмин шуданаш мумкин аст (қ. 1, м. 380 КМ ҶТ).

Албатта, ҳар як усули таъмини ичрои уҳдадорӣ бояд вобаста аз вазъияти мушаххасе татбиқ карда шавад, ки дар он дараҷаи ҳадди ақали таъсири усули интихобшуда ба қарздор ба миён меояд. Ноустуворона ва замонат ҳамчун усулҳои маъмули таъмини ичрои уҳдадорӣ, дар айни замон чораҳои уҳдадории маданий мебошанд ва аз ин рӯ, онҳо қарздорро ба ичрои уҳдадориҳо таҳти таҳдиҳои татбиқи уҳдадориҳо, ки ҳусусияти воқеӣ доранд, маҷбур менамоянд. Зоро ситонидани ноустуворона ба маблағи муқарраршуда аз кредитор саъии зиёдро талаб намекунад.

Кафолати бонкӣ, замонат ва гарав ба кредитор барои қонеъ гардонидани талаботи ў дар сурати аз ҷониби қарздор вайрон кардани уҳдадориҳои ба зимма гирифташуда кафолатҳои иловагӣ медиҳад. Аҳаммияти гарав ҳамчун як роҳи ичрои уҳдадорӣ кафолати қонеъ гардонидани талаботи кредитор мебошад ва агар қарздор муфлис гардад, қарз аз ҳисоби молу мулки ба гарав гузошташуда пардохта мешавад.

Барои ин дар молу мулки қарздор объекти маҳсус, молу мулки мушаҳҳаси ғайриманқул, пешакӣ чудо карда мешавад, ки маҳсус барои қонеъ гардонидани талаботи кредитор дар ҳолати ичро накардани уҳдадорӣ пешбинӣ шудааст. Ҳамин тариқ, кредитор на ба сухани қарздор, балки ба ашё боварӣ дорад¹⁸³.

Кредитор мутобики ӯҳдадории бо гарав таъмингардида (дорандай гарав) дар ҳолати ичро нашудани ин ӯҳдадорӣ аз ҷониби қарздор барои аз арзиши молу мулки ба гарав гузошташудаи шахсе, ки ин молу мулк ба ў марбут аст (гаравдех) ҷиҳати қонеъ намудани талаботаш нисбат ба дигар кредиторон ҳуқуқи афзалиятнок дорад, ба ғайр аз ҳолатҳои дар қонун муқаррар шуда (м. 385 КМ ҶТ).

Интиҳоби гарав ҳамчун роҳи таъмини манфиатҳои иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ барои ҳимояи манфиатҳои на танҳо ҳиссагузор, балки ширкати соҳтмонӣ низ пешбинӣ шудааст. Ширкати соҳтмонӣ, ки манбаъҳои молиявии худро дорад, барои бунёди бинои истиқоматӣ шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматиро мебандад. Фурӯши манзилҳо дар бинои истиқоматии навсоҳт тавассути шартномаи хариду фурӯш назар ба шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ дар соҳтмон хеле осон ва дар бисёр масъалаҳо боз ҳам фоиданоктар аст (масалан, ташаккули озоди нархи манзилҳои бегона, набудани ноустуворонаи гарон барои вайрон кардани муҳлати соҳтмон ва ғайра).

Ӯҳдадорӣ дар назди ҳиссагузор аз ҳисоби маблағҳои ҷалбшуда бо назардошти зарурати пардохти фоизҳо барои истифодаи ин маблағҳо хеле

¹⁸³ Ниг.: Аюшева С.Д. Правовое значение системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним для защиты интересов участников ипотечного жилищного кредитования // Законодательство. – 2004. – №11. – С. 14-22.

вазнин аст, зеро ин харочоти иловагй барои ширкати сохтмонй арзиши молу мулки сохташавандаро боз ҳам баландтар меқунанд.

Бо мақсади ҳимояи манфиатҳои молумулкии ҳиссагузор ичрои уҳдадориҳои ширкати сохтмонй бояд тибқи ҳама шартномаҳои барои сохтани манзили истиқоматӣ дар асоси иҷозатномаи сохтмон басташуда аз роҳҳои зерин таъмин карда шавад:

- ба гарав гузоштани молу мулк;
- замонат.

Вазифаи асосии ноустуврона таъмини манфиати кредитор аз рӯйи уҳдадорӣ мебошад. Ноустуврона (чарима, пеня) маблағе мебошад, ки тибқи қонун ё шартнома муайян гардидааст ва қарздор вазифадор аст ҳангоми ичро накардан ё ичрои номатлуби уҳдадорӣ, аз ҷумла, дар ҳолати гузаронидани муҳлати ичро онро ба кредитор пардозад. Тибқи талаби пардоҳти ноустуврона кредитор ба исботи зиёни ба ӯ расонидашуда вазифадор намебошад (қ. 1, м. 381 КМ ҶТ). Ичрои баргардонидани ноустуврона ҳам барои ҷуброни зарари субъекти муҳофизатӣ ва ҳам маҷбур кардани вайронкунандада ба ичрои дурусти уҳдадориҳо тавассути гузоштани вазнинии иловагй равона карда шудааст¹⁸⁴.

Барои вайрон кардани баъзе шартҳои шартномаи сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ноустуврона дар асоси қонун пешбинӣ шудааст. Мувоғиқи қ. 1, м. 383 КМ ҶТ кредитор хуқуқ дорад пардоҳти ноустувронаи муайяннамудаи қонун (ноустувронаи қонунӣ)-ро сарфи назар аз он ки дар созишинома уҳдадории пардоҳти он пешбинӣ шудааст ё на, талаб намояд.

Дар қонунгузорӣ барои вайрон кардани қоидаҳои зерини шартномаи сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ бояд ноустувронаи қонунӣ пешбинӣ карда шавад:

- 1) вайрон кардани муҳлати шартномавии ба ҳиссагузор додани объекти сохтмони ҳиссагӣ;

¹⁸⁴ Ниг.: Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. – М.: Волтерс Клювер, 2007. – С. 330.

2) вайрон кардани муҳлати бартараф намудани камбудиҳои объекти соҳтмони ҳиссагӣ, ки ширкати соҳтмонӣ ба шаҳрванд-ҳиссагузор пардоҳт мекунад, то биноҳои истиқоматиро барои эҳтиёҷоти шахсӣ, оилавӣ, хонагӣ ва дигар алоқамандӣ ба даст орад, татбиқи фаъолияти соҳибкорӣ, барои ҳар як рӯзи таъхир ноустуворона дар ҳаҷми муайянкардаи қонунгузорӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон.

Бояд қайд намуд, ки муҳлати интиқоли объекти соҳтмони ҳиссагӣ шарти муҳимми шартнома мебошад. Ҳангоми мавҷуд набудани ишора дар шартнома дар ҳусуси муҳлати додани объекти молу мулки гайриманқул, чунин шартнома басташуда ҳисобида мешавад ва аз ҷониби ҳиссагузор уҳдадориҳои пардоҳт барои ҳуқуқҳои ў ҳамчун ҳиссагузор асос шуда наметавонанд.

Ширкати соҳтмонӣ вазифадор аст манзили истиқоматиро ба ҳиссагузор на дертар аз муҳлати дар шартнома пешбинишуда дихад. Дар сурати вайрон кардани муҳлати шартномавии ба ҳиссагузор супоридани объекти соҳтмони ҳиссагӣ, ширкати соҳтмонӣ ба ҳиссагузор ноустуворона (ҷарима)-ро ба андозаи муайяннамудаи Бонки миллии Тоҷикистон, (дар рӯзи икрои уҳдадорӣ, нархи шартномавӣ барои ҳар як рӯзи таъхир) пардоҳт менамояд.

Уҳдадории пардоҳти ноустуворонае, ки қонун пешбинӣ менамояд, роҳи самараноки ҳавасмандгардонии ширкати соҳтмонӣ барои икрои дақиқи уҳдадориҳои худ оид ба интиқоли саривақтии манзил тибқи шартнома мебошад, зеро он ҷораи ҷавобгарӣ барои вайрон кардани уҳдадориҳо маҳсуб мегардад. Он барои ҳуқуқвайронкунанда ҳусусияти тарбиявӣ ва танзимкунанда дорад ва ҳамзамон, ҷуброни зарари дар натиҷаи вайрон кардани уҳдадориҳо барои ҷабрдида расонидашуда мебошад.

Аз мазмуни м. 361 КМ ҶТ бармеояд, ки муҳлати икрои уҳдадорӣ ё ҳамчун муҳлати икрои уҳдадорӣ ё санаи тақвимиро, ки дар он бояд шартнома икро карда шавад, муайян кардан мумкин аст. Тарафҳо дар шартнома усули таъини муҳлати интиқоли объекти соҳтмонро мустақилона муайян мекунанд.

Дар илми хуқуқи маданӣ дар бораи муайян кардани муҳлати интиқоли объекти соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ягонагие вучуд надорад. О.Г. Ершов қайд мекунад, ки муҳлати шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ аз ҷониби тарафҳо на бо фосилаи дақиқи вақт, балки бо санаи тақрибан ба истифода додани объект пешбинӣ шудааст¹⁸⁵.

Д.А. Соболев чунин мешуморад, ки ҳангоми бастани шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ҳиссагузор бояд таърихи дақиқи қабули объекти соҳтмони ҳиссагиро донад ва ширкати соҳтмонӣ вазифадор аст бинои истиқоматии соҳташавандаро ба истифода супорида он бояд бо санаи тақвимӣ муайян карда шавад¹⁸⁶. Муқаррар кардани муҳлати дақиқи шартнома ба иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ имкон медиҳад, ки раванди соҳтмонро пайгири ӯ кунанд¹⁸⁷.

Муҳлати додани объектҳои соҳтмони ҳиссагӣ аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ бояд барои ҳамаи ҳиссагузорон якхел муқаррар карда шавад. Дар баробари ин, А.А. Маковская қайд менамояд, ки агар муҳлати интиқоли объект бо санаи тақвимӣ муайян шуда бошад ва барои ҳамаи шартномаҳои соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ яксон бошад, барои ширкати соҳтмонӣ интиқоли объектҳои соҳтмони ҳиссагӣ амалан ба ҳамаи иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ осон наҳоҳад буд¹⁸⁸.

Нуктаи мубоҳисавӣ ва баҳснок дар амалияи татбиқи хуқуқ масъалаест, ки оё имкон дорад андозаи ноустуворона кам карда шавад. Таҳлили таҷрибаи судӣ имкон медиҳад хулоса баровард, ки судҳо дар бораи андозаи коҳиш додани ноустуворона яқдилона фикр намекунанд. Мувофиқи м. 384 КМ ҶТ, агар ноустуворонаи пардохтшаванд ошкоро ба оқибати вайрон кардани уҳдадорӣ баробар набошад, суд ҳуқуқ дорад ноустуворонаро кам кунад.

¹⁸⁵ Ниг.: Ершов О.Г. О существенных условиях договора участия в долевом строительстве // Право и экономика. – 2007. – №3. – С. 36.

¹⁸⁶ Ниг.: Соболев Д.А. Срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участникам долевого строительства // Правовые проблемы укрепления российской государственности. – 2009. – №2. – С. 52-54.

¹⁸⁷ Ниг.: Тархова О.Ю. Срок как одно из существенных условий договора долевого участия в строительстве // Гуманитарные и социально-экономические науки. – 2006. – №6. – С. 84-88.

¹⁸⁸ Ниг.: Маковская А.А. Договор участия в долевом строительстве // Хозяйство и право. – 2005. – №5. – С. 37.

Ба андешаи Э.С. Лисенко, «арзиши қоидаҳои ситонидани ноустуворонаро фаъолияти амалии судҳо коҳиш медиҳад, ки ҳангоми баррасии парвандаҳои ситонидани ноустуворона барои аз даст додани муҳлати шартномавии таҳвили объекти соҳтмони ҳиссагӣ, ҳаҷми ноустуворонаи эълонкардаи иштирокчии соҳтмони ҳиссагиро якчанд маротиба кам кунад. «Ноустуворонаро дар ҳолатҳои истиснӣ ва бо дарҳости судшаванда бо нишон додани сабабҳои ҳатмии он, ки суд коҳиш додани қарорро вобаста аз дараҷаи иҷрои судшаванда имконпазир меҳисобад, кам кардан мумкин аст¹⁸⁹.

Дар амал чунин вазъияте ба амал омада метавонад, ки ҳиссагузор, ки нисбат ба ширкати соҳтмонӣ оид ба ситонидани ноустуворона дар ҳолати мавриди назар даъво гузоштааст, аҳаммият доранд ва ширкати соҳтмонӣ дар вакти ҳалли суд объектро ба истифода надодааст ва биноро ба ҳиссагузорон пешниҳод накардааст. Дар ин ҳолат қонеъгардонии талаботи баъзе даъвогарон метавонад ба муфлисии ширкати соҳтмонӣ ва дар натиҷа ба мушкилоти ба дигар иштирокчиёни соҳтмон додани объектҳои соҳтмон оварда расонад.

Асоси дигари ситонидани ноустуворонаи қонунӣ вайрон кардани муҳлати бартараф кардани камбудиҳои объекти соҳтмони ҳиссагӣ аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ мебошад. Муҳлати кафолат барои объекти соҳтмон, ҳамчунин таҷхизотҳои технологӣ ва муҳандисӣ, ки ба таркиби объекти соҳтмон дохил мешаванд, дар шартнома муқаррар мегардад ва наметавонад аз ду сол кам бошад. Муҳлати кафолат аз рӯзи имзои санади қабулу интиқоли объекти соҳтмон ҳисоб карда мешавад.

Ҳангоме ки тибқи қонунҳо, шартнома ё тибқи анъанаҳои муомилоти корӣ аз ҷониби паймонкор ба фармоишгар додани кафолати сифати кор пешбинӣ шуда бошад, паймонкор вазифадор аст ба фармоишгар дар тӯли тамоми муҳлати кафолат натиҷаи кореро, ки бояд ба талаботи қ. 1, м. 794 КМ ҶТ мутобиқ бошад, супорад. Кафолати сифати натиҷаи кор, агар дар

¹⁸⁹ Ниг.: Лысенко Е.С. Проблема определения размера неустойки в договоре долевого участия строительства недвижимости с участием граждан при нарушениях застройщиком сроков сдачи объекта // Вестник ВЭГУ. – 2014. – №5. – С. 32-38.

шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, ба ҳамаи он чизе, ки натиҷаи корро ташкил медиҳад, татбиқ мегардад (м. 795 КМ ҶТ).

Мувофиқи м. 19 Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳимояи хукуқи истеъмолқунандагон» аз 9 декабря соли 2004, №72 истеъмолқунанда ҳуқуқ дорад нисбати нуқсони мол талаботи пешбининамудаи м. 18 Қонуни мазкурро ба шарте ки он дар давоми муҳлати кафолат ё муҳлати коршоямии мол, ки истеҳсолқунанда муайян кардааст, ошкор гардида бошад, ба фурӯшанда ё истеҳсолқунанда пешниҳод намояд.

Нисбати моле, ки муҳлати кафолат ё муҳлати коршоямиаш муқаррар нагардидааст, агар нуқсони мол дар муҳлати мувофиқ, валие дар давоми ду соли фурӯхта шуданаш ошкор гардида бошад ва агар қонун ё шартнома муҳлати дарозеро пешбинӣ накарда бошанд, истеъмолқунанда ҳуқуқ дорад талаботи мазкурро пешниҳод кунад. Агар дар шартнома тартиби дигар пешбинӣ нагардида бошад, муҳлати кафолати мол аз рӯзи ба истеъмолқунанда фурӯхта шуданаш ҳисоб карда мешавад. Агар рӯзи фурӯхтани молро муайян кардан ғайриимкон бошад, он аз рӯзи истеҳсоли мол ҳисоб карда мешавад.

Ба мақсад мувофиқ будани шомили муҳлати кафолат ба категорияи «шартҳои муҳим» дар ҳуқуқи маданий зери шубҳа гузошта шудааст. Ба назари мо, бесабаб нест, ки Е.П. Гладнева чунин мешуморад, ки ин гуна шомилкунӣ номувофиқ аст, дар қонун арзиши муҳлати кафолат 5 солро бо ёрии меъёри иҷозатдиҳанда муайян кардан коғист¹⁹⁰. Муҳлати кафолатро аз шартҳои муҳимми шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ хориҷ кардан мувофиқи мақсад аст, зоро муҳлати кафолат муҳлати татбиқи ҳукуқҳои маданий мебошад¹⁹¹.

Барои муносибатҳо оид ба соҳтмони ҳиссагӣ андозаи зиёдтари муҳлати кафолат муқаррар карда шудааст. Муҳлати кафолати дарозкарда бо мураккабии техникии объекти молу мулки ғайриманқул ва объекти соҳтмони

¹⁹⁰ Ниг.: Гладнева Е.П. К вопросу о сроках в договоре участия в долевом строительстве // Вестник Тамбовского университета. – 2014. – №12(140). – С. 194. С. 193-197.

¹⁹¹ Ниг.: Харитошин И.И. Договор участия в долевом строительстве: гражданско-правовые вопросы квалификации и применения: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 142.

ҳиссагӣ шарҳ дода мешавад. Далел он аст, ки камбудиҳои имконпазир метавонанд ҳангоми корҳои соҳтмонӣ пинҳон карда шуда, ва дар ҷараёни қабул ошкор карда нашаванд¹⁹².

Ҳиссагузор ҳуқуқ дорад нисбат ба ширкати соҳтмонӣ вобаста ба сифати номатлуби объекти соҳтмони ҳиссагӣ бо зикри камбудиҳои ошкоршуда ба суд муроҷиат кунад ё ба таври ҳаттӣ дაъво пешниҳод намояд, ба шарте, ки агар ин камбудиҳои ҳангоми давраи кафолат муайян карда шаванд. Ширкати соҳтмонӣ вазифадор аст, ки камбудиҳои ошкоршударо дар муҳлати бо ҳиссагузор мувофиқашуда бартараф намояд.

Дар натиҷаи таҳлили ноустуворона ҳамчун тарзи таъмини иҷрои уҳдадориҳои иштирок дар соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ хулосаҳои зайлро манзур кардан имконпазир аст:

1. Асосҳои ситонидани ноустуворонаи қонунӣ инҳоянд: аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ вайрон кардани муҳлати интиқоли объекти ҳиссагии дар қонун пешбинишуда; вайрон кардани муҳлати бартараф намудани камбудиҳои объекти соҳтмони ҳиссагӣ аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ.
2. Дар сурати вайрон кардани муҳлати ба ҳиссагузор додани объекти соҳтмони ҳиссагӣ, ширкати соҳтмонӣ ба ҳиссагузор ба андозаи дар ҳаҷми пешбинишуда ноустуворона (ҷарима) месупорад.
3. Муҳлати додани объекти молу мулки гайриманқул аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ бояд ҳамчун муҳлате муайян карда шавад, ки дар давоми он ширкати соҳтмонӣ уҳдадор аст объекти соҳтмони ҳиссагиро ба ҳиссагузор супорад.
4. Уҳдадории пардоҳти ноустуворона ба ҳиссагузор аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ ба миён меояд, новобаста аз он ки ширкати соҳтмонӣ уҳдадории супоридани объектро баъдан иҷро кардааст ё не.
5. Ноустуворона мумкин аст дар ҳолатҳои истиснӣ ва бо дарҳости ҷавобгар бо зикри ҳатмии сабабҳои он ки суд коҳиш додани андозаи ноустуворонаро вобаста аз дараҷаи иҷрои уҳдадориҳои ҷавобгар, ҳаҷми

¹⁹² Ниг.: Гладнева Е.П. К вопросу о сроках в договоре участия в долевом строительстве // Вестник Тамбовского университета. – 2014. – №12(140). – С. 195.

воқеи заари дар натиҷаи ин вайронкунӣ расонидашуда ва ғ. имконпазир медонад, кам карда шавад.

Баъзе олимон боварӣ доранд, ки гарав ва замонат дар робита бо муносибатҳои соҳтмони ҳиссагӣ бесамар мебошанд. Масалан, Э.Н. Горбунова қайд меқунад, ки ин усулҳои муҳофизат интиқоли молу мулки ғайриманқулро таъмин карда наметавонанд, зоро на ширкати сургута ва на бонк бино ё дигар объекти манзилро барои ширкати соҳтмонӣ ба итном намерасонанд, аммо дар асл танҳо пули ҷуброншудаи соҳтмонро ҷуброн меқунанд¹⁹³.

Гарав ҳамчун тарзи таъмини ичрои уҳдадориҳо барои ширкати соҳтмонӣ аз рӯйи қонун ба миён меояд. Дар илми ҳуқуқи мадани гарав, ки на бар асоси шартномаи тарафҳо, балки бар асоси меъёрҳои диспозитивии қонун ба миён меояд, гарави қонунӣ номида мешавад.

Гарав нисбат ба дигар усулҳои таъмини ичроиши уҳдадориҳо бартарӣ дорад, аксар вақт ҳуқуқи истифодаи қитъаҳои замин ва дигар молу мулки ғайриманқул ҳамчун гарав қабул карда мешаванд.

Бо мақсади таъмини ичрои уҳдадориҳои ширкати соҳтмонӣ аз лаҳзаи бақайдгирии давлатии шартнома ҳиссагузорон (гаравгирон) барои соҳтани бинои истиқоматӣ ва ё дигар объекти молу мулки ғайриманқул, ки он объектҳои соҳтмони ҳиссагӣ, қитъаи заминро фарогир аст, дар бар мегирад. Ҳамин тарик, ҳар як иштирокчии шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ҳангоми бақайдгирии шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ба гарав гузоштани ҳуқуқи ширкати соҳтмонӣ ба қитъаи замин ва объекти молу мулки ғайриманқуле, ки дар он сохта шудааст, мегардад ва ширкати соҳтмонӣ гаравдех бошад. Дар байни гаравгир ва ҳиссагузор муносибатҳои алоҳидаи мустақили ипотека мавҷуд нестанд ва ҳамаи ҳиссагузорон шахсоне мебошанд, ки бо гаравдех дар муносибати ипотекӣ қарор доранд¹⁹⁴.

¹⁹³ Ниг.: Горбунова Е.Н. Правовое регулирование прав участников долевого строительства: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2014. – С. 9.

¹⁹⁴ Ниг.: Кузьмина О.А. Правовое регулирование долевого участия в строительстве многоквартирного дома // Закон. – 2013. – №9. – С. 137.

Гарав инҳоро пешбинӣ мекунад: 1) баргардонидани маблағхое, ки ҳиссагузор гузоштааст; 2) пардоҳт ба иштирокии соҳтмони ҳиссагии маблағҳои пулий, ки ба ӯ ҷуброни зиён ва ё ҳамчун ноустуворона (пеня, ҷарима) бинобар иҷро накардан, ба таъхир афтонидан ё дигар иҷрои номатлуби уҳдадории интиқоли маблағи объекти соҳтмони ҳиссагӣ ва дигар ашёе, ки тибқи шартнома ва ё қонун ба ӯ тааллук доранд, муқаррар мешавад.

Ба ақидаи баъзе олимон, ки андеша доранд иҷроқунандаи уҳдадориҳои асосии худ дар назди ҳиссагузор бо гарави қонунӣ таъмин карда намешавад, розӣ шудан душвор аст¹⁹⁵. Гарав тибқи қонун ба миён омадааст, аммо он амали ширкати соҳтмонии бевиҷонро дар бораи ихтиёрдории номуносиби маблағҳои ҳиссагузорон манъ намекунад¹⁹⁶. Ин нуқтаи назари олимон комилан одилона аст, ҳадафи бастани шартнома бо ҳиссагузор ҳариди манзил аст, на баргардонидани пул.

Масъалаи омӯзиши гарав дар робита бо муносибатҳои соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ сазовори таваҷҷуҳ аст. Предмети гарав қитъаи замине мебошад, ки ба ширкати соҳтмонӣ бо ҳуқуқи истифода тааллук дорад, инчунин объектҳои молу мулки ғайриманқули дар ин қитъа соҳташаванда мебошад.

Дар байни олимон оид ба объекти гарав андешаҳои зиёд ба миён омадаанд. Агар предмети гарав қитъаи замин бошад, пас татбиқунандагони ҳуқуқ ягон мушкилӣ надоранд. Тибқи м. 279 КМ ҶТ, молик ҳуқуқи соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдории молу мулкро дорад, аз ин рӯ, дар амал бо чунин гарав ҳеч мушкиле вуҷуд надорад. Агар мавзуи гарав ҳуқуқи ба иҷора додани қитъаи замин бошад, пас, ба андешаи баъзе олимон, иҷорагир субъекти ҳуқуқҳои маҳдуди ашёй мебошад. Бинобар ин, тибқи м. 681 КМ ҶТ барои ба

¹⁹⁵ Ниг.: Маковская А.А. Ипотека в силу закона при долевом строительстве // Хозяйство и право. – 2005. – №9. – С. 13.; Бычков, А.С. Защита от недобросовестного застройщика // ЭЖ-Юрист. – 2013. – №48. – С. 16.; Чернякова С.А. Защита прав граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирного дома // Сервис в России за рубежом. – 2014. – №9(56). – С. 171-186.

¹⁹⁶ Ниг.: Ершов О.Г. Обеспечение исполнения обязательств застройщика поручением банка // Нотариус. – 2011. – №4. – С. 12. 8-12.

гарав гирифтани ҳуқуқи ичора розигии сохибмулкро гирифтан зарур аст. Як қатор олимон ин мавқеъро дастгирӣ мекунанд¹⁹⁷.

Аммо дар ин маврид андешаҳои олимон тақсим шуданд. А.А. Маковская зикр мекунад, ки «молик (ичорадех)-и қитъаи замин бо роҳи ба ичора додани он ба ширкати соҳтмонӣ барои соҳтани объекти даҳлдори молу мулки гайриманқул ва ба ин васила ба ширкати соҳтмонӣ шартномаҳои соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматиро бастааст, ки боиси ипотекаи ҳуқуқи ичора мегардад»¹⁹⁸. Як қатор олимон мавқеи шабехро дастгирӣ мекунанд¹⁹⁹.

Масъалаи баҳсталаб ин аст, ки оё объекти соҳтмони нотамом ҳамчун предмети ипотека баррасӣ мегардад ё не. Объекти соҳтмони нотамом гӯё предмети тасаввуршудаи гарав ҳисобида мешавад, дар вақти оғози соҳтмон чунин объект вучуд надорад. Ширкати соҳтмонӣ бояд аввал моликияти соҳтмони нотамомро ба қайди давлатӣ гирад²⁰⁰.

Ширкати соҳтмонӣ вазифадор аст, ки моликияти объекти соҳтмони нотамомро дар ҳолати мавҷуд будани асосҳои ситонидан аз молу мулки ба гарав гузошташуда ба қайд гирад. Агар ширкати соҳтмонӣ аз бақайдгирии давлатии моликияти объекти соҳтмони нотамом саркашӣ қунад, бақайдгирии давлатии моликият ба чунин ашё дар асоси қарори суд, ки бо талаби ҳиссагузор оид ба ситонидан аз ҳисоби предмети гарав қабул шудааст, сурат мегирад.

Тибқи муқаррароти дар боло зикргардидаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қонунгузор эътироф кардани объекти соҳтмони нотамомро ҳамчун предмети гарав имконпазир мешуморад, аммо танҳо пас аз бақайдгирии давлатии моликияти ширкати соҳтмонӣ ба объекти молу мулки гайриманқул.

Масъалаи пайдоиш ва қатъи ҳуқуқи гарав ба объекти соҳтмони ҳиссагӣ ҳалношуда бοқӣ мемонад, вақте ки ҳуқуқи ба гарав гузоштани қитъаи замин

¹⁹⁷ Ниг.: Тархова О.Ю. Договор долевого участия в строительстве как основание возникновения права собственности на жилое помещение: дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2006. – С. 29.; Бобровникова М.А. Договор участия в долевом строительстве // Журнал российского права. – 2006. – №1. – С. 161.

¹⁹⁸ Маковская А.А. Ипотека в силу закона при долевом строительстве // Хозяйство и право. – 2005. – №9. – С. 21.

¹⁹⁹ Ниг.: Чернякова С.А. Защита прав граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирного дома // Сервис в России за рубежом. – 2014. – №9(56). – С. 171-186.; Кузнецов А.П. Банкротство застройщика: теория и практика защиты прав граждан – участников строительства. – М.: Статут, 2015. – С. 69.

²⁰⁰ Ниг.: Степина Н.П. Залог как способ обеспечения финансирования застройщика при строительстве жилых и нежилых помещений // Современное право. – 2008. – №8. – С. 3-8.

аз лаҳзаи бақайдгирии давлатии шартномаи якуми соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ба вучуд омадааст. Тибқи ақидаи баъзе олимон, ҳиссагузор аз лаҳзаи ба истифода додани бинои истиқоматӣ ҳуқуқ дорад замини наздиҳавлигӣ ва объекти соҳтмони ҳиссагиро, ки моликияти умумии бинои истиқоматӣ, инчунин қитъаи заминро дар бар мегирад, истифода намояд²⁰¹.

Масъалаи навбатии баҳсталаб дар амалияи истифодаи қоидаҳои гарав масъалаест, ки чӣ гуна заминаҳои ситониш аз ҳабс дар қитъаи замин ва объекти соҳтмони нотамом, ки предмети гарав мебошанд ва ихтилофи манфиатҳои байни иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ ҳал карда шаванд, зеро баъзехо меҳоҳанд объекти соҳтмони ҳиссагӣ ба даст оранд, дигарон баргардонидан ва ҷуброни зарарро²⁰². Ба андешаи мо, ба ҳалли ин масъала дараҷаи омодагии объект таъсир мерасонад: ҳар қадар омодагӣ зиёд бошад, эҳтимолияти он аст, ки ҳиссагузорон барои дар шакли натура гирифтани объекти соҳтмони ҳиссагӣ қарор қабул мекунанд.

О.Ю. Тархова пешниҳод мекунад, ки «дар сурати аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ вайрон кардани уҳдадориҳои худ оид ба ситонидан аз ҳабси молу мулки ба гарав гузашташуда пас аз баргузории маҷлиси ҳамаи гаравгирон (саҳмдорон), ки дар он қарори минбаъда қабул карда мешавад, тақдири предмети ипотека (ситонидан аз он ё интизор шудани анҷоми соҳтмон) ҳал карда мешавад»²⁰³.

Ба андешаи мо, ин роҳи ҳалли масъала нест. Баргузории маҷлис усули гаронарзиш аст, гузашта аз ин, на ҳама ҳиссагузорон ҳузури худ ё ҳузури намояндаро дар маҷлис таъмин карда метавонанд (масалан, ҳиссагузор дар маҳалли дигар). Мушкилот метавонад набудани бино барои баргузории маҷлис (ичораи утоқ ҳарочоти иловагиро талаб мекунад) ва дигар масъалаҳои ташкилӣ бошад.

Қабули қарор дар бораи тақдири ипотека муқаррар кардани муҳлате, ки дар давоми он аз иштирокчиён талаб карда мешавад, ки бо нишон додани

²⁰¹ Ниг.: Яблочкина Е.А. Проблемы и способы совершенствования законодательства в сфере долевого участия в строительстве // Закон. – 2013. – №7. – С. 67.

²⁰² Ниг.: Степина Н.П. Залог как способ обеспечения финансирования застройщика при строительстве жилых и нежилых помещений // Современное право. – 2008. – №8. – С. 3-8.

²⁰³ Ниг.: Тархова О.Ю. Договор долевого участия в строительстве как основание возникновения права собственности на жилое помещение: дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2006. – С. 195.

фикри худ ариза фиристанд, пас аз ба охир расидани мухлати муқарраршуда барои пешниҳоди ариза, коркарди фикру ақидаҳо ва интихоби он роҳе, ки шумораи бештари овозҳои ҳиссагузорон дар пурсиш ба даст овардааст. Ҳиссагузороне, ки дар пурсиш ширкат накардаанд, вазифадоранд қарори қабулшударо ичро кунанд.

Ичрои уҳдадориҳои ширкати соҳтмонӣ дар бораи ба ҳиссагузор супурдани биноҳои истиқоматӣ тибқи ҳама шартномаҳои барои соҳтани бинои истиқоматӣ ва ё дигар объекти молу мулки ғайриманқул дар асоси иҷозатномаи соҳтмон ва дар якҷоягӣ бо гарав гузошташуда қаблан бо интихоби ширкати соҳтмонӣ бо яке аз роҳҳои зерин таъмин карда шуда буд:

- 1) замонати бонкӣ;
- 2) сугуртаи ҷавобгарии маданий ширкати соҳтмонӣ барои ичро накардан ё ичро номатлуби уҳдадориҳо ба ҳиссагузор тибқи шартномаи сугурта.

Дар асоси талаботи м. 1163 КМ ҶТ ширкати соҳтмонӣ ҳуқуқ дорад таваккали ҷавобгарии маданию ҳуқуқии худро барои ичро накардан ё ба таври номатлуб ичро намудани уҳдадориҳои соҳтани объекти соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ сугурта намояд. Сугуртаи ҷавобгарии маданию ҳуқуқии ширкати соҳтмонӣ тибқи қонунгузорӣ амалӣ карда мешавад.

Дар доираи ин таҳқиқот мо замонати бонкиро ҳамчун роҳи таъмини ичрои уҳдадориҳои ширкати соҳтмонӣ ва роҳи пешгирии умумии ҳифзи табииати ҳуқуқии хусусӣ муфассал баррасӣ хоҳем кард. Усули таъмини ичрои уҳдадориҳо шарти муҳимми шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ мебошад.

Тибқи шартномаи замонат зомин уҳдадор мешавад, ки дар назди кредитори дигар шахс барои пурра ё қисман ичро намудани уҳдадориҳои он ҷавобгар бошад (м. 418 КМ ҟТ).

Моҳияти замонат аз он иборат аст, ки шаҳси сеюм – зомин ба зиммаи худ уҳдадорӣ қабул мекунад, ки дар назди кредитори дигар шахс барои аз ҷониби қарздор ичрои накардани уҳдадориҳо масъулиятро ба зимма мегирад. Танҳо талаботи воқеӣ бо замонат таъмин карда мешавад.

Шартномаи замонат характери яктарафа, консенсуалий ва бемузд дорад. Ҳачм ва моҳияти ҷавобгарии зомин аз мазмуни шартномаи замонат вобаста мебошад. Аз ҷумла, зомин шарт карда метавонад, ки танҳо қарзи воқеиро пас мегардонад (на зарар ва на ноустуворона). Ин шартнома дар зери хатари беътибор шудан ба таври хаттӣ баста мешавад²⁰⁴.

Бояд қайд намуд, ки ҳангоми ичро накардан ё ба таври номатлуб ичро намудани уҳдадории бо замонат таъминкарда, агар бо қонунгузорӣ ё шартнома масъулияти иловагии зомин пешбинӣ нашуда бошад, қарздору зомин дар назди кредитор муштарак ҷавобгар мебошанд. Ба зомини уҳдадориашро икронамуда ҳукуқи кредитор оид ба ин уҳдадорӣ ва ҳукуқи марбути кредитор ҳамчун гаравгир дар он ҳачме, ки зомин талаботи кредиторро қонеъ намудааст, мегузарад.

Қарздоре, ки уҳдадории бо замонат таъминшударо ичро кардааст, вазифадор мебошад, ки фавран зоминро аз ин хусус огоҳ намояд. Дар акси ҳол, зомине, ки уҳдадориашро дар навбати худ ичро кардааст, ҳукуқ дорад аз кредитор маблағи беасос гирифтаашро рӯёнад ё ба қарздор талаботи регрессивӣ пешниҳод намояд. Дар ин ҳолат, яъне дар ҳолати ба қарздор пешниҳод намудани даъвои регрессӣ қарздор метавонад аз кредитор танҳо маблағи беасос гирифтаашро рӯёнад. Ба таври даҳлдор ичро шудани уҳдадорӣ асоси қатъ гаштани замонат ҳам мешавад. Аммо ин роҳи ягонаи қатъи замонат намебошад.

Барои фахмидани сабабҳои чунин усули баландсифати таъмини ичрои уҳдадориҳо замонат ҳамчун роҳи ҳимояи ҳукуқии соҳибони ҳиссаҳо кор накардан, онро бодиққаттар омӯхтан лозим аст. Ичрои уҳдадориҳои ширкати соҳтмонӣ дар мавриди ба ҳиссагузор тибқи шартнома дар бораи иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ додани бинои истиқоматӣ метавонад бо замонати бонкӣ барои ичро накардан ё ичрои номатлуби уҳдадориҳо оид ба интиқоли биноҳои истиқоматӣ таъмин карда шавад. Замонат вақте татбиқ карда мешавад, ки агар шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ бо

²⁰⁴ Ниг.: Соҳибов М.М., Саидов Ҳ.М., Ҳочамуродов Д.Г., Бобохонов Ҳ.З. Ҳукуқи шартномавӣ / Зери таҳрири Ғаюров Ш.К. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 93.

иштирокчии якуми соҳтмони ҳиссагӣ нисбат ба объектҳои молу мулки гайриманқул то санаи бақайдгирии давлатии он баста шуда бошад.

Зомин тибқи шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ танҳо як бонк буда метавонад, ки бояд ба талаботи кофии баланд ҷавобгӯ башад.

Таърифи дар қонуни пешбинишудаи бонк ҳамчун зомин ва шахси возеҳи пардохтпазирӣ ҳавфи зиён барои иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагиро дар ҳолати иҷро накардани уҳдадориҳои худ кам мекунад²⁰⁵. Шартномаи замонат пеш аз бақайдгирии давлатии шартнома баста мешавад ва бояд масъулияти субсидиарии зоминро дар назди ҳиссагузор тибқи уҳдадории ширкати соҳтмонӣ дар бораи додани бинои истиқоматӣ пешбинӣ намояд.

Ҷавобгарии субсидиарии кафил аз рӯйи уҳдадориҳои ширкати соҳтмонӣ, ки қонун муайян кардааст, имкон медиҳад, ҳимояи ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунии ҳиссагузор ба қадри кофӣ кафолат дода шавад, ки дар сурати мавҷуд будани асос барои пешниҳоди талабот нисбат ба ширкати соҳтмонӣ, метавонад ба кафил (бонк) пурра талаботро пешниҳод кунад²⁰⁶.

Хусусияти замонат дар муносибатҳои соҳтмони ҳиссагӣ вайрон кардани модели классикии замонат мебошад. Тибқи мавқеи ҷонибҳо замонат дар соҳтмони ҳиссагӣ аслан замонат нест. Аз рӯйи м. 420 КМ ҶТ, ҳангоми иҷро на намудан ё иҷрои номатлуби бо замонат таъмин кардани уҳдадорӣ зомин ва қарздор, агар қонун ва ё шартномаи замонат масъулияти субсидиарии зоминро пешбинӣ накарда бошанд, дар назди кредитор муштарак ҷавобгар мебошанд.

Шартномаи замонат аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ (қарздор) бо бонк баста мешавад, на ҳиссагузор. О.Р. Идрисов пешниҳод мекунад, ки ин мушкилӣ бояд ҳал карда шуда, бо иштироки бонк, ширкати соҳтмонӣ ва ҳиссагузор шартномаи замонат баста шавад²⁰⁷.

²⁰⁵ Ниг.: Романенкова Н.Д. Правовой статус застройщика по договору участия в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости: дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2009. – С. 188.

²⁰⁶ Ниг.: Романенкова Н.Д. Асари ишора шуда. – С. 189.

²⁰⁷ Ниг.: Идрисов О.Р. Некоторые проблемы обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору участия в долевом строительстве. Научные достижения и успехи в области юриспруденции: сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. – Краснодар, Эвенис, 2016. – С. 11-13.

Ба ақидаи О.Г. Ершов, дар чунин шароит маънои принсипи озодии шартнома гум мешавад, ки он имкон медиҳад-тарафҳо тибқи салоҳиди худ контрагентро интихоб намоянд²⁰⁸. Файр аз ин, мутобиқи қ. 2, м. 420 КМ ҶТ агар дар шартномаи замонат тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, зомин дар назди кредитор баробари қарздор, аз ҷумла, дар пардоҳти фоиз, ҷуброни ҳарочоти судӣ оид ба рӯёнидани қарз ва дигар зиёни ба кредитор дар натиҷаи уҳдадориро иҷро нанамудан ё номатлуб иҷро кардани қарздор расидааст, ҷавобгар мебошад.

Масъалаи кафолати иловагӣ хеле ҷолиб аст. Тавре ки аз мавқеи аксарияти олимон бармеояд, усулҳои таъмини иҷрои уҳдадориҳо (замонат) аломати аксессорӣ доранд, на мустақилият²⁰⁹. Файр аз ин, қонунгузор дар қ. 1, м. 424 КМ ҶТ муайян кардааст, ки замонат бо қатъи уҳдадории таъминнамудааш, инчунин дар ҳолати тағиیر ёфтани ин уҳдадорӣ, ки боиси афзудани масъулият ё бидуни розигии зомин ба ӯ дигар оқибатҳои номусоид меорад, қатъ мегардад.

Вобаста ба гуфтаҳои боло, дар меъёрҳои қонунгузории амалкунанда, ки муносибатҳои соҳтмони ҳиссагиро ба танзим медароранд, ихтилофот ба амал омадааст. Сухан сари он аст, ки муҳлати замонат бояд аз муҳлати шартномавии ба ҳиссагузор додани объекти соҳтмони ҳиссагӣ на камтар аз ду сол зиёдтар бошад. Дар амал чунин шуда метавонад, ки уҳдадории асосии ширкати соҳтмонӣ ва ҳиссагузор қатъ шудааст, аммо замонат боқӣ мондааст. Барои рафъи чунин фаҳмиши норавшан ва бо мақсади таъмини ҳимояи ҳуқуқи иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ, дароз кардани муҳлати шартномаи замонат ба ҳамон муҳлат дар сурати пайдо шудани зиёд кардани муҳлати аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ додани молу мулк мақсаднок аст.

Дар робита ба ин, А.А. Маковская қайд мекунад, ки иҷрои уҳдадории асосии ширкати соҳтмонӣ дар назди ҳиссагузор (уҳдадории интиқоли бино)

²⁰⁸ Ниг.: Ершов О.Г. Обеспечение исполнения обязательств застройщика поручением банка // Нотариус. – 2011. – №4. – С. 11.

²⁰⁹ Ниг.: Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств: монография. – М., 2002. – С. 4.; Научно-практический комментарий к ГК РФ части 1. – М.: «Статут», 1997. – С. 361.; Ершов О.Г. Обеспечение исполнения обязательств застройщика поручением банка // Нотариус. – 2011. – №4. – С. 9.; Идрисов О.Р. Некоторые проблемы обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору участия в долевом строительстве. Научные достижения и успехи в области юриспруденции: сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. – С. 11-13.

наметавонад бо ипотекаи шартномавӣ ё қонунӣ таъмин карда шавад, зеро ин уҳдадорӣ хусусияти пулӣ надорад²¹⁰.

Дар робита ба ипотекаи манзил олими маъруфи амрикӣ X.W. Чаплин қайд менамояд, ки «ғояи пайдоиши молу мулки ғайриманқул одӣ ва фаҳмо аст. Он дар ҳама давру замонҳо ва дар тамоми тамаддунҳо мавҷуд буд ва мо онро дар ҳама гуна низоми қонуне пайдо карда метавонем, ки медонем»²¹¹.

Ҳамчун яке аз бартариҳои ипотека дар муқоиса бо усулҳои дигари таъмини уҳдадориҳо дар адабиёти ҳуқуқии маданий Олмон диққат ба он равона карда шудааст, ки қитъаи замине, ки ба сифати гарав хизмат меқунад, дар ихтиёри соҳиби он боқӣ мемонад, охирин метавонад аз он фоида ба даст оварад. Ин маблағҳоро барои пардоҳт, пардоҳти қарз ва фоизи он истифода бурдан мумкин аст. Аз тарафи дигар, қарздиҳанда аз масъулиятҳои ҳифз ва идоракунӣ озод аст²¹².

Ҳамзамон, ба фарқ аз соҳтори ипотекаи Тоҷикистон таъсиси ипотека тибқи қонунҳои Олмон амалиёти молумулкию ҳуқуқие мебошад, ки ба иҷрои он равона карда шудааст (*Vollzugsgeshaft*). Он аз амалиёти уҳдадорӣ (*Verpflichtungsgeschäft*), ки асоси онро дорад, ҷудо карда мешавад. Муомилоти ҳатмӣ ва ба ин васила сабаб (*causa*) барои таъсиси ипотека шартнома (аҳд) оид ба таъмин мебошад (*Sicherungsabrede*), ки мувофиқи он соҳиби замин уҳдадор аст ба фоидаи қарздиҳанда (*pactum de hypothecando*) ипотека таъсис дидад. Агар шартномаи таъмин беътибор дониста шавад, ба таъсиси ипотека ин ҳолат таъсир намерасонад, он эътибор дорад.

Дар мавриди худи ғояи гарав он, воқеан, ягон мушкилие ба миён намеорад, аммо ҳангоми муроҷиат ба падидаҳои алоҳидаи гарав мушкилоти ҷиддӣ пайдо мешавад.

Яке аз мушкилот он аст, ки гарав тибқи қонунгузорӣ нисбат ба қитъаи замин, ки дар он соҳтмони бинои истиқоматӣ ва ё дигар объекти молу мулки ғайриманқул анҷом дода мешавад, бидуни розигии соҳиби он ба миён меояд.

²¹⁰ Ниг.: Маковская А.А. Ипотека в силу закона при долевом строительстве // Хозяйство и право. – 2005. – №9. – С. 13.

²¹¹Ниг.: Chaplin H.W. The story of Mortgage Law // HARVARD LAW REVIEW. VOL. IV. 1890-1891. Cambridge, Mass. Published by the Harvard Law Review Publishing Association. 1891 // <http://vvvw.archive.org/.streani/liarvardlawievie\041iarvuoftwpage\nl5\mode/2iip>. (санаси муроҷиат: 26.01.2021).

²¹² Ниг.: Вебер Х. Обеспечение обязательств (Kreditsicherungsrecht). – М.: Волтерс Клювер, 2009. – С. 286-287.

Ба андешаи А.А. Маковская, соҳиби (ичорадехи) қитъаи замин ба тариқи ичора додани он ба ширкати соҳтмонӣ барои соҳтани объекти даҳлдори молу мулки гайриманқул, ба шарте розӣ мешавад ва ин барои иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ шартнома бандад, ки боиси пайдоиши ипотекаи ҳуқуқи ичора мегардад²¹³.

Замонат яке аз усулҳои нисбатан паҳнгардидаи таъмини икрои уҳдадорӣ ба ҳисоб меравад. Дар шахсияти зомин кредитор қарздореро ба даст меорад, ки нисбат ба қарздор оид ба уҳдадории таъминшаванда иловагӣ мебошад²¹⁴.

Ба андешаи Ҷ.С. Муртазозода ва Э.Н. Эмомализода «замонат – ҳамчун институти ҳуқуқи маданиӣ, яке аз тарзҳои таъмини шахсии ҳуқуқи гражданиӣ буда, шартномаи иловагие мебошад, ки байни кредитор ва зомин дар шакли хаттӣ баста шуда, дар ҳолати вайрон гардидани уҳдадорӣ тибқи шартномаи асосӣ аз тарафи қарздор таъмини икрои уҳдадории мазкур ба ҳолати фаъол ба зомин ҳамчун қарздори иловагӣ гузашта, охирин дар ҳаҷми муқаррарнамудаи шартномаи замонат пурра ё қисман ҷавобгар мегардад»²¹⁵.

Ҷанбаи баҳсноктарини татбиқи замонат имкони истифодаи замонат дар сурати нокифоя будани сармояи оинномавии ширкати соҳтмонӣ мебошад.

Бояд гуфт, ки истифодаи замонат барои ҳиссагузор судовар нест. Дар шароити муосир бонкҳо манфиатдор нестанд, ки дар чунин хавфҳо иштирок кунанд, аз ҷумла, бинобар муфлишавии эҳтимолии ширкати соҳтмонӣ. Ширкати соҳтмонӣ арзиши замонатро ба ҳиссагузор интиқол медиҳад, ки ин боиси болоравии нархи шартнома мегардад.

Ҳамин тариқ, таҳлили қонунгузории амалқунанда, ки муносибатҳои замонатиро ҳамчун роҳи таъмини икрои уҳдадорӣ танзим мекунад, ба мо нишон медиҳад, ки замонат дар бонк ҳамчун механизми ҳуқуқие, ки икроиши уҳдадориҳои ширкати соҳтмонӣ, ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии

²¹³ Ниг.: Маковская А.А. Ипотека в силу закона при долевом строительстве. – С. 21. Андешаи монандро О.Ю. Тархова низ дастгирӣ менамояд (Тархова О.Ю. Договор долевого участия в строительстве как основание возникновения права собственности на жилое помещение. – С. 166).

²¹⁴ Ниг.: Маҳмудов М.А., Тағайназаров Ш.Т., Бобоҷонов И.Ҳ., Бадалов Ш.К. Тафсири Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми якум). – Душанбе: ЭР-граф, 2010. – С. 793.

²¹⁵ Ниг.: Муртазозода Ҷ.С., Эмомализода Н.Э. Мафхуми замонат ҳамчун институти ҳуқуқи гражданиӣ // Мачаллаи академии ҳуқуқ. – 2022. – №1 (41). – С. 90.

иштирокчиёни сохтмони ҳиссагиро таъмин менамояд ва ҳимояи онхоро кафолат медиҳад, бесамар аст.

Вобаста ба мазмуни уҳдадории замонат масъулият дар назди қарздиҳандаи шахси дигар барои пурра ё қисман ичро кардани уҳдадориаш дар адабиёти хукуқӣ нуқтаи назари гуногун баён карда шудааст.

Гуруҳи якуми олимон чунин мешуморанд, ки зомин уҳдадорӣ барои ичро накардан ё ичрои номатлуби қарздор оид ба уҳдадории бо замонат таъминшударо ба зимма мегирад²¹⁶.

Гуруҳи дуюми олимон иброз доранд, ки уҳдадории зомин бо уҳдадорие, ки қарздор тибқи уҳдадории асосӣ ба зимма гирифтааст, шабеҳ аст²¹⁷.

Дар робита ба сохтмони ҳиссагӣ, ин дар уҳдадории зомин (бонк) оид ба баргардонидани маблағҳои тибқи шартномаи сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ба тарафи кредитор (ҳиссагузор) зохир мешавад. Инчунин пардоҳт аз ҳиссагузор ҳамчун ҷуброни зиён ва ё ҳамчун ноустуворона (пеня, ҷарима) бинобар ичро накардан, таъхир дар ичрои корҳо ё дигар пардоҳтҳо ситонида мешавад.

Ҳамин тарик, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки мазмуни уҳдадории зомин аз ҷониби зомин ба кредитори қарздор пардоҳти маблағҳои дар шартнома ё қонун пешбинишуда дар ҳолати ичро накардан ё ичрои номатлуби уҳдадорӣ аз ҷониби қарздор мебошад.

Хусусияти падидай замонат дар он аст, ки шартномаро зомин (бонк) на бо кредитор (ҳиссагузор), балки бо қарздор (ширкати сохтмонӣ) мебандад, зоро кредитор дар бастани шартномаи замонат иштирок намекунад.

Дар назари аввал, шартномаи байни зомин (бонк) ва қарздор (ширкати сохтмонӣ) метавонад ҳамчун шартнома ба манфиати шахси сеом (ҳиссагузор) ҳисобида шавад. Аммо, ба андешаи А.С. Шиловская, «қарздори

²¹⁶ Ниг.: Oertmann P. Das Recht des Schuldverhaltnisse. 2 Aufl. - Berlin, 1906. – S. 839; Новицкий И.Б., Лунц Л.Л. Асари зикршуда. – С. 250.; Гражданское право: учебник. Т. 1 / Под ред. М.М. Агаркова М.М., Д.М. Генкина. – М.: Юрид. изд-во НКЮ ССР. – С. 405-406 (автор главы – М.М. Агарков); Иоффе О.С. Асари зикршуда. – С. 178. Цит. по: Вошатко А.В., Шиловская А.С. О содержании обязательства поручителя // Очерки по торговому праву: Сборник научных трудов / Под ред. Е.А. Крашенинникова. – Ярославль: Изд-во Яросл. гос. ун-та, 2001, Вып. 8. – С. 72-73.

²¹⁷ Ниг.: Enneccerus L., Kipp Th., Wolf M. Lehrbuch des burgerlichen Recht. 23 - 27 Aufl. Marburg, 1927. Bd 1. Abt. 2. – S. 561. Anm. 2; Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2-х частях: По исправленному и дополненному 8-му изданию, 1902 г.. Ч. 2. – М.: Статут, 1997. – С. 187; Учебник русского гражданского права / Шершеневич Г.Ф. - 10-е изд. – М.: Изд. Бр. Башмаковых, 1912. – С. 487.

асосӣ, ки ба зомин даъво надорад, наметавонад қарздиҳандаи ӯ бошад ва зомине, ки нисбат ба кредитор тибқи уҳдадории асосӣ қарздор аст, наметавонад дар назди қарздори асосӣ уҳдадор карда шавад»²¹⁸. Дар ин робита, шартномаи байни зомин (бонк) ва қарздор (ширкати сохтмонӣ) дар хусуси додани замонат наметавонад ҳамчун шартнома ба манфиати шахси сеюм ҳисобида шавад.

Ин шартномаро метавон ҳамчун шартнома барои расонидани хизматрасонии пулакӣ бо кафолат тавсиф кард, ки дар он қарздори асосӣ ҳамчун фармоишгар ва зомин ҳамчун иҷроқунанда баромад мекунанд ва барои бастани шартнома бо кредитори муштарӣ подош мегиранд.

Ба ақидаи Л.А. Новоселова, «додани замонат мавҷудияти муносибатҳои муайяни байни зомин ва қарздорро пешбинӣ мекунад, ки бо шарофати он зомин нисбат ба кредитор уҳдадориҳоро ба зимма мегирад»²¹⁹.

Зарурати бастани чунин шартнома аз як қатор талаботи пеш аз шартномавии бонк ба миён омадааст, ки аз таҳлили ҳуҷҷатҳои молиявӣ, баҳисобгирий ва иҷозати ибтидоии ширкати сохтмонӣ иборатанд. Гайр аз ин, муносибати байни бонк ва ширкати сохтмонӣ хусусияти музdnокӣ дорад, зеро бонк барои додани замонат пардоҳт мегирад.

Ҳамин тавр, шартномаи байни қарздор (ширкати сохтмонӣ) ва зомин (бонк) шартномаи замонат нест, балки шартномаи хизматрасонии пулакӣ барои пешниҳоди замонат мебошад. Аммо, агар дар шартномаи зикргардидаи байни ширкати сохтмонӣ, бонк ва қарздиҳанда (ҳиссагузор) қайд дар бораи қабули замонат гузошта шуда бошад, он гоҳ зомин (бонк) дар назди кредитор (ҳиссагузор) уҳдадориҳо дорад.

Дар натиҷаи таҳлили гарав ҳамчун тарзи таъмини иҷрои уҳдадориҳои иштирок дар сохтмони ҳиссагӣ хулосаҳои зайл пешниҳод мегарданд:

1. Гарави ширкати сохтмонӣ тибқи муқаррароти қонун ба миён меояд.

²¹⁸Ниг.: Шиловская А.С. Субъекты договора поручительства // Очерки по торговому праву: Сборник научных трудов / Под ред. Е.А. Крашенинникова. – Ярославль: Изд-во Яросл. гос. ун-та, 2003, Вып. 10. – С. 28.

²¹⁹Ниг.: Новоселова Л.А. Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения исполнения обязательств // Гражданин и право. – 2001. – № 10– С. 41.

2. Қонунгузор эътироф кардани объекти соҳтмони нотамомро ҳамчун предмети гарав имконпазир мешуморад, аммо танҳо пас аз бақайдгирии давлатии моликияти ширкати соҳтмонӣ ба объекти молу мулки ғайриманқул.

3. Агар барои ситонидани фикри ҳиссагузорон дар бораи тақдири предмети ипотека асосҳои ситонидан аз қитъаи замин ва объекти соҳтмони нотамом, ки предмети гарав мебошанд, мавҷуд бошанд, гирифтани объекти соҳтмони ҳиссагӣ ё баргардонидани маблағҳо ва ҷуброни зиён, муқаррар кардани муҳлате, ки дар давоми он ҳиссагузорон вазифадоранд изҳороти худро ба ширкати соҳтмонӣ пас аз ба охир расидани муҳлати пешниҳоди ариза фиристанд, мувофиқи мақсад аст.

4. Шартномаи замонат пеш аз бақайдгирии давлатии шартнома баста мешавад ва бояд масъулияти субсидиарии зоминро дар назди ҳиссагузорон тибқи уҳдадории ширкати соҳтмонӣ дар бораи додани манзил пешбинӣ намояд. Муҳлати замонат бояд аз муҳлати шартномавӣ барои ба ҳиссагузор додани объекти соҳтмони ҳиссагӣ на камтар аз ду сол дарозтар бошад. Бо мақсади таъмини ҳифзи ҳуқуқҳои иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ пешниҳод карда мешавад, ки «дар сурати зиёд шудани муҳлати додани молу мулк аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ муҳлати шартномаи замонат ба ҳамон муҳлат дароз карда шавад».

2.4. Дигар унсурҳои шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ

Ба унсурҳои дигари шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ шакл, нарҳ, кафолати сифат, муҳлати додани объекти соҳтмони ҳиссагӣ ва ҷавобгарӣ дохил мешаванд. Дар параграфи мазкур шаклҳои зикршуда ба таври алоҳида тавсиф карда мешаванд.

Ба монандай аксар муомилоти дигар шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ шакли хаттиро талаб меқунад. Ин муносибат ба шакли муомилот барои қонунгузории кишварҳои пешрафтаи хориҷӣ хос аст. Масалан, дар қ. 1, м. 3 қонуни Австрия оид ба шартномаҳо бо паймонкорон

дар соҳаи соҳтмон пешбинӣ шудааст, ки шартномаи паймонкорӣ дар соҳтмон дар шакли хаттӣ баста мешавад.

Ҳамзамон, тавре ки дар адабиёти ҳуқуқӣ дуруст қайд карда шудааст, дар муқоиса бо шакли шифоҳӣ шакли хаттӣ мураккабтар аст, шакли хаттии муомилот низ як қатор афзалиятҳо дорад. Он ба иштирокчиёни муомилоти маданий ба таври дақиқ тартиби ифодаи иродай онҳоро меомӯзонад; беҳтар аз шакли шифоҳӣ барои аниқ кардани мазмuni воқеии муомилот мусоидат мекунад; мазмuni амалиётро дар вақти муайян дурусттар ислоҳ мекунад; имкон медиҳад, ки бевосита дар матн бо шартҳои муомилот шинос шуд ва ба натиҷаи он боварӣ ҳосил кард; имкон медиҳад, ки дурустии ҳучҷат санцида шавад ва назорати қонунӣ будани муомилот осон гардад; имкон медиҳад, ки якчанд нусхай якхелаи ҳучҷате, ки дар он амалиёт таҷассум ёфтааст (барои шахсони ҳуқуқӣ ҳучҷатгузории далелҳои ҳуқуқӣ яке аз шартҳои муҳим барои пешбурди дурусти тиҷорат, аз ҷумла, баҳисобгирӣ мебошад: ҳучҷатгузорӣ барои назорати фаъолияти онҳо зарур аст, ҳам аз ҷониби муассисон ва саҳмдорон (иштирокчиён) ва ҳам аз ҷониби мақомоти давлатӣ); далели асосии мазмuni шартнома мебошад; боиси баррасии мушкилоте мегардад, ки тарафҳо ҳатто ҳангоми бастани шартнома ба таври шифоҳӣ таҳмин намекарданд; рафтори бармаҳал ва беандешаро пешгирий мекунад, вазифаи тасдиқи «ҷиддияти мақсад»-ро иҷро мекунад²²⁰.

Дар адабиёти ҳуқуқии Олмон қайд мегардад, ки талаботи ҳуқуқии шакл мақсадҳои гуногунро иҷро мекунад. Дар мадди аввал муҳофизати иштирокчиён аз шитобкориро нигоҳ медорад (вазифаи оғоҳӣ). Ҳамзамон, шакл барои исботи мазмuni мувофиқашуда хизмат мекунад (вазифаи далел). Ниҳоят, ҳамкории нотариус ҳангоми додани шаҳодатномаи хаттии нотариалий ба таълими ҳуқуқии иштирокчиён хизмат мекунад (вазифаи

²²⁰ Ниг.: Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. – М.: «Юрайт», 1999. – С. 31-32.; Рясенцев В.А. Лекции на тему «Сделки по советскому гражданскому праву» (1-я и 2-я). для студентов ВУЗИ. – М., 1951. – С. 33.; Штерн Е. Договорное право разных стран // Закон. – 1993. – №4. – С. 70.; Len Yong Smith, Richard A. Mann, Barry S. Roberts Business Law and the Regulation of Business. – West Publishing company, 1987. – С. 275.; Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: договор. Неосновательное обогащение. Деликт. В 2-х томах: Перевод с немецкого. Т. 2. – М.: Международные отношения, 1998. – С. 63-64. Цит. по: Семенов М.И. Письменная форма сделок // Право и экономика. – 2002. – №8. – С. 26.

машваратī). Дар ҳолатҳои мушаххас шакли муқарраркардаи қонун метавонад якбора як ё якчанд вазифаро ичро кунад²²¹.

Чолиби диққат аст, ки дар муқоиса бо қонунҳои маданий кишварҳои низоми хуқуқии романо-олмонӣ дар кишварҳои низоми хуқуқии англо-саксонӣ шакли шартнома маънои дигар дорад. Чунончи, дар Британияи Кабир ва аксари штатҳои ШМА дар он зоҳир мешаванд, ки шартномаи расмӣ (contract under seal, deed) танҳо дар сурате амал меқунад, ки шакл риоя карда шавад. Онро бо ягон сабаби дигар, ба ғайр аз нуқсони шакл, соҳтакорӣ (fraud) ва зӯроварӣ (duress) рад кардан мумкин нест.

Ҳамин тарик, шакли шартнома унсури асосиест, ки унсурҳои ҳатмии дигари онро истисно меқунад. Ба андешаи П.О. Халфина, «омили ҳифзи ин шакл дар он аст, ки он то андозае камбудии бақайдгирии оммавии санадҳои маданиро дар низоми хуқуқии англисӣ ичро меқунад»²²².

Дар ин робита, ба таъкиди А.А. Маковская шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ на танҳо бо роҳи тартиб додан ва имзои як санад аз ҷониби тарафҳо, балки инчунин бо роҳи мубодилаи ҳуччатҳо тавассути почта, телеграф, телетайп, телефон, электронӣ ё алоқаи дигар, ки имкон медиҳанд ҳуччат боэътиҳод мӯқаррар карда шавад, баста шуданаш мумкин аст²²³.

Азбаски барои аксари шартномаҳое, ки бояд ба қайди давлатӣ гирифта шаванд, қонунгузор хulosai худро бо таҳияи як санад мӯқаррар кардааст, тарафҳо талаботи мӯқарраршударо риоя хоҳанд кард. Аммо агар қонунгузор чунин талаботро барои шартномаҳои инфириодӣ мӯқаррар накарда бошад, пас, ба худи тарафҳо хуқуқ дода мешавад, ки чӣ гуна бастани шартномаро муайян кунанд (бо таҳияи як санад ё табодули ҳуччатҳо).

Дар шартномаи иштироки ҳиссагии бино тарафҳо имконият доранд, ки тавассути мубодилаи ҳуччатҳо шартномаи иштироки ҳиссагиро имзо кунанд, зоро дар айни замон такрибан ҳама маълумот дар бораи соҳтмон ва бинои

²²¹ Ниг.: Ludwig Hasemeyer. Die gesetzliche Form der Rechtsgeschäfte; ders. JuS 1980, 1 ff. Цит. по: Ян Шапп. Система германского гражданского права: учебник / Пер. с нем. С.В. Королева. – М.: Международные отношения, 2006. – С. 269.

²²² Ниг.: Халфина Р.О. Договор в английском гражданском праве. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1959. – С. 92-95.

²²³ Ниг.: Маковская А.А. Асари ишорашуда. – С. 26.

истиқоматии сохташавандаро дар матн ва шакли графикӣ (чойгиршавии объект, тарҳрезии биноҳо, инфрасоҳтори объектҳо, вазъи молиявии ширкати соҳтмонӣ, ҳуқуқи замин, иҷозат барои соҳтмон ва ғ.) аз шабакаи интернет гирифтан мумкин аст.

Ин аз он сабаб ба амал омадааст, ки аксари ширкатҳои соҳтмонӣ эъломияи лоиҳа ва дигар маълумотро дар бораи объекти соҳтмонӣ дар шабакаи интернет барои ҷалби доираи васеи иштирокчиёни эҳтимолии соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ пешниҳод менамоянд. Тарафҳо метавонанд ба таври иловагӣ дар бораи шартҳои муайяни шартномаи басташуда тавассути алоқа (телефон, факс, интернет) ба мувофиқа расанд.

Дар робита ба ин, ҷонибҳо метавонанд дар асоси иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмони бинои истиқоматӣ шартнома банданд. Инчунин онро тағиیر диҳанд, ҳуқуқи талабот ё онро бо ивази ҳучҷатҳо қатъ кунанд, алаҳусус, вақте ки ҳиссагузор дар маҳалли дигар зиндагӣ меқунад.

Тибқи м. 178 КМ ҶТ аҳдҳо бо молу мулки ғайриманқул (бегона кардан, ипотека, иchorai дарозмуддат, мерос гирифтани ва ғайра) бояд ба қайди давлатӣ гирифта шаванд.

Дар айни замон ариза оид ба бақайдгирии давлатии ҳуқуқҳо ва дигар ҳучҷатҳои зарурӣ барои бақайдгирии давлатии ҳуқуқҳо ба мақомоте, ки бақайдгирии давлатии ҳуқуқҳоро амалий менамояд, пешниҳод карда мешавад.

Имрӯз талабот барои бастани шартнома шакли хаттии шартнома ва бақайдгирии давлатии он мебошад, ки пас аз он баста шудааст.

Ҳангоми бақайдгирии шартномаи шарикии ҳиссагӣ дар соҳтмон ширкати соҳтмонӣ бояд ба мақомоти ваколатдор бо дарҳост муроҷиат намояд ва нусхай ҳучҷатҳои зеринро пешниҳод кунад:

- 1) ҳучҷат оид ба пешниҳоди қитъаи замин барои соҳтмони бинои истиқоматӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ;
- 2) эъломияи лоиҳа;
- 3) иҷозатнома оид ба амалинамоии корҳои сотмонӣ, ки мутобики қонунгузорӣ дода шудааст. Агар соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ бо қувваҳои худи ширкати соҳтмонӣ амалий нашавад, вай уҳдадор аст ба

мақомоти ваколатдор нусхай ичозатномаи ташкилоти паймонкор барои амалинамоии корҳои зикргардида, ки бо он ширкати соҳтмонӣ шартнома барои анҷом додани корҳои соҳтмонӣ-васлнамоӣ бастааст, пешниҳод намояд;

4) шаҳодатнома дар хусуси бақайдгирии давлатии ширкати соҳтмонӣ;

5) маълумотнома аз мақомоти андоз оид ба ҷой надоштани қарзҳои андозӣ ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ.

Бақайдгирии шартнома тибқи тартиби муқаррарнамудаи мақомоти ваколатдор амалӣ карда мешавад. Ба сифати мақомоти ваколатдори бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он Кумитай давлатии идораи замин ва геодезии ҶТ баромад менамояд. Корхонаи воҳиди давлатии «Бақайдгирии молу мулки ғайриманқул» ва корхонаҳои давлатии фаръии тобеи он дар доираи ваколати худ корҳои вобаста ба бақайдгирии молу мулки ғайриманқулро анҷом медиҳанд.

Дар айни замон муносибати қонунгузор ба масъалаи бақайдгирии давлатии шартнома ва нақши он барои фаъолияташ манфиатдор аст. Аз ҷумла, бақайдгирии давлатӣ лаҳзаи эътибор пайдо кардани шартнома ва пайдоиши ҳуқуқу уҳдадориҳоро аз ҷониби он муайян мекунад. Чунин қоидаҳо дар м. 615 КМ ҶТ оид ба шартномаҳои хариду фурӯши корхона дар м. 718 КМ ҶТ оид ба шартномаҳои иҷораи биноҳо ва иншоот ва дар м. 725 КМ ҶТ оид ба шартномаҳои иҷораи корхона муқаррар карда шудаанд. Шартнома дар шакли ҳаттӣ бо роҳи тартиб додани санади имзокардаи тарафҳо, инчунин бо роҳи мубодилаи аснод аз тариқи почта, телеграф, телетайп, телефон, алоқаи электронӣ ё дигар навъи алоқае, ки имконияти аз ҷониби тарафи шартнома фиристода шуданро мӯътамад тасдиқ менамояд, метавонад баста шавад (к. 2, м. 500 КМ ҶТ).

Дар ҳамин ҳол дар КМ ҶТ қоидаи дигари умумӣ мавҷуд аст, ки тибқи он риоя накардани шакли нотариалӣ ё талаботи бақайдгирии давлатии аҳд боиси беэътибории он мегардад. Чунин аҳд беэътибор дониста мешавад (к. 1, м. 179 КМ ҶТ).

Дар робита ба соҳтмони ҳиссагӣ инҳо бояд ба қайд гирифта шаванд:

- аввалан, шартномаи сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ;
- дуюм, гараве, ки барои сохтани бинои истиқоматӣ ва ё дигар объекти молу мулки ғайриманқул пешбинӣ шудааст. Ба он объектҳои истифодаи ҳиссагӣ, қитъаи замине, ки ба ширкати сохтмонӣ тааллук дорад, қитъаи замини зикршуда ва дар ин қитъаи замини бинои истиқоматӣ ва ё дигар объекти молу мулки ғайриманқул сохташавандаро (сохташуда) ба ичора додан, дохил мешаванд;
- сеюм, ҳукуқи моликияти ҳиссагузор ба объекти сохтмони ҳиссагӣ ва ҳукуқи моликияти умумии муштарақ ба моликияти умумӣ.

Ҳамчунин, дар адабиёти илмӣ андешаero пайдо кардан мумкин аст, ки дар асоси он бақайдгирии давлатӣ унсури шакл аст ва он ба талаботи эътибори аҳд ишора мекунад²²⁴.

Маълум аст, ки ин фарқиятҳо бояд бо он алоқаманд бошанд, ки оқибатҳои бастанашууда ва беэътибории аҳд чӣ гунаанд. Бояд масъалаи ҳадафи ин ду падида – бастани шартнома ва эътибори аҳд ҳал карда шавад²²⁵.

Чунин ба назар мерасад, ки бастани шартнома падидает, ки аз зарурати мушаххас кардани мазмuni уҳдадорӣ бармеояд. Ҳукуқҳои кредитор ва уҳдадориҳои қарздор бояд мушаххас ва аниқ бошанд. Уҳдадорӣ наметавонад аз рӯйи принсиipi «пас, ман намедонам, ки чӣ» бошад, зоро он пешниҳоди комилан возехи қарздорро ба зарурати иҷрои баъзе амалҳое, ки одатан амал мекунанд, пешбинӣ мекунад, ки халали ҷиддӣ ба мустақилияти иродai ӯ мебошанд. Аз ин рӯ, уҳдадориҳо ба истиснои уҳдадориҳои ғайришартномавӣ, танҳо бо ҳоҳиши иштирокчиёни онҳо ба миён меоянд. Талаботе, ки шартнома баста шудааст, аз рӯйи м. 498 КМ ҶТ бобати зарурати ба мувофиқа расидан дар бораи ҳама шартҳои асосӣ муайян кардани муносибатҳои тарафҳо, ки муҳим номида мешаванд, асос ёфтааст.

Эътибори аҳд ба ҳисоб гирифтани манфиатҳои ҳарду тарафи аҳд, шахсони дигар ва, дар маҷмуъ, ҷомеа асос мейбад. Барои ноил шудан ба ин

²²⁴ Ниг.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой / Под ред. Т. Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. – М.: 2004. – С. 10-60.; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: общие положения. – М.: Статут, 1956. – С. 275.; Козырь О.М. Недвижимость в Гражданском кодексе России // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика. – М., 1998. – С. 288.

²²⁵ Ниг.: Егоров Ю.П. Сделки в гражданском праве. – Новосибирск, 1999. – С. 107-108.

ҳадаф қонун як қатор талаботеро ба миён мегузорад, ки ахд бояд чиҳати риояи ҳуқуқ ва уҳдадориҳое, ки тарафҳои ахд созиш кардаанд, мавҷуд бошад.

Беътиборӣ дар натиҷаи номуайяни шартнома дар он ифода меёбад, ки шартнома ҳуқуқ ва уҳдадориҳои дар он муқарраршударо ба вучуд намеорад, маҳз ба сабаби норавшани онҳо, ки аз м. 498 КМ ҶТ бармеоянд. Агар тарафҳо тибқи шартномае, ки басташуда эътироф нашудааст, ягон амал анҷом дода бошанд, бояд қоидаҳо оид ба уҳдадориҳо, ки аз дорошавии беасос бармеоянд, татбиқ карда шаванд. Аз ҷумла, бар асоси ин қоидаҳо баргардонидани амалҳо тибқи чунин шартномаи беътибор бояд анҷом дода шавад.

Бо назардошти гуфтаҳои боло, метавон гуфт, ки дар вазъияти мавриди таҳлил ишора кардани беътибории шартнома дар сурати мавҷуд набудани бақайдгирии давлатӣ маънои на танҳо мавҷуд набудани ҳимояи манфиатҳои тарафҳои он, балки устувории тартиботи ҳуқуқӣ мебошад. Баръакс, эълони баста нашудани шартнома танҳо ҳимояи манфиатҳои иштирокчиёни онро пайгирӣ мекунад ва онҳоро аз баҳсҳои вазнин барои муқаррар кардани мазмуни уҳдадорӣ озод менамояд.

Шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ ба тариқи хаттӣ баста мешавад ва бояд ба қайди давлатӣ гирифта шавад. Гузашта аз ин, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои тарафҳо танҳо аз лаҳзai ба қайди давлатӣ гирифтани шартнома ба миён меоянд. Бақайдгирии давлатии шартнома бояд тибқи қоидаҳои боби 5 Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он» анҷом дода шавад.

А.А. Маковская қайд мекунад, ки ба назар чунин мерасад, дарҳости ҳарду тараф барои бақайдгирии на танҳо шартномаҳои аввал, балки минбаъдаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ талаб карда мешавад²²⁶.

Бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он дар асоси аризai (дарҳост) шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ бо тартиби дарҳостиӣ амалӣ карда мешавад. Дар асоси м. 32 Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии

²²⁶ Ниг.: Маковская А.А. Договор участия в долевом строительстве // Хозяйство и право. – 2005. – №5. – С. 28.

давлатии молу мулки ғайриманқул ва хуқуқдо ба он» хүччатхое, ки барои анҷом додани бақайдгирии давлатӣ пешниҳод мегарданд, инҳо мебошанд: а) ариза дар бораи бақайдгирии давлатӣ (ба ариза пардохтномаи хизматрасонии мақоми бақайдгиранда замима мегардад); б) хүччатхое, ки маълумоти мушаххаси ба варақаи бақайдгирӣ ҳангоми анҷомдиҳии амалиёти бақайдгирӣ воридшавандаро доранд ва хүччатхое, ки ваколати намояндагон ва шахсони мансабдорро тасдиқ мекунанд; в) хүччатхое, ки барои бақайдгирии давлатӣ асос мебошанд; г) дигар хүччатҳо дар ҳолатҳои пешбининамудаи санадҳои меъёрии хуқуқии ҶТ.

Талабот барои бақайдгирии ҳатмии шартномаҳо ҷиҳати иштирок дар соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ тадбири зарурии мантиқии ба итмомрасида мебошад, ки барои ҳимояи манфиатҳои иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ қӯмак мекунад. Ин қоида, асосан, ба барҳам додани амалияи ба истилоҳ «фурӯши дукарат» равона шудааст, вакте ки бо ҳаридорони гуногун барои як объекти соҳташаванда якчанд шартнома баста мешавад²²⁷.

Барои бақайдгирии шартнома бо ҳиссагузори аввал ин хүччатҳо бояд пешниҳод карда шаванд: 1) иҷозати соҳтмон; 2) эъломияи лоиҳа; 3) нақшай молу мулки ғайриманқули соҳташаванда бо нишон додани маҳалли ҷойгиршавӣ, шумораи биноҳои истиқоматӣ ва ғайриистиқоматӣ дар он ва майдони ба нақша гирифташудаи ҳар яке аз ин биноҳо. Барои бақайдгирии шартномаҳо бо иштирокчиёни минбаъда пешниҳоди дубораи ин хүччатҳо талаб карда намешавад, зоро онҳо барои ҳама шартномаҳои табиӣ бо ишора ба як молу мулки ғайриманқул маъмуланд.

Қоида дар бораи бақайдгирии давлатӣ, инчунин ба шартномаҳо оид ба ворид намудани тағиирот ба шартномаҳои иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмон, шартномаҳо дар бораи бекор кардани шартномаҳо, инчунин шартномаҳо дар бораи ба шахсони сеюм voguzor кардани хуқуқҳо тибқи чунин шартномаҳо даҳл дорад. Агар тағиирот ба шартнома ба таври яктарафа ворид карда

²²⁷ Ниг.: Дикун А.В. Форма и государственная регистрация договора участия в долевом строительстве // Северокавказский юридический вестник. – 2007. – №4. – С. 50.

шавад, барои бақайдгирии давлатӣ дарҳости тарафе, ки ин тағиরот бо ташаббуси ӯ рух медиҳанд, кифоя аст.

Тибқи банди 121 Қоидаҳо тартиби бақайдгирий, пешбурд ва шаклҳои варақаи бақайдгирий парвандаи бақайдгирий, дафтари бақайдгирии аризаҳо ва гузоштани рақамҳои кадастрии молу мулки ғайриманқул²²⁸, ташкилёбии бинои истиқоматӣ ва ғайриистиқоматӣ дар асоси ҳуччатҳои ҳуқуқмуайянқунанд (қарорҳои мақоми ваколатдор оид ба додани қитъаи замин барои соҳтмони бинои истиқоматӣ ва ғайриистиқоматӣ ва дар бораи тасдиқи санади комиссияи давлатии қабул дар бораи ба истифода қабул кардани бинои истиқоматӣ ва ғайриистиқоматӣ) ба қайди давлатӣ гирифта мешаванд.

Қисматҳои маҷмааи бинои истиқоматӣ ва ғайриистиқоматӣ, ки барои хизматрасонӣ, истифода ва даромад ба бино пешбинӣ шудаанд, ҳамчунин иншоотҳои истифодаи умум, аз он ҷумла майдончаҳои зинапоявии байниҳонагӣ, зинапояҳо, лифтҳо, ҷоҳи лифт, таҳхона, бому болопӯшҳо, қисматҳои қабудизорқунию ободонӣ, роҳравҳо, ҳавзҳо, ниҳолҳои бисёргола, майдончаҳо ва дигар иншоотҳои бино, ки бо ҳам дар як қитъаи замини умумӣ муттаҳид шудаанд, молу мулки истифодаи умумӣ ба ҳисоб мераванд. Маълумот нисбат ба молу мулки истифодаи умум ба феҳристи ягонаи давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он дохил карда мешавад.

Шарти асосии аксарияти кулли шартномаҳои иштироқи ҳиссагӣ дар соҳтмон уҳдадории ҳиссагузор барои саҳмгузорӣ кардани маблағҳо аст. Агар ин уҳдадорӣ ичро нашуда бошад, пас, дар бораи интиқоли моликият ба объекти соҳташуда (манзил, утоқ ва ғайра) муҳокимаронӣ намудан имконнозазир аст, зоро дар ин ҳолат ичро нашудани уҳдадориҳои яке аз тарафҳо ба амал меояд.

Бақайдгирии давлатии муомилоти молу мулки ғайриманқул аз ташхиси ҳуччатҳо ва тафтиши қонунии аҳд, ба Феҳристи ягонаи давлатӣ ворид

²²⁸ Қарори Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҶТ «Дар бораи қоидаҳо, тартиби бақайдгирий, пешбурд ва шаклҳои варақаи бақайдгирий, парвандаи бақайдгирий, дафтари бақайдгирии аризаҳо ва гузоштани рақамҳои кадастрии молу мулки ғайриманқул» аз 6 июни соли 2014, №24 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаси муроҷиат: 14.03 соли 2021).

намудани маълумот дар бораи аҳд ва ҳуқуқи молу мулки шахсони дар чунин аҳд муқарраршуда, дар навиштачот дар ҳуччати бақайдгирий, ки мазмуни аҳдро ифода мекунад ва додани ҳуччат (шаҳодатнома), ки ҳуқуқи воқеии дахлдорро тасдиқ мекунад, иборат аст.

Барои амалӣ намудани чунин бақайдгирий ворид намудани иловаҳои дахлдор ба Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳои вобаста ба он» аз 20 марта соли 2008, №375 зарур мебошад.

Барои асосноккунии масъалаи мазкур метавон раванди расмигардонӣ ва бастани шартномаи ҳиссагӣ дар соҳтмони манзилро мисол овард. Дар қонунгузории мадании ҶТ, хусусан дар меъёрҳои КГ ҶТ нисбат ба масъалаи бастани шартномаҳои маданий-ҳуқуқӣ дар самти мазкур муқаррароти алоҳида ҷой надошт ва он ягон расмиятгардонии маҳсус, аз ҷумла, тасдиқи нотариалий ва ё бақайдгирии давлатиро пешбинӣ наменамояд. Чунин ҳолат метавонад заминаи муайянро барои поймол гардидани ҳуқуқ ва манфиатҳои ҳиссагузорон ба вуҷуд орад.

Аз тарафи дигар, дар Стратегияи рушди соҳаи соҳтмони ҶТ барои давраи то соли 2030, ки бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 27 апрели соли 2022, №203 тасдиқ шудааст, пешбинӣ гардидааст, ки ба ҳолати имрӯза асосҳои ҳуқуқии танзими фаъолият оид ба соҳтмони объектҳои ғайриманқул бо роҳи ҳиссагузорӣ, ки барои ҷалб намудани маблағҳои шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ (иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагузорӣ) барои соҳтмони объектҳои ғайриманқул бо роҳи ҳиссагузорӣ равона гардидааст, ташкил нашудааст. Яъне санади меъёрии ҳуқуқии миллӣ, ки муносибати иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагузориро барои соҳтмони объекти ғайриманқул танзим менамояд, вуҷуд надорад.²²⁹

Ҳамин тарик, бақайдгирии давлатии шартнома ба ҳимояи манфиатҳои иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ аз таҷрибаи паҳншудаи бастани чанд шартнома аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ бо иштирокчиёни гуногуни

²²⁹ Стратегияи рушди соҳаи соҳтмони ҶТ барои давраи то соли 2030, қарори Ҳукумати ҶТ аз 27 апрели соли 2022, №203 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаси муроҷиат: 5.10 соли 2022).

сохтмони ҳиссагӣ дар бораи моликияти як объекти сохтмони ҳиссагӣ равона шудааст.

Бо назардошти он ки ҳар сол шумораи иштирокчиёни сохтмони муштарак аз амалҳои ширкати сохтмони боэътимод меафзояд, мо чунин мешуморем, ки шартномаҳои сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ бояд аз ҷониби мақомоти нотариалӣ тасдиқ карда шаванд, зоро низоми мавҷудаи бақайдгирии давлатӣ наметавонад ҳуқуқи иштирокчиёни сохтмони ҳиссагиро дуруст ҳифз намояд.

Ҷорӣ намудани тасдики нотариалии муомилоти молу мулки гайриманқул, аз ҷумла, шартномаҳои сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ба нотариусҳо имкон медиҳад, ки қонунияти мазмuni аҳд, қобилияти ҳуқуқдорӣ ва қобилияти амалкунии тарафҳо, мувофиқати ирода ва изҳори иродаи иштирокчиён, ҳангоми бастани аҳд омӯхтани сабабҳои бастани шартнома, таърихи объекти сохтмони ҳиссагӣ, мавҷудияти манъкуниҳо ва маҳдудиятҳо, инчунин муайян кардани оқибатҳои ҳуқуқии ба ин муносибатҳои ҳуқуқӣ ворид шудани тарафҳоро тафтиш кунанд.

Тағйироти дар боло овардашуда хавфи қаллобӣ дар бозори молу мулки гайриманқул ва беэътибор доностани шартномаҳоро дар суд коҳиш медиҳад.

Бо назардошти гуфтаҳои боло, барои татбиқи пурраи ин навоварӣ қонунгузорро зарур аст, ки ба баланд бардоштани сатҳи эътимоди мардум ба нотариусҳо, баланд бардоштани қасбият ва фарҳанги онҳо, инчунин ба таври ҷиддӣ тақвият додани масъулияти онҳо ҷораҳо андешад.

Дар қонунгузории ҶТ, аз ҷумла, дар қонунгузории маданий дар бахши шарикии ҳиссагӣ дар сохтмони бинои истиқоматӣ механизми умумии танзими шартномавии муносибатҳои баррасишаванда ҷой дорад. Чунин вазъи қонунгузорӣ, яъне ба таври умумӣ танзим намудани муносибатҳои мазкур ва ҷой надоштани санади меъёрии ҳуқуқии алоҳида, на дар ҳама ҳолат қонеъкунандаи манфиатҳои ҳиссагузорон ва ширкатҳои сохтмонӣ мебошад.

Таҷрибаи ҳуқуқтатбиқкунӣ дар самти мазкур нишон медиҳад, ки дар баъзе ҳолатҳо ширкатҳои сохтмонӣ бо мақсади ҳарҷӣ зудтар ҷамъ овардани

маблағ, новобаста аз муқаррароти шартномаи басташуда нисбат ба объекти мушаххас, яъне манзили истиқоматии соҳташаванд бо ду ё якчанд ҳиссагузорон шартномаро ба имзо мерасонанд. Сабаби ба вуҷуд омадани чунин ҳолат, яъне поймол гардидани ҳуқуқу манфиатҳои ҳиссагузор ё ҳиссагузорон ва дар маҷмуъ ҳуди ширкатҳои соҳтмонӣ, дар қонунгузорӣ чой надоштани механизми мушаххаси танзими ҳуқуқии муносибатҳои мазкур мебошад.

Мушкилот дар масъалаи тасдиқи нотариалий ва ё бақайдгирии шартномаҳои соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ то қабул гардидани КМ ҶТ ба назар мерасад. Аз тарафи дигар, дар қонунгузории ҶТ чой надоштани санади меъёрии ҳуқуқии маҳсуси соҳавӣ низ ба ин раванд бетаъсир намемонад. На ҳама муносибатҳои молумулкӣ танзими пурраи худро дар меъёрҳои кодексҳо меёбанд, вобаста ба масъалаҳои танзими ҳуқуқии муносибатҳои мушаххаси молумулкӣ онҳо ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ низ ҳавола мекунанд. Аммо чунин санади меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ дар таносуб бо қонунгузории аксари давлатҳои собиқ шӯравӣ дар ҶТ ҳоло қабул нагардидааст.

То қабул гардидани КМ ҶТ ва дар он муқаррар гардидани шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ, масъалаҳои марбут ба он, инчунин танзими муносибатҳои аз он бавуҷудоянда дар ҳолати номуайян боқӣ монда буданд. Ҳамин тавр, дар қонунгузорӣ оид ба муайян нагардидани шакли шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ назарҳои муҳталиф пешниҳод мегарданд, ки шартномаи мазкур дар мақомоти ваколатдори давлатӣ бояд ба ҳисоб гирифта шавад.

Ба сифати чунин мақом метавонад Кумитаи меъморӣ ва соҳтмони назди Ҳукумати ҶТ баромад намояд. Тарафҳои шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ, ки ба созиш омадаанд, бояд шартномаро дар шакли хаттӣ баста, дар нотариус тасдиқ намоянд ва минбаъд барои баҳисобигирӣ ба мақоми ваколатдор пешниҳод намоянд. Дар мақоми ваколатдори давлатӣ бояд феҳристи шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ташкил карда шавад. Чунин феҳрист имконият медиҳад, ки шартномаҳо ба он ворид

гардида, дар сурати дубора пешниҳод шудани шартнома оид ба объекти сохтмони ҳиссагӣ, ки он пештар ба дигар субъект пешниҳод шудааст, баҳисобгирии он рад карда шавад, яъне садди роҳи қаллобӣ ва фурӯши дукаратаи манзилро мегирад.

Шартномаи сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ танҳо баъд аз пешниҳоди объекти сохтмони ҳиссагӣ, яъне баъд аз қабули ба истифода додани он ва пайдо шудани имконияти тибқи таъинот истифода бурдани он метавонад дар мақомоти ваколатдори давлатӣ ба қайди давлатӣ гирифта шавад. Яъне ҳиссагузор ҳуқуқи моликияти худро ба объекти сохтмони ҳиссагӣ ба қайди давлатӣ мегирад.

Вобаста ба гуфтаҳои боло, пешниҳод карда мешавад, ки зимни таҳияи қонуни маҳсус оид ба иштироки ҳиссагӣ дар сохтмон масъалаҳои зерин дар он муқаррар карда шаванд:

1) имкони бақайдгирии шартномаҳои минбаъдаро дар бораи иштирок дар сохтмони ҳиссагӣ бо дарҳости як тараф – ҳиссагузор таъмин намояд, агар дар шартномаи сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад.

2) ба тарафе, ки бо ташаббуси ў бақайдгирии шартнома анҷом дода мешавад (ворид намудани тағйирот ба шартнома) уҳдадор аст дар бораи на дертар аз як рӯзи корӣ аз рӯзи пешниҳоди ариза тарафи дигари шартномаро огоҳ намояд.

3) дар бораи беътибор донистани шартномаҳои минбаъда, ки манфиатҳои иштирокчии қаблии сохтмони ҳиссагиро вайрон мекунанд ва афзалияти шартномаи қаблан басташудаи иштирок дар сохтмони ҳиссагӣ дар ҳолати баҳси бақайдгирӣ шарт гузоранд.

Унсури муҳимми дигари шартномаи иштирок дар сохтмони ҳиссагӣ нархи шартнома мебошад. Нархи шартномавӣ маблағе мебошад, ки иштирокчӣ барои сохтмон (бунёд)-и объекти сохтмони ҳиссагӣ пардоҳт мекунад. Нарх дар шартнома бо созиши тарафҳо муайян карда мешавад. Бо созиши тарафҳо арзиш дар шартнома метавонад баъд аз бастани он тағйир дода шавад, агар дар қонунгузорӣ тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад.

Нархи шартномавӣ метавонад дар шартнома ҳамчун музди харочоти соҳтмони объекти соҳтмони ҳиссагӣ ва пардохти хизматҳои ширкати соҳтмонӣ муайян карда шавад. Нарҳро бо миқдори муқарраршуда (тарзи маъмултарин) барои тамоми маҷмуи корҳо ё барои як намуди муайяни кор ифода кардан мумкин аст. Ё ҳисобкуни он оварда шудааст ё фоизи харочоти ширкати соҳтмонӣ нишон дода мешавад. Дар айни замон чунин ҳисоб бояд имкон дихад, ки нархи шартнома ягона муайян карда шавад. Дар акси ҳол шарти нарҳ ба созишинаомада эътироф мегардад ва дар натиҷа шартнома бастанашуда ҳисобида мешавад.

Бо мувофиқаи тарафҳо нархи шартнома метавонад пас аз баста шудан тағиیر дода шавад, агар дар шартнома имконияти тағиир додани нарҳ, ҳолатҳо ва шартҳои тағиир додани он пешбинӣ шуда бошанд. Тартиби пардохти нархи шартномавиро шартҳои шартнома муайян мекунанд. Мувофиқи он пардохт метавонад ё дар як вақт ё бо пардохти ҳисса дар давраҳои муайяни вақт дода шавад.

Бояд қайд намуд, ки ҳисоббаробаркуниҳо байни ҳиссагузор ва иморатсоз аз рӯйи шартнома танҳо баъд аз бақайдгирии шартнома дар мақомоти ваколатдор метавонад анҷом дода шавад. Пардохти арзиш дар шартнома аз ҷониби ҳиссагузор якбора ва ё давра ба давра тавассути ворид намудани воситаҳои пулӣ дар шакли нақдӣ ва ё гайринақдӣ дар суратҳисоби бонкии маҳсус, тибқи ҷадвали воридкуни пардохтҳо, ки ба шартнома замима мегарданд, сурат мегирад.

Суратҳисоби бонкии маҳсус тибқи шартнома оид ба хизматрасонии бонкӣ ва дар асоси аризai ҳаттии ширкати соҳтмонӣ дар муассисаи кредитӣ барои ҳар як бинои истиқоматӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ кушода мешавад. Маблағгузории арзиши харочотҳои воқеии ширкати соҳтмонӣ барои соҳтмони объекти соҳтмони ҳиссагӣ аз ҷониби муассисаи кредитӣ дар асоси хучҷатҳои тасдиқунандаи ба таври воқеӣ анҷомдодашудаи ҳаҷми кор, аз ҳисоби воситаҳои пулии ҳиссагузорон, ки ба суратҳисоби бонкии маҳсус мутобиқи шартнома интиқол дода шудааст, сурат мегирад.

Айни замон муносибатҳои байни ширкати соҳтмонӣ ва ҳиссагузор дар сурати нақшай давра ба давра аз рӯйи табииати ҳуқуқии худ ба ҷуз шартномаи кредити тиҷоратӣ беш нестанд (м. 905 КМ ҶТ). Бо кредити тиҷоратӣ шарте ба шартнома дохил карда мешавад, ки тибқи он як тараф ба тарафи дигар нақшай таъхир ё давра ба давраи иҷрои ҳама гуна уҳдадориҳоро медиҳад (пардоҳти пул ё интиқоли молу мулқ, иҷрои кор ё хизматрасонӣ). Таъмини чунин қарз бо шартномаи асосие, ки тибқи он қарз дода мешавад, вобастагии зич дорад.

Ҳамин тарик, кредити тиҷоратӣ метавонад ҳар гуна ихтилоф ҳангоми уҳдадориҳои зидди шартномаи басташуда ҳисобида шавад, вақте ки мол таҳвил карда шаванд (корҳо иҷро карда шавад, хизматҳо расонида шаванд) то пардоҳт ё пардоҳти онҳо то интиқоли молҳо (иҷрои корҳо, хизматрасонӣ). Кредити тиҷоратӣ маънои қарздиҳиро бевосита аз ҷониби иштирокчиёни истеҳсолот дорад ва фурӯши молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) бо қарзи бонкие, ки бонкҳо ва дигар ташкилотҳои қарзӣ медиҳанд, муқоиса карда мешавад.

Дар асоси фаҳмиши васеи кредити тиҷоратӣ он бояд, масалан, қарзеро пешниҳод кунад, ки аз ҷониби ҳама шахсоне дода мешавад, ки мақоми ташкилоти қарзӣ надоранд. Таърифи қарзи тиҷоратӣ, ки дар м. 905 КМ ҶТ дода шудааст, ҳама ҳолатҳои чунин қарздиҳиро ба маънои васеъ фаро намегирад. Ҳамчун кредити тиҷоратӣ дар ин ҷо танҳо қарзе дода мешавад, ки на тибқи уҳдадориҳои мустақили қарзӣ (шартномаи кредит, шартномаи қарз, шартномаи кредити тиҷоратӣ), балки ҳангоми иҷрои шартномаҳои фурӯши мол, иҷрои кор ё хизматрасонӣ пешбинӣ шудааст.

Дар аксари ҳолатҳо кредитдиҳии тиҷоратӣ бо роҳи ба шартнома дохил кардани шартҳои маҳсуси пешпардоҳт, қисм ба қисм ва ғайра амалӣ карда мешавад. Дар ин ҳолат қоидаҳои боби қарз нисбати кредити тиҷоратӣ татбиқ карда мешаванд, агар дар қоидаҳои шартномае, ки аз он уҳдадории даҳлдор ба миён омадааст ва ба моҳияти чунин уҳдадориҳо мухолифат накунад.

Истифодаи қоидаҳои даҳлдори шартномаи қарз ба кредити тиҷоратӣ маънои онро дорад, ки муносибатҳо оид ба кредити тиҷоратӣ, ки тибқи дигар шартномаҳои ҳуқуқии гражданиӣ инкишоф меёбанд ва шартномаи

иштирок дар сохтмони ҳиссагӣ низ ба он тааллук дорад, Мувофиқи қ. 1, м. 890 КМ ҶТ, агар дар қонун ё шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, қарздиҳанда барои аз қарзгиранда барои гирифтани фоиз аз маблағи қарз тибқи андоза ва тартиби муайяннамудаи шартнома хуқӯқ дорад.

Ҳангоми дар шартнома мавҷуд набудани шартҳо оид ба фоиз андозаи он тибқи ставкаи ба таври даҳлдор муайяннамудаи фоизи бонк дар рӯзи аз ҷониби қарзгиранда баргардонидани қарзи худ ё як қисми даҳлдори он муайян карда мешавад. Айни замон шартномаи қарз бидуни фоиз ҳисоб карда мешавад, агар он ба таври возех тартиби дигареро пешбинӣ накарда бошад. Ин муқаррапот пурра ба уҳдадориҳои қарзи тиҷоратӣ, ки аз дигар шартномаҳои хуқӯқии маданий бармеоянд, даҳл доранд.

Ҳамин тариқ, нақшай давра ба давра тибқи шартномаи сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ҷуз кредити тиҷоратӣ нест, дар ҳоле ки он метавонад муздинок ё ройгон бошад ва онро тарафҳо бояд дар шартнома пешбинӣ намоянд. Мувофиқи он, ширкати сохтмоние, ки пардохтро бо роҳи давра ба давра пешниҳод кардааст, маблағҳои ба ӯ тааллук доштаро барои истифодаи ҳиссагузор дар ин давра боқӣ мегузорад. Маблағе, ки ҳиссагузор пардохт мекунад, аз ҷумла, фоизҳо ва ҳарочоти сохтмон мебошанд, ки боиси бунёди молу мулк мегарданд.

Мушкилоти асосие, ки ҳоло дар амалия дучор меоянд, дар он аст, ки ширкати сохтмонӣ дар оғози сохтмон на ҳамеша ҳарочоти ояндаро объективона ҳисоб мекунад. Дар натиҷа нархи шартнома тамоми ҳарочоти дар вақти гузоштани хона муайяншударо пӯшонида наметавонад. Иштирокчиёни сохтмони ҳиссагӣ пардохтҳои дар шартнома муқарраршударо месупоранд, уҳдадориҳои худро тибқи шартнома ба таври даҳлдор иҷро мекунанд, аммо ин маблағ барои пӯшонидани тамоми ҳарочоти бадастомада кифоягӣ намекунад.

Барои пӯшонидани ҳарочоти бадастомада ширкати сохтмонӣ арзиши объекти сохтмонро беасос зиёд мекунад. Ба чунин ҳарочоти гайричашмдошт инфлятсия, ки аз ҷониби давлат пурра назорат карда намешавад, «монеаҳо»-

и назарраси маъмурӣ, ки бо талаботҳои ҳатмӣ барои ширкати соҳтмонӣ ва гайра ба вучуд омадаанд, дохил мешаванд.

Ин ҳолатҳо ширкати соҳтмониро ҳангоми ташаккули нархи шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ маҷбур мекунанд, ки на маблағи муқарраршуда, балки маблағи таҳминии вобаста ба арзиши метри мураббай объекти соҳтмони ҳиссагиро пешниҳод кунад. Барои ҳамин дар шартнома пешбинӣ карда мешавад, ки нархи ниҳоӣ тибқи маълумоти инвентаризатсияи техникӣ, яъне пас аз гирифтани шиносномаи техникӣ барои объекти соҳтмони ҳиссагӣ муқаррар карда мешавад.

Кафолати сифат аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ унсури дигари шартномаи мазкур ба ҳисоб меравад. Ширкати соҳтмонӣ вазифадор аст ба иштирокчии соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ объекторо супорад, ки сифати он ба шартҳои шартнома, талаботи регламенти техникӣ, хӯҷатҳои лоиҳа ва қоидаҳои шаҳрсозӣ, инчунин ба дигар талаботҳои ҳатмӣ мувофиқат кунад. Ширкати соҳтмонӣ наметавонад бо ишора ба принсипи озодии шартнома ва шарту шароити дар шартнома пешбинишуда, ки дар доираи он иштирокӣ мебошад, аз талаботи регламенти техникӣ, хӯҷатҳои лоиҳавӣ, қоидаҳои шаҳрсозӣ ва дигар талаботҳои ҳатмӣ сарфи назар кунад.

Муҳлати кафолати объекти соҳтмони ҳиссагӣ бояд на камтар аз панҷ сол бошад. Он аз санаи ба иштирокчии соҳтмони муштарак супурдани объект ҳисоб карда мешавад. Ширкати соҳтмонӣ, ки истеҳсолкунандай таҷҳизот нест, наметавонад барои ин таҷҳизот аз муҳлатҳои муқарраркардаи истеҳсолкунандагон муҳлати кафолатро муқаррар кунад. Ҳамин тавр, муҳлати кафолат танҳо барои объекти соҳтмони ҳиссагӣ муқаррар карда шудааст.

Талабот оид ба иҷрои шартнома дар робита бо сифат ва дигар камбудиҳои объекти соҳташуда метавонанд бо пайдарпайии муайян пешниҳод карда шаванд, аз ҷумла: а) ҳиссагузор – ба ширкати соҳтмонӣ; б) ширкати соҳтмонӣ – ба фармоишгар; в) фармоишгар – ба паймонкори генералиӣ; г) паймонкори генералиӣ – ба паймонкори фаръӣ.

Агар ширкати сохтмонӣ сохтмонро бо сарфи назар намудани ин талабот анҷом дода, боиси бад шудани сифати объект ё пайдоиши дигар камбузиҳо гардад, ки объектро барои таъинот мувофиқи мақсад истифода бурдан гайриимкон гардад, пас, иштирокии сохтмони ҳиссагӣ, агар тартиби дигаре дар шартнома пешбинӣ нашуда бошад, бо интихоби худ ҳуқуқ дорад аз ширкати сохтмонӣ инҳоро талаб кунад:

- камбузиҳоро дар муҳлати оқилона ройгон бартараф кунад;
- нархи шартномаро мувофиқан паст намояд;
- ҳароҷоти бартараф намудани камбузиҳоро ҷуброн кунад.

Агар талабот ба сифати объекти сохтмони ҳиссагӣ ба таври ҷиддӣ вайрон шуда бошад ё камбузиҳои ошкоршуда дар муҳлати оқилона бартараф карда нашаванд, он гоҳ ҳиссагузор ҳуқуқ дорад аз ичрои шартнома даст қашад ва аз ширкати сохтмонӣ баргардонидани маблағ ва фоиз барои истифодай онро талаб кунад.

Муҳлат дар шартномаи сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ унсури дигари он маҳсуб мёбад. Ду намуди муҳлатҳо дар муносибатҳо вобаста ба иштироки ҳиссагӣ фарқ карда мешавад: 1) даврае, ки ширкати сохтмонӣ вазифадор аст объекти сохтмони ҳиссагиро ба ҳиссагузор супорад (давраи интиқол); 2) даврае, ки дар давоми он ҳиссагузор бояд пас аз гирифтани хабар дар бораи ба охир расидани сохтмон ба қабули объекти сохтмони ҳиссагӣ оғоз кунад (муҳлати қабул).

Ширкати сохтмонӣ уҳдадор аст ба ҳиссагузор объекти сохтмони ҳиссагиро дар муҳлати дар шартнома муқарраршуда пешниҳод намояд. Дигар намуди муҳлат дар ин муносибатҳо муҳлати интиқоли объекти сохтмон аз паймонкор ба ширкати сохтмонӣ мебошад. Ҳамзамон, муҳлати интиқоли объект аз паймонкор ба ширкати сохтмонӣ ва муҳлати интиқоли ҳамон як объект аз ширкати сохтмонӣ ба ҳиссагузор ду раванди муҳталиф мебошанд, ки метавонанд бо вақт мувофиқат накунанд, дар ҳоле ки муҳлати интиқоли объект аз пудратҷӣ то ширкати сохтмонӣ метавонад ба «давраи интиқол» таъсир расонад.

Тибки м. 793 КМ ҖТ фармоишгар вазифадор аст тибки муҳлат ва тартиби пешбининамудай шартномаи паймонкорӣ бо иштироки паймонкор икрои корро аз назар гузаронад, қабул кунад ва ҳангоми ошкор намудани сарфи назар кардани шартнома, ки корро бадтар мегардонад ё дигар норасоиҳоро ба вуҷуд меорад, фавран ба паймонкор арз намояд. Ҳамзамон, ширкати соҳтмонӣ барои вайрон кардани муҳлати интиқоли объекти соҳтмони ҳиссагӣ дар назди ҳиссагузор масъулият дорад.

Мувофиқи ин, агар ҳамаи марҳилаҳои соҳтмонро на худи ширкати соҳтмонӣ, балки паймонкор икро кунад, пас, дар шартнома барои паймонкор муқаррар кардани масъулият ҷиҳати вайрон кардани шартҳои интиқол додани объект аз паймонкор ба ширкати соҳтмонӣ дар шакли ноустуворона барои шумораи рӯзҳои батаъхирафтода, аз рӯзи аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ пардохтро анҷом додан оғоз карда, корҳои паймонкорӣ (агар шартнома пас аз бастани шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ баста шавад, агар шартнома бо паймонкор пеш аз шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ баста шуда буд, пас аз лаҳзае, ки ширкати соҳтмонӣ аз ҳисоби корҳои паймонкорӣ барои соҳтани объекти мушаххаси соҳтмони ҳиссагӣ маблағ мегузаронад) то лаҳзай ба ширкати соҳтмонӣ додани объекти ҳиссагӣ мувофиқ аст.

Муҳлати додани объект ба ҳиссагузор яке аз шартҳои муҳимми шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ мебошад. Интихоби усули таъини вақти интиқол дар амал муҳим аст. Аксар вақт шартҳо тибки қоидаҳои умумии КМ ҖТ муайян карда мешаванд.

Муҳлати дар қонун, санади дигари ҳукуқӣ ё аҳд муқарраргардида ё аз ҷониби суд таъингардида бо санаи тақвим ё гузаштани доираи вақте муайян мегардад, яъне бо сол, моҳ, ҳафта, рӯз ё соат ҳисоб карда мешавад (м. 208 КМ ҖТ). Барои ширкати соҳтмонӣ муайян кардани муҳлати интиқоли объекти соҳтмони ҳиссагӣ бо нишон додани муҳлате, ки интиқол бояд дар он сурат гирад, мувофиқтар хоҳад буд.

Чараёни муҳлати бо давраи вақт муайянгардида дар рӯзи дигари пас аз санаи тақвимӣ ё фаро расидани ҳодисае оғоз меёбад, ки бо он муайян

шудааст (м. 209 КМ ЧТ). Барои дар шартнома муқаррар кардани муҳлати интиқоли объекти молу мулки гайриманқул ширкати соҳтмонӣ бояд санаи ба нақша гирифташудаи кор дар объектро тибқи хучҷатҳои лоиҳавӣ ба назар гирад. Инчунин, ширкати соҳтмонӣ бояд муҳлатеро, ки дар давоми он барои ба истифода додани объект иҷозат гирифта мешавад, ба назар гирад.

Муҳлат барои ҳамаи иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ бояд ягона бошад. Барои он ки шартҳои шартнома ба воқеият наздик шаванд, ба санаи таҳминии ба истифода додани объект илова кардани баъзе муҳлатҳои зарурӣ ҷиҷати таҳияи санадҳои интиқол ва огоҳ кардани ҳиссагузор барои интиқол ба мақсад мувоғиқ аст.

Бо вучуди ин, дар амал муҳлати шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои интиқоматӣ аз ҷониби тарафҳо санаи ба истифода додани объект пешбинӣ карда мешавад. Дар оғози соҳтмон на ҳама иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ ба миқдори пурра пул пардоҳт менамоянд ва барои ҳамаи лоиҳаҳои соҳтмони ҳиссагӣ шартномаҳо баста нашудаанд. Ба истилоҳ «фазои холӣ» мавҷуд аст, ки дар раванди соҳтмони манзил ба шаҳрвандон ё шахсони ҳуқуқӣ пешниҳод карда мешавад. Ин аз он сабаб ба амал меояд, ки болоравии назарраси объектҳои молу мулки гайриманқул ҷаззобияти сармоягузории онҳоро коҳиш медиҳад ва дар натиҷа қобилияти пурра пардоҳт кардани ҳаҷми пул барои объекти соҳтмони ҳиссагӣ дар вақти оғози кори соҳтмон маҳдуд мешавад.

Аз тарафи дигар, ширкати соҳтмонӣ таваррумро пешгӯйӣ карда, дидаву дониста нисбати фазои холӣ шартнома намебандад. Мутаносибан, роҳи ягонаи начот барои ширкати соҳтмонӣ аз ин вазъ, вақте ки пурра пӯшонидани ҳароҷоти соҳтмони тамоми объект имконпазир мегардад, баланд бардоштани арзиши «фазои озод» дар ҷараёни соҳтмон мебошад.

Яке аз роҳҳои ҳалли ин масъала тағиیر додани тартиби ҷалби сармоягузорӣ ба соҳтмон мебошад, яъне ҳиссагузор бо бонк шартномаи кредит мебандад, ки барои соҳтмон як миқдор пул медиҳад. Пас аз бастани шартнома иштирокчии ояндаи соҳтмони ҳиссагӣ дар хусуси иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ шартнома мебандад. Ё ин ки ширкати соҳтмонӣ бо бонк

шартномаи кредит мебандад, ки он барои соҳтмон як миқдор пул низ медиҳад. Аммо ҷаззобияти чунин шартномаҳо барои бонкҳо аст, зеро объекти соҳтмон ҳамчун фонди таъмини чунин уҳдадориҳо баромад меқунад.

Агар бунёди соҳтмон дар муҳлати пешбинишудаи шартнома ба анҷом расонида нашавад, ширкати соҳтмонӣ бояд то ба итмол расидани муҳлат иттилооти дахлдорро пешниҳод намояд ва пешниҳодро оид ба тағиیر додани муҳлати шартнома анҷом диҳад.

Ҳиссагузор, ки аз ширкати соҳтмонӣ дар бораи ба итмол расонидани соҳтмони бинои истиқоматӣ ва ё дигар объекти молу мулки гайриманқул ва омодагии объекти соҳтмони ҳиссагӣ хабар гирифтааст, уҳдадор аст дар муҳлати пешбининамудаи шартнома бо қабули он идома диҳад ё агар чунин муҳлат муқаррар нашуда бошад, дар давоми муҳлати оқилона бояд ба қабули объекти соҳтмони ҳиссагӣ пардозад.

Сабабҳои ба таъхир андохтани муҳлате, ки ҳиссагузор бояд қабули объектро оғоз кунад, пеш аз ҳама, сарфа аз арзиши нигоҳдории молу мулк ва сониян, пардохтҳо аз андози молу мулк мебошад. Ҳиссагузор вазифадор аст ҳарочоти дар боло зикршударо ба зимма гирад ва аз лаҳзаи бақайдгирии ҳуқуқи моликият ба объекти молу мулки гайриманқул андоз аз молу мулкро супорад.

Унсури дигари шартномаи таҳқиқшаванд ҷавобгарии тарафҳо ҳангоми вайрон намудани шартнома мебошад.

Вобаста ба мағҳуми ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар адабиёти илмӣ нуқтаи назари ягона вучуд надорад. Ҷавобгарии ҳуқуқӣ намуди ҷавобгарии иҷтимоӣ мебошад, ки барои ҳуқуқвайронқунӣ ва истифодаи ҷораҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз ҷониби субъектони босалоҳият татбик мешавад²³⁰. Ба андешаи Э.С. Насриддинзода, ҷавобгарии ҳуқуқӣ зарурати шахс ба гирифткор шудан ба ҷораҳои маҷбурияти давлатӣ барои ҳуқуқвайронқуниҳои содиркарда мебошад²³¹.

²³⁰ Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқук: китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ. – Душанбе: Сино, 2018. – С. 683.

²³¹ Ниг.: Насриддинзода Э.С. Назарияи давлат ва ҳуқук (воситаи таълимӣ). – Душанбе: Мехрона-2017, 2019. – С. 149.

Чавобгарии ҳуқуқӣ ҳамчун истилоҳи умумӣ дар илми ҳуқуқшиносӣ дорои намудҳои алоҳидаи худ мебошад. Яке аз намудҳои чавобгарии ҳуқуқиро чавобгари ҳуқуқи мадани ташкил медиҳад. Чавобгарӣ институти муҳим дар ҳуқуқи мадани ба ҳисоб меравад, ки дар таъмини нақши ҳуқуқ дар танзимнамоии муносибатҳои бозоргонӣ, ҳамчунин, ҳифзи ҳуқуқҳои молу мулкии соҳибкорону шаҳрвандон ҷойи муайянро ишғол меқунад²³².

Чавобгари ҳуқуқи мадани як навъи чавобгари ҳуқуқӣ ба ҳисоб меравад²³³. Бо мақсади пурра ошкор намудани мафҳум ва хусусиятҳои он зарурияти муайян намудани мафҳум ва хусусиятҳои чавобгари ҳуқуқӣ ба миён меояд. Падидай чавобгари ҳуқуқӣ дар илми ҳуқуқшиносӣ вобаста ба муҳиммияти худ ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳи мутахассисони ватани ва хориҷӣ қарор гирифтааст.

Р.Ш. Шарофзода қайд менамояд, ки чавобгари ҳуқуқӣ як намуди масъулият аст, ки дар татбиқи чораҳои маҷбурсозии ҳуқуқӣ ба шахси гунаҳкор барои содир намудани ҳуқуқвайронкунӣ ифода меёбад²³⁴.

Дар илми ҳуқуқшиносӣ доир ба мафҳум ва хусусиятҳои чавобгари ҳуқуқи мадани ақидаи ягона вучуд надорад. Як қатор муҳаққиқон онро як навъи маҷburкунии давлатӣ ва дигарон бошанд, онро санксия барои ҳуқуқвайронкунандай соҳаи ҳуқуқи мадани баён кардаанд. Масалан, М.З. Раҳимзода чавобгари мадани гуфта, «дар зери маҷburkunii давлатӣ ичро намудани уҳдадориҳои молу мулкӣ ва шахсии ғайри молу мулкиро аз тарафи субъектони муомилоти мадани» мефаҳмад²³⁵.

Қайд намудан зарур аст, ки ақидаҳои дигар ҳам доир ба мафҳуми чавобгари мадани-ҳуқуқӣ дар илми ҳуқуқшиносӣ вучуд доранд. Р.Ш. Сотиволдиев қайд менамояд, ки чавобгари ҳуқуқи мадани ин вайрон намудани вазифаҳои шартномавӣ ё ғайришартномавӣ, яъне содир намудани деликти мадани аст. Он дар шакли рӯёниданӣ зарап, ноустуворона ва ғ., татбиқ мешавад²³⁶.

²³² Ниг.: Гражданское право Российской Федерации: учебник. Т. I / под ред. О.Н. Садиков. – М.: Контракт, 2006. – С. 433.

²³³ Ниг.: Соҳибов М.М. Проблемаҳои танзими ҳуқуқи гражданини иҷорати қитъаи заминҳои таъиноти кишоварзӣ тибқи қонунгузории ҶТ: диссертасияи номзади илмҳои ҳуқуқ. – Душанбе, 2018. – 188 с.

²³⁴ Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Асари ишорашуда. – С. 437.

²³⁵ Ниг.: Ҳуқуқи гражданий: қисми 1. – Душанбе: ЭР-граф, 2007. – С. 371 (Муаллифи боб – Раҳимов М.З.).

²³⁶ Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Асари ишорашуда. – С. 442.

Ба андешаи Қ.Ш. Қурбонов ва И.Ф.Faффорзода ҷавобгарии ҳуқуқи маданий муносибати ҳуқуқӣ буда, дар оқибатҳои номусоиди манфии дорои хусусияти молумулкӣ барои ҳуқуқвайронкунанда (қарздор) ифода меёбад, ки бо маҷбуркуни давлатӣ таъмин шудааст ва дар баробари ин, боиси маҳкумнамоии манфии давлат ва ҷамъият нисбат ба ҳуқуқвайронкуни содиршуда ва субъекти он мебошад²³⁷.

Ба андешаи Ф.С. Сулаймонов, «ҷавобгарии ҳуқуқи маданий оқибатҳои ногувори хусусияти молумулкидошта мебошад, ки аз ҷониби давлат ба зиммаи субъекти дахлдор voguzoшta мешавад»²³⁸.

Доир ба моҳияти ҷавобгарии маданий-ҳуқуқӣ дар шартнома М.М. Соҳибзода дуруст қайд менамояд, ки «мавҷудияти ҷавобгарии тарафҳо дар шартнома, асосан, бо он рабт дорад, ки ҳар як ҷониби шартнома бобати дуруст, самаранок ва пурра ичро намудани шартҳои шартнома талош варзад ва ҳангоми расонидани заرار ба тарафи дигар барои барқарор намудани он масъулияят эҳсос намояд»²³⁹.

Дар муносибатҳо вобаста ба шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ се намуди ҷавобгарии маданий амал менамояд, ки нисбат ба ширкати соҳтмонӣ барои ичро накардан ё ичрои номатлуби уҳдадориҳо тибқи шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ татбиқ карда мешаванд ва инҳо мебошанд:

- 1) ноустуворона (ҷарима, пеня);
- 2) ҷуброни зиён – ҳарочоте, ки шахси ҳуқуқаш вайроншуда барои барқарор кардани ҳуқуқи вайроншуда анҷом медиҳад ё бояд анҷом диҳад.
- 3) ҷуброни зарари маънавӣ – агар шаҳрванд-истеъмолкунанда ҳиссагузор бошад.

²³⁷Ниг.: Қурбонов Қ.Ш., Faффорзода И.Ф. Ҳукуки гражданий: қисми 1: китоби дарсӣ. – Душанбе: Дошишварон, 2017. – С. 297.

²³⁸Ниг.: Ҳукуки гражданий Ҷумҳурии Тоҷикистон: китоби дарсӣ: қисми якум / Муҳаррирони масъул: д.и.ҳ., профессор Faюров Ш.К. ва н.и.ҳ., дотсент Сулаймонов Ф.С. – Душанбе: ЭР-граф, 2013. – С. 313. (муаллифи боб – Сулаймонов Ф.С.).

²³⁹Ниг.: Соҳибов М.М. Проблемаҳои танзими ҳуқуқи гражданий иҷораи қитъаи заминҳои таъиноти кишоварзӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон: монография: нашри аввал / Зери таҳрири Faюров Ш.К. – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, мудири кафедраи ҳуқуқи гражданий факултети ҳуқуқшиносии ДМТ. – Душанбе: Графика-83, 2020. – С. 223.

Ҳамин тавр, дар ҳолати дур шудан аз талабот оид ба сифати кор, ки боиси бад шудани сифати ашё шудааст ё дар сурати мавҷуд будани камбудиҳои дигаре, ки онро барои истифодаи пешбининамудаи шартнома номувофиқ месозад, ҳиссагузор имкони истифодаи ҳуқуқҳои зеринро пайдо мекунад: 1) дар муҳлати муайян оқилона бартараф кардани камбудиҳоро талаб қунад; 2) мутаносибан паст кардани нархи шартнома; 3) ҷуброни ҳарочоти онҳо барои рафъи камбудиҳо.

Камбудиҳо бояд дар муҳлати оқилонае, ки истеъмолкунанда таъин намудааст ва баъд дар шартнома нишон дода шудааст, бартараф карда шаванд. Аммо ин шартҳо дар ҳолатҳое татбиқ карда намешаванд, ки ғайр аз як шаҳрванди дигаре, ки меҳоҳад дар охири шартнома манзилро барои мақсадҳои шахсӣ гирад, тарафи ҳиссагузор бошад. Бо назардошти ҳусусияти истеъмолии муносибатҳои тарафҳо, вайрон кардани шартҳои муқаррарнамудаи Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон» аз 9 декабря соли 2004, №72 ба ҳиссагузор имкон медиҳад, ки ҳуқуқи ситонидани ноустуворона дар ҳаҷми як фоизи арзиши корро талаб намояд.

Агар ҳиссагузор соҳтани ашё (манзил)-и талабкардаи ӯро аз ҳисоби ширкати соҳтмонӣ ба шахси дигар супорад, тавре ки дар моддаи номбурда пешбинӣ шудааст, ин вазъеро ба вучуд меорад, ки дар як объект якчанд шахсони мустақил фаъолият ҳоҳанд кард ва ин танҳо ба ташкили худи кор таъсири бад мерасонад. Ғайр аз он, вай метавонад боиси душворӣ дар ҳисобҳо байни ширкати соҳтмонӣ, ҳиссагузор ва шахси ба кор ҷалбшуда ба ҷойи ширкати соҳтмонӣ гарداد.

Азбаски муносибатҳои тарафҳои шартномаи соҳтмони ҳиссагӣ ба меъёрҳои қонунгузорӣ дар бораи ҳимояи истеъмолкунандагон оид ба соҳтмон ва шартномаҳои паймонкории майшӣ тобеъ мебошанд, қоидаҳои м. 813 КМ ҔТ нисбат ба шартномаи мазкур паҳн мегардад. Тибқи муқаррароти мазкур, фармоишгар дар сурати ҳангоми қабули кор ё дар вақти истифодаи ашёи пудрат ошкор намудани камбудиҳо метавонад муҳлати дар м. 793 ҳамин Кодекс зикргардида ва ҳангоми мавҷуд будани муҳлати кафолат дар

тӯли ин муддат яке аз ҳуқуқҳои пешбининамудаи м. 798 ҳамин Кодексро истифода барад.

Дар асоси м. 798 КМ ҶТ, дар сурате ки барои натиҷаи кор муҳлати кафолат муқаррар нағардида бошад, талаботи вобаста ба камбузиҳои натиҷаи кор аз ҷониби фармоишгар ба шарти дар муҳлатҳои мувоғиқ ошкор намудани онҳо, вале дар доираи ду сол аз рӯзи супурдани натиҷаи кор, агар дар қонунҳо, шартнома ё анъанаҳои муомилоти корӣ муҳлати дигаре муқаррар нашуда бошад, пешниҳод шуданаш мумкин аст. Масъалаи дигаре, ки ба назар гирифтани он зарур аст, ин аст, ки фаъолияти соҳтмонии ширкати соҳтмонӣ бояд аз ҷониби мақомоти даҳлдори давлатӣ назорат карда шавад. Дар марҳилаи ба истифода додани бинои истиқоматӣ комиссияи қабул бояд боварӣ ҳосил кунад, ки бино ягон хатар эҷод намекунад ва ба ҳама талаботҳои мавҷуда ҷавобгӯ мебошад.

Ҳамчун яке аз шаклҳои ҷавобгарӣ барои ситонидани ноустуворона исботшаванд будани тамоми шартҳои ҷавобгарӣ талаб карда мешавад. Агар бо ноустуворона уҳдадории бо фаъолияти соҳибкорӣ алоқадошта таъмин шуда бошад, он гоҳ барои рӯёнидани он исботи гуноҳи шахсе, ки уҳдадориро вайрон кардааст, лозим нест, чунки ҷавобгарӣ дар ин ҳолат ба хатар вобаста аст. Ноустуворона мумкин дар шакли маблаги пули муайян, ки мувоғики қонун ё шартнома аз ҷониби тарафи уҳдадориро иҷро накарда ё ба таври даҳлдор иҷро накарда, пардоҳт нашудааст, рӯёнида шавад. Дар илми ҳуқуқи маданий нуқтаи назари дигар оид ба моҳияти ноустуворонаи ҷаримавӣ мавҷуд аст. Олимон боварӣ доранд, ки ноустуворонаи ҷаримавӣ рафтори қонуниро ҳам дар давраи маҳдудиятҳои ҳуқуқии номусоид ва ҳам дар оянда ба вучуд меорад. Интиқоми шахси гунаҳгорро дорад²⁴⁰, ки вазифаи тарбиявиро иҷро мекунад²⁴¹, то дар оянда субъект вазифаҳои ба зиммаашон гузошташударо вайрон накунад²⁴².

²⁴⁰ Ниг.: Карманова Е.В. Штрафная функция гражданско-правовой ответственности: общая характеристика // Актуальные теоретические и практические вопросы развития юридической науки: общегосударственный и региональный аспекты. – 2015. – №1. – С. 238-242.

²⁴¹ Ниг.: Липинский Д.А., Мусаткина А.А. Лекция: юридическая ответственность, санкции и меры защиты // Вестник Орловского государственного университета. – 2010. – №4. – С. 55-62.; Карманова Е.В. Штрафная функция гражданско-правовой ответственности: общая характеристика // Актуальные теоретические и

Ба андешаи мо, муқаррар намудани ҷавобгарии ширкати соҳтмонӣ танҳо барои ҷуброни мавқеи ҷониби ҳифзшаванд дар шартнома – шаҳрванде, ки манзилро барои эҳтиёҷоти шахсӣ, оилавӣ, хонавода ва дигар эҳтиёҷоти марбут ба фаъолияти соҳибкорӣ алоқаманд набуда ба даст овардааст, имконпазир аст. Аммо барои ҳимояи иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагӣ, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ машғуланд, беасос аст.

Н.А. Маштакова комилан дуруст қайд мекунад, ки фаъолияти соҳибкорӣ дар асоси сатҳи таваккал мавқеи тарафҳо (ширкати соҳтмонӣ ва ҳиссагузор)-ро муайян мекунад, ки ин зарурати ҷустуҷӯи таносуби нисбатан оқилонаи молу мулки қаблиро муайян созад²⁴³. Ба андешаи мо, уҳдадории пардоҳти ноустуворонаи ҷаримавӣ аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ бояд танҳо дар ҳолати вайрон кардани уҳдадориҳо дар назди шаҳрванд – ҳиссагузор, ки манзилро бо мақсадҳои берун аз фаъолияти соҳибкорӣ ба даст овардааст, татбиқ карда шавад. Барои дигар ҳиссагузорони шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ (яъне шахсони ҳуқуқӣ) ҳуқуқи интихоб кардани намуди ноустуворона ба ихтиёри онҳо voguzor гардад.

практические вопросы развития юридической науки: общегосударственный и региональный аспекты. – 2015. – №1. – С. 238-242.

²⁴² Ниг.: Хачатуров Р.Л. Вопросы международно-правовой ответственности // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2009. – №1. – С. 69-75.

²⁴³ Ниг.: Mash'takova N.A. Гражданко-правовая ответственность по договору участия в долевом строительстве // Вестник Удмуртского университета. – 2010. – №2-3. – С. 83-90.

ХУЛОСА

Дар натиҷаи таҳлили таҳқиқоти диссертационӣ хулосаҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:

1. Иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмони бинои истиқоматӣ падидай ҳуқуқи маданий маҳсуб ёфта, барои низоми ҳуқуқии ҶТ нисбатан нав мебошад, чунки муносибатҳои объективии ҷамъиятӣ аллакай миёни субъектони ҳуқуқӣ пайдо гардида, вале танзими ҳуқуқии ин муносибатҳо дар кишвар ба таври даҳлдор ба роҳ монда нашудааст. Иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмони бинои истиқоматӣ яке аз механизмҳои муҳимми беҳдошти ҳолати манзилии шаҳрвандон ба ҳисоб меравад.

Иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмони бинои истиқоматӣ ҳамчун шакли нави шартномавӣ таъмин карда мешавад. Яъне шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ҳамчун навъи мустақили шартномавӣ ба соҳтан (бунёд)-и объекти нави молу мулки ғайриманқул равона карда шудааст ва пас аз он ба объекти соҳтмони ҳиссагӣ интиқол дода мешавад.

Бо назардошти конструксияи шартномаи мазкур он дар чунин шакл дар КМ ҶТ пешбинӣ гардидааст ва аз лиҳози ҳаҷман васеъ ва фарроҳ будани меъёрҳои ҳуқуқии танзимкунандай масъалаҳои мазкур зарурати таҳия ва қабули Қонуни ҶТ «Дар бораи иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмони бинои истиқоматӣ» ба вучуд омадааст [6–М].

2. Таҳлили соҳтори шартномавӣ имкон дод, ки шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ҳамчун уҳдадории шартномавӣ бандубаст гардад. Бинобар ин, мавзуи шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ як тараф соҳтани бинои истиқоматӣ бо интиқоли минбаъдаи он ба тарафи дигар дар ивази пардохти нархи шартномавии охирини пешбинишуда мебошад. Ба уҳдадориҳои иштирокчии соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ илова ба пардохт, қабули объекти низ дохил мешавад [1–М], [5–М].

3. Дар натиҷаи таҳлилу муқоиса ва муайян намудани таносуби шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ бо дигар шартномаҳои ҳуқуқии маданий хулоса бароварда шуд, ки ин шартнома дар низоми шартномаҳои ҳуқуқи маданий шартномаи воқеан нав буда, хусусиятҳои ба худ хосро доро аст ва аз

дигар шартномаҳои хуқуқи маданий ба таври куллӣ фарқ менамояд [4–М], [3–М].

4. Дар механизми танзими шартномавии муносибатҳо вобаста ба иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ тарзҳои таъмини ичрои уҳдадорӣ муҳим буда, дар таҷрибаи ҷаҳонӣ усулҳои гуногун истифода мешаванд. Дар натиҷаи таҳлили масъалаи мазкур истифодаи гарави ширкати соҳтмонӣ тибқи муқаррароти қонун ҳамчун тарзи таъмини ичрои уҳдадориҳои иштирок дар соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ асоснок кардааст [2–М], [7–М].

5. Зарурати тасдиқи нотариалий ва бақайдгирии давлатии шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматиро бо мақсади ҳимояи манфиатҳои иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ асоснок кардааст. Низоми мавҷудаи ҶТ бинобар аз холигӣ дар танзими хуқуқӣ наметавонад хуқуқи иштирокчиёни соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматиро пурра ҳифз намояд [8–М].

6. Шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ шакли нави мустақили шартнома мебошад, ки табиити консенсуалий, музднок ва дутарафа дорад, ки дар шакли ҳаттӣ баста шуда, ба қайди давлатӣ гирифта мешавад. Шартномаи мазкур дар низоми шартномаҳои хуқуқи маданий шартномаи нав буда, ҳусусиятҳои ба ҳуд ҳосро доро аст ва аз дигар шартномаҳои маданий–хуқуқӣ ба таври куллӣ фарқ намуда, танзими тафриқавиро тақозо менамояд. Дар шароити муосири кишвар, ки қонунгузории маҳсус оид ба иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмони бинои истиқоматӣ таҳия ва қабул нагардидааст, муносибатҳои мазкур мумкин аст бо истифода аз шабоҳат мавриди танзим қарор дода шаванд. [1–М]

7. Ҳангоми бастани шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ҳамчун асоси муносибатҳои иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ бояд як қатор талабот риоя карда шавад. Аз ҷумла, дар шартномаи мазкур бояд маълумоти зайл ба таври ҳатмӣ пешбинӣ карда шавад: 1) ном ва маҳалли ҷойгиршавии бинои истиқоматӣ, ки дар он объекти соҳтмони ҳиссагӣ ҷой дорад; 2) муҳлати ба ҳиссагузор пешниҳод намудани объекти соҳтмони ҳиссагӣ; 3) арзиши объекти соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ; 4) хуқуқҳо,

уҳдадориҳо ва ҷавобгарии тарафҳо; 5) андоза ва муҳлати падохти арзиши объекти соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ, инчунин шартҳо ва тартиби баргардонидани маблағҳои пулии ҳиссагузор ҳангоми бекор кардани шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ; 6) маълумот оид ба ҷой доштани иҷозатномаи ширкати соҳтмонӣ барои иҷрои корҳои соҳтмонӣ-васлнамоӣ; 7) кафолати сифати объекти соҳтмони ҳиссагӣ; 8) реквизитҳои тарафҳо. [2–М]

8. Уҳдадориҳои асосии ширкати соҳтмонӣ инҳоянд: бунёди бинои истиқоматӣ ва ё дигар объекти молу мулки ғайриманқул; ба ҳиссагузор супоридани объекти ҳиссагии соҳтмон, ки қисми бинои истиқоматӣ ва ё дигар объекти молу мулки ғайриманқул мебошад; амалӣ гардидани назорати техникии иҷрои корҳои соҳтмонӣ-васлнамоиро таъмин намояд; ба мақомоти ваколатдор эъломияи лоиҳаро пешниҳод намояд; воситаҳои пулии гузаронидашудаи ҳиссагузоронро танҳо тибқи таъинот истифода барад; бо муроҷиати ҳиссагузор иттилоот оид ба раванди соҳтмон, ҳолатҳои таъсиркунанда ба муҳлати соҳтмон, инчунин дигар иттилооти дар шартнома пешбинишуударо пешниҳод намояд; нигоҳдории таҷҳизотҳои дар бинои истиқоматӣ васлгардидаро то интиқоли он ба ҳиссагузор таъмин намояд; объекти соҳтмони ҳиссагиро барои истифодабарӣ дар муҳлати дар шартнома пешбинишууда пешниҳод намояд; санади қабулу интиқоли объекти соҳтмони ҳиссагиро имзо гузорад ва онро ба ҳиссагузор тибқи тартиби муқарраршуда пешниҳод намояд. [7–М]

9. Уҳдадориҳои асосии ҳиссагузор аз инҳо иборатанд: пардоҳт барои объекти соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ; қабули объекти соҳтмони ҳиссагӣ аз ширкати соҳтмонӣ; на дертар аз як моҳи лаҳзаи қабулу интиқоли бинои истиқоматӣ аз ширкати соҳтмонӣ ҳуҷҷатҳои мувоғикро қабул намояд ва ҳуқуқи моликиятро тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ба расмият дарорад. [7–М]

ТАВСИЯХО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАХОИ ТАҲҚИҚОТ

Дар натиҷаи таҳқиқоти диссертационӣ тавсияҳои амалии зерин пешниҳод мешаванд:

1. Пешниҳод карда мешавад, ки бо мақсади дар соҳаи соҳтмони манзили ҷумҳурӣ ворид намудани механизми муосири бозоргонӣ ва ташкили шароити мусоид барои ҷалби фаъоли сармоягузорӣ, таъмини танзими ҳуқуқии муносибатҳо дар раванди иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмони объектҳои молу мулки ғайриманқул, баҳусус биноҳои истиқоматӣ, инчунин пурзӯр кардани кафолати ҳуқуқ ва манфиатҳои шахсони дар соҳтмони ҳиссагӣ иштироккунанда, Қонуни ҶТ «Дар бораи иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмони бинои истиқоматӣ» қабул карда шавад. [5–М]

2. Бо мақсади дар муқаррароти КМ ҟТ ва ё дигар санадҳои қонунгузорӣ пешбинӣ намудани мағҳумҳои асосии ба муносибатҳои соҳтмони ҳиссагӣ вобаста, дар доираи таҳқиқоти диссертационӣ метавон чунин мағҳумҳои мушаҳҳасро оид ба шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ пешниҳод намуд:

1) бинои истиқоматӣ – бинои бисёрошёна, ки аз масоҳати таъиноти манзили истиқоматӣ ва маъмурию хизматрасонӣ иборат буда, бо ҷалби воситаҳои пулии ҳиссагузорон сохта мешавад;

2) ҳиссагузор – шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки бо ширкати соҳтмонӣ бо мақсади ба даст овардани объекти соҳтмони ҳиссагии манзили истиқоматӣ шартнома мебанданд;

3) ҳисса дар бинои истиқоматӣ – масоҳати объекти соҳтмони ҳиссагии манзили истиқоматӣ, инчунин, таҷҳизотҳои технологӣ ва муҳандисӣ, ки барои иҷрои шартнома ба ҳиссагузор супорида мешавад;

4) шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ – мутобики он як тараф (ҳиссагузор) уҳдадор мешавад, ки бо риояи шарт ва муҳлати шартнома нархи муайяншударо ба тарафи дигар (ширкати соҳтмонӣ) пардоҳт намояд, тарафи дигар (ширкати соҳтмонӣ) уҳдадор мегардад, ки объекти соҳтмони

ҳиссагии манзили истиқоматиро сохта, ба тарафи дигар (ҳиссагузор) пешниҳод намояд;

5) ширкати соҳтмонӣ – шахсони ҳуқуқие, ки бо ҷалби воситаҳои пулии ҳиссагузорон тибқи қонунгузорӣ бинои истиқоматиро бунёд менамоянд. [6–M]

НОМГҮИ АДАБИЁТ (МАЪХАЗХО)

I. Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ҳуччатҳои давлатӣ:

1. Конститутсияи ҶТ аз 6 ноябри соли 1994 дар раъйпурсии умуниҳалқӣ қабул карда шуд. 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 бо роҳи раъйпурсии умуниҳалқӣ ба он тағириу иловаҳо ворид карда шудаанд. – Душанбе, 2016. – 64 с.

2. Кодекси граждании ҶТ, қисми I, аз 30 июни соли 1999, №803 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 20.09 соли 2022).

3. Кодекси граждании ҶТ, қисми II, аз 11 декабря соли 1999, №885 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 20.09 соли 2022).

4. Кодекси граждании ҶТ, қисми III, аз 1 марта соли 2005, №84 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 20.09 соли 2022).

5. Кодекси мадании ҶТ аз 24 декабря соли 2022, №1918 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 15.03 соли 2023).

6. Кодекси манзили ҶТ аз 18 марта соли 2022, №1852 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 14.10 соли 2022).

7. Кодекси шаҳрсозии ҶТ аз 28 декабря соли 2012, №933 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 20.09 соли 2021).

8. Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки гайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он» аз 20 марта соли 2008, №375 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҟТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 20.09 соли 2021).

9. Қонуни ҟТ «Дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон» аз 9 декабря соли 2004. – №72 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҟТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 10.05 соли 2021).

10. Консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҟТ барои солҳои 2018-2028 аз 6 февраля соли 2018, №1005 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҟТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 10.02 соли 2021).

11. Стратегияи рушди соҳаи соҳтмони ҟТ барои давраи то соли 2030, қарори Ҳукумати ҟТ аз 27 апрели соли 2022, №203 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҟТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 5.10 соли 2022).

12. Асосҳои таъин ва тартиби барӯйхатгирии техникии молу мулки гайриманқул, инчунин санчиши тавсифи молу мулки гайриманқул ҳангоми анҷомдиҳии амалиёти бақайдгирӣ // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҟТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 10.05 соли 2021).

13. Қарори Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҟТ «Дар бораи қоидаҳо, тартиби бақайдгирӣ, пешбурд ва шаклҳои варақаи бақайдгирӣ, парвандаи бақайдгирӣ, дафтари бақайдгирии аризаҳо ва гузоштани рақамҳои кадастрии молу мулки гайриманқул» аз 6 июня соли 2014, №24 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҟТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 14.03 соли 2021).

14. Германское гражданское уложение // [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: СПС консультант плюс. (санаи муроҷиат: 01.05 соли 2022).

15. Гражданский кодекс Квебека. – М.: «Статут», 1999. – 234 с.
16. Положение о порядке и условиях долевого строительства (создания) многоквартирных жилых домов в городе Бишкек [Захираи электронӣ]. Манбай дастрасӣ: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/28306> (санай муроҷиат: 15.05 соли 2021).
17. Модельный закон о строительстве недвижимых объектов на долевых началах от 27 ноября 2020 года №51-9. [Захираи электронӣ]. Манбай дастрасӣ:https://iacis.ru/baza_dokumentov/modelnie_zakonodatelnie_akti_i_rekomendacii_mpa_sng/modelnie_kodeksi_i_zakoni (санай муроҷиат: 15.05 соли 2021).
18. Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004, №214-ФЗ [Захираи электронӣ]. Манбай дастрасӣ: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/ (санай муроҷиат: 15.05 соли 2021).
19. Закон Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве» (с изменениями по состоянию на 29.12.2021 г.) [Захираи электронӣ]. Манбай дастрасӣ: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38446797 (санай муроҷиат: 15.05 соли 2021).
20. Закон Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О долевом строительстве жилых домов и иных объектов недвижимости» [Захираи электронӣ]. Манбай дастрасӣ: <https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/59743/zakon-turkmenistana-o-vnesenii-izmenenij-i-dopolnenij-v-zakon-turkmenistana-o-dolevom-stroitelstve-zhilyh-domov-i-inyh-obektov-nedvizhimosti> (санай муроҷиат: 15.05 соли 2021).
21. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по урегулированию процесса долевого строительства многоквартирных домов» [Захираи электронӣ]. Манбай дастрасӣ: <https://lex.uz/ru/docs/4831140> (санай муроҷиат: 15.05 соли 2021).

II. Монографияҳо, китобҳои дарсӣ, васоити таълимӣ:

22. Абдуллоев, А.А., Шукров, Ф.М., Одиев, И.Р. Ҳуқуқи граждани [Матн]: китоби дарсӣ: чилди I / А.А. Абдуллоев, Ф.М. Шукров, И.Р. Одиев. – Ҳуҷанд: Ҳурросон, 2020. – 336 с.
23. Абова, Т.Е., Кабалкин, А.Ю. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ [Текст]: Часть первая / Под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. – М.: Юрайт-Издат; Право и закон, 2002. – 300 с.
24. Алексеев, С.С. Общая теория права: В 2-х т. Т.1[Текст] / С.С. Алексеев. – М., 1981. – 361 с.
25. Беляева, О.А. Предпринимательское право: учебное пособие [Текст] / под ред. В.Б. Ляндреса. – М.: КОНТАРАКТ; ИНФРА-М, 2009. – 343 с.
26. Брагинский, М.И., Витрянский, В.В. Договорное право: общие положения [Текст] / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М., 1997. – 841 с.
27. Брагинский, М.И. Общее учение о хозяйственных договорах [Текст] / М.И. Брагинский. – Минск: Наука и техника, 1967. – 260 с.
28. Брагинский, М.И., Витрянский, В.В. Договорное право: книга первая: общие положения: издание дополнительное, стереотипное (5-й завод) [Текст] / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М.: «Статут». 2002. – 841 с.
29. Братусь, С.Н. Юридическая ответственность и законность [Текст] / С.Н. Братусь. – М.: Юридическая литература, 1976. – 216 с.
30. Брауде, И.Л. Право на строение и сделки со строениями [Текст] / И.Л. Брауде. – М.: Госюриздан, 1954. – 168 с.
31. Бузырев, В.В., Чекалин В.С. Экономика жилищной сферы: учебное пособие [Текст] / В.В. Бузырев, В.С. Чекалин. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 254 с.
32. Веберс, Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве [Текст] / Я.Р. Веберс. – Рига: Зинатне, 1976. – 231 с.
33. Витрянский, В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды [Текст] / В.В. Витрянский. – М., 1999. – 284 с.
34. Витрянский, В.В. Договор аренды и его виды: прокат, фрахтование на время, аренда зданий, сооружений и предприятий, лизинг [Текст] / В.В. Витрянский. – М.: Статут, 1999. – 299 с.

35. Витрянский, В.В. Договор строительного подряда и иные договоры в сфере строительства [Текст] / В.В. Витрянский. – М.: Статут, 2005. – 64 с.
36. Гавзе, Ф.И. Обязательственное право [Текст] / Ф.И. Гавзе. – Минск, 1968. – 412 с.
37. Гонгало, Б.М. Учение об обеспечении обязательств: монография [Текст] / Б.М. Гонгало. – М., 2002. – 222 с.
38. Гордон, М.В. Система договоров в советском гражданском праве [Текст] // Ученые записки Харьковского юридического института. - Вып. 5. - 1954. – 200 с.
39. Гражданское и торговое право зарубежных государств: учебник [Текст] / Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. - 4-е изд., перераб. и доп. В 2-х т. – Т. I. – М.: Международные отношения, 2006. – 579 с.
40. Гражданское и торговое право зарубежных стран: учебное пособие [Текст] / Под общ. ред. В.В. Безбаха и В.К. Пучинского. – М.: МЦФЭР, 2004. – 896 с.
41. Гражданское право: учебник. Ч. I [Текст]/ Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. 5-е изд. – М.: Проспект, 2005. – 848 с.
42. Гражданское право: учебник Ч. II [Текст] / Под ред. О.Н. Садикова. – М.: Юстицинформ, 2000. – 608 с.
43. Гражданское право: часть первая: учебник [Текст]/ Отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. – М.: Юрист, 2003. – 719 с.
44. Гражданское право: В 2 т. Том 2. Полутом 1. Учебник [Текст] / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. -2-е изд., перераб. и доп. – М. Издательство БЕК, 2000. – 517 с.
45. Гражданское право: учебник. [Текст] / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. – М., 1996. – 765 с.
46. Гражданское право: учебник. В 2-х т. Т.1[Текст] / Под ред. Е.А. Суханова. – М., 2004. – 653 с.
47. Гражданское право: учебник. Т. 1 [Текст] / Под ред. М.М. Агаркова, Д.М. Генкина. – М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1944. – 419 с.

48. Гражданское право Российской Федерации: учебник. Т. I [Текст] / Под ред. О.Н. Садиков. – М.: Контракт, 2006. – 493 с.
49. Гуляев, А.М. Русское гражданское право: обзор действующего законодательства и проекта Гражданского уложения: пособие к лекциям (издание 2-е, дополненное) [Текст] / А.М. Гуляев. – СПб. Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – 619 с.
50. Договоры в социалистическом хозяйстве [Текст] / Под ред. О. С. Иоффе. – М., 1964. – 478 с.
51. Егоров, Ю.П. Сделки в гражданском праве [Текст] / Ю.П. Егоров. – Новосибирск, 1999. – 159 с.
52. Enneccerus L., Kipp Th., Wolf M. Lehrbuch des burgerlichen Recht. 23 - 27 Aufl. Marburg, 1927. Bd 1. Abt. 2. – S. 561. Anm. 2.
53. Жариков, Ю.Г., Масевич, М.Г. Недвижимое имущество: правовое регулирование: научно-практическое пособие [Текст] / Ю.Г. Жариков, М.Г. Масевич. – М.: Издательство БЕК, 1997. – 252 с.
54. Зюзин, В.А., Королев, А.Н. Комментарий к Федеральному закону «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» (постатейный) [Текст]. изд.2-е, перераб. и доп. / В.А. Зюзин, А.Н. Королев. – М.: Юстицинформ, 2007. – 159 с.
55. Илларионова, Т.И. Механизм действия гражданско-правовых охранительных мер [Текст] / Т.И. Илларионова. – Свердловск, 1980. – 520 с.
56. Иоффе, О.С. Обязательственное право [Текст] / О.С. Иоффе. – М.: Юридическая литература, 1975. – 880 с.
57. Иоффе, О.С. Правоотношения по советскому гражданскому праву [Текст] / О.С. Иоффе. – Л., 1949. – 144 с.
58. Иоффе, О.С. Избранные труды в 4-х томах. В 4-х томах. Т. 1 [Текст] / Иоффе О.С. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. – 574 с.
59. Кайль, А.Н. Долевое строительство. Как не дать себя обмануть [Текст] / Кайль А.Н. – Саратов.: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 148 с.

60. Кодификация российского частного права [Текст] / [Витрянский В.В. и др.]; под ред. Д.А. Медведева; Исслед. Центр частного права при Президенте Российской Федерации. – Москва.: Статут, Консультант плюс, 2008. – 334 с.
61. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный) [Текст] / Под ред. О.Н. Садикова. – М., 2005. – 964 с.
62. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой [Текст] / Под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Абалкина. – М., 2004. – 873 с.
63. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой (постатейный) [Текст]. Изд. 2-е, испр. и доп. С использованием судебно-арбитражной практики / Отв. ред. О.Н. Садиков. – М.: КОНТРАКТ - ИНФРА-М, 2002. – 911 с.
64. Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР [Текст] / Под ред. Е.А. Флейшиц, О.С. Иоффе. – М.: «Юрид. лит.», 1970. – 823 с.
65. Кооперативное право: учебное пособие [Текст] / А.А. Собчак, В.Ф. Яковлева, В.С. Тимескова и др. / Под ред. А.А. Собчака, В.Ф. Яковлевой, Н.Д. Егорова. – СПб: Издательство Санкт- Петербургского университета, 1992. – 518 с.
66. Крашенинников, В.П. Право собственности на жилые помещения [Текст] / В.П. Крашенинников. – М.: Статут, 2000. – 237 с.
67. Кузнецов, А.П. Банкротство застройщика: теория и практика защиты прав граждан – участников строительства [Текст] / А.П. Кузнецов. – М.: Статут, 2015. – 416 с.
68. Қурбонов, Қ.Ш. Ҳуқуқи гражданий: қисми I (китоби дарсӣ) [Матн] / Қ.Ш. Қурбонов. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – 488 с.
69. Қурбонов, Қ.Ш., Fafforzoda, И.Ф. Ҳуқуқи гражданий: қисми I: китоби дарсӣ [Матн] / Қ.Ш. Қурбонов, И.Ф. Fafforzoda. – Душанбе: Донишварон, 2017. – 504 с.
70. Малеин, М.Н. Имущественная ответственность в хозяйственных правоотношениях [Текст] / М.Н. Малеин. – М., 1968. – 207 с.

71. Маҳмудов М.А., Тағойназаров Ш.Т., Бобоҷонов И.Ҳ., Бадалов Ш.К. Тафсири Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми якум) [Матн] / М.А. Маҳмудов, Ш.Т. Тағойназаров, И.Ҳ. Бобоҷонов, Ш.К. Бадалов. – Душанбе: ЭР-граф, 2010. – 1000 с.
72. Мейер, Д.И. Русское гражданское право [Текст] / Д.И. Мейер. – В 2-х частях: По исправленному и дополненному 8-му изданию, 1902 г. Ч. 2. – М.: Статут, 1997. – 455 с.
73. Мейер, Д.И. Русское гражданское право [Текст] / Д.И. Мейер. - Ч. 2. – М., 1997. – 829 с.
74. Насриддинзода, Э.С. Назарияи давлат ва ҳукуқ (воситаи таълимӣ) [Матн] / Э.С. Насриддинзода. – Душанбе: Меҳрона-2017, 2019. – 218 с.
75. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) [Текст] / Под ред. В.П. Мозолина, М.Н. Малеиной. – М.: Норма, 2004. – 840 с.
76. Ожегов, С.И. Словарь русского языка [Текст] / С.И. Ожегов. - около 57000 слов / Под ред. чл.- корреспондента АНСССР Н.Ю. Шведовой. - 20-е изд., Стереотип. – М.: Рус. Яз., 1988. – 750 с.
77. Ойгензихт, В.А. Нетипичные договорные отношения в гражданском праве [Текст] / В.А. Ойгензихт. – Душанбе, 1984. – 128 с.
78. Петрухин, М.В. Договор участия в долевом строительстве объектов недвижимости: проблемы правового регулирования [Текст] / М.В. Петрухин. – М.: Инфротропик Медиа, 2012. – 193 с.
79. Право собственности: актуальные проблемы [Текст] / Отв. ред. В.Н. Литовкин, Е А. Суханов, В.В. Чубаров. Институт законодательства и сравнительного правоведения. – М.: Статут, 2008. – 731 с.
80. Проблемы гражданского и предпринимательского права Германии: перевод с немецкого [Текст] / Науч. коне: Бергман В.; Общ. ред.: Яковлева Т.Ф. – М.: БЕК, 2001. – 336 с.
81. Пугинский, Б.И. Гражданко-правовые средства в хозяйственных отношениях [Текст] / Б.И. Пугинский. – М., 1984. – 224 с.

82. Рожкова, М.А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора [Текст] / М.А. Рожкова. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 416 с.
83. Романец, Ю.В. Система договоров в гражданском праве России [Текст] / Ю.В. Романец. – М.: Юрист, 2004. – 496 с.
84. Рясенцев, В.А. Лекции на тему «Сделки по советскому гражданскому праву» (1-я и 2-я) [Текст] / В.А. Рясенцев. Для студентов ВЮЗИ. – М., 1951. – 48 с.
85. Система германского гражданского права: учебник [Текст] / Пер. с нем. С.В. Королева. – М.: Международные отношения, 2006. – 357 с.
86. Скловский, К.И. Собственность в гражданском праве [Текст] / К.И. Скловский. - 4-е изд., перераб. доп. – М.: Статут, 2008. – 922 с.
87. Соҳибов, М.М., Саидов, Ҳ.М., Хочамуродов, Д.Г., Бобохонов, Ҳ.З. Ҳуқуқи шартномавӣ [Матн] / Зери таҳрири профессорFaюров Ш.К. – Душанбе: «Андалеб-Р», 2015. – 244 с.
88. Сотиволдиев, Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқук (китоби дарсӣ барои муассисаҳои олии таҳсилоти касбӣ) [Матн] / Р.Ш. Сотиволдиев. – Душанбе: Империал-Групп, 2014. – 720 с.
89. Сотиволдиев, Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқук: китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ [Матн] / Р.Ш. Сотиволдиев. – Душанбе: «Сино», 2018. – 784 с.
90. Соҳибов, М.М. Проблемаҳои танзими ҳуқуқи гражданини иҷоратӣ қитъаи заминҳои таъиноти кишоварзӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон: монография: нашри аввал [Матн] / Зери таҳрири д.и.х., профессор Faюров Ш.К. – Душанбе: Графика-83, 2020. – 288 с.
91. Соҳибзода М.М., Шерзода Б.С. Падидаҳои нави ҳуқуқи мадании Ҷумҳурии Тоҷикистон: монография: нашри аввал [Матн] // Зери таҳрири Faюрзода Ш. К. – мудири кафедраи ҳуқуқи мадании факултети ҳуқуқшиносии ДМТ, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор. – Душанбе: Мехроҷ-граф, 2023. – 448 с.

92. Труды по гражданскому праву [Текст] / К 75-летию Ю.К. Толстого / Под ред. А.А. Иванова. – М.: Проспект - ТК Велби, 2003. – 248 с.
93. Учебник русского гражданского права [Текст] / Г.Ф. Шершеневич - 10-е изд. – М.: Изд. Бр. Башмаковых, 1912. – 948 с.
94. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ иборат аз 2 чилд [Матн] / Зери таҳрири С. Назарзода, А. Сангинов, С. Каримов, М.Ҳ. Султон. (нашри дувум). – Душанбе: Бухоро, 2015. – Чилди 1. – 996 с. – Чилди 2. – 1096 с.
95. Фаткудинов, З.М. Договор подряда между социалистическими организациями [Текст] / З.М. Фаткудинов. – М., 1976. – 88 с.
96. Халфина, Р.О. Договор в английском гражданском праве [Текст] / Р.О. Халфина. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1959. – 304 с.
97. Халфина, Р.О. Значение и сущность договора в советском социалистическом гражданском праве [Текст] / Р.О. Халфина. – М.: Изд-во АН СССР, 1954. – 238 с.
98. Хейфец, Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву [Текст] / Ф.С. Хейфец. – М.: Юрайт, 1999. – 448 с.
99. Ҳуқуқи гражданин Ҷумҳурии Тоҷикистон: китоби дарсӣ: қисми якум [Матн] / Муҳаррирони масъул: д.и.ҳ., профессор Faюров Ш.К. ва н.и.ҳ., дотсент Сулаймонов Ф.С. – Душанбе: ЭР-граф, 2013. – 313 с.
100. Ҳуқуқи гражданий: қисми 1. [Матн] – Душанбе: ЭР-граф, 2007. – 371с.
101. Цвайгерт, К., Кетц, Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: Договор. Неосновательное обогащение. Деликт [Текст]. В 2-х томах: Перевод с немецкого. Т. 2 / К. Цвайгерт, Х. Кетц. – М.: Международные отношения, 1998. – 480 с.
102. Чубаров, В.В. Проблемы правового регулирования недвижимости [Текст] / В.В. Чубаров. – М.: Статут, 2006. – 336 с.
103. Щенникова, Л.В. Вещные права в гражданском праве России [Текст] / Л.В. Щенникова. – М., 1996. – 186 с.
104. Юридические лица как участники гражданских правоотношений [Текст] // Гражданское право: учебное пособие / Отв. ред. Е. А. Суханов. – М., 1998. Т. 1. – 816 с.

III. Мақола, маъруза ва маҷмуаҳо:

105. Аюшева, С.Д. Правовое значение системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним для защиты интересов участников ипотечного жилищного кредитования [Текст] / С.Д. Аюшева // Законодательство. – 2004. – №11. – С. 14-22.
106. Биньковская, А.А. Является ли договор участия в долевом строительстве публичным договором либо договором присоединения? [Текст] / А.А. Биньковская // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2013. – №10. – С. 75-80.
107. Бобровникова, М.А. Договор участия в долевом строительстве [Текст] / М.А. Бобровникова // Строительство и право. – 2006. – №6. – С. 12-20.
108. Бобровникова, М.А. Договор участия в долевом строительстве [Текст] / М.А. Бобровникова // Российского права. – 2006. – №1. – С. 75-83.
109. Брагинский, М.И. Подряд и подряд подобные договоры [Текст] / М.И. Брагинский // Вестник Высшего Арбитражного суда РФ. – 1996. – №7. – С. 136-147.
110. Брагинский, М.И. Финансирование строительства жилого дома [Текст] / М.И. Брагинский // Право и экономика. – 1999. – №4. – С. 79-81.
111. Бевзенко, Р.С. Гражданский переворот [Текст] / Р.С. Бевзенко // ЭЖ-Юрист. – 2009. – №10. – С. 36-38.
112. Бычков, А.С. Защита от недобросовестного застройщика [Текст] / А.С. Бычков // ЭЖ-Юрист. – 2013. – №48. – С. 75-77.
113. Витрянский, В.В. Пути совершенствования законодательства о недвижимом имуществе [Текст] / В.В. Витрянский // Хозяйство и право. – 1968. – №6. – С. 3-19.
114. Витрянский, В.В. Гражданский кодекс о договоре [Текст] / В.В. Витрянский // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1995. – №10. – С. 100-118.

115. Витрянский, В.В. Существенные условия договора в отечественной цивилистике и правоприменительной практике [Текст] / В.В. Витрянский // Вестник ВАС РФ. – 2002. – №6. – С. 75-83.
116. Возчиков, М. Приемка недвижимости: порядок оформления [Текст] / М. Возчиков // ЭЖ-Юрист. – 2005. – №12. – С. 24-29.
117. Воробьева, Е.В. Особенности субъектного состава договора долевого участия в строительстве жилья [Текст] / Е.В. Воробьева // Современное право. – М.: Новый Индекс, 2004. – №11. – С. 5-8.
118. Вошатко, А.В., Шиловская, А.С. О содержании обязательства поручителя [Текст] / А.В. Вошатко, А.С. Шиловская // Очерки по торговому праву: Сборник научных трудов / Под ред. Е.А. Крашенинникова. – Ярославль: Изд-во Яросл. гос. ун-та, 2001, – №8. – С. 72-87.
119. Вытнов, В.А. Понятие договора долевого участия в строительстве и его место в системе гражданско-правовых договоров [Текст] / В.А. Вытнов // Защита субъективных прав: история и современные проблемы. Материалы межрегиональной научно-практической конференции, г. Волжский, – Волгоград, 2005. – С. 325-331.
120. Гладнева, Е.П. К вопросу о сроках в договоре участия в долевом строительстве [Текст] / Е.П. Гладнева // Вестник Тамбовского университета. – 2014. – №12(140). – С. 193-197.
121. Горбачёв, С.Г. Правовая природа договора долевого участия в строительстве объектов недвижимости и его место среди иных видов договоров [Текст] / С.Г. Горбачёв // Адвокат. – 2008. – №4. – С. 17-23.
122. Дементьев, В.В. Информация о застройщике – индикатор надежности [Текст] / В.В. Дементьев // Современные социально-экономические процессы: проблемы, закономерности, перспективы. сборник статей победителей межд. научно-практ. конф.- М.: Изд.-во: Наука и Просвещение, 2017. – С. 21-23.
123. Дикун, А.В. Форма и государственная регистрация договора участия в долевом строительстве [Текст] / А.В. Дикун // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2007. – №4. – С. 48-53.

124. Дихтяр, А.И., Гурьева, Т.П., Губанова, И.Л. Актуальные вопросы практики рассмотрения арбитражными судами споров из договоров строительного подряда [Текст] / А.И. Дихтяр, Т.П. Гурьева, И.Л. Губанова // Правовые вопросы строительства. – 2004. – №2. – С. 37-43.

125. Донских, Е.Г. Долевое участие в строительстве – аспекты законодательства и реалии жизни [Текст] / Е.Г. Донских // Юрист. – 2008. №1. – С. 31-33.

126. Евсеева, О.А. Правовые основания защиты прав граждан - участников долевого строительства жилья [Текст] / О.А. Евсеева // Актуальные проблемы права в современной России. Сборник научных статей. – М., 2007. – №4. – С. 102-105.

127. Ершов, О.Г. Застройщик в долевом строительстве: какой организационной форме отдать предпочтение? [Текст] / О.Г. Ершов // Право и экономика. – 2008. – №1. – С. 22-26.

128. Ершов, О.Г. О существенных условиях договора участия в долевом строительстве [Текст] / О.Г. Ершов // Право и экономика. – 2007. – №3. – С. 31-37.

129. Ершов, О.Г. Обеспечение исполнения обязательств застройщика поручением банка [Текст] / О.Г. Ершов // Нотариус. – 2011. – №4. – С. 8-12.

130. Захаров, Ю. Заключение и исполнение договора строительного подряда [Текст] / Ю. Захаров // Приложение к журналу «Хозяйство и право». – 2004. – №4. – С. 140-153.

131. Зуйкова, Л. Договор-невидимка [Текст] / Л. Зуйкова // ЭЖ-Юрист. – 2005. – №2. – С. 23-29.

132. Ивачев, И. Новый закон – новые вопросы [Текст] / И. Ивачев // ЭЖ-Юрист. – 2005. – №6. – С. 12-16.

133. Идрисов, О.Р. Некоторые проблемы обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору участия в долевом строительстве. [Текст] / О.Р. Идрисов // Научные достижения и успехи в области юриспруденции: сборник научных трудов по итогам межд. научно-практ. конф. – Краснодар, Эвенис, 2016. – С. 11-13.

134. Кабанов, П.А. Соотношение карательной и регулятивной функций юридической ответственности [Текст] / П.А. Кабанов // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 2010. – №74. – С. 22–27.
135. Казанцева, А.Е. Правовая природа договора участия в долевом строительстве [Текст] / А.Е. Казанцева // Вестник Алтайской академии экономики и права. – Барнаул, 2006. – №10. – С. 70-86.
136. Камфер, Ю. Долевое строительство жилья: работы в обмен на деньги или строим вместе [Текст] / Ю. Камфер // ФААКДИ «Экономика и жизнь». – 2001. – №15. – С. 11-26.
137. Карманова, Е.В. Штрафная функция гражданско-правовой ответственности: общая характеристика [Текст] / Е.В. Карманова // Актуальные теоретические и практические вопросы развития юридической науки: общегосударственный и региональный аспекты. – 2015. – №1. – С. 238-242.
138. Кирсанова, Е.В. Цена как существенное условие договора участия в долевом строительстве [Текст] / Е.В. Кирсанова // Юридические науки. – 2007. – №3. – С. 64-66.
139. Козлова, Е. Поиск модели договора долевого участия в строительстве и его учетная регистрация [Текст] / Е. Козлова // Хозяйство и право. – 2002. – №2. – С. 74-83.
140. Козлова, Е.Б. Привлечение финансовых средств физических лиц в жилищное строительство [Текст] / Е.Б. Козлова // Юридический мир. –1999. – №1-2. – С. 53-61.
141. Крушевская, М.В. Значение изменений, внесенных в законодательство о долевом строительстве [Текст] / М.В. Крушевская // Правовые вопросы строительства. – 2011. – №1. – С. 33-37.
142. Кузьмина, О.А. Правовое регулирование долевого участия в строительстве многоквартирного дома [Текст] / О.А. Кузьмина // Закон. 2013. – №9. – С. 133-140.
143. Курова, Н.Н., Тараканов, П.В. Договор участия в долевом строительстве объектов недвижимости: актуальные вопросы [Текст] / Н.Н.

Курова, П.В. Тараканов // Научные ведомости Белгородского государственного университета. – 2016. – №10(231). – С. 120-126.

144. Левин, А.А. Соотношение договора участия в долевом строительстве многоквартирных домов с иными договорами [Текст] / А.А. Левин // Закон и право. – 2008. – № 9. – С. 88-93.

145. Лепехин, И.А. Проблема правовой квалификации договора участия в долевом строительстве [Текст] / И.А. Лепехин // Юрист. – 2011. – №22. – С. 30-32;

146. Липинский, Д.А., Мусаткина, А.А. Лекция: юридическая ответственность, санкции и меры защиты [Текст] / Д.А. Липинский, А.А. Мусаткина // Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. – 2010. – №4. – С. 55-62.

147. Лозовская, С.О. Договор участия в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости [Текст] / С.О. Лозовская // Жилищное право. – 2005. – №6. – С. 22-29.

148. Лушкин, С.А. Ответственность сторон по договору участия в долевом строительстве [Текст] / С.А. Лушкин // Право и экономика. – 2006. – №2. – С. 23-30.

149. Лысенко, Е.С. Проблема определения размера неустойки в договоре долевого участия строительства недвижимости с участием граждан при нарушениях застройщиком сроков сдачи объекта [Текст] / Е.С. Лысенко // Вестник ВЭГУ. – 2014. – №5. – С. 32-38.

150. Люкшин, А. Исполнять или поменять? [Текст] / А. Люкшин // ЭЖ-Юрист. – 2005. – №19. – С. 32-36.

151. Макаров, О.В. Законодательные и правовое аспекты современного жилищно-гражданского строительства [Текст] / О.В. Макаров // Судебно-арбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения. – 2004. – №4. – С. 77-85.

152. Макаров, О.В. Организационно-правовые основы создания и использования недвижимости [Текст] / О.В. Макаров // Право и государство. – 2005. – №1. – С. 56-64.

153. Макарова, О.А. Долевое строительство в «законе» [Текст] / О.А. Макарова // Актуальные вопросы правового регулирования строительства. – 2005. – №2(5). – С. 36-41.
154. Маковская, А.А. Договор участия в долевом строительстве [Текст] / А.А. Маковская // Хозяйство и право. – 2005. – №5. – С. 31-35.
155. Малюткина-Алексеева, И. Долевое участие в строительстве и инвестиционные договоры [Текст] / И. Малюткина-Алексеева // Российская юстиция. – 2002. – №9. – С. 22-23.
156. Марьянкова И. Споры из договора долевого участия в строительстве [Текст] / И. Марьянкова // ЭЖ-Юрист. – 2017. – №1. – С. 1-8.
157. Маслова, И. Договор невидимка получил место в законе [Текст] / И. Маслова // ЭЖ-Юрист. – 2005. – №6. – С. 17-23.
158. Маштакова, Н.А. Гражданко-правовая ответственность по договору участия в долевом строительстве [Текст] / Н.А. Маштакова // Вестник Удмуртского университета. – 2010. – №2-3. – С. 83-90.
159. Маърузаи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҶТ барои соли 2022 [Матн]. – Душанбе, 2023. – 176 с.
160. Медведев, С.Н. Правовая природа договора долевого участия в строительстве жилья [Текст] / С.Н. Медведев // Проблемы гражданского права. Сборник научных статей. – Ставрополь, 2006. – С. 130-134.
161. Мельник, В.В. Договоры о долевом участии в строительстве [Текст] / В.В. Мельник // Вестник ВАС РФ. – 2004. – №2. – С. 186-187;
162. Минковская, М.И. Договор участия в долевом строительстве [Текст] / М.И. Минковская // ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера. – 2005. – №11. – С. 131-136.
163. Миахтахов, Р.Р. Проблемы согласования совместного строительства [Текст] / Р.Р. Миахтахов // Юрист. – 2002. – №4. – С. 51-56.
164. Мошкина, Л.Н. Договор о долевом участии в инвестировании в строительстве и договор про того товарищества [Текст] / Л.Н. Мошкина // Юрист. – 2002. – №2. – С. 29-36.

165. Муртазозода, Ч.С., Эмомализода, Н.Э. Мафхуми замонат ҳамчун институти хуқуқи гражданий [Матн] / Ч.С. Муртазозода, Н.Э. Эмомализода // Мачаллаи академии хуқуқ. – 2022. – №1 (41). – С. 85-92.
166. Новоселова, Л.А. Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения исполнения обязательств [Текст] / Л.А. Новоселова // Гражданин и право. – 2001. – №10. – С. 14-22.
167. Обыденов, А.Н. Предмет и объект как существенные условия гражданско-правового договора [Текст] / А.Н. Обыденов // Журнал российского права. – 2003. – №8. – С. 61-67.
168. Павлодский, Е.А. Правовая природа инвестиционного контракта [Текст] / Е.А. Павлодский // Право и экономика. – 2000. – №9. – С. 73-79.
169. Панова, О. Цель договора инвестирования строительства жилья физическими лицами и Закон «О защите прав потребителей» [Текст] / О. Панова // Юрист. – 2005. – №1. – С. 61-63.
170. Петрухин, М.В. Договор участия в долевом строительстве с условием договора подряда, их общая и особенная правовая природа [Текст] / М.В. Петрухин // Юрист. – 2010. – №5. – С. 38-44.
171. Потерякин, Д.С. Особенности купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа в городе Москве [Текст] / Д.С. Потерякин // Журнал российского права. – 2005. – №2. – С. 89-92.
172. Рогожина, Т. О некоторых вопросах долевого строительства жилья [Текст] / Т. Рогожина // Юстиция Беларуси. – 2006. – №6. – С. 27-28.
173. Романец, Ю.В. Договор простого товарищества и подобные ему договоры (вопросы теории и судебной практики) [Текст] / Ю.В. Романец // Вестник ВАС РФ. – 1999. – №12. – С. 96-111.
174. Романец, Ю.В. Как квалифицировать договоры долевого участия в строительстве? [Текст] / Ю.В. Романец // Хозяйство и право. – 2000. – №3. – С. 74-78.
175. Романов, О. Государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с недвижимым имуществом: некоторые проблемы правоприменения [Текст] / О. Романов // Хозяйство и право. – 1998. – №7. – С. 71-78.

176. Скловский, К. Квалификация отношений по застройке и право на объект строительства в судебной практике [Текст] / К. Скловский // Хозяйство и право. – 1997. – №10. – С. 77-86.
177. Скловский, К. Долевое участие в жилищном строительстве [Текст] / К. Скловский // Хозяйство и право. – 2008. – №7. – С. 38-49.
178. Скловский, К. О применении Закона о защите прав потребителей к договорам долевого участия в строительстве [Текст] / К. Скловский // Хозяйство и право. – 2000. – №5. – С. 107-112.
179. Скловский, К.И. Право на объект строительства [Текст] / К.И. Скловский // Журнал российского права. – 1997. – №11. – С. 102-115.
180. Соболев, Д.А. О «публичности» договора участия в долевом строительстве [Текст] / Д.А. Соболев // Труды СГА. – М.: Изд-во СГА, – 2010. – №6(34). – С. 39-45.
181. Соболев, Д.А. Срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участникам долевого строительства [Текст] / Д.А. Соболев // Правовые проблемы укрепления российской государственности. – М. 2009. – С. 52-54.
182. Сокол, П.В. Защита прав инвесторов при инвестировании в строительство. Инвестиционный договор [Текст] / П.В. Сокол // Право и экономика. – 2004. – №10. – С. 45-49.
183. Софонов, И.Ю. Снижение неустойки судом: способы противодействия судейскому усмотрению [Текст] / И.Ю. Софонов // Право и экономика. – 2014. – №12(322). – С. 59-66.
184. Степина, Н.П. Залог как способ обеспечения финансирования застройщика при строительстве желтых и нежилых помещений [Текст] / Н.П. Степина // Современное право. – 2008. – №8. – С. 3-8.
185. Сухова, Г.И. О практике разрешения споров по договору строительного подряда [Текст] / Г.И. Сухова // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2000. – №6. – С. 32-44.

186. Тархова, О.Ю. Срок как одно из существенных условий договора долевого участия в строительстве [Текст] / О.Ю. Тархова // Гуманитарные и социально-экономические науки. – 2006. – №6. – С. 84-88.
187. Татарская, Е.В. Непоименованные и смешанные договоры [Текст] / Е.В. Татарская // Российская юстиция. – 2007. – №4. – С. 8-13.
188. Хаксельберг, Б.Л. Договор о долевом участии в строительстве: вопросы судебно-арбитражной практики [Текст] / Б.Л. Хаксельберг // Вестник Омского университета. – 2004. – №1. – С. 46-59.
189. Ханатаев, Г. Правовое положение застройщика [Текст] / Г. Ханатаев // Хозяйство и право. – 2005. – №3. – С. 70-78.
190. Харитошин, И.И. Проектная декларация в составе оснований договора участия в долевом строительстве [Текст] / И.И. Харитошин // Вестник Московского университета МВД. – 2009. – № 4. – С. 144-147.
191. Хаскельберг, Б.Л. Договор о долевом участии в строительстве: вопросы судебно-арбитражной практики [Текст] / Б.Л. Хаскельберг // Гражданское законодательство Республики Казахстан. – Вып. 14. – Астана, 2002. – С. 315-338.
192. Хачатуров, Р.Л. Вопросы международно-правовой ответственности [Текст] / Р.Л. Хачатуров // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2009. – №1. – С. 69-75.
193. Черкашина, И. Защита жилищных прав в публичных договорах [Текст] / И. Черкашина // Российская юстиция. – 2001. – №10. – С. 64-66.
194. Чернякова, С.А. Защита прав граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирного дома [Текст] / С.А. Чернякова // Сервис в России за рубежом. – 2014. – №9 (56). – С.171-186.
195. Штерн, Е. Договорное право разных стран [Текст] / Е. Штерн // Закон. – 1993. – №4. – С. 67-70.
196. Щербинин, А.Г. Особенности договора долевого участия в строительстве жилья для личных нужд [Текст] / А.Г. Щербинин // Журнал российского права. – 2003. – №10. – С. 50-65.

197. Яблочкина, Е.А. Проблемы и способы совершенствования законодательства в сфере долевого участия в строительстве [Текст] / Е.А. Яблочкина // Закон. – 2013. – №7. – С. 43-49.

198. Яичков, К.К. Система обязательств из причинения вреда в советском праве [Текст] / К.К. Яичков // Вопросы гражданского права. – – М., – 1957. – С. 148-172.

199. Ярошенко, К.Б. Споры, связанные с долевым участием граждан в жилищном строительстве [Текст] / К.Б. Ярошенко // Комментарий судебной практики. – М., 2000. – №6. – С. 42-46.

IV. Диссертатсия ва авторефератҳо:

200. Акчулпанова, Е.Х. Правовое регулирование договора участия в долевом строительстве [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Акчулпанова Елена Халитовна. – Казань, 2006. – 196 с.

201. Бобохонов, Х.З. Гражданско – правовые проблемы государственной закупки товаров по законодательству Республики Таджикистан [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бобохонов Хамза Зиёрратшоевич. – Душанбе, 2019. – 174 с.

202. Горбунова, Е.Н. Правовое регулирование прав участников долевого строительства [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Горбунова Елена Николаевна. – Москва, 2014. – 201 с.

203. Фаффорзода, И.Ф. Проблемаҳои вазъи хуқуқии қӯдак тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон: тадқиқоти сивилистӣ: диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои хуқуқшиносӣ: 12.00.03 / Фаффорзода Илёс Фаффор. – Душанбе, 2020. – 369 с.

204. Дикун, А.В. Договор участия в долевом строительстве [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Дикун Андрей Васильевич. – Ростов-на-Дону, 2011. – 214 с.

205. Згонникова, Е.П. Правовое регулирование отношений, возникающих из договора участия в долевом строительстве [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Згонникова Елена Петровна. – Волгоград, 2006. – 227 с.

206. Капица, О.Л. Правовое регулирование участия граждан в долевом строительстве [Текст]: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.03 / Капица Ольга Леонидовна. – Краснодар, 2005. – 212 с.
207. Кирсанова, Е.В. Правовое регулирование долевого строительства многоквартирных домов с привлечением средств граждан [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Кирсанова Евгения Валерьевна. – Москва, 2008. – 151 с.
208. Кузнецов, Н.В. Меры гражданско-правовой ответственности [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Кузнецов Николай Владимирович. – Екатеринбург, 2001. – 24 с.
209. Лапутева, Е.В. Совершенствование договорных отношений в области жилищного строительства [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Лапутева Елена Владимировна. – М., 2003. – 179 с.
210. Левин, А.А. Гражданское-правовое регулирование участия физических лиц в долевом строительстве многоквартирных домов [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Левин Александр Александрович. – М., 2008. – 25 с.
211. Майборода, Т.Ю. Договор долевого участия в строительстве жилья [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Майборода Татьяна Юрьевна. – Екатеринбург, 2007. – 169 с.
212. Маштакова, Н.А. Договор об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости: теория, практика, перспективы развития [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Маштакова Наталья Андреевна. – Екатеринбург, 2012. – 242 с.
213. Муравьев, Б.В. Инвестиционное обязательство в строительстве [Текст]: дис ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Муравьев Борис Валерьевич. – М., 2001. – 195 с.
214. Резцова, Е.В. Правовая природа договора долевого участия в жилищном строительстве [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Резцова Елена Викторовна. – Москва, 2006. – 172 с.

215. Романенкова, Н.Д. Правовой статус застройщика по договору участия в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости [Текст]: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.03 / Романенкова Наталья Дмитриевна. – Москва, 2009. – 236 с.
216. Сайфулова, Л.Г. Договор долевого участия в жилищном строительстве [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Сайфулова Лилия Габдельхатовна. – Самара, 2001. – 183 с.
217. Соҳибов, М.М. Проблемаҳои танзими хукуқи гражданин ичораи қитъаи заминҳои таъиноти кишоварзӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: диссертатсия барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои хуқуқшиносӣ: 12.00.03 / Соҳибов Муҳаммадҷон Маҳмадалиевич. – Душанбе, 2018. – 188 с.
218. Тарасова, А.Е. Особенности участия несовершеннолетних в гражданских правоотношениях [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Тарасова Анна Евгеньевна. – Ростов-на-Дону, 2005. – 237 с.
219. Тархова, О.Ю. Договор долевого участия в строительстве как основание возникновения права собственности на жилое помещение [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Тархова Ольга Юрьевна. – Ростов-на-Дону, 2006. – 205 с.
220. Хамов, А.Ю. Правовая защита участников отношений долевого строительства [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Хамов Алексей Юрьевич. – Москва, 2019. – 224 с.
221. Харитошин, И.И. Договор участия в долевом строительстве: гражданско-правовые вопросы квалификации и применения [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Харитошин Илья Игоревич. – Москва, 2009. – 164 с.
- V. Захираҳои электронӣ ва сомонаҳои интернетӣ:**
222. Диғесты Юстиниана [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/digest/index.php (санаи муроҷиат: 18.10.2021).

223. Манбаи дастрасӣ: <http://ipocrcdit.ru/analytic/570298> (санаи муроҷиат: 10.05.2021).

224. Chaplin, H.W. The story of Mortgage Law // HARVARD LAW REVIEW. VOL. IV. 1890-1891. Cambridge, Mass. ' Published by the Harvard Law Review Publishing Association. 1891 // <http://www.archive.org/.streani/liarvardlawievie/v041iarvuoftwpage/n15/mode/2iip> (санаи муроҷиат: 13.02.2022).

225. Len Yong Smith, Richard A. Mann, Barry S. Roberts Business Law and the Regulation of Business. West Publishing company, 1987. – 1449 с. https://books.google.ru/books?id=whU9AQAAIAAJ&redir_esc=y (санаи муроҷиат: 23.07.2022).

226. Oertmann P. Das Recht des Schuldverhaltnisse. 2 Aufl. – Berlin, 1906. – 833 s. <https://lib.sale/kommercheskoe-pravo-uchebnik/-48083.html> (санаи муроҷиат: 19.12.2022).

227. Plandt-Heinrichs. Burgerliches Gesetzbuch. 58. Aufl. 1999, Einf. v. § 145. Rn. 8. <https://piratebooks.ru/threads/burgerliches-gesetzbuch.263935/> (санаи муроҷиат: 06.03.2022).

228. Rostron J., Hardly-Pickering R., Tatham L., Wright L. Op. cit. – P. 25. <https://books.google.ru/books?id=3l2QAgAAQBAJ&hl=ru> (санаи муроҷиат: 01.06.2022).

VI. Таҷрибай судӣ:

229. Бойгонии суди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе. Парвандай гражданиӣ таҳти №2-95/14.

230. Бойгонии Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Парвандай № 2-108/17.

231. Бойгонии Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Парвандай № 2-3/18.

232. Бойгонии Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Парвандай К-57/18.

ИНТИШОРОТ АЗ РЎЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАТСИЯ

I. Мақолаҳои илмие, ки дар мачаллаҳои тақризшавандай

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд:

[1–М]. Султонова, Д.Ш. Мағҳум ва хусусиятҳои шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ [Матн] / Д.Ш. Султонова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2020. – № 10(2). – С. 265-271. ISSN 2413-5151.

[2–М]. Султонова, Д.Ш. Баъзе масъалаҳо оид ба шартҳои муҳимми шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ [Матн] / Д.Ш. Султонова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2021. – № 1. – С. 138-144. ISSN 2413-5151.

[3–М]. Султонова, Д.Ш. Мағҳум ва моҳияти иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ [Матн] / Д.Ш. Султонова // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2021. – № 2(22). – С. 113-120. ISSN 2414 –9217.

[4–М]. Султонова, Д.Ш. Таносуби шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ бо дигар шартномаҳои ҳуқуқи гражданий [Матн] / Д.Ш. Султонова // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2021. – № 1(33). – С. 129-139. ISSN 2307 – 5198.

[5–М]. Султонова, Д.Ш. Вазъи ҳуқуқии фармоишгар дар шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагии манзили истиқоматӣ [Матн] / Д.Ш. Султонова // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2022. – №1(37). – С.141-149. – Дар ҳаммуаллифӣ ба Ғаюрзода Ш. К. ISSN 2307-5198.

II. Мақолаҳои илмие, ки дар нашрияҳои дигар чоп шудаанд:

[6–М]. Султонова, Д.Ш. Лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи шарикӣ ҳиссагӣ дар соҳтмони манзили истиқоматӣ» – кафолати муҳимми ҳуқуқи инсон ба манзил [Матн] / Д.Ш. Султонова // Конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзуи «Масъалаҳои назариявии амалисозии ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон». – Душанбе, 2020. – С. 20-25.

[7–М]. Султонова, Д.Ш. Элементы договора участия в долевом строительстве [Матн] / Д.Ш. Султонова // Конференсияи ҷумҳуриявии илми-амалӣ дар мавзуи «Рушди ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ ва хусусӣ дар 30 соли Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» бахшида ба 80-солагии

Арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон, ҳуқуқшиноси шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Шомурат Менглиев. – Душанбе, 2021. – С. 122-130.

[8–М]. Султонова, Д.Ш. Вазъи ҳуқуқии тарафҳои шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ [Матн] / Д.Ш. Султонова // Конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзуи «Рушди қонунгузории Тоҷикистон оид ба самтҳои алоҳидаи соҳибкорӣ». – Душанбе, 2021. – С. 234-245.

[9–М]. Султонова, Д.Ш. Ташаккулёбии падидаи замонат дар ҳуқуқи гражданий // Маводи конф. байн. илмӣ – назариявӣ дар мавзуи: «Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва низоми ҳуқуқии миллӣ: заминаҳои рушд ва дурнамои илми ҳуқуқшиносӣ, баҳшида ба 25-солагии қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «70- солагии факултети ҳуқуқшиносии Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон» // Зери таҳрири н.и.ҳ. дот. Раҳмон Д.С. – Душанбе: Сино, 2019. – С 281.

[10–М]. Султонова, Д.Ш. Мағҳум ва хусусиятҳои шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ [Матн] / Д.Ш. Султонова // Фаъолияти ҳуқуқэҷодкуни. – 2022. – №2. – С. 89-91. – Дар ҳаммуаллифӣ бо Исмоилова М. И.